

Н. ҲАКИМОВ

ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тавсия кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2017**

ББК 63.3 (2 точик)+74.263.1

X-27.

X-27. Н. Ҳакимов, **Таърихи ҳалқи точик.** Китоби дарсӣ барои синфи 10-ум. Душанбе, Маориф, 2017, 288 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар ша-вед ва онро эҳтиёт қунед. Қӯшиш намоед, ки соли хониши оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси додару хоҳарчаҳоятон гардад ва ба онҳо ҳам хизмат қунад.

Чадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-460-5

© МАОРИФ, 2017
Моликияти давлат

САРСУХАН

Таърих як қисми хотираи халқ аст. Бо ҳама пастию баландиҳояш, бо ҳама хубу бадиҳояш, бо ҳама фардҳои ҷоҳилу оқилаш дар ёди ҳамзамонону дар сабти қаламкашонаш боқӣ мемонад. Ҳар давру замони таъриҳӣ ҳусусиятҳои худро дорад. Бо ҳамон ҳусусиятҳояшон давлатҳои халқҳо, ҳокимону қаҳрамонҳо ва ахли заҳмат ба таъриҳ ворид мешаванд. Тоҷик давлатҳои абарқудрату императорӣ (Ҳаҳоманишиёну Сомониён), мустақилу дар ихотаи давлатҳои абарқудрат (Таҳористон, Суғд, Еуриёну Тоҷикистони Шӯравӣ) ва хурду тобеъ (Тоҳириён, Саффориён, Куртҳо, Сарбадорон) дошт. Тоҷик инчунин, шоҳони одилу (Анӯшервони Одил, Исмоил) қаҳрамонҳои беҳамто (Рустам, Исфандиёр, Спитамен, Муқаннаъ, Восеъ), шаҳрҳои номӣ (Балх, Ҳирот, Нишопур, Бухоро, Самарқанд, Гурғанҷ, Ҳучанд) дошт. Ҳамаи ин номҳо сахифаҳои дураҳшону ҳузнангези халқи тоҷик буданд ва дониста мешаванд. Бо ҳамаи ин хонандай мошинос аст. Акнун дар ин китоб хонанда боз бо як сахифаи ба қаъри таъриҳ рафтаи халқи тоҷик - Тоҷикистони Шӯравӣ, ки пур аз тазодҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва инсонистшиносӣ пайдо мекунад. Китоб, ки солҳои 1917-1945-ро дар бар мегирад, давраи бениҳоят пурмочаро, ҳассос, печидағиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва тамаддунии халқи тоҷикро фаро гирифтааст. Ҳусусиятҳои хоси ин давраи таърихи халқи тоҷикро амали назарияи пролетарии имконияти соҳтмони сотсиализм дар мамлакати аз ҷиҳати иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ қафомонда (ба мисли Тоҷикистони ибтидои асри XX) ташкил медиҳад, яъне хонандагон дар синфҳои 8 ва 9 – иттилоъ пайдо карда буданд, ки тоҷикон аз асри X111 сар карда, дар сари қудрат (давлат) набуданд. Дар ҳоле, ки бис-ёр халқҳои ҷаҳон дар Аврупо ва Осиё давлатҳои мутамаддин таъсис дода, иқтисодиёту фарҳанги онҳо аз тоҷикон ба садсолаҳо пеш рафта буд. То соли 1918 тоҷикон дар ҳайати ҳуматҳои бегонапарасту госиб (Бухоро, Афғонистон, Русия)

буданд. Сулолаҳои ҳукмрони ин давлатҳо турку (манғиту) афғонӣ (паштунӣ) буданд. Ин китоб хонандаро ба равандҳои таъсисёбии давлатҳои миллии тоҷикон – РАСС Тоҷикистон, РСС Тоҷикистон ва Тоҷикистони солҳои 1917-1945 ва инчунин ба таърихи мухтасари онҳо ошно месозад. Аҷоботи дигар он ки таърихчиёну сиёsatмадорони даврони шӯравӣ, барои хизмати инқилобҳои солҳои 1917 ва 1920-ро нишон додан бо овози баланд ҷор заданд, ки тоҷикон баъди ҳазор соли бедавлат мондан акнун дар даврони шӯравӣ соҳибдавлат гардидаанд. Вале ҳомӯш аз он ки ҳамеша забони давлатии ҳукуматҳои туркию паштуни Бухорою Кӯқанд ва Афғонистон тоҷикию дарӣ буд. Қисмати дигари тоҷикони дар Эрону (Хурӯсон, Систон, Мозандарон) Чин зиндагӣ мекардагӣ умуман фаромӯш гардида буданд. Дар асри XX таърихи давлатдории тоҷиконро фақат дар ҳудудҳои Русия ва мустамликаи он Бухоро ба назар гирифтанду ҳалос. Аз ин рӯ, дар матни ин китоб аз боби барои чӣ ин тавр ранг гирифтани масъала ҳам сухан меравад.

Мавзӯи ҳар як дарс дар фаслу бобҳо мушахҳас оварда шудааст, ки омӯзгорро аз ҷустуҷӯйи мавзӯи дарӣ озод мекунад. Ҳар як дарс бо мавзӯъчаҳо ва саволҳои пурсишу мустаҳкамкунӣ таъмин аст. Маводди ин китоб, ки барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, литсею гимназияҳо пешниҳод шудааст, аз камбузиҳо орӣ нест. Аз ин рӯ, муаллиф фикру андеша ва пешниҳоди ҳамаи онҳоеро, ки барои пуррагӣ ва беҳбудии китоб равона шудааст, бо мамнуният қабул ҳоҳад кард.

Муаллиф

ФАСЛИ 1

ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ БУНЁДИ АСОСХОИ ЧОМЕАИ СОТСИАЛИСТИЙ. ГУЗАРИШ АЗ ФЕОДАЛИЗМ БА СОТСИАЛИЗМ (1917-1937)

МАВЗЎИ 1. ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ БУНЁДИ ДАВЛАТИ МИЛЛЙ - ШЎРАВИИ СОТСИАЛИСТИЙ (1917-1924)

§ 1. ТАШКИЛЁБИИ СОХТОРИ ИДОРАҲОИ ДАВЛАТИИ ҲОКИМИЯТИ ШЎРАВӢ

Хусусиятҳои ташкили ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон. Хусусиятҳои ташкили ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон хеле зиёданд. Аввалан, тоҷикон пеш аз инқилоб ҳукуматҳои миллии худро надоштанд, онҳо дар ҳайати ҳукуматҳои бегонапараст (манғитҳо ва паштунҳо), госиб (Русия) ва ғайра қарор доштанд. Аз ин рӯ, баъди инқилоб барои таъсиси давлату ҳукумати миллӣ душвориҳои зиёде пеш омада буд. Масалан, дар ҳайати ҳукумати аввалини пролетарии Туркистон ҳатто ягон намояндаи ҳалқҳои маҳаллӣ вучуд надошт. Хусусияти дигари таъсиси ҳокимияти давлатӣ дар ҳайати чанд давлат (аморати Бухоро, Русия, Афғонистон ва ҷанди дигаре) зиндагӣ доштани тоҷикон буд. Ба ин хусусиятҳо боз дар ду давра (баъди инқилоби октябрисоли 1917-и Русия ва сентябрисоли 1920-и Бухоро) ба сари ин масъала омадани тоҷикон, дар шакли интихобӣ (дар қисмати русиягӣ) ва таъйинӣ (дар қисмати Бухорой) омадани ҳокимият ҳам дохил буданд. Дар ин ду қисмат соҳторҳои сиёсӣ куллан фарқ доштанд. Ҳукуматҳои русиягӣ аксаран дар асоси демократияи пролетарӣ (сотсиалистӣ) ва демократияи ҳалқӣ ба вучуд омада буданд.

Таъсиси аввалин ҳукуматҳои пролетарӣ дар Тоҷикистон. Аниқ аст, ки дар Тоҷикистон давлату ҳукумати пролетарӣ зери таъсири давлату ҳукумати таъсисдодаи Инқилоби сотсиалистии октябрисоли 1917-и Русия ва қонуну қарорҳои

қабулкардаи Анҷумани дуюми умутирусиагии шӯроҳо ва ҳукумати таъсисдодаи он сурат гирифта буд. Дар қисмати русиягии Тоҷикистон (вилоятҳои Суғд ва Қӯҳистони Бадаҳшон) аввалин ҳукumatҳои меҳнаткашон баъди Инқилоби сотсиалистии октябрини соли 1917-и Русия ва барпо гардидаи Ҳокимияти Шӯравӣ дар Туркистони русӣ аз ноябрини соли 1917 то апрели соли 1918 дар шакли шӯроҳо, дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии қабулкардаи Анҷумани дуюми умутирусиагии шӯроҳо ташкил ёфта буданд.

Шӯроҳо ҳамчун шакли ташкилоти ҷамъиятӣ зодаи инқилоб ё ихтирои Ленину большевикҳо набуданд. Шӯроҳо ихтирои ҷамъияти ибтидой буда, ҳукumatҳои давру замон онро дар таҷрибаи зиндагӣ ва давлатдорӣ истифода мекарданд. Вале аз ҷомеаи синғӣ (гуломдорӣ) сар карда, шӯроҳо бештар ҳамчун органҳои идораҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии табақаҳои болоии ҳукмрон хизмат мекарданд. Аввалин шуда шӯроҳоро ҳамчун ташкилоти ҷамъиятии меҳнаткашон большевикҳо дар рафти инқилоби якуми солҳои 1905-1907-и рус, ҳамчун ташкилоти роҳбарикунандаи инқилоб истифода бурданд. Дар солҳои 1908-1917 шӯроҳо ҳудро ҳамчун органи (муассисаи) роҳбарикунанда ва ташкилотчии ҳоҳишту мароми инқилобиёну меҳнаткашон собит карда буданд. Аз ин рӯ, инқилоби аввалини ғалабакардаи Русия шӯроҳои коргарон, аскарҳо ва деҳқонони дар Инқилоби сотсиалистии октябрини соли 1917 ҳиссаи асосӣ гузоштаро ҳамчун сохтори сиёсии ояндаи ҳуд - Шӯрои сотсиалистӣ қабул кард. Аввалин ҳукумати ташкилдодаи Инқилоби сотсиалистӣ Шӯрои Комиссарони Ҳалқӣ ном гирифт, ки онро В. И. Ленин сарварӣ мекард. Ин Ҳукумат дар раванди кори Анҷумани дуюми умутирусиагии шӯроҳо таъсис дода шуда буд. Ин ваколатро ба анҷуман Шӯрои Муваққатии Инқилобӣ барои роҳбарӣ кардан ба шӯриши яроқноки 25-уми октябрини соли 1917 дода буд, ки он бо ташабbusи КМ РСДРП(б) ва Шӯрои намояндагони коргарону аскарҳои шаҳри Петроград 19-уми октябрини соли 1917 ташкил ёфта буд. Анҷумани дуюми

умумирузиягии шўроҳо аз ин ваколат истифода бурда, 26-уми октябр аввалин ҳукумати коргару дехқон – Шўрои Комиссарҳои Халқиро таъсис дод, яъне, шўроҳо ҳамчун асоси сиёсии давлату ҳукумати ояндаи инқилоби ғолиб эътироф ва қабул гардиданд.

Инқилоби сотсиалистӣ дар Туркистони русӣ ҳам ба таъсиси сохтору муносибату ҳукумати нав, агарчи тақлид ба Русия буд, овард. Ҳукумати навтаъсиси Туркистонро Шўрои Комиссарони Халқӣ ва давлати мухтори навтаъсиси онро ҳам Ҷумҳурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Туркистон номиданд.

Шўроҳои Туркистон зодаи Инқилоби февралии соли 1917-и рус буданд ва нисбати шўроҳои Русия хусусиятҳои худро ҳам доштанд. Ин хусусият он буд, ки шўроҳои Туркистон ҷанбаи миллӣ ҳам доштанд: шўроҳои Туркистони русӣ ва шўроҳои маҳаллӣ аз март то аввали тобистони соли 1917 ҳар қадом мустақил буданд ва мустақилона баромад мекарданд. Дар шўроҳои русӣ баъзан маҳаллиён ҳам аъзо буданд, vale дар шўроҳои маҳаллиён факат мусулмонҳо аъзо буданд. Аз ин рӯ, шўроҳои маҳаллиёнро аксаран шўроҳои коргарони мусулмон меномиданд. Аз аввали тобистон муттаҳидшавии шўроҳои русӣ бо маҳаллӣ сар шуда, бо номи шўроҳои муттаҳидаи коргарону аскарҳо ва дехқонон баромад мекардагӣ шуданд. Дар арафаи инқилоб дар Туркистон баробари шўроҳои муттаҳидаи коргарону аскарҳо ва дехқонон шўроҳои қасбӣ – шўроҳои ҳунармандон ҳам мавҷуд буданд, ки дар таъсиси ҳукуматҳои маҳаллӣ мақоми худро доштанд ва иштирок ҳам карданд. Вале дар ҳама шаклу ҳолат дар асоси қарорҳои қабулкардаи Анҷумани дуюми умумирузия- гии шўроҳо ва ҳукумати таъсисдодай он, яъне Ҳокимияти Шўравӣ дар Туркистон ҳам бе замина на буд. Шўроҳои Туркистон ҳам органи олии худ – Анҷумани кишварии шўроҳоро доштанд, ки он ҳам ваколати таъсиси ҳукуматро доро буд. То инқилоби сотсиалистӣ шўроҳои кишварии Туркистон ду анҷумани худро (7-15-уми апрели

соли 1917 анчумани якум, ки масъалаи асосиаш ҳамоҳангсозии муносибат бо КИМ-и Ҳукумати Муваққатӣ ва 29.09 – 10.10-и соли 1917 анчумани дуюм, ки масъалаи асосиаш ҳокимияти сиёсӣ буд) гузаронида буданд.

Ҳукумати инқилобии Туркистонро Анчумани сеюми қишиварии Туркистон, ки 15-27-уми ноябр дар Кохи Озодии шаҳри Тошканд баргузор гардид, таъсис дода буд. Таъсиси ҳукумати аввалини шӯравии Туркистон нисбати Русия хело тӯл кашид ва душвор гузашт, чунки дар кори анчуман большевикҳо, максималистҳо, эсерҳо, меншевикҳо, сотсиалистҳо ҳам иштирок доштанд ва ҳар қадом бо лоихаҳои фраксиявии ташкили ҳокимият баромад мекарданд. Дар анчуман большевикҳо бо максималистҳо ва эсерҳои чап, ки дар бисёр масъалаҳо бо ҳамдигар наздикий доштанд, якҷоя баромад карданд ва ин имконият надод, ки эсерҳои рост бартарии намояндагии худро амалӣ созанд. Анчуман ҳукумати коалитсиониеро аз ҳисоби большевикону максималистон – 5 нафар, эсерҳои чап – 6 нафар ва 1 – котиб (большевик) таъсис дод. Дар ҳайати ҳукумати таъсисдодай анчуман ягон намояндаи аҳолии маҳаллӣ набуд. Анчуман маҳсусан қайд карда буд, ки аз сабаби суст будани ташкилотҳои коргарии маҳалиён ба ҳокимиятроҳ додани намояндагони онҳо бармаҳал аст, чунки бетачрибагии онҳоро истифода бурда, ба сари ҳукумат намояндагони бою аксулинқилобӣ меоянд, яъне дар ибтидо инқилоби Туркистон ба принсипҳои инқилобии худ эътибор надод.

Лугат

1. ШКХ (Шӯрои Комиссарони Ҳалқӣ) - мақомоти олии иҷроияи Ҳокимияти Шӯравӣ, ки 27.10.1917 таъсис дода шуда буд.

2. Давлати Шӯравӣ- аввалин давлати коргару дехқон, ки аз 25 – уми октябри (7 ноября) соли 1917 то декабри соли 1991 вуҷуд дошт.

3. Диктатура - мағҳуми лотинӣ буда, маънои лугавиаш ҳокимияти номаҳдуд аст.

4. Диктатураи пролетариат - ҳокимияти номаҳдуди пролетарӣ, ки дар натиҷаи Инқилоби Октябр соли 1917 дар Русия ба вучуд омада, дар давраи гузариш аз капитализм ба сотсиализм амал кардааст.

5. Назорати коргарӣ - чорабиние буд, ки онро Ҳокимияти Шӯравӣ аз ноябрри соли 1917 барои назорат кардан аз болои истеҳсолот, харид, фурӯш, захира ва пешгирий кардани саботаж ҷорӣ карда буд.

6. Фраксия - вожай лотинӣ ва фаронсавӣ буда, ба маъни ҷудо ё тақсим шудан дар доҳили як ҳизб бо барнома ва шартҳои ҳуд аст. Дар ҳайати Думаи Давлатии Русия ва ҳизби сотсиал-демократии Русия фраксияҳои зиёд вучуд доштанд: фраксияҳои коргарӣ, большевикӣ, меншевикӣ, сотсиал-демократӣ.

Саволҳо:

1. Зарурати таъсиси ҳукумати навро шарҳ дихед ва фахмонед?
2. Фарқ ва умуниятиҳои таъсиси ҳукуматҳои Русияи Шӯравӣ ва Туркистонро шарҳ дихед ва фахмонед?
3. Дар таъсиси ҳукумати Туркистон қадом фраксияҳо ва ҳизбҳо иштирок доштанд, шарҳ дихед?

§ 2. ҲУЧЧАТҲОИ АВВАЛИНИ ЧОМЕАСОЗИИ ҲОКИМИЯТИ ШӮРАВӢ

Тавсифи умумии масъала. Дар рафти Инқилоби Октябр вазифаи асосии инқилоб - ба даст гирифтани ҳокимияти сиёсӣ ва ҷорӣ гардидан диктатураи пролетарӣ иҷро гардида буд, вале ин диктатура фақат дар шакли эъломия вучуд дошт. Агарчи ҳокимияти марказӣ ва қонунбарор ба дasti инқилоб-чиён даромада буд, ҳанӯз ҳам ҳокимияти маҳаллӣ ва иҷроия дар дасти дастгоҳи идории қуҳна буд.

Ба инқилоби ғалабакарда таъсиси органҳои нави давлатдорие лозим буд, ки қонуну қоидаҳо ва принципҳои синфии ин ҳокимиятро дастгирӣ ва дар амал ҷорӣ карда тавонад. Ин корро ба воситаи барҳам додани идораҳои пештараи давлатдорӣ амалӣ кардан мумкин буд. Дар шароити Тоҷикистон ин органҳои қуҳнаи давлатдорӣ: Кумитаҳои иҷроияи уездӣ,

Комиссариати маҷбуриятҳои ҳарбӣ, думаҳои шаҳрии Ҳуҷанд ва Ӯротеппа, полиси уездӣ, суди уездӣ, кумитаҳои ҷамъиятии бехатарӣ, маъмурияти волостиӣ, приставӣ, оқсақолҳо (старшинаҳо) судҳои ҳалқӣ, қозигӣ, сохтору идораҳои маъмурию ҳоҷагӣ буданд, ки адои вазифа доштанд. Дар Ҳуҷанд дар раванди барпогардии Ҳокимияти Шӯравӣ фақат вазифаи комиссари уезд аз байн рафта буду бас.

Раванди ба даст гирифтани ҳокимияти сиёсӣ дар қисматҳои тоҷикистонии Туркистон воқеаи фаврӣ ё дар як рӯз ба амал меомадагӣ набуд. Ин раванд аз ноябри соли 1917 оғоз ёфта, то охири соли 1918 тӯл кашида буд. Аз ин рӯ, раванди барҳам додани идораҳои пештараи давлат ва таъсиси наваш ҳам кори фаврӣ дар тамоми давлат шуда наметавонист. Барои татбиқи он ду чиз - қонун ва мутахассис лозим буд. Он чи ки ба қонун вобаста буд, онро Анҷумани дуюми шӯроҳои умумириусиягӣ октябрини соли 1917 таъмин карда буд. Акнун ин қонунҳоро амалӣ кардан даркор буд. Барои татбиқи амалии ин қонунҳо маъмурияти (аппарати) маҳсус – ҳокимиятро дар ҳама зинаҳо, аз поён то ба боло доштан лозим буд. Ин кори осон набуд. Чунки маъмуриятҳои вучуд-дошта гарчи аз доираи қонуни шӯравӣ берун эълон карда шуда бошанд ҳам, баъзеи онҳо, дар натиҷаи интихобот ба ҳукumat омада буданд. Аз ин рӯ, онҳо худро намояндаи ҳалқ медонистанд ва амал мекарданд. Ба Ҳукумати Шӯравӣ зарур буд, ки ин сохторро ё қабул ва ё пароканда намояд. Имконияти воқеии ин ҳар ду ҳам нигоҳ доштани маъмурияти кухна (ба шарте, ки қонунҳои Ҳокимияти Шӯравиро қабул мекарданд) ва ҳам фавран пароканда кардани онҳо буд. Ин органҳо ин корро накарданд. Дуюмаш он ки муассисаҳои идорӣ қарорҳои Ҳукумати Шӯравиро қабул накарданд. Давлат ба зӯран барҳам додани онҳо ва таъсиси органҳои идории Туркистони шӯравӣ то охири соли 1919 ва дар Буҳорои Шарқӣ то охири соли 1921 давом ёфт. Кашо-лёбии ин ивазшавии сохтор ба муқобилияти саҳти синғӣ ва

имконияти ҳукумати нав дар иваз карда тавонистани онҳо вобаста буд.

Дар ҳама ҳолат барҳам додани идораҳои куҳнаи давлатӣ дар асоси декретҳо ва қарорҳои Ҳокимиюти Шӯравӣ амалӣ карда мешуд, ки дар давраи худ бо номҳои декретҳою декларатсияҳо ва қарорҳо машҳур буданд. Аз ҷумлаи чунин декретҳо ва қарорҳо, ки дар асоси онҳо ҷорабиниҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ гузарониданро дар назар дошт, «Эъломияни ҳукуқҳои ҳалқи заҳматкаш ва мазлум», муроҷиатнома «Ба ҳама меҳнаткашони мусулмони Русия ва Шарқ», «Ба ҳамаи Шӯроҳо» ва декрет «Дар бораи замин» буданд.

Эъломияҳо. Муҳимтарин эъломияи қабулкардаи Ҳукумати аввалини инқилобӣ «Эъломияни ҳукуқҳои ҳалқи заҳматкаш ва мазлум» буд. Ин эъломияро ШКХ ва шахсан В.И.Ленин тартиб дода буданд. Эъломияро Кумитаи Ичроиии Марказии умумирусиягӣ 3-юми январи соли 1918 қабул карда, барои ҳукми қонунӣ гирифтанаш онро 5 (18)-уми январ ба маҷлиси муассисон, ки кораш ҳоло идома дошт, пешниҳод кард. Аз сабаби он ки аксарияти намояндагони маҷлиси муассисон эсерӣ-меншевикӣ буданд, ин ҳуҷҷатро ба муҳокима қабул кардан нахостанд. 18-уми январи соли 1918 эъломияро Анҷумани муттаҳидаи шӯроҳо тасдиқ кард. 10-уми июли соли 1918 бошад, эъломия ҳамчун қисми таркибии конститутсияи шӯравӣ қабул гардид.

Эъломияни ҳукуқҳои ҳалқҳои Русия. Лоиҳаи эъломияро В.И.Ленин тайёр карда, онро ШКХ 2 (15)-уми ноябриси 1917 тасдиқ намудааст. Дар эъломия чунин принсипҳои асосии сиёсати миллии шӯравӣ эълон шудаанд: баробарӣ ва истиқлолияти ҳалқҳо; ҳукуқи ҳалқҳои Русия барои худму-айянкунии озод то ҷудошавӣ ва ташкили давлати мустақил; бекор кардани ҳама гуна имтиёзу маҳдудияти миллӣ ва миллию динӣ; инкишофи озоди ақаллиятҳои миллӣ ва гурӯҳҳои қавмӣ (этникӣ).

Муроҷиатномаҳо. Муҳимтарин ҳуҷҷати оид ба масъалаи сиёсӣ ва миллии дохилӣ қабулкардаи ҳукумати инқилобӣ

муроциатномаи Анчумани дувуми умумирассиягии шўроҳо «Ба ҳамаи меҳнаткашони мусулмони Русия ва Шарқ» буд, ки онро 20-уми ноябри соли 1917 Шўрои Комиссарони Халқи Ҷумҳурии Шўравии Русия қабул карда буд. Муроциатнома эълон дошт, ки ҳамаи мазҳабҳо, урфу одатҳо, муассисаҳои миллӣ ва маданий мусулмонон озод ва дахлнапазир эълон карда мешаванд, ҳамаи ҳуқуқҳои халқҳои мусулмон чун ҳуқуқҳои тамоми халқҳои Русия бо тамоми иқтидори инқи-лоб ва маъмуриятҳои он - шўроҳои намояндаҳои коргарон, аскарон ва дехқонон муҳофизат карда мешавад.

Муроциатнома «Ба ҳамаи шўроҳо». Ин муроциатнома-ро Комиссариати корҳои дохилӣ 22-юми декабри соли 1917 қабул карда буд. Дар ин ҳуҷҷат дар бораи таъсиси идораҳои шўравӣ дар маҳалҳо сухан мерафт. Ин аввалин ҳуҷҷате буд, ки дар асоси он дар худудҳои дурдасти собиқ Русияи шўравӣ, аз ҷумла дар Туркистону қисматҳои он ҳокимияти шўроҳо ба ҳукумати қонунӣ табдил ёфтандро сар карда буданд.

Декретҳо. Муҳимтарин декретҳои Ҳукумати Шўравӣ барои халқҳои мазлуми Русия аввалан декрет «Дар бораи сулҳ» ва барои тоҷикони шўравӣ декрет «Дар бораи замин» буданд.

Дар декрети шўравӣ «Дар бораи сулҳ» мароми аҳолии қураи замин, дар бораи дар сулҳу оромӣ нигоҳ доштани ҷаҳон ва аз ҷангӣ давомёфтаистодаи ҷаҳонӣ ба таври як-тарафа баромадани Русия ва ба ин иқдом рафтани давлату халқҳои дигарро даъват кардани Ҳукумати Шўравӣ сухан рафта бошад, дар «Декрет дар бораи замин» сухан дар бораи ҳалли масъалае мерафт, ки он асрҳо боз асоси мубори-зай сиёсию иқтисодии умуман ҷомеаи буржуазиро ва хусу-сан Русияро ташкил медод.

Декрет ин масъаларо бечунучаро ба манфиати дехқоно-ни безамину камзамин ҳал намуд. Замин моликияти умуми-халқӣ (давлатӣ) эълон гардид ва дар асоси қарор ба дехқо-нон ройгон ва ба истифодаи якумра тақсим шуданашро дар назар дошт.

Лугат

1. **Декрет** – калимаи лотинӣ буда, маънии указ, қарорро дорад ва ҳамчун номи акти ҳуқуқӣ фахмида мешуд ва мешавад.
2. **Указ** – указ, фармони сарварони давлат дар назар дошта мешавад.
3. **Деклоратсия** – вожай лотинӣ буда, маънии изҳорот ва огоҳномаро дорад.

Саволҳо

1. Мақомоти идораи кишвари Туркистонро номбар кунед.
2. Мақомоти идораи уезди Хучанд ва минтақаи Помирро номбар кунед.
3. Мақомоти навташкили шӯравии уезди Хучанд ва минтақаи Помирро номбар кунед.

§ 3. МАЗМУН ВА МУХТАВОИ ЭЪЛОМИЯҲО ВА МУРОЧИАТНОМАҲОИ АВВАЛИНИ ҲОКИМИЯТИ ШӮРАВӢ

«Эъломияи ҳуқуқҳои ҳалқи заҳматкаш ва мазлум». Эъломия на фақат акти муҳимми конститутсионии Ҷумҳурии Шӯравӣ, балки яке аз ҳуҷҷатҳои бузургтарини таърихи ба-шарият дар амалӣ соҳтани мақсаду мароми инқилоби пролетарӣ нисбат ба ҳамаи инқилобҳои пештара буд. Масалан, бузургтарин инқилоби буржуазии Фаронса ва “Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд”-и қабулкардаи он баробарию бародариро эълон карда буд, вале дар амал ин баробарию бародарӣ фақат нисбати буржуазия татбиқ карда шуда буду ҳалос. Эъломияи шӯравӣ музafferиятҳои Инқилоби Октябрро мустаҳкам, намуда, принсип ва вазифаҳои асосии давлати сотсиалистиро эълон кард. Мақсад аз эъломия баробари вазифаҳои диктатураи пролетариатро (нест кардана истисмори одам аз тарафи одам, барҳам додани синҳои истисморгар, соҳтмони сотсиализм) аниқ шарҳ додан боз ин қонунҳоро то андозае ба шароити Русия, ба типи шӯравии давлат қонунан мувоғиқ кунондан буд. Эъломия аз 4 фасл иборат буд. Дар фасли аввал асосҳои сиёсии Давлати Шӯравии Сотсиалистӣ муқаррар шуда буданд. Дар он Русия ҷумҳурии шӯроҳо эълон шуда буд, ки дар марказ ва

маҳалҳо тамоми ҳокимият ба шўроҳо тааллук дошт. Ҷумхурии Шўравӣ дар асоси иттифоқи ихтиёрии миллатҳои озод ҳамчун федератсияи чумхуриҳои миллии шўравии сотсиалистӣ таъсис мейфт.

Фасли дуюм вазифаи асосии давлати сотсиалистӣ – барҳам додани моликияти хусусӣ будани замин, чорӣ кардани назорати коргарӣ, милликунонии саноат, бонкҳо, захираҳои табиат, ташкили идорақунии ҳочагии ҳалқ, чорӣ гардидани уҳдадории умумии меҳнат, ташкили Артиши Сурҳ, пурра беяроқ гардондани синфҳои доро ва қабули декретҳоро дар назар дошт.

Дар фасли сеюм принсипҳои асосии сиёсати берунаи Давлати Шўравӣ – мубориза барои сулҳ, бекор кардани шартномаҳои маҳфӣ, эҳтиром намудани истиқлолияти миллии ҳамаи ҳалқҳо, пурра даст қашидан аз сиёсати ҳамкорӣ бо давлатҳои буржуазие, ки оммаи меҳнаткашони мамлакатҳои мустамлика ва тобеъро ба гуломӣ гирифтор кардаанд, бекор кардани қарзҳои ҳукумати подшоҳӣ ва ҳукумати муваққатии буржуазӣ, тарафдорӣ кардани қарори ШКХ дар бораи эълон шудани истиқлолияти Финландия, аз Эрон баровардани қӯшунҳои Русия, эълон кардани озодӣ ва истиқлолияти Арманистон чой дода шуда буд.

Дар фасли чаҳорум масъалаи аз идорақунии Давлати Шўравӣ дур карда шудани синфҳои истисморгар дарҷ ёфта буд.

Эъломия таъкид мекард, ки Ҳокимияти Шўравӣ бо барпо кардани асоси федератсияи чумхуриҳои шўравии Русия, ба дехқонону коргарони ҳар яки ин чумхуриҳо имконият медиҳад, ки дар хусуси иштирок доштанашон дар ҳукумати федералӣ ва дигар муассисаҳои федералии шўравӣ, худашон мустақилона ба ҳам оянд.

Эъломияи ҳуқуқҳои ҳалқҳои Русия. Дар эъломия сиёсати ҳукумати подшоҳӣ ва ҳукумати муваққатии буржуазӣ, ки як миллатро ба миллати дигар муқобил мегузозишт, маҳкум шудааст. Эълон шудани ҳуқуқи ҳалқҳои собиқ мазлум ба таъсиси давлати миллии худ, барои барҳам додани

низои байни миллатҳо ва нобоварӣ ба ҳалқи рус, барои муайян намудани ягонагии манфиатҳои ҳамаи миллатҳои мамлакат, барои дарк намудани зарурати якчояшавии қувваи онҳо, барои ҳалли вазифаҳои умумӣ шароит фароҳам овард. Ба сиёсати зулми миллии ҳукумати подшоҳӣ ва ҳукумати муваққатӣ, сиёсати иттифоқи ихтиёрии ҳалқҳои Русия муқобил гузашта шуда буд. Мувоғики эъломия Ҳукумати Шӯравӣ ҳуқуқи худмуайянкунии ҳамаи миллатҳо, ҳатто ҷудошавии онҳоро эътироф намуд ва дар асоси он 3 (16)-юми декабри соли 1917 дар бораи ҳуқуқи худмуайянкунии ҳалқи Украина, 18 (31)-уми декабряи соли 1917, истиқлолияти Финландия, 29-уми декабряи соли 1917 (11 январи 1918) истиқлолияти Арманистон, 7-уми декабряи соли 1918 истиқлолияти Эстония, 22-юми декабряи соли 1917 истиқлолияти Латвия ва Литва, 31-уми декабряи соли 1919 истиқлолияти Белорусро эътироф кардан декретҳо қабул кард. Ин декретҳо барои дар байни ҳалқҳо барқарор гардидан дӯстӣ ва боварӣ нақши калон бозида буданд ва ба муттаҳидшавии ҳалқҳои Русия дар атрофи Ҳокимияти Шӯравӣ, ки ба ташкилёбии СССР (ИЧШС) оварда расонд, мусоидат карда буданд.

Муроҷиатнома «Ба ҳамаи меҳнаткашони мусулмони Русия ва Шарқ». Ҷӣ тавре ки дар аввал қайд шуда буд, муроҷиатнома заҳматкашони мусулмонро ба озодона ва бемонеа ташкил намудани ҳаёти худ, дастгирии инқилоби сотсиалистӣ ва ҳукумати ташкилкардаи инқилоб даъват кард. ШКХ ба мусулмонони Шарқи мустамликовӣ муроҷиат намуда, ҳабар дод, ки Ҳокимияти Шӯравӣ ҳамаи шартномаҳои истилогаронаи ҳокимони пештараи Русияро нисбат ба ҳалқҳои мустамлика ва мазлуми Русия бекор ва нест кард. Русияи Шӯравӣ яқумин шуда, байрақи озодии ҳалқҳои мазлумро барафроҳт ва аз онҳо дар роҳи азnavsозии ҷаҳон интизори хайрҳоҳӣ ва дастгирӣ шуд.

Муроҷиатнома «Ба ҳамаи шӯроҳо». Дар муроҷиатнома аз чумла омадааст, ки «...Шӯроҳо бояд тамоми муасисаҳои аҳамияти маъмурӣ, хоҷагӣ, молиявӣ ва фарҳангии маърифатӣ доштаро ба худ тобеъ намуда, ҷараёни зиндаги-

ро дар маҳалҳо пурра ба низом дароранд, то ки Русия бо шабакаи муассисаҳое фаро гирифта шавад, ки онҳо соҳти ягонаи Ҷумҳурии Шӯроҳоро ташкил диҳанд». Қайд карда шудааст, ки ин ташкилотҳо «...то хурдтаринашон дар ҳалли масъалаҳои хусусияти маҳаллӣ дошта комилан соҳибихти-ёранд, vale ғаъолияташонро бо декрету қарорҳои умумии ҳокимияти марказӣ мутобиқ гардонанд». Муроҷиатнома ба бунёди соҳти бонизоми давлати диктатураи пролетарӣ, ки асоси онро шӯроҳо ташкил медоданд, мусоидат менамуд. Мазмуни муроҷиатнома дар Конституцияи соли 1918 РСФСР (ҶФШСР) инкишоф дода ва ба ҳукми қонун дароварда шуда буд.

Ин ҳама ҳуҷҷатҳо буданд, ки дар асоси онҳо кулли масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва миллии Давлати Шӯравӣ бояд ҳалли худро мейёфтанд.

Лугат

1. Эъломия – ҳуҷҷатест, ки ҳукуматҳо ба воситаи он ҳоҳишӯ маром ва мақсадҳои худро эълон менамоянд.

2. Муроҷиатнома – ҳуҷҷатест, ки ҳукумат ичро ва ё риояи тартиботро аз шаҳрвандон талаб мекунад.

Саволҳо:

1. Эъломияҳои нахустини Ҳокимияти Шӯравиро номбар қунед?

2. Муроҷиатномаҳои аввалини Ҳокимияти Шӯравиро намбар қунед?

3. Мазмун ва муҳтавои эъломияҳо ва муроҷиатномаҳоро шарҳ дихед?

§ 4. РАВАНДИ БАРҲАМ ДОДАНИ ИДОРАҲОИ ДАВЛАТИИ КУХНА

Барҳам додани сохторҳои куҳнаи давлатӣ. Чӣ тавре медонем, ҳудуди Тоҷикистони имрӯза ба ҳайати ду давлат доҳил буд: вилоятҳои Суғд ва ВМҚБ ба Русия ва вилояти Ҳатлону ноҳияҳои тобеи чумхурӣ ба аморати Бухоро. Дар ин минтақаҳо инқилобҳои сотсиалистӣ ҳам дар ду давра: нояб- ри соли 1917, ноябрри соли 1918 дар қисмати русиягӣ ва феврал-майи соли 1921 дар қисмати буҳороиаш ба вуқӯъ омада буд. Ин ҳукуматҳои сарнагунгашта гуногунсоҳтор буданд. Инқилоб факат ҳукуматҳоро аз сари ҳокимият дур карда буд. Барҳам додани сохтори ҳукумати сарнагунгашта ба мисли ҳуди инқилоб кори фаврӣ буда наметавонист. Аз ҷиҳати дигар, то ҳукумати нав таъсис наёбад, органҳои пештараи давлатиро барҳам додан (иваз кардан) мумкин нест. Инқилоб ҳукумати марказизро сарнагун соҳта, Анҷумани дуюми умумирусиягии шӯроҳо Ҳукумати Русияи Шӯравиро дар симои Шӯрои Комиссарони Ҳалқӣ бо сардории В.И.Ленин, Анҷумани сеюми Шӯрои кишвари Туркистон ҶМШС Туркистонро дар симои ШКХ бо сардории Ф.Колесов таъсис дода буданд. Вазифаи ин ҳукуматҳо барҳам додани сохтори идории қуҳна дар асоси принсипҳои нави инқилобӣ буд. Ҳукуматҳои шӯравӣ сараввал идораҳои (органҳои) ваколатдори амрдиҳанда (қонунбарор)-ро бо қарорҳои ҳуд барҳам доданд. Дар кишвари Туркистон ин органҳо КМ ҳукумати муваққатии Туркистон, комиссариатҳои соҳавӣ, комиссари ҳарбии Туркистон, кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ, уездӣ ва волостӣ буданд. Дар аморати Бухоро чунин орган ҳуди амир ва дар бекигарии намояндаи амир бекҳо буданд. Ҳамаи ин органҳоро инқилобҳои сотсиалистӣ ва ҳалқӣ ба тариқи инқилобӣ аз сари ҳокимият дур карданд.

Аз рӯйи ҳамин принсип моҳи декабри соли 1917 думаҳои шаҳрии Ҳучанду Ӯротеппа (Истаравшан) ва сохтори оқсақолгарӣ дар натиҷаи гузаронидани интихоботҳо, судҳои ҳакамӣ ва қозигӣ то охири соли 1919 аз байн бурда шуданд.

Дар Помири Фарбӣ ва Шарқӣ аз сабаби он ки таъйину сабукдӯш кардани маъмурон дар ихтиёри фармондехӣ қитъаи сарҳадии Помир буд бо барпо шудани Ҳокимияти Шӯравӣ ин ваколат ба ихтиёри Сегонаи ҳарбӣ-сиёсии Помир гузашт. Аз ин рӯ, дар Помир барҳам додани сохтори кухна баробари барҳам задани ақсулинқилобчигӣ то тобистони соли 1921 давом кард.

Дар Бухорои Шарқӣ бо барпо гардиданни Ҳокимияти Шӯравӣ сохтори бекигарӣ то майи соли 1921 барҳам дода шуд, vale бо сабаби дер давом ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ баъзе мансабҳои маҳаллӣ - раис, охун то соли 1923 бокӣ монда буданд.

Масъалаи органҳои қудратӣ - артиш ва милиса бошад, чӣ дар қисмати туркистонӣ ва чӣ дар қисмати буҳории Тоҷикистон дар рафти инқилоб аз байн бурда шуда ва ё ба қӯшуни милисаи шӯравӣ табдил ёфта буданд.

Барҳам додани судҳои кухна ва таъсиси судҳои нав. Яке аз мақомоти низомёftai давлатӣ судҳо буданд. Дар Туркистон ин мақомро судҳои округӣ, палатаҳои судӣ ва судҳои ҳарбӣ ташкил медоданд. Баъди инқилоб қувваҳои ақсулинқилобӣ ба ташкил додани суқасадҳои зиддишӯравӣ, тайёр кардани исёнҳо, иғво ва горатгарӣ даст заданд. Судҳои кухна барои ҳимояи тартиботу қонуниятҳои инқилобӣ қодир набуданд. Аз ин рӯ, ҳанӯз 22-юми ноябрини соли 1917 мувофиқи нишондоди «Декрет дар бораи судҳо» сохтори кухнаи судӣ ва прокурорӣ бекор эълон шуда, вазифаи онҳо ба зиммаи Комиссариати ҳалқии адлия гузошта шуда буд. Комиссариати ҳалқии адлия инчунин вазифадор шуда буд, ки низоми судии нави шӯравиро то моҳи январи соли 1918 таъсис дихад. Дар асоси ин нишондод 12-уми декабряи соли 1917 ШКХ кишвари Туркистон қарори барҳам додани судҳои ҳавзагӣ (округӣ), палатаҳои судӣ ва судҳои ҳарбиро баровард, vale аз сабаби паст будани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ки ба судҳои шариатӣ (қозигӣ) эътиқоди қалон доштанд ва пурзӯр будани ақсулинқилобчигӣ дар давраи муқарраршуда гузаронидани интихобот ба су-

дҳои нав мұяссар нагардид. Бинобар ин, муҳлати фаъолияти судҳои кухна аз 17-уми февраля соли 1918 баъди ба ҳайати судҳо дохил кардани намояндагони шўроҳо дароз карда шуда буд. Вале аз сабаби муносибати душманона доштани судҳои кухна нисбат ба Ҳокимияти Шўравӣ вазифаи онҳоро шўроҳо ба дасти худ гирифтанд. Ин ҳолат соли 1917 дар шўроҳои Тошканд, Чорҷӯ, Кушка ва аввали соли 1918 дар аксарияти шўроҳои кишвари Туркистон ба амал омада буд. Аз чумла дар уезди Хучанд ҳам судҳои кухнаи волостҳои Нов, Фўлакандоз, Уралск, Унҷӣ ва шаҳри Хучанд масъулияти худро ба судҳои навинтиҳобшудаи шўравӣ супориданд. Моҳи декабри соли 1917 суди оштидиҳандай шаҳри Ўротеппа (Истаравшан) барҳам дода шуд. Ба ҷойи он суди ҳалқӣ таъсис дода, машваратчиёни судӣ интихоб шуданд, вале аксарияти судҳои кухна боқӣ монда буданд. Ин ҳамзистии мувакқатӣ дер давом накард. Аз моҳи марта соли 1918 сар карда, дар назди шўроҳо трибуналҳои инқилобӣ таъсис ёфтанд, ки мақсадашон мубориза бар зидди душманони соҳти шўравӣ буд.

Аз тобистони соли 1918 бошад, барҳамхӯрии муассисаҳои судии кухна сар шуд. Аввал судҳои ҳарбӣ-округӣ июли соли 1918 ва аввали соли 1920 тамоми соҳторҳои судҳои кухнаи қозигӣ ва подшоҳӣ барҳам дода шуда буданд.

Лугат

- Идораҳою мақомотҳои давлатии кухна** - ҳама идораю соҳторҳои давлатии пештара дар назар аст.
- Идораҳою мақомотҳои нави давлатӣ** - ҳама идораю соҳторҳои Давлати Шўравӣ таъсисдода дар назар аст.

Саволҳо

- Идораю мақомоти давлатии пешинаи ҳукумати подшоҳиро дар Туркистон номбар кунед?
- Идораю мақомоти давлатии пешинаи аморати Бухороро номбар кунед?

§ 5. РАВАНДИ ТАЪСИСИ МАҚОМОТҲОИ НАВИ ҲОКИМИЯТИ ШЎРАВӢ

Таснифи умумӣ. Таъриҳ исбот кардааст, ки ба даст гирифтани ҳокимияти сиёсӣ нисбат ба нигоҳ доштани он осонтар аст. Аз ин рӯ, дар ҳама давру замон сулолае, гурӯҳе, ҳизбе ва ё шахсе, ки ба сари қудрат меомад, пеш аз ҳама такягоҳи худ - ҳукумати нав ва мақомоти қудратии давлатӣ - артиш, милиса, суд, прокуратураи ба худ содикро таъсис медод ва ё мустаҳкам мекард. Инқилоби октябрини соли 1917 ҳам аз ин истисно нест. Инқилоб ҳокимияти сиёсиро ба даст гирифта, дастгоҳи давлатии пештараро асосан барҳам ва дастгоҳи давлатии навро таъсис дод.

Таъсиси милитсияи шўравӣ. Дар уезди Хуҷанд моҳи марта соли 1917 политсия ба милитсия табдил ёфта, вазифаи нигоҳ доштани тартиботи ҷамъиятиро дар асоси оинномаи нави милитсияи ҳалқӣ ба уҳда гирифт. Агарчи милитсияи ҳалқӣ ном дошт, он пурра мақоми қудратии ҳукумати муваққатӣ буд. Дар рафти инқилоби октябрӣ дар Туркистон ҳам дружинаҳои коргарӣ таъсис ёфта, вазифаи ҳимояи коргаронро аз зӯроварӣ ва фишори милитсияи давлатӣ ва юнкерҳо ба зимма гирифта буд. Маҳз ҳамин дружинаҳо қувваи асосии нигоҳ доштани тартиботи инқилобӣ гардида, 10-уми ноябрини соли 1917 ба мақомоти расмии давлатӣ табдил ёфта, номи “Милитсияи коргару дехқон”-ро гирифтанд. Милитсияи тоҷик низ моҳи ноябрини соли 1917 ҳамчун шуъбаи милитсияи Русия дар назди Шўрои Комиссарони Ҳалқии уезди Хуҷанд таъсис ёфта, вазифаи ҳимояи тартиботи инқилобӣ ва сарҳади шўравиро ба уҳда дошт. Дар шимоли Тоҷикистон ва Помир раванди ташаккулёбии милитсияи шўравӣ то охири соли 1918 давом ёфт.

Таъсиси Артиши Сурх. Қадами минбаъдаи диктатураи пролетариат ҳимояи худ ба воситаи артиш буд. Дар рафти тайёрӣ ба инқилоб гвардияҳои сурхи коргару дехқон ташкил ёфта буданд. Баъди гирифтани ҳокимияти сиёсӣ ин

гвардияҳо аз сабаби низомӣ набуданашон давлатро муҳофизат карда наметавонистанд. Аз моҳи декабри соли 1917 Ҳукумати Шӯравӣ ба таъсиси Артиши Сурҳ сар кард ва то баҳори соли 1918 Артиши Сурҳи коргару дехқон бо тамоми соҳтораш ташкил ёфт.

Моҳи ноябрини соли 1917 дар уезди Хучанд аввалин отрядҳои коргарӣ дар байни аҳолии деҳа, шаҳрак ва шаҳрҳои руснишину истгоҳҳои роҳи оҳани Хучанд (Урсатевск),Faфуров, Драгомирово (Спитамен) ва Придиново (Қайроққум) таъсис ёфтанд, vale ин гвардияҳои сурҳи ташкилёфта қудрати нигоҳ доштани Ҳукумати Шӯравиро надоштанд. Аз ин рӯ, зарурати ташкили қӯшуни доимӣ пеш омад. 23-юми мартаи соли 1918 Шӯрои Комиссарони Ҳалқи Туркистон дар бораи таъсиси Артиши Сурҳи доимии коргару дехқон қарор қабул кард. Дар асоси ҳамин қарор 18-уми апрели соли 1918 дар уезди Хучанд ислоҳоти ҳарбӣ гузаронида шуд. Аввал дар назди шӯроҳои шаҳрӣ сексияҳои ҳарбӣ бо сардории комиссари ҳарбӣ таъсис ёфтанд. Муҳимиенти ҳамон сол комиссариатҳои ҳарбии волостҳои Шаҳристон, Далён ва Гонҷӣ таъсис ёфтанд. Баробари таъсис ёфтани комиссариати ҳарбии уездӣ Раёсати маҷбуриятҳои ҳарбии Хучанд пароканда карда шуд. Қисмҳои ҳарбии Хучанд ба ҳайати Артиши Сурҳи Шӯравӣ ҳамчун қӯшуни иттиҳодӣ дохил гардиданд. Иттиҳоди аввалини ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ иттиҳоди ҳарбӣ буд.

Баробари судҳои ҳалқии шӯравӣ ҳамчун мақомоти ҳифзи инқилоб моҳи сентябрини соли 1918 Комиссияи Фавқулодаи Туркистон (КФТ) дар ҳайати Комиссияи Фавқулодаи Умумиитифоқ (КФУ) таъсис ёфта буд. Вазифаи ин мақомот мубориза бар зидди аксулинқилобчигӣ, қаллобӣ ва ғоратгарӣ муқаррар шуда буд, яъне то ибтидои баҳори соли 1918 раванди аз байн бурдани дастгоҳи қӯҳна ва бунёди соҳтори нав ба анҷом расида буд. Ҳамаи идораҳои ҳокимият аз як шакли соҳтори шакли дигар гузаронида шуданд. Ташаккули соҳтори шӯравӣ ва муносибати нави давлатдорӣ оғоз ёфт.

Таъсиси сохтори судии шўравӣ. Судҳои кухна бештар таъйиноти ҷазодиҳӣ доштанд ва дастгоҳи истисмори меҳнат-кашон ҳам буданд. Сиёсати нави судии шўравӣ ин таъйиноти судҳоро тағиیر доданӣ буд. Мебоист судҳо ба муассисаи тарбияи ҳуқуқӣ ва ахлоқии чомеа табдил мейфтанд. Аз ин рӯ, ҳанӯз 22-юми ноябрри соли 1917 мувофиқи нишондоди «Декрет дар бораи судҳо» сохтори кухнаи судӣ ва прокурорӣ бекор карда, вазифаи онҳо ба зиммаи Комиссариати ҳалқии адлия гузошта шуда буд. Комиссариати ҳалқии адлия инчунин вазифадор карда шуда буд, ки низоми судии нави шўравиро то моҳи январи соли 1918 таъсис дихад.

Дар асоси ҳамин ҳуччатҳо Шӯрои Комиссарони Ҳалқии Туркистон 12-уми декабри соли 1917 дар бораи барҳам додани судҳои округӣ, палатаҳои судӣ, судҳои ҳарбӣ ва иваз намудани онҳо ба судҳои нави шўравӣ, ки мебоист дар асоси интихоботи озод ва риояи демократияи ҳалқӣ гузаронида мешуданд, қарор қабул кард. Бо сабаби сар задани ифвогариҳои зиддишўравӣ ва набудани кадрҳои ҳуқуқшиноси тамоюли шўравидошта ин қарор дар вақташ ичро нагардид. Баръакс, ШКХ Туркистон 17-уми феврали соли 1917 аз Комиссариати адлияи РСФСР дар бораи дароз кардани муҳлати фаъолияти судҳои кухна, иҷозат пурсид. Ин ҳоҳиш бо илова намудани намояндагони шўроҳо ба ҳайати судҳо қонеъ гардонда шуд. Аз ин рӯ, парокандакунии судҳои кухна на яку якбора, балки бо пайдо кардани ивази онҳо алакаманд буд ва ин раванд дар баъзе минтақаҳои шимоли Тоҷикистон (Масҷоҳи Кӯҳӣ) то ибтидои соли 1920 давом ёфта буд.

Амалан барҳамдииҳии судҳои кухна аз июни соли 1918 аз қарори ШКХ Туркистон оғоз ёфта буд ва ҳамаи судҳои сабқ империяи Руссияро фаро гирифта буд. Судҳои қозигӣ то аввали соли 1920 амал мекарданд. Масалан, судҳои округи Ӯротеппа моҳи марта 1918 ваколатҳои худро ба судҳои ҳалқии шўравӣ супорида буданд. Аввалин судҳои Ӯротеппа Мирзо Қосимов ва Мирзо Саидов буданд.

Савол ва супориши:

1. Раванди таъсисёбии Артиши Сурхи Шӯравиро шарҳ дихед.
2. Судҳои кухна кай барҳам дода шуданд?
3. Судҳои нав чӣ ном доштанд ва дар қадом солҳо таъсис ёфтаанд?
4. Милисаи шӯравӣ кай таъсис ёфта буд?
5. Оё медонед, ки қабул ба милиса ва хизмати ҳарбӣ чӣ тавр сурат мегирифт?



Харитаи сиёсии Осиёи Миёна дар соли 1918

§ 6-7. ЧОРABIНИҲОИ АВВАЛИНИ ИҚТISODИИ ШӮРАВӢ ДАР ТОЧИКИСТОН

Чорӣ гардидани назорати коргарӣ ва моҳияти он. Дар асоси қарорҳои Анҷумани дуюми шӯроҳои умумирусиягӣ ва Анҷумани сеюми шӯроҳои кишварӣ дар бораи миллӣ кардани корхонаҳои саноатӣ ва мусодираи замин, ҳукумати Туркистон гузаронидани чорабиниҳои иқтисодиро аз ҷорӣ кардани назорати коргарӣ сар кард.

14-уми ноябри соли 1917 Кумитаи Ичроияи Марказии умумирусиягӣ «Лоиҳаи қоидаҳо дар бораи назорати коргарӣ»-ро қабул карда буд. Ин қоидаҳо талаб мекард, ки назорат аз болои истеҳсолоти ҷамъияти, тақсими маҳсулот ташкил ва пурзӯр карда шавад. Сабаби асосии ҷорӣ карда

шудани назорати коргари Шўравӣ дар он менид, ки диктатураи пролетариат яку якбора саноат ва муносабатҳои истеҳсолии сотсиалистиро ба вучуд оварда наметавонад. Барои ин лозим буд, ки аввалан коргарон ҳунари ташкил ва идора кардани истеҳсолотро омӯзанд. Омӯхтан ба воситай назорати коргари осонтар буд. Ҳокимиюти Шўравӣ дар назар дошт, ки бо чорӣ карда шудани назорати коргари душманони синғӣ муассисаҳои истеҳсолиро аз кор мононда ё вайрон карда наметавонанд. Аз тарафи дигар, назорати коргари доираи фаъолияти корхонаҳои хусусӣ ва соҳибкоронро танг карда, кори ташкил намудани истеҳсолоти ҷамъиятиро осон гардонд, яъне мақсади назорати коргари он буд, ки синғи коргарро ба истеҳсолоти ҷамъияти наздики ва омода намояд. Баъди қабули қоидаҳо 14-уми ноябр соли 1917 Ҳокимиюти Шўравӣ декретро дар бораи чорӣ намудани назорати умумии коргари қабул кард. Амалӣ гардидани ин декрет дар Туркистон дар нимаи дуюми соли 1918 саршуд. Пеш аз ҳама назорати коргари дар корхонаҳои коркарди пахта ва равғанкашӣ чорӣ карда шуд. Ин ҷорабинӣ дар давоми моҳҳои апрел-июни соли 1918 гузаронида шуд. ва натиҷаи хуб дод. То охири баҳори соли 1918 дар тамоми корхонаҳои саноатии Туркистон назорати коргари чорӣ гардид. Дар ҳама ҷо қумитаҳо ва ташкилотҳои фабриқӣ-зарбӣ ва конии назорати коргари таъсис ёфтанд. Ташаббускори ин назорат бештар хизби большевикӣ буд.

Дар рафти чорӣ шудани назорати коргари Ҳокимиюти Шўравӣ баъзе нозукиҳои истеҳсолот, ба мисли таъмини корхона бо ашёи хом, таҷхизот ва ташкили кори мураттаби корхонаро аз худ кард. Ин таҷриба шуури коргаронро тағйир дод. Синғи коргар худро соҳиби корхона ҳис мекардагӣ шуда, муносабаташро ба меҳнат, корхона, ба интизоми кор ва баланд бардоштани маҳсулнокии меҳнат дигар кард. Ин дар оянда боиси осон шудани милликунонии саноат гардид.

Ибтидои ҷамъиятигардонии истеҳсолоти саноатӣ. Ҷӣ тавре аз мақсади чорӣ гардидани назорати коргари пай бурдем, инқилоби ғалабакарда ва Ҳукумати навташкили Шўравӣ

мақсади таъцилан миллигардонии корхонаҳои саноатиро надошт, зеро ба истифодаи онҳо ҳанӯз тайёр набуд, vale муносибати душманонаи баъзе саноатчиён (ичро накардани фармоишҳои ҳарбии ҳукумат, вайронкориҳои маъмурияти корхонаҳо) Ҳукумати Шӯравиро маҷбур карданд, ки муносибати худро нисбати саноат тағиیر дихад, милликунониро тезонад.

Дар таҷрибаи собиқ шӯравӣ милликунонии саноат аввал бо роҳи кашида гирифтани (экспроприатсияи) корхонаҳои хурду миёна оғоз гардида буд, ки дар муқобили ҳама гуна душманиҳои зиддишӯравӣ амалӣ мегардид. Саноати онвақтаи Тоҷикистонро (агар чунин номидан раво бошад) маҳз саноати хурду миёна ташкил медод. Дигар ин ки ҳамон корхонаҳои саноатии камшумори Тоҷикистон боз моликияти саноатчиёни маҳаллӣ набуданд. Ҳамин вазъи ҳукуқии масъала кашидагирии онҳоро осон карда буд.

Милликунонии саноат дар Тоҷикистон аз корхонаҳои пахтатозакунӣ ва равғанкашӣ сар шуда, назар ба марказ дар муддати хеле кӯтоҳ гузаронида шуд.

Дар асоси қарори шӯрои уездии Ҳучанд аз 24-уми марта соли 1918 7 заводи пахтатозакунии уезди Ҳучанд ва заводҳои собунпазии Ҳучанду Ӯротеппа, 2 заводи пахтатозакунии Конибодом миллӣ эълон шуданд. Умуман, дар соли 1918 ҳамаи заводҳои пахтатозакунӣ ва равғанкашии бародарон Алибоевҳо, Пинхасов, Маҳкамбоев, Потеляхов, Ашӯрбоев, Турсунов, Мирмуъминов, Имонхонов, ширкати истеҳсоли нафти «Санто», конҳои ангиштсанги Шӯроб, шуъбаи Ҳучандии заводи ҷарми ҷамъиятҳои «Кавказ», «Меркурий» ва «Шарқӣ», доруҳонаҳо, ҷамъиятҳои сугурта, нақлиёт, муассисаҳои пиллаҳушкунӣ ва ҳазинаи пахта миллӣ карда шуданд. Идора ва роҳбарӣ кардан ба корхонаҳои миллишуда ба зиммаи Шӯрои Олии ҳочагии ҳалқ ва идоракунии он дар маҳалҳо ба зиммаи шуъбаи ҳочагии ҳалқи назди шӯроҳои уездӣ гузошта шуда буд.

Дар сиёсати иқтисодӣ ва муносибати Ҳукумати Шӯравӣ ба саноат милликунонии саноат маънои барҳам додани сармоядории калон - сармоядории буржуазӣ, зербинои иқтисодии сармоядорӣ ва аз байн бурдани буржуазия ҳамчун синф ва таъсиси заминаи иқтисодӣ ва саноатии чамъияти нав - сотсиализмро дошт. Милликунонии саноат дар рафти инкишофи инқилоб дар охири соли 1917 ва то миёнаи соли 1918 дар назар дошта шуда буд, вале ба сиёсат табдил наёфт. Баъди душвориҳои ҳарбию молиявии аввали соли 1918 – бо сабаби оғози ҷангӣ шаҳрвандӣ ва тавсияи Анҷумани яқуми шӯроҳои ҳочагии ҳалқ, ки охири майи соли 1918 баргузор гардида буд, 28-уми июни соли 1918 ШКХ декрети милликунонии саноати вазнинро қабул карда буд, ки ба сиёсат табдил ёфт. Дар Тоҷикистон ҷунин корхонаҳои саноати вазнини маҳсулоти саноатӣ мебаровардагӣ набуд. Захираҳои табиии уезди Ҳуҷандро, ки ба саноати вазнин баробар буд, баъд эътироф карданд. Дар асоси қарори Анҷумани дуюми Умумирӯсиягии шӯроҳо истифодаи онҳо танҳо барои чамъият эълон ва эътироф гардида буд.

Дар Помир ва Бухорои Шарқӣ ягон корхонаи саноатӣ вучуд надошт ва хотат ба милликунонии саноат набуд, вале захираҳои табиии онҳо ба Туркистону Русия баробар карда шуда буданд.

Ибтидои ислоҳоти обу замин. Тоҷикистон кишвари аграрӣ буд. Инқилоб мебоист масъалаи заминро ҳал мекард. Яке аз қонунҳои аввалини Ҳокимияти Шӯравӣ «Декрет дар бораи замин» аст, ки дар Анҷумани дуюми Шӯроҳои Умумирӯсиягӣ қабул шуда буд. Барои татбиқи фаврии ин декрет дар Туркистони миллӣ на шароит буд на имконият. Аввалан дехқонони тоҷик ҳоло ташкилоти сиёсии худро надоштанд, сониян роҳҳо ва усули тақсими заминро ҳам намедонистанд, чӣ миқдор замин ва ба кӣ тақсим кардани он ҳам маълум набуд. Аз ин рӯ, Ҳокимияти Шӯравӣ «Декрет дар бораи замин»-ро дар шароити Туркистон дар якчанд давра гузаронид. Давраи аввалро, ки то ибтидои ҷангӣ гражданӣ давом

ёфт, давраи қонунэчодкунии Ҳокимияти Шўравӣ доир ба ҳалли масъалаи замин номидан мумкин аст. Дар ин марҳила қонуну идораҳое ба вучуд омаданд, ки метавонистанд милликунонии замин ва тақсими онро ба чо оваранд. Моҳи дебабри соли 1917 ШКХ Туркистон «Декрет дар бораи замин» ва дар асоси ҳамин декрет бо Шўрои Комисариати ҳалқии зироат «Дар бораи тартиби гузаронидани ислоҳоти замин дар кишвар» қарор қабул намуд. Аз 27-уми январи соли 1918 дар Туркистон гузаронидани ислоҳоти замин оғоз гардид, ки он аз ҳудуди имрӯзай Тоҷикистон фақат уезди Хуҷандро фаро гирифта буд.

Барои гузаронидани ислоҳоти замин чӣ чизҳоро донистани Ҳокимияти Шўравӣ лозим буд? Аввалан категорияи моликиятдорӣ ба замин, сониян кӣ будани соҳиби бевоситаи он ва баъд миқдори замин. Чунин нишонаҳо барои дехаҳои руснишин кайҳо боз маълум буданд. Дар дехаҳои руснишин замин аз они давлат буд, vale ғизифодабарандагони он дехқонон буданд. Ҳисоби замини дар ихтиёри онҳо буда маълум буд. Дар дехаҳои миллӣ заминҳои давлатӣ, мулкҳои шахсии феодалӣ ва вакфҳо ҳам буданд, ки миқдори онҳо ба гайр аз соҳибонашон дигар ба ҳеч кас маълум на буд. Аз ин рӯ, дар дехаҳои руснишин гузаронидани ислоҳот фақат ба қонун муҳтоҷ буд. Худи дехқонон ба гузаронидани ислоҳот тайёр буданд. Барои ҳамин дар маҳалҳои руснишин барои гузаронидани ислоҳоти замин ташкилотҳои маҳсус - комитетҳои камбағалон таъсис ёфтанд. Деха ва дехқони тоҷик ба ин кор ҳоло тайёр набуданд. Дар ҳалли масъалаи замин дар чунин вазъият фақат ҳокимият мебоист фаъолият кунад. Ва чунин ҳам шуд. Ҳокимияти Шўравӣ қонун ва қоидаҳои мусодирақуни заминҳои бою помешиконро қабул карда, ба таъсиси органҳои татбиқкунандаи ин қонунҳо саркард, vale бо сабаби маълум набудани ҳачми замини мусодирашаванда лозим дониста шуд, ки сараввал кор аз ба хисоб гирифтани заминҳои мусодирашаванда оғоз ёбад. Дар Хуҷанд, Ӯротеппа, Конибодом комиссияҳои маҳсуси ба хисоб

соб гирифтани замин ба ченкунии фонди замини тақсимшаванда сар кардан.

Мутахассисони заминченкун намерасиданд. Комиссияҳо кори зиёдеро анҷом доданд, vale ҳуди ислоҳотро гузаронида натавонистанд, зеро имконият нашуд. Ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд. Дар сиёсати Ҷавлати Шӯравӣ - ҳимоя ба ҷойи аввал баромад ва ислоҳот дуюмдараҷа шуд. Ба ҳар ҳол дар баҳор ва тобистони соли 1918 инқилоб ба деҳоти тоҷик ҳам сар дароварда буд. Ҷизе, ки ба ҷашму дили деҳқон таъсир карда буд, қатъият дар амалӣ кардани нақшаҳо ва қонунҳои қабулкардаи шӯроҳо буд.

Моҳи январи соли 1918 Шӯрои кишварӣ дар бораи таъсис додани кумитаҳои обу замин қарор қабул кард. Моҳи феврали соли 1918 Комиссариати зироати Туркистон деҳқонро даъват кард, ки кумитаҳои обу заминро таъсис диханд. Ин муроҷиатро ба ҳисоб гирифта, дар тамоми волостҳои уезди Ҳучанд кумитаҳои обу заминро таъсис доданд. 2-юми апрели соли 1918 Комитети обу замини Ҳучанд қарор кард, ки заминҳои киштнашудаи уезд ба деҳқонони безамина камзамин дода шаванд. Сабаби асосии аз кишт мондани ин заминҳо манъ карда шудани истифодаи қувваи кории дигарон буд. Ҳокимияти Шӯравӣ истифодаи қувваи кории дигаронро дар замини бою феодалҳо манъ кард. Дар аввали соли 1918 Ҳокимияти Шӯравӣ ба қашида гирифтани заминҳои зиёдатии феодалон сар карда буд. Моҳи апрели соли 1918 Шӯрои Ҳучанд заминҳои дар Саритӯқай, Чумчуқарал ва Даҷшиамин будаи заминдорони калонро қашида гирифта, ба деҳқонон тақсим кард. Меъёри замини тақсимшуда ҳамон қадаре буд, ки деҳқонон бе истифодаи қувваи кории шаҳсони дигар аз уҳдаи киштукори он баромада тавонанд. Вале на ҳамаи заминҳои мусодирашуда соҳиби худро ёфтанд. Аз ин рӯ, Ҳокимияти Шӯравӣ дар ин заминҳои бесоҳибонда ҳамон соли 1918 иттияҳодияҳои кооперативии обёриро бо номҳои «Санҷак- арал» ва «Парчаюз» таъсис дод. Ба гайр аз ин ба тоза кардани ҷӯйборҳо сар карданд. Аз ҷумла барои

тоза кардани канали Янгиарик дехқонони деҳаи Басманда ба бою сармоядори худ даҳ ҳазор сўм ҷарима муқаррар карданд ва онро ситонида, ба тоза кардани канали номбурда сарф намуданд. Давраи аввали ислоҳоти обу замин ҳама минтақаҳои ҷумхуриро фаро нағирифт. Масалан, минтақаи Помирро, ки дар он ҳоло шароити гузаронидани ислоҳоти обу замин фароҳам наомада буд.

Лугат

1. **Ислоҳот** – тағијирот, дигаргунӣ.

2. **Ислоҳоти замин** – соли 1918 Ҳокимияти Шӯравӣ шартҳои истифодаи заминро эълон карда буд, ки бо номи «Ислоҳоти замин» машҳур гашт. Дар шароити Осиёи Миёна ислоҳоти истифодаи об ҳам зарурат дошт, барои ҳамин ислоҳотҳои замини шӯравӣ дар ин минтақа обро ҳам дар назар дошт.

3. **Ислоҳоти обу замин** – ин чорабинии Ҳокимияти Шӯравӣ оид ба ҳалли масъалаи моликиятдорӣ нисбат ба замин ва об буд. Ислоҳоти обу замин дар Тоҷикистон дар амал дар чор давра гузаронида шуда буд: солҳои 1918 – 1920, 1921 - 1923, 1926 - 1929 ва 1930 – 1937.

Савол ва супоришҳо:

1. Вазифаҳои назорати коргариро муайян кунед.
2. Мақсади ҷамъиятигардонии истеҳсолотро шарҳ дихед.
3. Ислоҳоти обу заминро шарҳ дихед.
4. Барои чӣ ислоҳоти замини солҳои 1918-1920 дар Тоҷикистон «ислоҳоти замину об» номида шуда буд?

§ 8. САБАБҲОИ АСОСИИ ҲАРАКАТИ ЗИД-ДИШӮРАВӢ ВА ҶАНГИ ШАҲРВАНДИИ СОЛҲОИ 1918 - 1923 ДАР ТОҶИКИСТОН

Назарияи ҷангҳо ва ҷангҳои шаҳрвандӣ. Ҷангҳо аз рӯйи моҳияташон ба ҷангҳои забткорона, миллӣ-озодихоҳӣ ва шаҳрвандӣ (гражданӣ) чудо мешаванд. Ҷангҳои забткорона (горатгарона, таҷовузкорона) моҳиятан бо давлати дигар ва тоҷочу истисмори ҳалқи он аст. Ҷангҳои миллӣ-озодихоҳӣ ҳимояи марзу буими давлат аз таҷовуз ва истисмори аҷнаби-

ён, химояи истиқлолияти миллӣ аст. Ҷанги шаҳрвандӣ (мулӣ, гражданий, бародаркуш, дохилӣ) ҷангест, ки дар дохили як давлат ва одатан дар байни як ҳалқ рух дода, аҳолӣ ба ду гурӯҳи дар ақида бо ҳам зид чудо шуда, барои ҳокимиyaти сиёсӣ мечанганд. Намунаи онҳо ҳоло аз ибтидиои ҷамъияти синфӣ маълум аст. Ҷанг байни қабила барои мавзеи ширкор, ҷанг байни гуломону гуломдорон, ҷанг байни деҳқонон ва феодалон, ҷанг байни соҳти феодалистӣ, байни коргарон ва буржуазия. Ҳамаи инҳо шаклҳо ва намунаҳои ҷанги гражданий мебошанд. Ҷанги шаҳрвандӣ (гражданий) шаклҳои гуногунро гирифта метавонад. Ба ёд оред ҷангҳои гражданий дар Рими Қадим, дар асрҳои миёна дар Олмон, дар давраи нав дар Америка, дар асрҳои XIX ва ибтидиои асри XX дар Ҷин, Ҳиндустон ва Русия рӯйдодаро. Дар ҳама ҳолат ин ҷангест байни соҳтори кухна ва нав.

Омилҳои дохилии ҷанги шаҳрвандӣ. Агар ин ҷанг байни соҳтори кухна ва нав бошад, дар Тоҷикистон ҳам ин ҷанг шудааст. Ин ҷанг солҳои 1918-1923 шуда гузаштааст. Ин ҷанг байни соҳтори кухна-маъмурияти собиқ Русияи подшоҳӣ ва тарафдорони он - феодалони маҳаллӣ аз як тараф, аз тарафи дигар соҳти нави шӯравӣ ва тарафдоронаш буд. Дар ҳар ду ҳолат ҳадафҳои гурӯҳҳо ҳокимиyaти сиёсист. Як гурӯҳ тарафдорони соҳтори буржуазӣ ва дигаре тарафдорони соҳтори шӯравӣ - сотсиалистӣ шудаанд. Онҳоро зоҳирان ақида чудо кардааст. Дар амал бошад, табақаи ҳукмрони пештара, ки инқилоб имтиёзҳояшро аз байн бурдааст, он имтиёзҳоро баргардонданӣ буд ва табақаи поёнӣ, ки инқилоб ва Ҳокимиyaти Шӯравӣ барои ӯ имтиёзҳои зиёде эълон карда буд, соҳти навро маъқул ёфта, барои ҳимояи он барҳостааст. Ин манфиатҳои сиёсии табақаҳо ҳамдигарро ба ҷанги тан ба тан овардаанд. Ҳар як гурӯҳ ба гайр аз манфиатҳои синфию табақавию сиёсии худ боз шиорҳои худро дошт, ки ба воситай онҳо такягоҳи худро ба даст даровард. Дар таҷрибаи Тоҷикистон тарафдорони ҳокимиyaти нав ба қарорҳою дигаргуниҳои иҷтимоӣ, ки баҳри некуаҳволии

халқ равона шуда буданд, такя кардандааммо муқобилони ҳокимияти нав ба маънавиёти мардум- ба диндории онҳо такя карданд. Ҳокимияти Шўравӣ бо роҳи гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ, чорӣ кардани назорати коргарӣ, миллӣ кардани корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои давлатӣ, чорӣ кардани рӯзи кори 8-соата, мусодираи замин ва тақсим кардани он дар байни дехқонон, манъ кардани истифодаи қувваи корӣ дар хоҷагиҳои бойӣ – феодалий мехост, ки оммаи меҳнаткашро аз қафои худ барад.

Гурӯҳи муҳолиф маънавиёти миллӣ-диндории мардумро истифода бурд. Дар шароити Туркистон гурӯҳои зиддишӯравӣ бештар тарафдор пайдо карданд. Дар аввал муҳолифони ҳокимияти нав декрету конунҳои Ҳокимияти Шўравиро бо фаҳмишу шарҳи худ ба мардум фаҳмонда тавонистанд. Масалан, озодии дин ва баробариро чунин шарҳ доданд: озодии большевикӣ ин озодии куфрист, нашиноҳтани Худост. Баробарии зану марди шўравӣ ин умумӣ гардондани занҳо, ҳатто фарзандон аст. Большевикҳо баробарӣ, ба-родарӣ гуфта ҳамаро ба қуфр мебаранд.

Сабаби асосии дар шимоли Тоҷикистон ба вучуд омадани ҳаракати зиддишӯравӣ, аввалин, қисми таркибии империяи Русия будани ин минтақа ва ғалабаи Инқилоби Октябрி соли 1917 буд, ки он бо қадамҳои музafferона дар тамоми ҳудуди империяи Русия ва аз он чумла дар Туркистони русӣ ҳам пахн гардида буд. Баъдан, сабаби ин ҳаракат эъломи-яҳо, қонунҳо ва ҷорабиниҳои аввалини Ҳокимияти Шўравӣ буданд, ки ба манфиати оммаи заҳматкаш нигаронида шуда буданд ва раванди амалий гардондани назарияи инқилобии марксизм - бунёди ҷомеаи ситсиалистӣ оғоз гардида буд. Асоси сиёсии ин ҷорабиниҳоро таъмини диктатураи коргарону дехқонон ва асоси иқтисодии онро моликияти уму-михалқӣ-давлатӣ, кооперативӣ-колхозӣ ва бунёди фарҳангӣ пролетарии меҳнаткашон ташкил медоданд, яъне инқилоби сотсиалистии октябррии соли 1917 собиқ ҳокимонро аз ҳокимият ва мулкдоронро аз моликият маҳрум месоҳту коргару

дехқонро ба сари ҳокимият мебаровард. Аз ин рӯ, ҳокимони аз сари ҳокимият рафтаву мулқдорони бемулкгардида ҳама воситаро истифода бурда, раванди инқилобии саршударо ба манфиати худ ё ба тарафдории худ равона карданӣ буданд. Ин равандро онҳо бо роҳи осоишта ҳалалдор карда натавониста, роҳи муқовимати яроқнокро пеш гирифтанд, ки дар таърих бо номҳои «босмачигарӣ», «ҷанги гражданиӣ», «ҷанги бародаркуш», «ҳаракати зиддишӯравӣ» маълум аст.

Омилҳои хориҷии ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918-1923 дар Тоҷикистон. Омили асосии хориҷии ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918-1923 дар Тоҷикистон империализми байналмилалӣ дар сими ИМА, Англия, Фаронса ва иттилоқчиёни онҳо буд, ки намехостанд на факат дар Русия, балки дар мустамликаҳои сабиқи он сотсиализм бо ҳукumatҳои миллии он амалӣ гардад. Империализми байналмилалӣ дар ҳама ҳолат зидди инқилобҳои иҷтимоӣ ва таъсиси ҳукumatҳои инқилобии заҳматкашон буд. Аз ин рӯ, онҳо чӣ қадаре тавонистанд, ба мустаҳкамгардии диктатураи пролетарӣ ба воситаи ёрии иқтисодӣ ва ҳарбии худ муқобилат карданд. Ҳукumatҳои буржуазии Англия, Фаронса, ИМА, Чопон ва думравони онҳо ба ҳаракатҳои аксулинқилобии Русия ва мустамликаҳои сабиқи он бо пул, яроқ ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ёрӣ доданд. Дар Осиёи Миёна даҳҳо ҷосусону консулгариҳои давлатҳои мазкур ба ташкили ҳаракати аксулинқилобӣ машғул буданд. Дар Кошгари Машҳад марказҳои ёрии худро барои босмачигарии минтақа таъсис дода, ҳатто барои роҳбарии ин ҳаракат ба мисли Анварпошҳо, Салим, Дониёл, Сурайё ва дигарҳо гумоштагони худро фиристода буданд.

Лугат

- 1. Ҷанги шаҳрвандӣ** (бародаркуш, гражданиӣ) - яке аз намудҳои ҷанги дохилӣ буда, мақсади асосиаш ё ба сари ҳокимият омадан аст ва ё баргардонидани ҳокимияти (имтиёзҳои) аз дастрафта.
- 2. Туркистони русӣ** - мағҳумест, ки маънои генерал-губернатории Туркистон, ҳукмронии Русияро дар Туркистон, мустамли-

кай Русия будани қисматеро аз Осиёи Миёна ифода мекунад.

3. Фраксия - гурӯҳ, гурӯҳи ҳизбӣ ё ҷамъиятӣ дар ҳайати ҳукумат ва ё зидди ҳукумат, сиёсат ва амале.

Савол ва супориш:

1. Намудҳои ҷангҳоро номбар қунед.
2. Ҷангҳои шаҳрвандӣ боз ба қадом номҳо ёдовар мешаванд?
3. Туркистони русӣ гуфта, чӣ дар назар дошта мешавад?

§ 9. ОФОЗИ ҲАРАКАТИ ЗИДДИШӮРАВӢ ВА ҶАНГИ ШАҲРВАНДИИ СОЛҲОИ 1918 - 1923

Сабабҳои ба вуҷуд омадани ҳаракати зиддишӯравӣ дар Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон ҷангшири шаҳрвандӣ солҳои 1918 - 1923 ба вуқӯъ омад. Ин ҷанг байни соҳти кухна - маъмурияти Русияи подшоҳӣ, тарафдорони он, феодалони маҳаллӣ ва тарафдорони соҳти нав буд. Як гурӯҳ тарафдорони соҳтори буржуазӣ ва дигаре тарафдори соҳтори сотсиалистӣ буданд. Табакаи ҳукмрони пештара имтиёзҳои худро аз даст додан намехост, табакаи поёнӣ бошад, имтиёзҳои барои ӯ эълонкардаи Ҳукумати Шӯравиро маъқул ёфта, барои ҳимояи он бархост. Дар Тоҷикистон тарафдорони ҳокимиюти нав ба қарорҳо дигаргуниҳои иҷтимоӣ, ки ба некуаҳволии меҳнаткашон нигаронида шуда буд, такя карданду муқобилини ҳокимиюти нав ба диндории омма. Ҳокимиюти Шӯравӣ бо роҳи қабули қонуну қарорҳои сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангии ба манфиати меҳнаткашон нигарондашуда, ба мисли ҷорӣ кардани назорати коргарӣ, миллӣ кардани корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои давлатӣ, ҷорӣ кардани рӯзи кории 8-соата, мусодираи замин ва тақсим кардани он дар байни деҳқонон, манъ кардани истифодаи қувваи корӣ дар замини сарватмандон оммаи меҳнаткашро ба худ ҷалб карда буд. Дар Туркистон гурӯҳи зиддишӯравӣ тарафдори бештар пайдо кард. Онҳо қарору қонунҳои Ҳокимиюти Шӯравиро ба таври худ ба мардуми одии заҳматкаш фаҳмонаидаро тавонистанд. Масалан, шиорҳои шӯравии озодии дин

ва баробариро чунин шарҳ доданд: озодии большевикӣ ин озодии куфрист, яъне нашинохтани Ҳудост; баробарии зану мард умумӣ гардидани занҳо, ҳатто фарзандон аст.

Дар ташвиқоти зиддишӯравӣ рӯҳониён саҳми асосӣ доштанд. Онҳо мегуфтанд, ки агар ба ҳимояи имон ва дини худ нахезед, коғир мешавед. Ғазотро фатво медоданд. Ин кор бештар ба онҳо дар дехаҳои дурдаст муюссар мешуд. Ин гурӯҳ ҳадафҳои сиёсӣ надошт, vale ҳокимииятҳоҳон онҳоро барои мақсади асосии худ, яъне ба даст овардани ҳокимиият истифода бурда тавонистанд. Дар аввали тобистони соли 1918 дастаҳои ба ном «муҷоҳидон» ва ё «босмачиён» пайдо шуда, кишварро ба ҷанги шаҳрвандӣ қашиданд.

Сабаби асосии дар шимоли Тоҷикистон ба вучуд омадани ҳаракати зиддишӯравӣ аввалан, қисми таркибии империяи Русия будани ин минтақа ва ғалабаи инқилоби октябриси 1917-и рус буд, ки он бо қадамҳои музаффарона дар тамоми ҳудуди империяи Россия ва аз ҷумла дар Туркистон ҳам паҳн гардида буд. Баъдан, сабаби ин ҳаракат эъломи-яҳо, қонунҳо ва ҷорабиниҳои аввалини Ҳокимияти Шӯравӣ шуданд, ки манфиати оммаи меҳнаткашро ҳимоя ва раванди амалий гардондани назарияи инқилобии марксизм-ленизм, бунёди ҷомеаи сотсиалистиро оғоз карда буданд. Асоси сиёсии ин ҷорабиниҳоро таъмини ҳукмронии диктатураи коргарону дехқонон, асоси иқтисодии онро ташкили моликияти умумихалқӣ-давлатӣ, кооперативӣ-колхозӣ ва асоси маданий онро бунёди маданияти ҳалқи меҳнаткаш ташкил медод, яъне инқилоби сотсиалистии октябриси 1917 собиқ ҳокимонро аз таҳт ва мулқдоронро аз моликият маҳрум соҳту коргарону дехқононро соҳиби мулк гардонд ва ба сари ҳукumat овард. Аз ин рӯ, ҳокимони аз сари ҳокимиият рафтаву мулқдорони бемулкгардида ҳамаи воситаҳоро истифода бурда, раванди инқилоби оғозёфтариба маҷрои дигар, ба манфиат ва тарафдории худ равона карданӣ буданд. Онҳо ин равандро бо роҳи осоишта ҳал карда натавониста, роҳи муқовимати яроқнокро пеш гирифтанд.

Раванди оғози ҷанги шаҳрвандӣ. Яке аз сабабҳои дар

Туркистон сар шудани чанги шаҳрвандӣ фаъолияти зиддишӯравии «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» буд, ки дар тамоми минтақаҳои кишвар шӯбаҳои худро дошт. Таъсисгарон ва идеологҳои ин ташкилот асосан мансабдорони дараҷаҳои гуногуни ҳукумати ҶМШС Туркистон буданд. Масалан, Е.Т. Чунковский, ки Комиссари олии ин ташкилот буд, вазифаи мушовири гражданин дараҷаи 5-ум, К.О. Осипов муовини Комиссари олии «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» вазифаи Комиссари ҳарбии ҶМШС Туркистонро ба уҳда дошт. Стерлигов, Урядов, Корнилов, Зайтсев рутбаҳои баланди ҳарбии ҶМШС Туркистонро доштанд.

Дар ташкилоти номбурда генерал Л.Л. Кондратьев, полковникҳо Карнилов, Зайтсев, аз маҳаллиён собиқ намояндаи Думаи давлатӣ Абдуқаҳхоров ва узви ҳизби ҷадидони Туркистон Маҳмудҳочаи Беҳбудӣ (1913-1919) мавқеи калон доштанд. Ҷосусони амрикӣ Галлефон, Шуломан ва Студен, дипломати Дания капитан Брун, консули Белгия Де Старк, олмониҳо Симмерман ва Валбрюон дар Туркистон амалиёти ҷосусии худро ба манфиати империалистони ҳориҷӣ сар карда буданд. Ҳамаи номбурдагон бештар бо Тредуэлӣ ба манфиати ИМА кор мекарданд.

Хуллас, Англия, ИМА, Туркия, Афғонистон бештар дар зери шиори ташкил додани давлати ягонаи мусулмонӣ ва ё пантуркистии Осиёи Миёна сиёсати ба мустамликаи худ табдил додани ин кишварро рӯйпӯш карданӣ мешуданд.

Онҳо бо дастгирии ҷосусони «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» бо генерал Дутов, ки роҳи оҳани Оренбург - Туркистонро дар наздикии Оренбург ишғол карда буд, бо хони Хева Ҷунайдхон, амири Бухоро Олимхон ва сардорони ҳаракати зиддишӯравии Фарғона Эргаш ва Эшмат робита барқарор намуда, ба кори созмонҳои зиддиинқилобии «Уламо» ва «Шӯрои исломия» роҳбарӣ мекарданд.

Барои муттаҳид намудани қувваҳои аксулинқилобии Туркистон аввали соли 1918 ба Тошканд полковник Бейли, капитан Блэккер ва консули дар Кошгар будаи англисҳо

Макартней бо ваколати махсус - барқарор намудани робита бо ҳукумати навташкилёфтаи шӯравӣ омада буданд, vale мақсади асосии онҳо ёрӣ додан ба оғози ҷанги зиддишӯравӣ буд.

Дар саросари Туркистон аксулинқилоб тайёр мешуд. Байни Дутов ва босмачиёни Фарғона барои ташкил намудани Иттифоқи Ҷанубӣ-Шарқӣ ризоият ба вучуд омада буд. Барои осонтар ба даст даровардани яроқ ва дигар лавозимоти ҷангӣ қувваҳои зиддишӯравӣ Ӯшу Андичонро ишғол намуданд, то ки аз Ҳиндустон гирифтани ёрӣ осон гардад.

Моҳи июли соли 1918 дар Туркистон таҷовузи англисҳо сар шуд. Онҳо бо ёрии феодалони туркман Ҳокимияти Шӯравиро дар Закаспий барҳам заданд. Барои тайёр кардани мавқеи хуби ҷангии зидди Туркистони Шӯравӣ империализми байналмилалӣ амири Бухороро ҳам тайёр кард. Дар шимол роҳи алоқаро ба Русияи Шӯравӣ атаман Дутов, дар Закаспий англисҳо бастанд. Дар ҷануб ва ҷануби гарбии аморати Бухоро ба сохтани истеҳкомҳои ҳарбӣ ва ҷамъ овардани қӯшун сар карданд. Дар шарқ ва ҷанубу шарқ босмачиёни Фарғона Ҳокимияти Шӯравиро барҳам заданд. Охири соли 1918 Туркистон пурра дар ҳалқаи муҳосира монд.

Лугат

1. Ташкилоти ҳарбии Туркистон (ТВО - Туркистанская военная организация) – ташкилоти табаддулотҳои ҳарбии Туркистони Шӯравиро мегӯянд, ки соли 1918 дар Тошканд таъсис ёфта, дар тамоми шаҳрҳои ҶМШС Туркистон шуъбаҳои худро дошт. Асосгузорони ин созмон генералҳо Л.Л. Кондратович, И.В. Савитский, мушовири дараҷаи 5-уми давлатӣ Джунковский, комиссари ҳалқӣ оид ба корҳои ҳарбии ҶМШС Туркистон К.Осипов ва комиссари ҳарбии шаҳри Тошканд буданд. Мақсадашон барҳам додани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Туркистон буд. Онҳо нақша доштанд, ки моҳҳои мартаи соли 1919 дар тамоми Туркистон

исён бардоранд, vale сиррашон дар Ҳафтру́д фош гардида, қисман ҳабс шуданд. Дар Тошканд бо сардории К.Осипов боқимондаи ин ташкилот «Комитети муваққатӣ»-и исёнгаронро ташкил дода, 19-уми январи соли 1919 исён бардошта, сараввал комиссари ҳарбии Туркистонро қатл намуданд. Бо дастгирии омма ин исён пахш гардид. К. Осипов гурехта ба босмачиёни Фаргона ҳамроҳ шуд. Аз он ҷо ба Маҷтоҳомаданро дорад. Аз он ҷо ба Маҷтоҳомаданро дорад. Аз он ҷо ба Маҷтоҳомаданро дорад.

2. Интервенция – калимаи лотинӣ буда, маънои бо зӯрӣ ба ҳудуди давлати дигар зада даромаданро дорад.

3. «Ватан дар ҳатар аст» – аввалин даъвати шӯравӣ барои ҳимояи инқилоби иҷтимоӣ дар Русия, ки онро В.И.Ленин соли 1918 навишта, эълон карда буд.

4. Артиши Сафеди Туркистон – мағхуме буд дар радифи Артиши Сафеди Русия дар солҳои ҷангӣ шаҳрвандии солҳои 1918-1922, ки дар Туркистон бо сардории генерал Монстров аз ҳисоби гвардиягиёни сафед ва казакҳои дар водии Фаргона ва Ҳафтру́д буда таъсис дода шуда буд.

5. Гвардияи Сурх – дастаҳои аввалини ҳарбии шӯравиро то таъсиси Артиши Сурхӣ Шӯравӣ ҳамин тавр меномиданд.

6. Комиссияи фавқулода (КФ) – Созмоне буд, ки онро барои мустаҳкам кардани Ҳокимиюти Шӯравӣ Шӯрои уезди Ҳуҷанд соли 1918 таъсис дода буд.

7. Отряд – дастаи ҳарбӣ, ки шуморааш ба вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда вобаста буда, метавонист ним взвод, взвод, рота, баталион, полк, армия, гурӯҳи қӯшунхоро дар баргирад.

8. Артиши Сурх – Лашкари Шӯравӣ, ки рӯзи таъсиси он ба 23-юми феврали соли 1918 рост меояд.

9. Аскари сурх – тарҷумаи таҳтуллафзии «красноармеец»-и русӣ буда, сарбозони аввалини шӯравиро чунин меномиданд.

10. Босмачӣ – узви дастаи зиддишӯравиро чунин меномиданд. Босмачиён худро мӯҷоҳид ва муборизи роҳи ҳақ меномиданд.

11. Босмачигарӣ – ҳаракати зиддишӯравии солҳои 1918-1935

12. Дастанои босмачиён – дастаҳои муташаккил ва гайримута-

шаккил, ки солҳои 1918 - 1935 дар Тоҷикистон бар зидди Ҳокимияти Шӯравӣ муборизаи мусаллаҳона бурдаанд.

14. Бекигарии Масҷоҳ – ҳокимияти Султонбек ва Саид Аҳмадхоча дар солҳои 1920 - 1923 дар Масҷоҳ, ки аз тарафи Ҳокимияти Шӯравӣ ҳам шинохта шуда буд. Ҳатто баҳори соли 1920 байни Саид Аҳмадхоча ва КИМ-и Туркистон шартномаи иборат аз 3 банд баста шуда буд.

Савол ва супориш

1. Сабабҳои сар задани чанги шаҳрвандиро нақл кунед.
2. Ташкилоти аксулинқилобии Туркистонро шарҳ дихед.
3. Аввалин ташкилкунандай дастай босмачигари кӣ дониста мешавад?
4. Босмачиён худро чӣ меномиданд?

§ 10 -11. МУБОРИЗА ЗИДДИ ҚУВВАҲОИ ЗИДДИШӮРАВӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР СОЛҲОИ 1918 - 1923

Оғози чанги шаҳрвандии шимоли Тоҷикистон. Оғози чанги шаҳрвандӣ дар вилояти Суғд ба амали зиддишӯравии «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» вобаста буд, ки дар Тошканд бо сардории К. Осипов ва дар Хучанд бо сардории Стерлигов исён тайёр карда буд, vale исёни Хучандро тавонистанд пешгирий намоянд. Баъди тасодуфанд дар хонаи яке аз аъзои ин ташкилот таркидани бомба сирри онҳо фошгардид.

Аксари аъзои онро ба ҳабс гирифтанд. Ба ҳайати ташкилоти исёнгарони Хучанд бештар эсерон ва ҳарбиёни австровенгерию дар Хучанд буда дохил буданд. Стерлигов австровенгерҳои дар қалъа ҳабсбуدارо яроқнок карда, бар зидди Шӯрои депутатҳои Хучанд исён карданӣ буд. Аммо аскарони дар қалъабуда дар бораи тайёрӣ ба шӯриш ба қумитаи ҳизбии Хучанд ҳабар доданд. Қумитаи ҳизбӣ сафарбарии умумии коммунистонро гузаронида, дар шаҳр ҳолати ҳарбӣ эълон кард. Дар тамоми кӯчаҳои шаҳр дидбонгоҳҳо гузошта, сардори шӯриш, эсери чап Урядов

ва тарафдорони ў ҳабс карда шуданд, vale гурӯҳ пурра п-роқонда нашуда буд. Моҳи декабри соли 1918 дар Хучанд боқимондагони гурӯхи Стерлигов исёни аксулинқилобӣ тайёр карданд, аммо большевикон сирри онҳоро фош карда, Стерлигов ва шариконашро ҳабс намуданд, то ки саршавии амалиёти исёнгаронро дар Драгомирово (Спитамени ҳозира) ва дигар шаҳрҳои шимоли Тоҷикистон боздоранд.

Рафти мубориза зидди аксулинқилобчигӣ дар солҳои 1918 - 1920. Ҳаракати зиддишӯравӣ дар шимоли Тоҷикистон мақсади сарнагун сохтани ҳокимиятро дошт, vale бештар хусусияти торочгариро гирифта буд. Чунки аксари аҳолии шаҳрҳои шаҳракҳои коргарӣ ба аксулинқилобчиёну босмачигарӣ бетараф набуданд ва барои ҳимояи худ, дастаҳои худмуҳофиз ташкил карда буданд. Аз ин рӯ, босмачиҳо бештар дар дехаҳои дурдаст ва кӯҳистон амал карда, гоҳо аҳолии дехаҳои гирду атрофи шаҳрҳоро горат мекарданд, vale ба шаҳрҳо ва шаҳракҳои коргарнишин хӯчум намекарданд. Амалан ҳам босмачигарӣ дар шимоли Тоҷикистон ба гайр аз Масҷоҳи Кӯҳӣ то соли 1922 дигар дар хеч ҷой маркази доимии худро надошт. Фақат дар соли 1919 ба босмачиён муюссар гардида буд, ки дар Маҷтоҳи Кӯҳӣ ҳокимияти сиёсиро ба даст гиранд. Бинобар ин, чӣ ҳаракати зиддишӯравӣ ва чӣ ғалабаю шикасти он ҳам ба ғалабаю шикасти ҷангӣ шаҳрвандии Туркестону Русия вобаста буд.

Ғалаба аз болои ҳаракати зиддишӯравӣ дар шимоли Тоҷикистон ба рафти барҳамдии Муҳторияти Кӯқанд ва аксулинқилобчигии Туркестон саҳт алоқаманд аст. Асоси ин ҳаракат гарчи дар округи Хучанд ҳам буд, vale оғозаш ба воқеаҳои Кӯқанд вобаста буд. Агар асоси қувваҳои зиддишӯравиро босмачигарӣ ташкил медода бошад, ватани босмачигарӣ водии Фарғона ва асосгузори ин ҳаракат Мадаминбек ба ҳисоб меравад.

Яке аз вазифаҳои душвортарини Ҳокимияти Шӯравӣ дар охири соли 1918 мубориза бар зидди қувваҳои зиддишӯравӣ ба ҳисоб мерафт. Сентябри соли 1918 атаман

Дутов роҳи оҳани Ақмолинск-Оренбургро ишғол намуда, алоқаи Туркистонро аз Русия бурид. Дар Фарғона сарварии «Артиши сафеди Туркистон»-ро Мадаминбек, ки дар гузаш-та милисай шӯравӣ буд, ба зимма гирифт. Инро ба назар гирифта, 28-уми сентябри соли 1918 дар Хуҷанд митинги серодаме баргузор гардида, аз ин ҷо барои барҳам додани аксулинқилобчиёни Ашқобод 115 ва ба Оренбург 250 нафар ҷанговар фиристода шуданд. Алоқа барқарор гардид, вале дар шимоли Тоҷикистон дастаҳои Эргаш амалиёти худ-ро давом медоданд. Моҳи январи соли 1919 ба он ғурӯҳи К. Осипов, ки дар гузаштаи наздик Комиссари муваққатии ҳарбии ҶМШС Туркистон буд ва моҳи январи соли 1919 дар Тошканд бо роҳбарии ўйсён сар зада буд, ҳамроҳ шуд. Дастан Эргаш, ки 3-5 ҳазор нафарро ташкил медод, 14-уми январи соли 1919 дехаи Сомгорро тороҷ кард. Моҳи марта ҳамон сол дехаҳои Исфона, Занбӯра, Дехмой, Сунбулӯк ва Чимғонро горат кард. Ҳуди ҳамон моҳ Эргаш ба шаҳраки Сулукта ҳӯҷум кард, вале бо мадади аскарони ба ёрӣ омада



Ҳаритаи амалиёти ҷангии ҷабҳаи Туркистон
(солҳои 1918-1920)

шаҳрак муҳофизат карда шуд. Дар волости Уралск дастаҳои Мамадсолӣ ва Раҳмон қўрбошӣ даст ба форат заданд.

Кумитаи ичроияи шўрои Хучанд барои барҳам додани дастаҳои Эргаш якчанд тадбири таъчилий андешид. Дар чойҳои муҳимми уезд дидбонгоҳҳои низомӣ гузошта, дар тамоми гузаргоҳҳо иншооти мудофиавӣ соҳтанд. 7-уми марта соли 1919 меҳнаткашони шаҳри Ўротеппа қарор доданд, ки барои мубориза бар зидди Эргаш ҳамаи аҳолии шаҳрро сафарбар намоянд. Дар шаҳр Кумитаи ҳарбии инқилобӣ ташкил ёфт. Дар Ўротеппа, Шўроб барои мубориза бар зидди қувваҳои зиддишӯравӣ ситодҳо таъсис дода, дар ҳама ҷо дастаҳои нави яроқнок ташкил карда шуданд.

Дар тамоми шимоли Тоҷикистон моҳи марта соли 1919 вазъи ҳарбӣ эълон гардида буд. Қувваҳои мусаллаҳи шимоли Тоҷикистон бар зидди қувваҳои зиддишӯравӣ дар якчоягӣ бо ситоди ҷангии Фарғона амал мекард.

Мастҷоҳ ба маркази зиддишӯравӣ табдил ёфта буд. Баҳори соли 1919 баъди кушода шудани роҳҳои ағба ҳавфи ба воситаи Панҷакент ба аморати Бухоро рафтани босмачиён афзуд. Шўрои Ўротеппа ҳамроҳи шўроҳои Хучанд ва Панҷакент роҳи босмачиёни Мастҷоҳро бастаний шуданд. vale дастаҳои Эргаш ва Осипов қувваҳои онҳоро шикаст дода, боз аз сари нав Мастҷоҳро ишғол намуданд.

Аввали апрели соли 1919 Дутов боз роҳи оҳани Ақмолинск - Оренбургро ишғол намуд. Боз хатти фронтҳо тамоми сарҳади Туркистонро печонда гирифт. Дар ин ҳолат бо пешниҳоди КИМ-и умумирисиягӣ барои ҳарчи хубтар ташкил додани мубориза бар зидди аксулинқилобчиёну босмачиҳо 7-уми апрели соли 1919 дар Туркистон дар ҳамаи марказҳои маъмурӣ шўроҳои ҳарбӣ таъсис ёфтанд. Меҳнаткашони Тоҷикистон аз ҳисоби аҳолии шаҳрҳои Хучанд ва Ўротеппа боз 138 нафар ҳизбиёнро ба ҷанг фиристоданд. Ин дастгирӣ буд, ки дар ҳама ҷабҳаҳо аксулинқилобчиёну босмачиён шикаст хўрданд. Ҷабҳаи Туркистон ҳам аз байн рафт. Босмачигарии муташаккил ҳам рӯ ба таназзул ниҳод,

вале баъди дар Намангон шикаст ҳўрдани Мадаминбек ба шимоли Тоҷикистон омадани қувваҳои зиддишӯравӣ афзу-да, дастаҳои нави босмачиёни маҳаллӣ ташкил ёфтанд.

Қувваҳои зиддишӯравӣ тамоми навъҳои яроқҳои хо-ричиро доштанд: милтиқҳои системаи «Лиметфорд», «Рос Рифм» (Канада), Лебел (Фаронса), «Слит Васон», «Колт» (ИМА) ва гайра.

Яке аз дастаҳои калони қувваҳои зиддишӯравӣ дастаи Раҳмонкулқўрбошӣ буд, ки дар ноҳияи Ашт амал мекард. Ў тобистони соли 1920 гўё таслим мешуда бошад, намояндаго-ни уезди Ҳуҷандро ба дехаи Ошоба барои гуфтушунид даъ-ват намуд. Ба он ҷо сардори Комиссияи фавқулодаи Ҳуҷанд Мавлонбеков Бобобек, муовини ў Ҳудяков ва раиси Куми-таи инқилобии волости Уралск А. Ҳасанов рафта буданд. Онҳоро Раҳмонқул ҳабс карда, ба таҳхона партофт ва як ҳафта ҳўрок надод. Баъди ин воқеа бо супориши ташкилоти ҳизбии Ҳуҷанд такрибан 100 нафар бой ва эшонҳои калон ба ҳабс гирифта шуданд. Ба онҳо фаҳмонда шуд, ки агар на-мояндагони шӯравӣ дар зарфи ду рӯз аз дasti Раҳмонқул озод карда нашаванд, ҳамаи маҳбусон ба қатл расонида ҳоҳанд шуд. Маҳбусон дар ҳайати Ҳамидхонтӯраи ҳуҷандӣ, Ҳочӣ Абдуллоҳон домулло ва қозӣ Сайидаҳмадхон ҳамчун вакил ба назди Раҳмонқул фиристода шуданд. Раҳмонқул, ки муриди Ҳамидхонтӯра буд, Мавлонбеков, Ҳудяков ва Ҳасановро озод кард ва онҳо ба Ҳуҷанд баргаштанд.

Соли 1920 дастаи 3500-нафараи Ислом нақшай аз Фарго-на омада, роҳи оҳани байни Ҳуҷанду Драгомирово (Спита-мени ҳозира)-ро таркондану аҳолии онро тороҷ намуданро кашид, вале аз дастаҳои ихтиёрии Ҷ. Зокиров, А. Раҳимбо-ев, Ҳ. Усмонов шикаст ҳўрда ақиб нишаст.

Соли 1920 дар дехаи Ӯртакўргони Ӯротеппа дастаи Амонқул Тӯябоев амал мекард. Дастаҳои ихтиёрии Бобо Содиқов, Ато Раҳимчонов бо ҳамроҳии взводи пулемётчи-ёни М.М. Ткачев ўро ба муҳосира гирифта, 80 сарбозашро ҳалок ва дигаронашонро асир гирифтанд.

Сершумортарин дастаҳои зиддишӯравии Ӯротеппа дастаҳои Холбӯта, қозӣ Тӯра, Абдулқодирхон ба ҳисоб ме-рафтанд. Онҳо бо қувваҳои зиддишӯравии Фарғона, Масҷоҳ ва Ҷиззах робита доштанд. Аз чумла қозӣ Тӯра барои қўрбошӣ шуданаш аз Ислом – қўрбошии қалони Фарғона фотиҳа гирифта буд. Онҳо инро истифода бурда, дар Ӯротеппа ва Нов даст ба торочгарӣ зада, баъзан дар атрофи Ҳучанд пайдо мегаштанд. Ҳавфи инро дида, Ҳокимияти Шӯравӣ моҳи декабри соли 1920 ва аввали соли 1921 бо сардории И.В.Кутс ва дастаҳои ихтиёрии Мулло Ҳайдар Аҳмадбоев, Р. Давлатов ва дигарон амалиёти ҷангии якҷояро зидди қўрбошиёни номбурда сарп карданд. Дар натиҷа қувваҳои зиддишӯравӣ дар ноҳияи Ӯротеппаю Шаҳристон шикаст ҳўрда, Холбӯта ва Абдулқодирхон ба Масҷоҳ гурехтанд. Онҳо боз се соли дигар муқовимати худро давом доданд. Ҳамин тавр, соли 1920 дар шимоли Тоҷикистон ба ғайр аз бекигарии Масҷоҳ ба муқовимати зиддишӯравӣ хотима дода шуда буд.

Мубориза бар зидди босмачигарӣ дар солҳои 1921-1923. Бо супориши Ҳукумати ҶМШС Туркистон ҳамаи фармондехони Артиши Сурх ба мақомоти ҳизбию шӯравии уезди Ҳучанд барои нест кардани бекигарии Масҷоҳ тадбирҳо андешиданд. Моҳи марта соли 1920 қувваҳоро дар деҳаҳои Ёрӣ, Дардар ва Урметан ҷамъ намуданд, ки аз дастаҳои ихтиёриён ва эскадрони 2-юми полки маҳсуси савораи сарҳадии Самарқанд иборат буд. Ба онҳо И.Ф.Кутс фармондехӣ мекард. Аскарони сурх ва ихтиёриён бо талафоти қалон деҳаҳои Фалғару Рарзро озод намуданд ва мубориза бар зидди бекигарии Масҷоҳ қатъ гардид. Қушунҳои ҳарбии дар минтақаи Масҷоҳ буда ба фронти Фарғона ҷалб шуданд, чунки Ҳукумати Шӯравӣ охири соли 1920 дар он ҷо бар зидди Мадаминбек ва Монстров зарба тайёр карда буд. Дар рафти ин зарбазани дар Фарғона Мадаминбеку Монстров ва дар Ӯротеппа Холбӯта шикаст ҳўрда, ҳамаи онҳо дар Масҷоҳ паноҳ бурданд.

Ба Мастчоҳ омадани Холбӯта, собиқ афсари армияи подшоҳӣ Венедиктов, духтур Прохоров, инчунин боқимондаҳои дастаҳои Эргашу Мадаминбек ва зиёд шудани дастаи бек Саид Аҳмадхӯча Масчоҳро ба яке аз марказҳои асосии босмачиён табдил дод. Холбӯта дастаи калони босмачиёнро ташкил дод. Венедиктов бошад, нозири ҳарбии беки Масчоҳ шуд. Ҳамин тавр, бо омадани унсурони зиддишӯравӣ босмачигарӣ дар Масчоҳ авҷ гирифт.

Хукумати ҶМШС Туркистон бо умеди пешгирий кардани ҳамлаҳои босмачиёни Масчоҳ ва барқарор намудани сулҳ августи соли 1922 бо иштироки бевоситаи Артиши Сурҳ, милитсия ва қӯшунҳои таъйиноти маҳсус (ҚТМ) ба барҳам додани дастаҳои босмачиёни Масчоҳ шурӯъ кард. Ба онҳо Аҳмадбоев, А. Раҳимбоев, А. Ҳусейнов, Ҳ. Усмонов ва сарфармондеҳи ҳарбии вилояти Самарқанд Лисовский сардорӣ мекарданд. Гарчи ҳодисаҳои ба мақомоти шӯравӣ таслим шудани босмачиён зиёд шуда бошад ҳам, шумораи босмачиёни дастаи Холбӯта соли 1922 аз 2 ҳазор зиёд буд. Артиши Сурҳ баъди ҷанги пуршиддате барои Оббурдон Холбӯтаро шикаст дода, моҳи апрели соли 1923 Масчоҳро озод кард. Холбӯта ба Қаротегин гурехт. Беки Масчоҳ Саид Аҳмадхӯча таслим шуд. Бекигарии Мастчоҳ барҳам хӯрд ва бо ин ҷанги шаҳрвандӣ низ дар саргҳи Зарафшону тамоми ноҳияҳои шимоли Тоҷикистон ба охир расид.

Савол ва супориши

1. Ҷанги шаҳрвандиро шарҳ дихед.
2. Сабабҳои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистонро номбар кунед.
3. «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» чӣ гуна созмон буд?
4. Ҳусусияти ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистонро шарҳ дихед.
5. Сардорони аввалини дастаҳои зиддишӯравиро номбар кунед.
6. Сабабҳои асосии аз тарафи аҳолӣ дастгирӣ ёфтани шӯроҳо дар чист?
7. Дастаҳои босмачиёни шимоли Тоҷикистонро номбар кунед?
8. Барои чӣ босмачиён ба шаҳрҳою шаҳракҳо ҳучум намекарданд?

9. Сабаби асосии таъсиси бекигарии Масчоҳро фаҳмонед?
10. Барои чӣ бо барҳам ҳӯрдани бекигарии Масчоҳ ҷанги шаҳрвандӣ дар шимоли Тоҷикистон ба охир расида ҳисобида мешавад?

§ 12. ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

Оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар ВМҚБ. Ба сар задани ҳаракати босмачигарӣ дар ВМҚБ, пеш аз ҳама, пурзӯр гардида ни қувваҳои иртиҷои минтақа, ҳаракати босмачигарӣ дар водии Фарғона, муваффақиятҳои ҷангии аксулиниқилобиёни Закаспий ва атаман Дутов, фаъолияти ҷосусони хориҷӣ сабаб шуда буд. Босмачиёни Фарғона роҳи алоқаи Помирро бо Туркистони Шӯравӣ баста буданд, вале барои меҳнаткашони ин ҷо ёрии иқтисодӣ ва ҳарбии ҶМШС Туркистон лозим буд. Аз тарафи дигар, Эсертон - консули дар Кошғар будаи Англия бо бойҳои маҳаллӣ ва рӯҳониёни Помири Гарбӣ ва Шарқӣ воҳӯрда, онҳоро бар зидди Ҳокимияти Шӯравӣ бархезонда, барои ба даст даровардани ҳокимият роҳи нест кардани Комиссияи ҳарбӣ-сиёсиро, ки охири соли 1918 бо сардории А. Ҳолмаков ташкил ёфта буд, пеш гирифтанд. Ҳокимияти Шӯравӣ бо ташаббуси А. Ҳолмаков сафи милитсияи ҳалқиро аз ҳисоби маҳаллиён зиёд карда, шахсони шубҳанокро аз он дур кард. Диҷбонгоҳҳои сарҳадӣ низ мустаҳкам карда шуданд, вале набудани робита бо Туркистони Шӯравӣ вазъияти ҳарбии Помирро душвор менамуд.

Моҳи иули соли 1919 бо дастури ҳукуматдорони Англия дар Хоруғ ҷор нафар фирории ҳарбии румин, ки аз Тирмиз гурехта буданд, пайдо шуданд. Онҳо аз дудилагии аъзои ҳукумати маҳаллӣ истифода бурда, А. Ҳолмаков ва боз ду нафари дигарро куштанд, ки ин ба Помир сар даровардан қувваҳои зиддишӯравӣ, амири Бухоро ва Афғонистонро тезонид. Ба Помир дастаи полковник Тимофеев баргашт ва моҳи октябрини соли 1919 ба Хоруғ ворид шуд. Бо ҳамин Ҳокимияти Шӯравӣ дар Помир муваққатан барҳам ҳӯрд. Тамоми рӯҳониёни Бадаҳшон ва ҳокимони пештараи он ба та-

рафи Тимофеев гузаштанд. Дар Помир сохти кӯҳнаи амирӣ барқарор гардид.

Рӯҳониёни дехаҳои Шоҳдара ва Поршнев Саидмаҳмуду Юсуфалишоҳ ва Абдулғиёсхон ба беки Дарвоз нома фиристода хоҳиш карданд, ки ҳокимияти худро дар Помири Фарбӣ ҳам паҳн намояд, вагарна онҳо афғонҳоро даъват мекунанд.

Ба Хоруғ намояндаи амири Бухоро рафта, барои омадани аскарони бухорӣ замина тайёр кард. Ӯ талаб кард, ки милитсияи халқӣ қалъаи Хоруғро тарк қунад. Ҷавонони инқилобии қалъа хоҳиши муқобилат кардан доштанд, vale сардори онҳо Ақназар тарафдори супоридани қалъа буд. Ҷавонон Ақназар ва тарафдорони ўро аз вазифа дур карда, худ қалъаро тарк карданд, чунки муқобилат фоидае надошт. Ҳабскунӣ ва азобу шиканҷаи коркунони дастгоҳи шӯравӣ ва хайрҳоҳони Ҳокимияти Шӯравӣ сар шуд. Аз ҷумла муборизи фаъоли барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Помир А. Наврӯзбеков моҳи марта соли 1920 ҳабс карда шуд. Ба азобу шиканҷа нигоҳ накарда, ў рафиқони худро фош накард ва аз марг дар натиҷаи ҳучуми Артиши Сурҳраҳой ёфт.

Аскарони инқилобӣ дар дехаҳои дурдаст ва кӯҳҳо пинҳон шуданд, то ки аз сари нав муборизаи зидди аксулинқилобиёнро оғоз қунанд. Дар муддати қариб се моҳи мавҷудияти сохти амирӣ зулму истибдод ба дараҷае расонида шуд, ки аҳолии Помири Фарбӣ барои барҳам додани сохти амирӣ тайёриро сар карданд. Дар тайёрии шӯриши яроқнок ҷавонони рӯҳияи инқилобидоштаи Хоруғ ва дигар маҳалҳои Шӯғонон фаъолона иштирок карданд.

Қувваҳои асосии аксулинқилоб дар қалъа буданд ва онро ишғол кардан зарур буд. Барои ичрои ин мақсад 26-уми июни соли 1920 бо иштироки 26 нафар аскарони сурҳ, милитсияи халқӣ ва ҷавонони рӯҳияи инқилобидоштаи Поршнев маҷлис барпо гардид. Дар маҷлис нақшай ишғол намудани қалъаи Хоруғ ва ба даст даровардани анбори яроқ кашида

шуд. 27-уми июн хучум ба қалъа оғоз ёфт, ки барои он отряди 20-нафара сафарбар карда шуда буд. Аксари ҷанговарони он маҳаллиён, аз ҷумла, Азизбек Наврӯзбеков, Мирзобек Бодуров, Таваккал Ҳудойбердиев, Ҳазратшо Ҳиромоншоев, Муборакшо Карамов, Карамхудо Элчибеков ва ҷанде дигарон бо сардории Ҳубоншо Наримоншоев буданд. Ҳамин тавр, дар Шугнон аз сари нав Ҳокимияти Шӯравӣ барқарор карда шуд. Тамоми сардорони табаддулоти зиддишӯравии Помири Фарбӣ ҳабс карда шуданд. Ба Ҳоруғ иштирокчиёни фаъоли барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ Мадамир Абдуллоев, Руднев ва Вичич баргаштанд. Бо ёрии онҳо сафҳои милитсия аз сари нав аз ҳисоби маҳаллиён пурра карда шуд. Ба милитсияи ҳалқӣ Вичич ва ба корҳои барқарор намудани ҳочагӣ Руднев роҳбарӣ мекарданд.

Барои барқарор намудани робита бо Туркистон милитсияи ҳалқӣ намояндагони худро ба Тошканд фиристод. Вазъияти бавучудомадаро ба ҳисоб гирифта, Ҳукумати Туркистон ба босмачиёни Фарғона зарбаи ҳалокатовар зада, робитаро бо Помир барқарор намуд.

Моҳи октябри соли 1920 барои ҳимояи сарҳади Помири Шӯравӣ, бо сардории Семикин отряди 350-нафара ва моҳи сентябри соли 1921 бошад, отряди 200-нафара бо сардории Ҷяков барои ҳимояи Помир Шарқӣ омаданд.

Бояд қайд кард, ки дар Помир босмачигарии маҳаллӣ набуд, вале дар ин минтақа дастаҳои босмачиёни Фарғона бо сардории Мадаминбек, Қӯри Шермат ва дигарон бедодгарӣ мекарданд. Аз ин рӯ, муборизаи аҳолии Бадаҳшон бештар зидди аксулинқилобиёни дохилӣ дар симои гвардиячиёни сафеди рус ва рӯҳониёну ашрофи маҳаллӣ равона карда шуд буд.

Сегонаи ҳарбӣ-сиёсӣ ва фаъолияти ў. Аз навларпокунии мақомоти Ҳокимияти Шӯравӣ дар Помир то миёнаи соли 1921 давом кард. Барои ҳарчи тезтар ҷорӣ кардани ин ҳокимият, муҳофизати он аз ҳучуми душманон ва барои роҳбарии умумӣ ба мақомоти ҳизбию шӯравии Помир моҳи

сентябри соли 1921 Сегонаи ҳарбӣ-сиёсӣ (дар ҳайати Шириншоҳ Шохтемур - намояндаи Помири Ғарбӣ, А. Ҳусейнбоев - Помири Шарқӣ ва Т. М.Дяков – фармондехӣ отряди сарҳадӣ) ташкил ёфт. Бо фаъолияти ин Сегонаи ҳарбӣ-сиёсӣ дар Помир мақомоти Ҳокимияти Шӯравӣ дар шакли кумитаҳои инқилобӣ (ревкомҳо) барқарор карда шуданд, ки то соли 1922 дар тамоми Бадаҳшон вучуд доштанд. Дар Помири Шарқӣ боқимондаи дастаҳои босмачиён (дастаҳои чосузи англisis Мамадҷумъа ва Зинченко) муқобилият мекарданд. Дар Помир ҷанги шаҳрвандӣ дар нимаи дуюми соли 1921 ба охир расида буд. Мамлакати дар гузашта мустамлика акнун қадам ба соҳтмони сотсиализм ниҳод. Бадаҳшон ба давраи аз нав барқарор кардани ҳочагии ҳалқи худ сар кард, ки ин раванд низ аз соли 1921 ва ба таври умумӣ аз соли 1922 сар шуда буд.

Лугат

1. Автономистҳо – мағҳумест, ки онро Ҳокимияти Шӯравӣ нисбати ҷонидорони мухториятҳоҳони Туркистони Шӯравӣ истифода мебурд.

2. Автономия – мағҳумест, ки соҳтори маъмурӣ ва давлатии ҶМШС Туркистонро дар солҳои 1917-1924 ифода мекард.

3. Автономияи Қўқанд – ҳукумат, давлати буржуазиест, ки декабри соли 1917 таъсис дода шуда буд. Баъд аз он ки моҳҳои ноябр ва декабри соли 1917 Ҳокимияти Шӯравӣ ташкилотҳои ҷамъиятий-сиёсии «Уламо» ва «Шўрои исломия»-ро пароканда карду онҳоро бо шўроҳои намояндагони ҳалқ иваз карданӣ шуд, намояндагони ин ду ташкилот дар Қўқанд ҷамъ омада, 9-12-уми декабри соли 1917 Анҷумани 1-уми фавқулодаи мусулмонони Туркистонро гузаронида, Қўқандро давлати соҳибиҳтиёр - Мухторияти Қўқанд эълон карданд. Он то 22-уми феврали соли 1918 вучуд дошт.

4. Антанта – Иттифоқи сегонаи ҳарбии Русия, Фаронса ва Англия буд, ки маънои луғавиаш «ризоят аз дил» аст.

5. Бозсозӣ – мағҳуми сиёсӣ, иқтисодӣ ва маданий буда, беш-

тар ҳамчун сиёсати махсус дар давраҳои гуногуни инкишофи ҷамъият истифода мешуд. Солҳои 20 - 30 асри XX ба маънни аз ҷамъияти капиталистӣ ба сотсиализм гузаштанро ифода мекард.

6. Муҳторият – калимаи арабӣ буда маънои луғавиаш ихтиёркардашуда, соҳибихтиёрист. Ҳамчун мағҳуми сиёсӣ дар солҳои 20 асри XX ҳуқуқи худидоракунӣ, ҳалли мустақилонаи масъалаҳои давлатӣ дар доираи ҳуқуқҳои худ буд.

7. Муҳторияти шӯравӣ – мағҳуми сиёсии давраи шӯравист. Ҳалқҳое, ки дар доираи Қонуни асосии шӯравӣ дорои муҳторият буданд, ин муҳторият ба онҳо ҳуқуқи мустақилона ба амал ба-ровардани ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии васеи дохилӣ, ташкили мақомоти ҳокимияти судӣ, маъмурӣ, мактабҳо, муассисаҳои ҷамъиятию сиёсӣ, маърифатӣ ва забонро медод.

8. Отряд – дар солҳои 20-ум дастаи ҳарбии аскарони сурҳ ва қисмҳои ҳарбӣ буд. Отряди аскарони сурҳ, отряди ихтиёриён ва баъдтар умуман отряд ҳамчун ҳарбиёни шӯравӣ маълум буд.

9. Сегонаи ҳарбӣ-сиёсӣ (СҲС) – ташкилот, мақомоти ҳокимият дар Бадаҳшони солҳои 1921-1924, ки охири соли 1921 дар ҳайати 3 нафар: Ш. Шоҳтемур – намояндаи Помири Фарбӣ, Ҳусейнбоев – намояндаи Помири Шарқӣ ва Дяков – намояндаи дастаи сарҳадии Помир ва КИМ-и Туркистон таъсис ёфта буд. Мақсад ва вазифаи СҲС мустаҳкам кардани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бадаҳшон буд.

Савол ва супоришҳо

1. Дар ҳаракати зиддишӯравии Бадаҳшон киҳо нақши асоси-ро мебозиданд?
2. Воқеаи марбут ба А. Холмаков ва Тимофеевро нақл кунед ва шарҳ дихед.
3. Сегонаи ҳарбӣ-сиёсиро барои чӣ сегона меномиданд?
4. Дар бораи таъсисёбӣ ва барҳамхӯрии бекигарии Маастҷоҳ нақл кунед.
5. Давраҳои асосии ҷанги шаҳрвандиро номбар кунед.

§ 13. ҲАРАКАТИ ЗИДДИШӮРАВӢ ВА ОҒОЗИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ ДАР БУХОРОИ ШАРҚӢ

Оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Бухорои Шарқӣ. Амалиёти зиддишӯравии Иброҳимбек. Аввалин ташкилкунандагони дастаҳои зиддишӯравӣ дар Балҷувон Давлатмандбой, дар Кӯлоб Ашӯртӯқсабо, дар Қизилмазор (нохияи Темурмалик) Туғайсарӣ, дар Лақай (н. Рудакӣ) Иброҳимбек, дар Дарвоз эшони Султон ва дар Қаротегин (Раштонзамин) – Фузайлмаксум буданд. Шиори асосии қувваҳои зиддишӯравӣ ғазавот буд. Рӯҳониён бошанд, ташвиқот мебурданд, ки халқ барои онҳо озуқаву лавозимот тайёр қунад.

Қисми зиёди сардорони дастаҳои зиддишӯравӣ одамони бой, амалдор ва ҷинояткор буданд. Яке аз онҳо Иброҳим Чақабой буд, ки лақаби “галу”, яъне дуздро дошт. Ӯ соли 1889 дар оилаи сардори авлоди эсанҳоҷаҳо дар Кӯктош та-валлуд ёфтааст. Иброҳим барои хизматаш аз беки Ҳисор ҳуқуқи ба фоидай худ гирифтани музди осиёбу обучувозҳо ва закоти 12 ҳоҷагиро соҳиб шуда буд.

Дар Душанбе ӯ дар ҳузури амир Олимхон буд. Амирро то Чубек гуселонида, худ ба ҳонаи падарарӯсаш Абдуқайюм ба дехаи Қаросуви Дангара рафт.

Воқеаҳои сиёсии соли 1921 баромадҳои зиддишӯравиро тайёр намуданд, сарватмандон мустаҳкамшавии ҳокимияти халқиро дида, шӯришро сар карданд. Моҳи июли соли 1921 тамоми Бухорои Шарқиро шӯришҳо фаро гирифтанд. Сараввал дастаҳои зиддишӯравӣ амалиёти алоҳида-алоҳида мегузарониданд, vale баъдтар ба фишори Артиши Сурх тоб наоварда, бо саркардаҳои номдор Иброҳим (Лақай), Султон (Дарвоз), Фузайлмаксум (Қаротегин), Ҳуррамбек (вил. Сурхон) муттаҳид шуданд.

Иброҳим дар аввал яке аз аъзои дастаи Қайюмпарвоначӣ буд. Дар торочгарӣ зуд ном бароварда, сардори даста шуд. Бо сардории ӯ охири моҳи август босмачиён хостанд, ки қалъаи шаҳри Кӯлобро ишғол намоянд, vale ҳимоятгариони қалъа хабардор шуда, мудофиаро ташкил карданд.

Рӯзи 11-ум командири аскарони қалъа Умарқул Сайдов ва Абдураҳмон Фузакро ба Чӯбек фиристод. Аз Чубек ёрӣ омад. Босмачиён гурехтанд. Рӯзи дигар бошад, 120 савораи шамшердор ба Муъминобод равона шуда, дар роҳ бо 600 босмачӣ воҳӯрданд. 80 кас кушта шуд. Босмачиён боз гурехтанд. Ин якумин шикасти калони босмачиён буд. Ин гурӯҳи ҳарбӣ ба Файзобод омад. Иброҳим бошад, Кӯлобро забт карда, аъзои Кумитаи инқилобии вилоятро қатл кард. Ӯ Давлатмандбой (тоҷик) ва Тугайсариро (лақай) дар Кӯлоб монда, худ ба Лақай рафт. Дар Қаротегин ва Дарвоз маҳсуми Фузайлу эшони Султон ҳам соҳти аморатро барқарор карданд.

Моҳи сентябри соли 1921 дар Султонобод ҷамъомади сардорони босмачиён баргузор шуд. Иброҳимбек эълон намуд, ки Ҳокимияти Шӯравӣ дар Ғарму Кӯлоб сарнагун карда шудааст. Намояндаи амир Аҳмадбек гуфт, ки Англия бо Ҳокимияти Шӯравӣ ҷангро сар карданист. Амир ҳам нияти бо қувваҳои калон ба Бухоро омаданро дорад. Аҳмадбек тухфаи амир – ҷойнамозеро, ки дар он “Ба муҳтарам Муҳаммад Иброҳимбек тӯқсабо” сабт шуда буд, ба Иброҳим дод ва минбаъд ўзвони “бек”-ро гирифт.

Иброҳимбек бо мақсади муайянे дехаи Мазори Мавлоро пойтахти худ интихоб карда, аз ин ҷо ба дехаҳои дуру наздик дар бораи сар кардани “ғазавот” ва барҳам додани гарнizonҳои Артиши Сурх номаҳо мефиристод. То нимаи августи соли 1921 дар Бухорои Шарқӣ Ҳокимияти Шӯравӣ фақат дар дехаҳое бοқӣ монда буд, ки гарнizonи Артиши Сурх мавҷуд буд. Ба гайр аз ин, ба ташкилёбии босмачигарӣ дар Бухорои Шарқӣ раиси КИМ-и ҶҲШБ Усмонҳоҷа Пӯлодҳоҷаев ва бародараш Атоуллоҳоҷа, ки намояндаи ҶҲШБ дар Бухорои Шарқӣ буд, ёрии калон расониданд. Онҳо ба вазифаҳои масъули ҳукumatӣ душманони соҳти шӯравиро таъйин мекарданд ва ҳалқро зидди соҳти шӯравӣ бармехезонданд.

Пўлодҳоҷаев сардорони босмачиёнро ба дастгоҳи идоракунӣ таъйин мекард. Бо онҳо созишнома ҳам баст. Атоуллоҳӯча ва Давлатмандбой 12-уми августи соли 1921 дар Балҷувон бо намояндагони босмачиёни Кӯлоб, Қаротегин, Дарвоз, Ҳисор ва Вахш шартнома бастанд, ки аз 8 модда иборат буд. Мувоғики ин шартнома Артиши Сурх аз Буҳорои Шарқӣ бароварда, ин вилоят ба ихтиёри босмачиён гузашта мешуд. Дар созишнома дар бораи нест кардани коркунони фаъоли кумитаҳои инқилобӣ низ сухан мерафт.

Аз ҷумла, бо фармони сардорони босмачиён душманони Ҳокимияти Шӯравӣ аз маҳбасҳо озод ва унсурҳои дигари аксуинқилобӣ ба мансабҳои гуногуни шӯравӣ таъйин ва пешбарӣ шуданд. Дар асл ин шартнома барҳам додани Ҳокимияти Шӯравиро дар Буҳорои Шарқӣ дар назар дошт. Тибқи ин шартнома тамоми Буҳорои Шарқӣ аз қӯшунҳои русӣ тоза карда шуда, ба ҳайати ҳукумати марказӣ ва маҳаллии Буҳоро бештар одамони бонуфузи аҳли дин бояд дохил карда мешуданд. 12 нафар фаъолони шӯравӣ, ки исму насабашон дар шартнома зикр шудаанд, ҷазо дода мешуданд, вагарна шартнома эътибор пайдо карда наметавонист.

Баъди воҳӯрӣ Атоуллоҳоҷа ба Буҳоро баргашта, ба ҷойи худ Шоҳзодаро таъйин кард ва ў дастаҳои нави босмачиёнро дар водии Вахш ташкил намуд.

Дар ҳақиқат, баъди ин созиш муборизаи зиддишӯравӣ каме суст гардид. Қисмҳои “Экспедитсияи Ҳисор” ба Самарқанд бурда шуданд. Он қувваҳои ҳарбие, ки ба Буҳорои Шарқӣ оварда шуда буданд, отряди Ҳисорро иваз карда наметавонистанд. Ҳулоса, неруҳои зиддишӯравӣ ҳамаҷониба тайёри дида, ҳуҷумро ба Душанбе сар карданд. Ҳуҷум 21-уми сентябри соли 1921 оғоз шуд. Иброҳимбек Душанберо ба муҳосира гирифта, талаб кард, ки гарнizon таслим шавад. Командири гарнizon Т.Морозенко, муовини ў Мухин ва консули генералии ҶШФСР дар Душанбе Нагорний шаҳрро ба муҳосира омода намуда, қосиди худро барои ёрӣ талабидан ба гарнizonи Файзобод фиристоданд. Сарбозони

гарнizon дар муддати 22 рӯз хучуми пайдарҳами Иброҳимбекро зада гардонданд. 14-уми октябр 100 нафар аскари сурх аз гарнizonи Файзобод ба ёрӣ расиданд ва Душанберо аз муҳосира озод карданд.

Ҳамон рӯзи 14 -октябр 100 нафар аскари сурх бо ду пулемёт ба дехai Мазори Мавлоно ҳамла оварданд. Инро дида Иброҳимбек боз ба Душанбе хучум намуд, вале шикаст xôrd ва Мазори Мавлоноро тарқ кард.

Моҳи сентябри соли 1921 ба Бухорои Шарқӣ собиқ вазiri мудофиаи Туркия Анварпошшо омад. Ӯ ҳуқуқи ба Бухоро омаданро бо ёрии Ҳукумати ҶШ҆Б гирифта буд. Дар тамоми Бухорои Шарқӣ то декабри соли 1921 Ҳокимияти Шӯравӣ фақат дар Душанбе боқӣ монда буду ҳалос. Амир 9-уми декабр ба Иброҳимбек фармон дод, ки Душанберо забт намояд. Ҳамон рӯз дар Душанбе хиёнат ҳам шуд. Мутасаддии фавқулодаи ҶШ҆Б дар Бухорои Шарқӣ Усмонҳоҷа Пӯлодҳоҷаев ба хотири командiri гарнizon Т. Морозенко, муовини ӯ Мухин ва консули ҳарбии ҶШФСР дар Душанбе Нагорний базм орост. Зимни суҳбат намояндагони Ҳукумати ҶШ҆Б Пӯлодҳоҷаев, Алӣ Ризо, Фарруҳ Ҳалил ва Доңиёр хостанд Морозенко, Мухин ва Нагорнийро маҷбур қунанд, ки ба фармони беяроқгардонии гарнizon имзо гузоранд. Вале онҳо ба ин фармон имзо нагузоштанд. Бо фармони Ӯ. Пӯлодҳоҷаев ин се нафар ҳабс карда шуданд. Баъди ин вай бо Алӣ Ризо аз ваколатҳои худ истифода бурда, дар беяроқкуни баталиони сеюми полки 7-уми гарнizonи Душанбе иштирок кард. Аз амали Пӯлодҳоҷаев ва Алӣ Ризо шахси номаълуме аз аҳолии шаҳр ба баталиони 2-ум хабар додааст. Аз ин рӯ, баталиони мазкур бонги хатар зада, ба ҷанг омода гардид ва аскарони беяроқшударо яроқнок карданд. Дар ҳамин ҳолат Иброҳимбек аз дехai Шоҳмансур ба Душанбе ҳамла овард. Ҷанг се рӯз давом ёфт. Гарнizonи 550 - 600- нафара, ки аз чор тараф муҳосира шуда буд, бемон ҷангид. Иброҳимбек маҷbur шуд, ки ақиб нишинаid. Дар қатори онҳо аъзои Комиссияи фавқулодаи ҶШ҆Б дар

Бухорои Шарқӣ ҳам ба Афғонистон фирор карданд, аммо вазъияти Душанбе бех нагардид. Қувваҳои зиддишӯравӣ тамоми атрофи Душанбери зери назорат гирифтанд. Нагорний бо Анварпошшо ва Иброҳимбек мукотибаро сар кард. Дар охир босмачиён ваъда доданд, ки агар гарнizon рафтан хоҳад, роҳашро мекушоянд, ба шарте ки Душанбери тарк кунад. Ҳатто ваъда доданд, ки барои аспҳояшон ему хошок ҳам медиҳанд. Ин воқеа 20-уми декабр ба вуқӯй пайваст ва гарнizon ин талабро рад кард. Гарнizonи Душанбе фақат баъди гирифтани фармон шаби 14 – 15-уми февраляи соли 1922 шаҳрро тарк намуд ва 22-юми феврал ба Бойсун расид. Дар тамоми Бухорои Шарқӣ Ҳокимияти Шӯравӣ барҳам дода шуд. Анварпошшо даҳҳо табрикномаи мамлакатҳои хориҷӣ ва шахсони алоҳидаро қабул кард. Моҳи февраляи соли 1922 ў ба Ҳукумати Шӯравӣ дар бораи аз ҳудуди ҶШШБ ва ҶМШС Туркистон баровардани қӯшунҳои Артиши Сурҳ ва ба расмият шинохтани давлати ташкилмододагии ў ултиматум (талаби таҳдидомез) пешниҳод кард.

Анварпошшо ба Сурхондарё рафт. Дар он ҷо дастаи зиддишӯравии мулло Абдулқаҳҳор амал мекард. Қувваҳои зиддишӯравӣ аз омадани Анварпошшо рӯҳбаланд гардианд. Ин рӯҳбаландӣ ва баҳамоӣ вазъияти Бухороро зери хатар гузошт. Дар тамоми Осиёи Миёна ҳаракати зиддишӯравӣ авҷ гирифт.

Лугат

1. Экспедитсияи Ҳисор - отряди ҳарби Ҳисорро меноманд, ки октябри соли 1920 барои сарнагун кардани амир Олимхон дар воҳиди Ҳисор ва барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ аз тарафи Ҳукумати ҶШШБ аз ҳисоби қӯшунҳои худ ва Русия Шӯравӣ таъсис дода шуда буд.

2. Комиссияи фавқулодай диктаторӣ (КФД) – мақомоти ҳокимиятие буд, ки онро КИМ-и Ҷумҳурии Бухоро мартаи соли 1922 дар Бухорои Шарқӣ таъсис дода буд. Вазифаи он татбиқи ҳама қарордодҳои Ҳукумати Бухоро ва агар лозим ояд, қабули қонунҳои науву бекор кардани қонунҳои пештара буд. Ин комис-

сия доимӣ буда, ҳайати он тез-тез иваз карда мешуд ва ҳафтае як маротиба ба ҳукумат гузориши хаттӣ медод. КФД дар асл як навъи ҳокимияти муҳтор ҳам буд. Ба ҳайати он макомоти ҳочагӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, судӣ, маъмурӣ ва ғайра дохил буданд.

Савол ва супоришҳо:

1. Шарҳи ҳоли Иброҳимбекро нақл кунед.
2. Амалиётҳои ҳарбии соли 1922 –и Иброҳимбекро нақл кунед.
3. Анварпошшо кист ва чӣ ҳел ба Бухорои Шарқӣ омад?
4. Дар бораи ибтидои фаъолияти Анварпошшо дар Бухорои Шарқӣ чиро медонед?
5. Раванди таъсисёбии маъракаи муборизаи зидди Анварпошшо шоро шарҳ дихед.

§ 14. МАЪРАКАҲОИ ЗАРБАЗАНИИ ЗИДДИ АНВАРПОШШО ВА БОСМАЧИГАРӢ ДАР СОЛҲОИ 1922 – 1923

Ташкили маъракаи мубориза бар зидди Анварпошшо.

Ҳукумати умумииттифоқӣ январи соли 1922 масъалаи таъсиси Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ, феврали соли 1922 масъалаи ба ҳайати ҲҚР(б) қабул шудани ҲҚ Бухоро, 20-уми апрели соли 1922 масъалаи “Дар бораи фронти Туркистон”-ро, инчунин ҷорабаниҳои табдил додани Бюрои Сиёсии туркистонии ҲҚР(б) ба Бюрои осиёимиёнагии ҲҚР (б)ва майи соли 1922 ташкил ёфтани корпуси 13-уми тирандозро аз ҳайати қисмҳои ҳарбии бехтарини Русияи Шӯравӣ (аз ҷумла, Армияи якуми савори Будённий ва дивизияи 25-ми чапаевӣ) муҳокима намуда, қарорҳои даҳлдор қабул карда буд. Ин ҳама ҷорабаниҳо буданд, ки дар миқёси Осиёи Миёна то он рӯз ҳамто надоштанд. Ин тадбирҳо маъракаи аввалини мубориза бар зидди босмачигарӣ номида шуданд, ки дар асл мубориза бар зидди Анварпошшо буданд.

Кувваҳои зиддишӯравӣ ҳам бекор нанишастанд. Ба Анварпошшо муюссар гардид, ки қӯшуни 20-ҳазораи босмачиёнро ба тариқи аврупойӣ созмон дидад. Қӯшунҳои

зиддишӯравӣ акнун ситод (штаб), хадамоти интенданти (танзими қӯшун) ва госпиталию лазаретӣ, ақибгоҳиро дошт. Ин шуъбаҳоро Орипов, Алӣ Ризо, Сурайё, махсуми Фузайл, Ҳасан, Дониёр, эшони Султон сардорӣ мекарданд. Ситоди Анварпошшо дар байни шаҳракҳои Бойсуну Юрҷӣ ҷойгир буд. Бо ташабbusi ў дар дехаи Қарасу анҷумани муллову эшонҳо ва сардорони дастаҳои зиддишӯравӣ даъват шуда буд. Анҷуман “ғазавот”- ҷангӣ зиддишӯравиро эълон кард.

Маъракаи якуми зарбазани ба босмачигарӣ. Ташабbusi ҷангиро Артиши Сурх ба дasti ҳуд гирифт. Аввали моҳи июли соли 1922 ба дастаҳои зиддишӯравии атрофи шаҳри Бухоро, ки ба онҳо Абдуқаҳхору Дониёр сардорӣ мекарданд, зарба зада шуд. Дониёр шикаст ҳӯрда, ба Анварпошшо ҳамроҳ шуд. Қӯшунҳои корпуси 13-ум ба ду қанот – чап ва рост тақсим шуда буданд. Қаноти рост мебоист бо сардории Никитин ба воситаи Шеробод – Кокайтӣ – Тирмиз – Кубодиён – Қўргонтеппа - Кўлоб то ба Балчувон ва қаноти чап аз Бойсун бо сардории Я. М. Мелқумов ба Дехнав - Ҳисор - Душанбе - Кофарниҳон - Файзобод ва то ба Балчувон мебаромаданд. Дар ҳайати қаноти чап гурӯҳи ҳарбие аз Самарқанд ба сўйи Панҷакент ва Мастҷоҳ ҳаракат намуда, саргаҳи Зарафшонро аз босмачиён озод мекард. Мақсад он буд, ки нағузоранд, то босмачиён пароканда шаванд ва ё ба хориҷа гурезанд. 15-уми июл қанотҳои росту чапи қӯшунҳои шӯравӣ ба ҳаракат даромаданд. Анварпошшо дар атрофи Бойсуну Кафрион муқобилати саҳт нишон дод, вале истодагарӣ карда натавонист. Қӯшунҳои шӯравӣ 16-уми июн Миршодӣ ва 17-уми июн Дехнаву Юрҷиро ишғол карданд. Анварпошшо бошад, ба воситаи гузаргоҳи дараи Тангимуш ба водии Сурхон ақиб нишастан ва аз вазири ҳарбии Афғонистон ёрии иловагӣ пурсид. Сабаби асосии муроҷиати Анварпошшо ба вазири ҳарбии Афғонистон Нодирхон найрангҳои Иброҳимбек буд. Дар асоси ин талаб ҳукумати Афғонистон дар муддати моҳҳои июн ва июл ба Анвар 800-нафар афғонро фиристода буд. 18-19 ва 20-уми июн дар атрофи дехаи Сариосиё

ва соҳили дарёи Тӯпаланг ҷангҳои саҳт ба вуқӯй омаданд ва ба Анварпошшо талафоти зиёде расонида шуд. 30-юми июни соли 1922 ҳукумати ҶҲШБ ба ҳукумати Афғонистон нотаи эътиrozӣ фиристод. Дар он қайд шуда буд, ки ёриро ба Анварпошшо қатъ намояд. Аз муваффақиятҳои ибтидиӣ амалиёти худ истифода карда, қаноти рости қӯшунҳои корпуси 13-ум 1-уми июл сарҳадро бо Афғонистон дар водии Вахш то Саройкамар баст, то ки қӯшунҳои Анварпошшо ба Афғонистон нараванд ва қӯшунҳои Афғонистон ба Бухорои Шарқӣ наоянд. Қаноти чапи корпус бошад, 1-уми июл Регар, Ҳисор ва Қӯргонтеппаро ишғол кард. Ҷангӣ саҳт дар дехаи Аргамчини Қаратоғ шуд. Анварпошшо қӯшиш кард, ки Душанберо ҳимоя намояд ва ба ин тайёрӣ дид, vale онро ҳимоя карда натавонист. 14-уми июли соли 1922 қӯшунҳои шӯравӣ баъди задухӯрди начандон калон Душанберо ишғол карданд. Қӯшуни Анварпошшо пароканда шуд. Дастанҳои зиддишӯравии Маҷтоҳ бо сардории Раҳмондодҳо ба қаторкӯҳҳои Ҳисор, босмачиёни Қаротегину Дарваз бо сардории маҳсуми Фузайл ва эшони Султон ба тарафи Янгибозор ва боқимондаашон бо сардории Анварпошшо ба тарафи Қӯктош ва водии Лақай парешон шуданд. Иброҳимбек Анварпошшоро дар Қӯктош гузошта, худаш ба қӯҳҳои Рангон баромада рафт. Анварпошшо ба воситаи ағбаи Фахробод ба водии Вахш ворид гардида, хост Қӯргонтеппаро ишғол намояд, vale az тарафи полки 15-уми савора зарбаи саҳт ҳӯрда, роҳи Сангтӯдаро пеш гирифт. Тактикаи ҷангии ўро пай бурда, полки савораи 16-ум пеш аз вай ба Сангтӯда расид. Анварпошшо бо 5 ҳазор сарбоз ба Сангтӯда шитофӣ, vale гурӯҳи сарбозони Давлатмандбой ба оташвишонии қӯшунҳои шӯравӣ тоб оварда натавониста, қафо гашт. Аз ин истифода бурда, қӯшунҳои шӯравӣ ба қаноти чапи қӯшунҳои Анварпошшо зарба заданд ва вай истодагарӣ карда натавониста роҳи Балҷувонро пеш гирифт. Аммо ба ў муяссар гардид, ки қӯшунҳои парокандагаштаи худро ҷамъ оварад ва ба муҳорибаи навбатӣ омода гардад. 17–19-уми

июли соли 1922 дар Балчувон چанги саҳт шуд ва Анварпошо шикаст хӯрд. 20-уми июл Балчувон ишғол карда шуд. Барои задухӯрди Балчувон полки савораи 15-ум номи полки балчувониро гирифта буд. Анварпошо бо 500 нафар сарбозаш, ки аксаран афғон буданд, ба тарафи деҳаи Обдара ақибишини ҳарда, дар айни замон нақшай фирори худро ба Афғонистон таҳия намуда, 4-уми августи соли 1922 кӯшиш ҳарда, ки сафҳои лашқари шӯравиро рахна ҳарда, ба воситаи Баҳорак ба хориҷа равад, vale натавонист. Полки 16-ум, ки дар сари роҳи ўқарор дошт, ба ҳуҷум гузашт. Анварпошо баъди панҷумин дафъа заҳмдоршавиаш ҳалок шуд. Давлат-мандбояи ҳам кушта шуд. Ба як гурӯҳ босмачиён мусассар гардид, ки аз муҳосира бароянд, vale онҳо ҳам шикаст хӯрданд. Бо ҳамин ба фаъолияти босмачигарӣ бо сардории Анварпошо хотима дода шуд. 19-уми августи соли 1922 иҷлосиюн КИМ-и умунибухорӣ ахборро дар бораи маҳви Анварпошо шунида, миннатдории худро ба Артиши Сурх баён ҳарда. Мочарои Анварпошо ба охир расида бошад ҳам, چанги шаҳрвандӣ ба охир нарасида буд. Акнун ба арсаи сиёсӣ сарварони маҳаллӣ баромаданд. Иброҳимбек қисми зиёди ноҳияҳои имрӯзai Рӯдакӣ, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ; маҳсуми Фузайл ва эшони Султон Қаротегину Дарвозро зери назорати худ гирифта буданд.

Баъди шикаст додани Анварпошо кӯшунҳои шӯравӣ ба маҳв соҳтани Иброҳимбек сар ҳарданд. Vale вазъияти ҳарбӣ баъди ба Бухорои Шарқӣ омадани афсари Туркия - Сомӣ тафийр ёфт.

Маъракаи дуюми зарбазани ба босмачигарӣ ва ба охир расидани چанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон. Бо ташабbusи Англия баъди шикаст хӯрданi Анварпошо дар Кобул дар



Анварпошо

хузури Олимхон чамъомаде баргузор гардид, ки дар он сардорони босмачиён ва ташкилотчиёни он аз тарафи Афғонистон Мұхаммадәшон ва Эшонқозӣ, аз Тошканд- қозӣ Кузуд ва Азимафандӣ, аз Фарғона Қориафандӣ, аз Бухоро Усмонҳоҷа Пӯлодҳоҷаев ва Ориф Ҳомид, аз туркманҳо Мулломуҳаммад иштирок доштанд. Ин чамъомад дар ҳайати Олимхон, У.Пӯлодҳоҷаев, Қориафандӣ ва намояндагони ҳукуматҳои ҳориҷӣ маркази роҳбарии босмачигариро дар Осиёи Миёна ташкил дод ва инчунин Сомиро, ки яке аз ёварони асосии Анварпошшо буд, сардори босмачиёни Осиёи Миёна эълон кард. Моҳи октябрисоли 1922 Сомӣ ба воситай Қалъаиҳум ба Дарвоз омад. Ўрақобати эшони Султон ва маҳсуми Фузайлро ба манфиати худ истифода кард. Бештар бартарии маҳсуми Фузайл Сомиро водор кард, ки тарафи вайро гирад. Бо супориши Сомӣ Фузайл ба Дарвоз лашкар қашида, эшони Султон ва бародараш эшони Сулаймонро ба қатл расонида, худро мири Қаротегину Дарвоз эълон кард. Дар навбати худ Фузайл Сомиро ҳамчун вориси Анварпошшо эътироф намуд ва дастай 500 - 600-нафари худро бо сардории бародараш Саъдон ҳамроҳи Сомӣ ба водии Қўлоб фиристод. Саркардаҳои босмачиёни Қўлоб сараввал Сомиро эътироф накарданд. Вале баъди ба зани бевамондаи Давлатмандбой ҳонадор шудану номи худро ба Салимпошшо тағиیر доданаш босмачиёни водии Қўлоб ўро эътироф карданд. Моҳи декабри соли 1922 Салим Қўлобро дар муддати 15 рӯз ба муҳосира гирифт. Захираи тирҳои сарбозони горнизон тамом шуда истода буд. Дар ҳамин ҳолат фармондехи гарнizon Голтсев ба аскари қаторӣ Абдулназар фармон дод, ки пинҳонӣ гарнizonро тарқ карда, ҳабари воқеаро ба гарнizonи Кангурт расонад. Вале Салимпошшо бо ҳучумҳои пай дар пай тавонист, ки гарнizonи 60 - 70- нафараро маҳв соҳта, Қўлобро ишғол намояд. Вай аскарони сурхи бокимондаи бетиру маҷрӯҳро ба қатл расонид, вале дар Қўлоб истодагарӣ карда натавонист, чунки Абдулназар ба Кангурт расида, воқеаро ба аскарони полки 15-ум дер бо-

шад ҳам, расонда тавонист. Полки 15-уми савора Салимпошшоро аз Кўлоб ронд. Баъди ин шикаст Салимпошшо ба водии Ҳисор равона шуд. Дар ағбаи Фахробод ҷанги саҳте рӯй дод ва ў ба водии Ҳисор фуромада натавонист. Ў баъди забти Қўргонтеппа (феврали соли 1923) ба дехаи Шўрёни Эсанбой омад ва Иброҳимбек ҳам ба итоати ў даромад.

Дар ин чо ў ҷамъомади сардорони босмачиёнро гузаронида, аз ҳамин деха фармонҳои худро ба ҳар тараф фиристодан гирифт.


Баъд аз чунин омодагиҳо Салимпошшо Иброҳимбекро дар водии Ҳисору Вахш гузошта, худ ба тарафи Ғузору Қаршӣ ҳаракат кард. Мақсади ин ҳаракат аз он иборат буд, ки ба вай қувваҳои зиддишӯравии Бухорои Марказӣ ва Ғарбӣ ҳам ҳамроҳ шаванд. Ў барои бар зидди Ҳокимияти Шўравӣ бархезонидани мардум ба дехаҳои атрофи Самарқанд ҳучум кард. Дар вақти ҳучум бо забони русӣ ҳарф мезаданд, то ки нафроти мардумро нисбати русаскарҳо ба вучуд оваранд. Вале сардорони босмачиён хато карданд. Акнун мардуми таҳҷоӣ ба найрангу фиребҳои саркардаҳои ҳаракати зиддишӯравӣ сарфаҳм мерафтагӣ шуда буданд. Дигар ин ки дар байни аҳолӣ тамоюли ба тарафи шўравӣ гузаштан сар шуда буд, ки яке аз муваффақиятҳои қалони мубориза бар зидди қувваҳои зиддишӯравӣ буд. Ба Салимпошшо муюссар нагардид, ки қувваҳои зиддишӯравии Бухорои Марказӣ ва Ғарбиро муттаҳид намояд. Дар моҳи март Салимпошшо дар водии Қаршӣ шикасти қатъӣ ҳўрд ва як қисми сарбозонаш аз итоати ў баромаданд. Дар ҳамин вазъият Иброҳимбек боз шахсияти рақами аввал гардид. Баъди воқеаи Қаршӣ Салимпошшо қўшиш кард, ки ба сарҳад барояд, вале дар Келиф шикаст ҳўрда, маҷбур шуд, ки ба водии Ҳисор гурезад. Ин нокомиҳо рақобати байни қўрбошиҳоро барои аввалин шудан зиёд карда буд. Дар нимаи дуюми моҳи май Салимпошшо қўрбошиҳои Боботоғ, Хонақоҳ, Файзободро ба Лақай даъват намуд ва ҳамаи онҳоро ба соҳили чапи дарёи Вахш бурд. Ин дар вазъияте буд, ки Иброҳимбек барои ба худ

тобеъ кардани қўрбошиҳо имконияти бештаре дошт. Аввалин, дар ихтиёри ў то 5 ҳазор ҷангиён буданд. Сониян, то ҳол Иброҳимбек шикасти саҳт нахўрда буд. Зиддияти байни Салиму Иброҳимбек аз як тараф, байни Иброҳимбеку маҳсуми Фузайл аз тарафи дигар нагузошт, ки тамоми дастаҳои босмачиён муттаҳид шаванд. Аввали моҳи июн задухўрди охирин бо Салимпошшо ба вуқӯъ пайваст. Дар деҳаи Аулкиик Иброҳимбек полки дуюми савораи Туркистонро муҳосира кард. Ба ин деҳа Салимпошшо ҳам бо ду ҳазор сарбоз омада буд. Ҳар ду сардор ҳамдигарро тарсониданӣ буданд. Фармондехи полк Панкеев зиддияти онҳоро истифода бурда, ба тарафи дастаҳои Иброҳимбек ҳамла овард. Полки якуми савора бо сардории Мелников бошад, аз ақиби қўшунҳои Салим баромада, зарба зад. Иброҳимбек ва Салим шикаст хўрданд. Онҳо дар муҳорибаи Гулибулоқ, Бешбулоқ, Аулкиик ва гузаргоҳи Қизилқалъя (18 - 21- майи соли 1923) зиёда аз 800 нафарро талаф доданд. Баъди чандин шикастхўриҳои дигар Салимпошшо 15-уми июляи соли 1923 ба воситай гузаргоҳи Хирманчой ба Афғонистон фирор кард. Дастан 1,5-ҳазорнафараи Иброҳимбек низ ба гурӯҳҳои хурд тақсим шуда, дар Боботоғ, Лақай ва Вахш парешон шуданд.

Шикаст хўрдани Фузайлмаҳсум ва ба охир расидани ҷангӣ шаҳрвандӣ дар Бухорои Шарқӣ. Моҳҳои июл - августи соли 1923 Қаротегин ва Дарвоз озод карда шуданд. Барои озод кардани Қаротегину Дарвоз экспедитсияи маҳсус ташкил дода шуда буд, ки бо номи “Отряди экспедиционии ҳарбӣ, сиёсӣ-иқтисодӣ ва фарҳангӣ” маълум аст. Экспедитсия ду марказ дошт: Файзобод ва Ўротеппа. Ба гурӯҳи ӯротеппаги Е.Н.Шветсов фармондехӣ мекард. Ў инчунин фармондехи гурӯҳи самарқандии экспедитсия ҳам буд. Фармондехи гурӯҳи файзободӣ Баранов буд.

Шветсов босмачиёни саргаҳи Зарафшонро торумор намуда, ба воситай гузаргоҳи Дубурса ба соҳили дарёи Сор-

буғ фаромад. Дар дашти Хирсун ва Сиёҳдара Холбӯтаро шикаст дода, дехаи Шингиличро ишғол намуд.



**Харитаи амалиёти зидди дастахои Анварпоишо
(июн-августи с. 1922)**

Баранов бошад, маҳсуми Фузайлро дар Обигарм шикаст дода, дехаҳои тарафи рости Вахш (Алигабон, Сичароф, Чорсада, Пумбачӣ) ва 29-уми июл Фармро озод намуд. Барои Фарм ҷангӣ сахти 6-соата шуд. Маҳсуми Фузайл ба Ҷилдара ва Тавилдара қафо нишаста, ба Қалъаиҳум гурехт. 11-уми август қӯшунҳои экспедитсия Қалъаиҳумро ишғол карданд. 12-уми август Фузайл Маҳсум дар наздикии Балҷувон шикаст хӯрда, ҳамроҳи бародараш Саъдон ба Афғонистон гурехт. Моҳҳои сентябр - октябри соли 1923 Иброҳимбек боз қувваҳои зиддишӯравиро муттаҳид карда, бо дастай 5000-нафарааш дар Ёвону Даҳанакиик амалиётро сар кард. Дар задухӯрдҳои Ӯрта, Қайнар, Норин, Ҷончиқ шикаст хӯрда, зиёда аз 1000-нафар босмачиро аз даст дод. Маҳз дар ҳамин давра қӯшунҳои шӯравӣ нисбат ба босмачиён бартарии зиёд доштанд. Дар ҳайати қӯшунҳои шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ 5832 аскар бо 222 пулемёт амал мекарданд. Дар задухӯрди Ҷончиқ Иброҳимбек бо дастай 3800-нафараи саворагонаш, ки дар ихтиёрашон 6 пулемёти дастӣ ва тақрибан 20 автомати англisiй доштанд, қӯшунҳои 1520-нафараи шӯравиро, ки 800 нафараашон шамшеру 720 нафараашон милитиқ ва 5 дастгоҳи пулемётӣ, 16 пулемёти дастӣ доштанд, ба муҳосира гирифт, vale օқибат шикаст хӯрд. Моҳи декабри соли 1923 дар Бухорои Шарқӣ камтар аз 1,5 ҳазор босмачӣ

боқӣ монда буду халос. Ҳамин тариқ, маъракаи дуюми зарбазанӣ, ки зидди Салимпошишо тайёр карда ва гузаронида шуда буд, бо шикасти дастаҳои калони босмачиёни тамоми Бухорои Шарқӣ ба анҷом расид. Бо ҳамин ҷангӣ шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба охир расид. Аммо амалиётҳои зиддишӯравӣ ҳоло давом меёфт. Дастаҳои зиддишӯравӣ ба дастаҳои горатгарон табдил ёфта, ҳусусияти сиёсии ҳудро гум карда буданд.

Лугат

1. Маъракаи зарбазаниӣ - истилоҳи ҳарбии солҳои 20-уми асри XX аст, ки онро ҳарбиёни шӯравӣ дар рафти ҷангӣ шаҳрвандии солҳои 1918-1923 истифода кардаанд ва барои он маърака ном гирифта буд, ки зидди босмачигарӣ ҳама қувваҳои низомӣ (ҳарбӣ, милиса, прократура, қисмҳои маҳсус), ташкилотҳои ҷамъиятию сиёсӣ (хизб, итифоқӣ, касаба, дастаҳои ҷангии ихтиёри, вазоратҳои соҳавӣ) ва ахолиро сафарбар карда буданд.

2. Экспедитсияи Қаротегин – ҳайати ҳарбӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиеро мегӯянд, ки соли 1923 Ҳукумати Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро ва ҶШФСР барои барҳам додани дастаҳои босмачиёни водии Қаротегин ва мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шӯравӣ дар ин минтақа таъсис дода буд. Экспедитсия амалиёти ҷангии ҳудро аз Файзобод ва Маастҷоҳи Кӯҳӣ миёнаи тобистони соли 1923 сар карда, 15-уми октябрини соли 1923 анҷом дод.

Саволҳо

7. Шарҳи ҳоли Фузайлмаҳсумро нақл кунед.
2. Салим кӣ буд ва дар бораи ў чӣ медонед?

§ 15. САБАБҲОИ ҒАЛАБАИ ҲОКИМИЯТИ ШӮРАВӢ ВА ШИКАСТИ БАРОМАДҲОИ ЗИДДИШӮРАВӢ ДАР ДАВРАИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ

Манфиати заҳматкашонро тарафдорӣ ва ҳимоя қардани Ҳокимияти Шӯравӣ. Ҷӣ тавре аз муқовимати қувваҳои бо ҳам зид маълум гардид, Ҳокимияти Шӯравӣ дар ҳама ҳолат ба қарору эъломияни худ нисбат ба меҳнаткашон содик монд. Дар рафти ҷанг босмачиён худро «ҳимоятгари мусулмонон, муҷоҳид, дар ҳимояни дину имони мусулмонон» эълон намуда, дар амал ба горати мардум даст заданд, дар ҳеч ҳолат ба бенавоёну камбағалон ёрӣ надоданд. Фақат Ҳокимияти Шӯравӣ ва аскарони сурҳи шӯравӣ ба ёрии онҳо омаданд, онҳоро аз горат гардидан начот дода, дар киштукори зироат, ҳочагидориашон ёрӣ медоданд. Ҳатто ҳиссаи ҳӯрокашонро бо горатшудаҳо тақсим мекарданд. Ҳукумати Шӯравӣ дар аксари ҳолатҳо дехқононро аз андоз озод қарда баъдан бо тухмию асбоби корӣ таъмин мекард. Ҳарбиён бошанд, дар вақти киштукору ғунучини ғалла ба дехқонон ёрӣ мерасониданд, ҳашарҳо ташкил медоданд.

Ҳукумати Шӯравӣ дар барқарор қардани хонаҳои оташзада, пулу сардобаҳои вайрон қардашуда иштиrok мекард. Дехқонҳои дехҳои оташзадаро ба ҳимояни худ мегирифт. Барои ҳимояи дехҳои наздиҷабҳавӣ қувва чудо мекард. Ҳамаи ин амалҳои Ҳокимияти Шӯравӣ аҳолиро ба худ ҷалб ва аз босмачиҳою босмачигарӣ дур месоҳт.

Таъриҳ ёд дорад, ки Ҳокимияти Шӯравӣ ба дехқонони ҷабрдидаи водиҳои Ҳисору Вахш, Дангарою Кӯлоб барои аз гуруснагӣ баромаданашон бо ғаллаи тухмӣ ёрӣ расонидааст. Ҳокимияти Шӯравӣ сиёсати дастгирии дехқонони камбағал ва муборизаи зидди дехқонони бойро, ки босмачиёнро дастгирӣ мекарданду ёрӣ медоданд, пеш гирифта буд.

Дар ин давра ёрии ҳарбӣ, сиёсӣ ва иқтисодии Русияи Шӯравӣ аз аҳамият ҳолӣ набуд. Дар қисматҳои асосии Тоҷикистон қӯшунҳои Русияи Шӯравӣ амал мекарданд, ки қувваи асосии ҳимояи осоиштагии аҳолии маҳаллӣ буданд.

Бо туфайли Русияи Шӯравӣ ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам барои маҳви босмачигарӣ ёрӣ додааст. Таърих ёд дорад, ки бисёр ҳалқҳои меҳнаткаши ҷаҳон бо шиорҳои «Аз Русияи Шӯравӣ даст қашед» зидди ҳукуматҳои худ ба қӯчаҳо баромаданд ва тавонистанд, ки қӯшунҳои худро аз Русия бароваранд. Масалан, заҳматкашони Англия тавонистанд, ҳукуматашонро водор кунанд, ки қӯшунҳои худро аз Закаспий ва Кавказ берун кунад.

Сабаби дигари галаба аз болои босмачигарӣ сиёсати пешгирифтai Ҳокимияти Шӯравӣ нисбат ба босмачиён ва босмачигарӣ буд. Ҳокимияти Шӯравӣ босмачиёни қаторӣ ва баъзе қўрбошиҳои ихтиёран таслим мешудагиро авф карда, ба онҳо ва аҳолии деҳаҳои ғоратшуда ёрӣ дод, деҳқонро аз ҳуҷумҳои ногаҳонӣ ва садди роҳи корҳои сахроии онҳо шудани унсурҳои зиддиинқилобӣ ҳимоя кард.

Ба гуфтаҳои худ риоя накардан роҳбарияти ҳаракати босмачигарӣ. Сабаби асосии шикасти ҳаракати зиддишӯравӣ, пеш аз ҳама, ба тухмат ва дурӯғ асос ёфтани ақида ва амали босмачигарӣ буд. Ин тухмат, пеш аз ҳама, дар ақидаи гӯё Ҳокимияти Шӯравӣ ҳукумати кофирон асту мусулмононро аз дин, урфу одат ва забонашон маҳрум месоҳта бошад, зоҳир шуда буд.

Идеологҳои ҳаракати зиддишӯравӣ бардуруғ ақидаero паҳн мекарданд, ки гӯё шиорҳои шӯравӣ-болшевикии «Баробарӣ», «Бародарӣ», «Дин аз давлат озод мебошад», «Дӯстӣ» ҳама дурӯғанд ва онҳо дар ибтидо тавониста буданд, ки қисми асосии аҳолии деҳотро ба тарафи худ қашида, зидди Ҳокимияти Шӯравӣ ҳезонанд, аммо аз аввал Ҳокимияти Шӯравӣ содик будани худро ба шиору эъломияҳояш собит кард. Ҳокимияти Шӯравӣ, аскарони сурҳ, большевикҳо ба ақидаю эъломияҳои худ содик монда, дар зиндагӣ онҳоро амалӣ месоҳтанд.

Босмачиён барои ҳимояи худ аз хиёнат ба ҳалқу дини худ даст намекашиданд. Ҷону дини аҳолии осоишта барои босмачиён ҳеч қурбе надошт. Адлу инсоф нисбати аҳолии

осоишта умуман истифода намешуд. Охирин луқмаи хўрок, афзори корӣ, воситаи нақлиёт ва ҳатто фарзанди дехқон моли шахсии босмачиён ҳисобида мешуд. Ҳатто чони ахолии минтақаҳои долу зарби ҷангӣ моли босмачиён гардида буданд. Онҳо ахолиро ҳамчун сипари худ истифода мебурданд.

Бадтарин андешаи саркардаҳои ҳаракати зиддишӯравӣ, хиёнат ба ҳалқу ватан буд. Онҳо тайёр буданд, ки «озодии» худро ба ҳар ҳоҳишманди соҳиби ин диёр шудан фурӯшанд. Бинобар ин, сабабҳои шикастхӯрии ҳаракати зиддишӯравири бо ин ҷанд ҳулоса баён кардан мумкин аст:

– тафовути гуфтор бо рафткор. Босмачиён худро ҳомии ҳалқу ислом эълон карданду даст ба қатли мусулмонону ғорати ҳалқ заданд;

– фиреб додани босмачиёни қаторӣ. Саркардаҳои босмачигарӣ гӯё онҳоро барои ҳимояи дину имон даъват кардаанд. Ин дурӯгу фиреб тез ошкор гардид ва ҳаракати босмачигарӣ суст шудан гирифт;

– рақобати байнӣ сардорони босмачигарӣ барои ҳокимию марказию маҳаллӣ, ки босмачигариро аз муттаҳидшавӣ дур кард;

– ҳақ будани муборизаи Ҳокимиюти Шӯравӣ барои нигоҳ доштани диктатураи пролетарӣ ва ҳамаи он чизе, ки сабаби галабаи Инқилоби сотсиалистӣ гардида буданд.

Ҳамин тариқ:

– ҷангӣ шаҳрвандӣ солҳои 1918-1923-ро дар бар гирифта, дорои ҳусусиятҳои худ буд; ин ҷанг мақсад ва заманаи худро дошт;

– қувваҳои бо ҳамдигар размкунанда аз ҳар ду тараф аз берун идора мешуданд;

– қувваҳои бо ҳамдигар размкунанда баҳри ҳадафҳои сиёсии низомҳои сиёсӣ (сотсиализми навтавлид ва капитализм) мечангиданд.

Дар масъалаи даврабандӣ бошад, ҷангӣ шаҳрвандии солҳои 1918 – 1923-и Тоҷикистон се даврато дар бар мегирад: а) соли 1918 - охири соли 1920; б) тобистони соли 1921 – тирамоҳи соли 1922; в) тирамоҳи соли 1922–тирамоҳи соли 1923.

Дар давраи якум ҷанг танҳо шимоли Тоҷикистон ва Бадаҳшонро фаро гирифта буду тақдири он аз ғалаба ё шикасти Ҳокимияти Шӯравӣ ва Русия вобаста буд.

Давраи дуюм тобистони соли 1921 - тирамоҳи соли 1922-ро дар бар гирифта, самти асосии ҷанг зидди Анварпошишо равона шуда буд. Дастанои Иброҳимбек, Фузайл, эшони Султон, Ғаюрбек ва босмачиёни шимоли Тоҷикистону ҳатто туркманҳо дар ҳамин давра фаъол гардианд, ки инро баъзеҳо бо омадани Анварпошишо алоқаманд мекарданд, vale ин омили асосӣ набуд. Омили асосӣ мазҳабу дин буда, тоҷик асосан баҳри ҳимояи дину мазҳаб ва оилаи худ бархоста буд. Анварпошишо ба он ҷанбаи сиёсӣ доду ҳалос.

Дар давраи сеюм Салимпошишо сабаби фаъолшавии босмачигарӣ гардид, чунки ў меҳост маҳз қувваҳои зиддишӯравиро муттаҳид созад. Ин қувваҳо танҳо ҳадафи сиёсӣ доштанд. Ҳадаф барқарор кардани ҳокимияти амирӣ буда, ҳимояи ислому мусулмонон шиор гашта буд.

Савол ва супориши:

1. Дар бораи амалиёти Иброҳимбек нақл кунед.
2. Маъракаи муборизаро бар зидди Анварпошишо ва Салимпошишо шарҳ дихед.
3. Давраҳои асосии ҷанги шаҳрвандиро номбар кунед.
4. Сабабҳои асосии ғалабаи шӯроҳоро аз болои босмачигарӣ шарҳ дихед.
5. Сабабҳои шикастҳӯрии ҳаракати зиддишӯравӣ қадомҳоянд?
6. Сабабҳои асосии ғалабаи Ҳокимияти Шӯравиро дар ҷанги шаҳрвандӣ номбар кунед.
7. Оё босмачиён қаҳрамонанд?
8. Оё босмачиён душмани халқи худ буданд?

§ 16. ВАЗЪИЯТИ ИҚТИСОДИИ ҶУМҲУРИЙ ДАР ДАВРАИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ

Сиёсати иқтисодии Ҳокимияти Шӯравӣ. Сар задани ҷанги шаҳрвандӣ вазъи иқтисодии мамлакатро тамоман тағйир дод. Зарур омад, ки муваққатан аз татбиқи он қарорҳою чо-

рабинихое, ки барои амалӣ гардонидани сиёсати иқтисодии Ҳукумати Шӯравӣ нигаронида шуда буданд, худдорӣ карда шавад. Ҷанг вазифаҳои нави сиёсати иқтисодии мамлакатро тақозо кард. Дар саноат Давлати Шӯравӣ аз сиёсати ҷорӣ намудани назорати коргарӣ аз болои истеҳсолот ва тақсимоти маҳсулоти истеҳсолшуда ба фавран миллӣ кардани корхонаҳое, ки аҳамияти стратегӣ-харбӣ доштанд, гузашт. Дар асоси қарори Шӯрои уезди Ҳучанд аз 24-уми марта соли 1918-ум нуҳ заводи паҳтатозакунӣ, заводҳои собунпазии дар шимоли Тоҷикистон буда миллӣ карда шуданд. 27-уми март барои ба кор андохтани ин заводҳои миллишуда Шӯрои Ҳучанд дар бораи мусодираи заҳираи паҳтаи анборҳои савдогарон қарор қабул кард. Моҳи сентябр саноати ҷарм ва моҳи майи соли 1919 корхонаҳои ҷармгарӣ, шаробкашӣ, биноҳои маъмурии ба бонкҳою идораҳои кони нафти “САНТО”, конҳои ангишти Сулукта ва Шӯроб тааллукдошта миллӣ карда шуданд. Аз ҳамаи корхонаҳои миллишуда танҳо роҳи оҳани Ҳучанд ва тамоми муассисоти ба он марбут пурра кор мекард. Шабакаи роҳи оҳани Ҳучанд ба душвориҳои зиёди сӯзишворӣ нигоҳ накарда, борҳои ҳарбию ҳочагӣ ва мусоғиронро мекашонд. Устохонаҳои роҳи оҳан хуб кор мекарданд. Онҳо баробари кори асосии ҳуд ба таъмири яроқу аслиҳа низ машғул буданд. Конҳои ангишти Шӯробу Сулукта ва нафти “САНТО” ба ғайр аз мавсими зимистон қариб, ки пурра кор мекарданд. Заводҳои паҳтатозакунӣ, меваҳушкӯнӣ, шишабарорӣ қариб, ки кор намекарданд. Баъзеи онҳо факат аз соли 1923 ба кор шурӯъ карданд. Ин буд, ки нарҳи маҳсулоти саноатӣ хеле баланд рафт ва таъмини аҳолӣ бо ашёи зарурии ҳочагӣ ба зиммаи корхонаҳои ҳунармандӣ афтид. Ҳукумати Шӯравӣ дар барқарор намудани саноати ҳунармандӣ ёрии моддии ҳудро дар шакли ашёи ҳом ва қарзи дарозмуддату бефоиз мерасонд. Вале аз сабаби паст будани ҳосилнокии меҳнати ҳунармандон, талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти корхонаҳои ҳунармандӣ пурра қонеъ намешуд. Бинобар ин, ба ташкили

кооперативҳо аз рӯйи ихтисосу ҳунар оғоз карданд. Соли 1920 аввалин кооператив бо номи “Бофанд” дар Хучанд таъсис ёфт. Солҳои 1923-1924 кооперативҳои ҳунармандӣ хеле афзуда, дар тамоми худуди Тоҷикистон амал карда, шумораи зиёди ҳунармандонро муттаҳид намуда буданд. Масалан, кооперативи “Бофанд”-и Хучанд зиёда аз 1000 нафар, мӯзадӯзҳои Хучанд 100 нафар, артелҳои пахтатозакунӣ ва пахташоназанӣ 440 ҳунарманд, 5 артели истеҳсоли шоҳӣ 83 нафар ҳунармандро дар бар гирифта буданд.

Аз соли 1920 сар карда давлат фармоишгари асосии корхонаҳои ҳунармандӣ гардид. Агар ҳунарманд маҳсулоти истеҳсолкардаашро фурӯхта наметавонист, давлат онро меҳарид. Ин имкон дод, ки аввалан, ҳунармандӣ аз байн наравад ва сониян, дар солҳои 1917-1924 ҳунармандӣ соҳаи асосии бо маҳсулоти саноатӣ таъмин намудани талаботи шаҳру дехот гардад. Ҳиссаи саноат дар ташкили буҷети давлат ва шумораи коргарон зиёд набуд. Аксарияти аҳолӣ дар дехот зиндагӣ мекард. Тоҷикистон кишвари кишоварзӣ буд. Бинобар ин, ҷанг бештар ба ин соҳа таъсир кард. Барои ҳалли масъалаи дехот дехқононро бо замин таъмин кардан даркор буд. Дар солҳои 1918-1920 доир ба ин масъала дар шимоли Тоҷикистон якчанд ҷорабинҳои амалий гузаронида шуданд. Дар асоси “Декрет дар бораи замин” мақомоти тақсимоти замин – кумитаҳои камбағалон таъсис дода шуд. Аз моҳи апрели соли 1918 то майи соли 1919 дар тамоми волостҳои шимоли Тоҷикистон ин кумитаҳо таъсис ёфта буданд. Дар давраи аввал ин кумитаҳо ба мусодира кардани заминҳои помешикони рус ва феодалони калони маҳаллӣ машғул буданд.

Моҳи декабри соли 1918 аз бойҳои волости Қистакӯз 10 ҳазор таноб замини обӣ ва 5 ҳазор таноб замини лалмӣ, аз бойи новӣ – Муҳаммад Расулмаҳсум Аҳмадхонов 90 ва аз бойи дигари новӣ 284 таноб замин мусодира карда шуд. Заминҳои вақф ҳам мусодира карда шуда буданд. Ҷамъулҷамъ 2,5 ҳазор десятина замин мусодира карда шуда буд. Ин за-

минҳо ба ҳисоби 8-танобӣ ба ҳамаи чоряккорону ичоракороне, ки пеш ин заминҳоро киштукор мекарданд, тақсим карда шуда буд. Минбаъд мусодирақуни заминҳои феодалий дар доираи сиёсати “коммунизми ҳарбӣ” давом ёфт.

Сиёсати “коммунизми ҳарбӣ”. Ин сиёсати ноҷори Ҳокимияти Шӯравӣ барои ҳимояи худ буд. Асоси сиёсии он ҳимояи диктатураи пролетариат бо яроқ бошад, асоси иқтисодиаш таъмин намудани Артиши Сурх ва шаҳрҳо бо маҳсулоти кишоварзӣ буд. Ин сиёсат дар асоси разверсткаи (маҷбурияти) озуқаворӣ гузаронида мешуд, яъне Ҳокимияти Шӯравӣ ба тариқи маҷбурий маҳсулоти зиёдатии ҳӯроквории дехқононро кашида мегирифт. Ба дехқон ҳамон қадар галла мемонданд, ки барои ҳӯроки солона ва тухмии ояндаш кифоя бошад. Барои амалӣ кардани ин сиёсат дастаҳои озуқаворӣ ҳам таъсис дода буданд. Ин дастаҳо деха ба деха гашта, бо ёрии дехқонон захираи галлаи бойхоро кашида мегирифт. Баъзан галлаи миёнаҳолонро ҳам мегирифтанд.

Сиёсати “коммунизми ҳарбӣ” дар Тоҷикистон нисбат ба Русия ва Туркистони русӣ фарқ дошт. Аввалан, ин сиёсат аз охири соли 1919 ҷорӣ карда шуда буд ва сониян, сиёсати разверсткаи шимоли Тоҷикистон аз маҷбурият дида бештар ба андоз монанд буд.

Сиёсати нави иқтисодӣ (СНИ) дар Тоҷикистон. Асоси сиёсати нави иқтисодиро бозори озод ташкил медод. Шиори ин сиёсат “Кӣ киро?” буд, яъне сотсиализм ғалаба меқунад ё капитализм. Давлати Шӯравӣ аз ҷангӣ шаҳрвандӣ бо иқтисодиёти фалаҷгашта, корхонаҳои вайрон ва соҳаи кишоварзии ҳаробгашта баромада истода буд. Давлат ин корхонаҳои саноатиро бо қувваи худ ба кор андохта наметавонист. Аз ин рӯ, аз сиёсати давлатигардонӣ даст кашида, онҳоро ба соҳибонашон ва ё ба онҳое, ки корхонаро ба кор андохта метавонистанд, бо шартҳои муайян баргардонид, фурӯҳт ва ё ичора дод. Чунин корхонаҳо дар Тоҷикистон на буданд. Сиёсати нави иқтисодӣ дар Тоҷикистон дар ибтидо бештар дехотро фаро гирифт. Давраи дуюми гузаронидани

ислоҳоти обу замин сар шуд. Ин давра Бухорои Шарқиро ҳам фаро гирифт.

Дар шимоли Тоҷикистон мебоист, ки ҳамаи заминҳои феодалию ашрофӣ мусодира мешуданд. Дар Бухорои Шарқӣ ва Бадаҳшон бошад, заминҳои амирӣ ва дастгоҳи амир (бекҳо) мусодира мешуданд.

Дар уезди Хӯчанд раванди баҳисобгирии заминҳои мусодирашаванда оғоз ёфт. Қисми зиёди заминҳои шакли феодалӣ-ашрофӣ ба ҳисоб гирифта шуданд, vale дар Бухорои Шарқӣ ҳоло ин корро кардан мумкин набуд, чунки солҳои 1921 - 1923 дар ин ҷо ҷангӣ шаҳрвандӣ давом дошт. Агар дар шимоли Тоҷикистон ва Бадаҳшон дар солҳои 1921-1924 аксарияти дехқонони безамин соҳиби замин гардида бошанд, дар Бухорои Шарқӣ ҳалли масъалаи замин фақат барои дехқонони дар атрофи гарнizonҳои шӯравӣ сокиншуда оғоз ёфта буд, ки шумораи онҳо ҳатто 1/100 дехқононро ташкил намедод. Ягона тағйироте, ки дар дехоти тоҷик ба назар мепрасид, рӯ овардани дехқонони тоҷик ба Ҳокимияти Шӯравӣ буд. Мардуми дехаҳои ҷояшонро тарк карда, ба қӯҳу дараҳо ва Афғонистон фироришуда боз бармегаштаанд. Ҷораби-ниҳои Ҳукумати Шӯравӣ доир ба таъмини дехқонон бо ғаллаи кишт, чорвои корӣ ва олоти меҳнат, ки дар солҳои 1921 - 1924 гузаронида шуда буд, дар байнӣ дехқонон дастгирӣ ва хайрҳоҳиро ба вучуд овард ва худи рафти ҷанг ҳам со-бит карда буд, ки Ҳокимияти Шӯравӣ молу мулк ва амнияти оммаро ҳимоя мекунад. Аскарони сурҳи шӯравии дар гарнizonҳои Душанбе, Файзобод, Кӯлоб, Чубек, Қўргонтеппа, Айвач, Саройкамар ва дигар ҷойҳо вучуддошта дар корҳои саҳроӣ ба дехқонон ёрӣ мерасониданд. Кормандони муассисаҳои давлатӣ ба ҳашарҳои кишт ва ҷамъоварии дастранҷи дехқонон мебаромаданд. Дар давраи дуюми гузаронидани ислоҳоти обу замин сиёсати Ҳукумати Шӯравӣ ҳам тағйир ёфта буд. Акнун сиёсати нав ҷунин шарҳ ёфта буд: такя ба дехқонони камбағал, иттифоқ бо дехқонони миёнаҳол, бета-раф гузоштани дехқонони сарватманд, мубориза бар зидди қулакҳо.

Яке аз муваффақиятҳои сиёсати аграрии Ҳокимияти Шӯравӣ ба меҳнати колективона одат кунонидани деҳқонӣ ба ҳисоб мерафт. Таҷрибаи кооперативҳои ҳунармандӣ ба деҳот ҳам таъсир кард. Соли 1921 ҳукуматҳои Умумиитифоқ ва ҶМШС Туркистон дар бораи таъсис додани кооперативҳои кишоварзӣ қарорҳо қабул карданд.



**Кӯпрук аз болои дарёи Варзоб дар
дехаи Душанбе (с. 1923)**

Дар асоси ин қарорҳо дар шимоли Тоҷикистон дар солҳои 1923 - 1924 11 кооперативи деҳқонӣ таъсис ёфт, ки ҳамаи онҳо истеъмолӣ буданд, яъне аз давлат тухмӣ, афзори хоҷагӣ, чорво, ҳатто матоу пул ва қарзи имтиёznок мегирифтанд.

Аввалан, кооперативҳо дар паҳтакорӣ ва баъд

дар соҳаҳои дигари кишоварзӣ пайдо шудан гирифтанд. Ҳамаи ин кооперативҳои истеъмолӣ дар иттифоқи кооператияи ноҳиявии Ҳуҷанд – “Меҳнат” муттаҳид шуда буданд. Ин иттифоқ 4, 7 ҳазор хоҷагиро муттаҳид мекард, ки 4 фоизи тамоми хоҷагиҳои деҳқонони ноҳияро ташкил медод. Соли 1924 дар Ҳуҷанд кооперативҳои мелиоративӣ таъсис ёфтанд, ки онҳо ҳам аз қарзҳои имтиёznоки давлатӣ бархӯрдор буданд. Шумораи кооперативҳои мелиоративӣ дар соли 1924 ба 24 адад расида буд.

Ҳамин тарик, солҳои 1917 – 1924 на фақат давраи муҳими инкишофи иқтисодӣ-иҷтимоии деха, балки давраи рӯ ба шӯроҳо, ба сотсиализм овардани деҳқонони тоҷик ҳам буд.

Лугат

1. “Иттифоқи ҷуфтгарон” - ташкилоти касбию сиёсии пролетарҳо ва нимпролетарҳои деҳоти Осиёи Миёна буд, ки соли 1920 бо номи “Қӯшчӣ” ташкил ёфта буд. Соли 1929 “Қӯшчӣ” ба “Ит-

тифоқи чуфтгарон” табдил ёфта, дар асл то соли 1932 вазифаи иттифоқи касабаи деҳотро ичро карда буд.

2. Коммунизми ҳарбӣ – чорабинии аз ноилочии Давлати Шӯравист, ки солҳои 1918 – 1920 дар давраи аввали ҷанги шаҳрвандӣ гузаронида шуда буд. Асоси сиёсии онро - ҳимояи Ҳокимияти Шӯравӣ, асоси иқтисодии онро развёрсткаи (маҷбурияти) озуқавӣ ва асоси иҷтимоии онро иттифоқи синфи коргару деҳқон ва шаҳру деҳаро мустаҳкам кардан ташкил медод. Ин чорабинӣ ба сиёсати маҳсус табдил ёфта, дар Тоҷикистон амали он аз охири соли 1919 оғоз ёфта буд. Ҳусусияти хоси ин сиёсатро дар Тоҷикистон аз маҷбурият дида ба андоз монанд будани он ташкил медод.

3. Кооператсия – калимаи лотинӣ буда, маънои лугавиаш ҳамкорӣ дар фаъолиятест. Кооператсия шаклҳои гуногун – истеҳсолӣ (саноатӣ, аграрӣ), истеъмолӣ (матлуботӣ, қарздиҳӣ, манзилиӣ) дорад. Дар солҳои 1918 – 1924 дар Осиёи Миёнга кооператсияҳои истеъмолии мелиоративӣ (обёриӣ), қарзӣ, хизмати техникӣ амал мекарданд.

4. Кооператсияи истеъмолӣ – ташкилоти ёрирасони Давлати Шӯравӣ, ки ба ҳоҷагиҳои яккадаст ва ҳунармандон асбобу афзори корӣ, тухмӣ, техника ва ёрии ҳамаҷонибаи агрономӣ, зоотехникӣ мерасонд. Авчи баланди таъсиси ин кооператсияҳо асосан ба давраи сиёсати нави иқтисодӣ (1921-1928) рост омада буд ва аз ҳама намудҳои дигари кооператсияҳо оммавитар буда, қариб ҳамаи деҳқононро дар бар гирифта буд. Ҳусусияти хосу оммавӣ шуданаш, бештар дар назди давлат ва ташкилот ягон маҷбурият надоштани аъзоённаш ба хисоб мерафт.

5. Кооператсияи обёриӣ (мелиоративӣ) – кооператсияҳои аз ҳама бештар дар деҳот роҳёфта буда, аксарияти истеъмолкунандагони обро дар бар мегирифтанд.

Савол ва супоришҳо:

1. Ҷанг ба иқтисодиёти мамлакат ва аҳолӣ чӣ гуна заар мөварад?
2. Сиёсати “коммунизми ҳарбӣ”-ро фаҳмонед.
3. Сиёсати нави иқтисоди (СНИ)-ро шарҳ дихед.
4. Шиори “Кӣ киро?” чӣ маъно дошт?
5. Ду давраи аввали ислоҳоти обу замини шӯравиро шарҳ дихед.

§ 17. ВАЗЬИЯТИ ФАРҲАНГ ДАР ДАВРАИ ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ

Вазъи умумӣ. Дар соҳаи фарҳанг солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравиро ҳамчун давраи таъсисёбӣ шарҳ додан раст, чунки ба ҳама соҳаҳои фарҳанг асос гузошта, дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти маърифати фарҳангӣ ҷорӣ карда шуда буд. Ин масъала бештар дар муассисаҳои фарҳангӣ маориф, илм, адабиёт, санъат хубтар намоён буд.

Самти дигари ҷорабинҳои фарҳангӣ ташкили таълими мактабӣ буд. Ба ин кор нозироти маориф роҳбарӣ мекард.

Мактаб дар назди масҷиду мадрасаҳо буд. Нозирот кори мактабу мадрасаҳоро зери назорат гирифта, фаъолияти худро аз маоши муллоён – муаллимон сар кард. Барои бештар ба таълим ҷалб намудани омма ин масъала ба муҳокимаи Анҷумани (Қурултойи) рӯҳониён, ки 18 – 20-уми юл дар Душанбе доир гашта буд, пешниҳод гардид. Уламо ва рӯҳниёни дарсгӯ истлоҳоти мактаб ва қушодани мактабҳои навро низ пешниҳод карда буданд. Ин анҷуман, ки дар кори он намояндагони Сариосиё, Деҳнав, Қаратоғ, Ҳисор, Султонобод, Файзобод, Душанбе, Ғарм иштирок доштанд, ба раванди мактабкушои шӯравӣ таъсири хуби худро расонида буд. Ин мактабҳоро дар солҳои 1918 – 1923 дар радифи мактабҳои нави шӯравӣ мактаби кӯҳна меномиданд.

Давлати Шӯравӣ давлати коргару дехқон ва шиори он ба корҳои идора кардани давлат ҳарчи бештар ҷалб намудани намояндагони ин табақаҳо буд. Ва қадами аввалини Ҳукумати Шӯравӣ барои амалий гардонидани маърифатноккунонии омма аз мактабу маориф шурӯъ шуд.

Мактаб ва маориф. Ташкил додани низоми маорифи ҳалқӣ дар шароити Тоҷикистон кори осон набуд. Соли 1918 дар назди шӯроҳои маҳаллии Ҳучанд шуъбаҳои маорифи ҳалқӣ таъсис ёфтанд, ки аз болои кори мактабҳо ва муассисаҳои фарҳангию маърифатӣ назорат мекарданд. Дар навбати худ ин шуъбаҳои маорифи уездӣ ба Комиссариати маорифи ҳалқӣ уезди Ҳучанд итоат мекарданд. То охи-

ри соли 1918 дар уезди Хучанд 18 мактаби шўравӣ кушода шуд. Соли 1919 шумораи онҳо ба 73 адад расид. Ин мактабҳо кӯдакони то дувоздаҳсоларо қабул мекарданд. Аз соли 1918 таъсиси курсҳои муаллимтайёркуни шурӯъ шуд. Чунин курсҳо дар Тошканду Самарқанд кушода шуда буданд. Низоми маориф ва мактаби шимоли Тоҷикистонро Комиссари маорифи ҶМШС Туркистон роҳбарӣ мекард. Соли 1921 Комиссариати маорифи ҳалқи Бухорои Шарқӣ таъсис ёфт ва аввалин мактабҳои шўравӣ дар ин ҷо соли 1923 кушода шуда буданд.

Дар шимоли Тоҷикистон, Помир, Бухорои Шарқӣ мактабҳои кӯхна то солҳои 1925 – 1926 амал мекарданд, вале Давлати Шўравӣ ин мактабҳоро ба талаботу вазифаҳои нав мутобиқ мекард. Аз соли 1920 сар карда, дар уезди Хучанд ва аз соли 1923 дар Бухорои Шарқӣ мактабҳои шабонаю мактабҳои маҳви бесаводиро барои синни аз 13 то 45-сола кушоданд. Дар ин мактабҳо аксари коркунони ҳарбӣ, шўроҳо, комсомол ва ҳарбиёни саводнок дарс мегуфтанд. Ҷиҳати хоси мактабҳо он буд, ки ҳар муаллим ҳамон алифбоеро мемомӯзонд, ки худ медонист. Аз ин рӯ, дар мактабҳо омӯзиши алифбои арабӣ, кириллӣ ва лотинӣ ба роҳ монда шуда буд. Ҳокимияти Шўравӣ аз низоми маорифи кӯхна васеъ истифода бурд. Мактабҳои кӯхна барҳам дода нашуданд, баръакс, бо ёрии давлат шумораи онҳо зиёд гардида, ба расмият дароварда шуданд. Муаллимонашонро аз буҷети маориф бо маош таъмин мекарданд.

Дар мактабҳои кӯхна муаллимон муллоҳо буданд. Муаллимони мактабҳои шўравӣ аз ҳисоби маорифчиёни кӯхна ва аксаран аз ҳисоби ҳатмкардагони мактабҳои муаллимтайёркуни буданд. Низоми маорифи ҷумхурӣ бе душворӣ набуд. Мушкилии асосии маорифу мактаб нарасидани муаллимон, биноҳои таълимӣ ва набудани китобҳои дарсӣ буд. Илочи бо муаллим ва биноҳои таълимӣ таъмин кардани онҳоро қисман ёфтанд. Муаллимонро ба воситаи курсҳои қўтоҳмуддати муаллимтаёркуни, биноҳои таълимиро дар ибтидо аз ҳисо-

би масциду мадрасаҳо, ҳавлии сарватмандон таъмин намуданд. Вале ин биноҳо ба талаботи мактаби шӯравӣ ҷавобӣ набуданд. Дар ҳудуди Тоҷикистон то соли 1917 ягон бинои маҳсуси мактабӣ вучуд надошт. Мактабҳои русӣ – маҳаллие, ки дар Ҳуҷанду Ҳорӯг амал мекарданд, аз якторӣ синфҳона иборат буданд. Соли 1918 дар Ҳуҷанд, Ӯротеппа ва Конибодом, соли 1921 дар Душанбе, соли 1923 дар Қаратоғ, соли 1924 дар Кӯлоб, Ғарм, Ҳовалинг ва Ҳоит аз ҳисоби биноҳои маъмурии пешина ё хонаҳои сарватмандони фироркарда ва ё масциду мадрасаҳо мактаб күшода буданд. Аз соли 1920 сар карда, соҳтмони биноҳои маҳсуси мактабҳо сар шуд. Солҳои 1921 – 1924 чунин биноҳо дар Ҳуҷанд, Ӯротеппа, Конибодом, Панҷакент, Қаратоғ, Душанбе, Кӯлоб ва Ғарм соҳта шуда буданд, вале шумораи онҳо он қадар зиёд набуд. Агар шумораи мактабҳои шӯравиро бо мактабҳои амалкардаи кухна муқоиса кунем, чунин натиҷа мегирем: дар шимоли Тоҷикистон дар солҳои 1923 – 1924 ба ҳар як мактаби шӯравӣ 82 мактаби кухна ва ба як талабаи мактаби шӯравӣ 30 талабаи мактаби кухна рост меомад. Шумораи мактабҳои кухна то соли 1924 2477 адад ва мактабҳои шӯравӣ бошад 31 ададро ташкил медод. Дар соли ҳониши 1924 – 1925 дар уезди Ҳуҷанд 27 мактаби шӯравӣ амал мекард, ки 2400 талабаро фаро гирифта буд. Дар ҳамин давра дар Бuxорои Шарқӣ 7 мактаби шӯравӣ амал мекард, ки 152 талабаро фаро гирифта буд. То соли 1924 мактабҳои шаҳрӣ чорсола ва дехотӣ дусола буданд.

Чиҳати хоси мактабҳои солҳои 1918 – 1924 ҳусусияти иҷтимоӣ доштани таълим буд, яъне мактабҳо ба талаботи миллӣ ва иҷтимоӣ мутобиқ карда шуда буданд. Синфҳо ба дуҳтаронаю писарона чудо буданд. Мактабҳо дузинагӣ буданд. Зинаи аввал кӯдакони 9 – 13-сола ва зинаи дуюм наvrасони 13 – 17-соларо дар бар мегирифт. То соли 1924 дар Ҳуҷанд як мактаби зинаи якум вучуд дошт, ки дар он ходимони намоёни давлатӣ ва донишмандони маъруфи тоҷик, ба мисли Б.Фафуров, З.Раҷабов, Ҷ. Расулов, Б. Додобоев, М.Ваҳобов, С.Умаров, С. Раҷабов таҳсил кардаанд.

Дар Тоҷикистон мактабҳои коммунаҳои меҳнатӣ ҳам вуҷуд доштанд. Дар ин мактабҳо асосан кӯдакони бепарастор ва ё кӯдакони оилаҳои серфарзанд меҳонданд. То соли 1923 дар уезди Ҳучанд 5 агад ва Шаҳристон 1 агад чунин мактабҳо мавҷуд буд. Ҳамаи ин мактабҳои коммунаҳо баъдтар ба интернатҳо табдил дода шуданд. Соли 1923 – 1924 дар Бухорои Шарқӣ 4 мактаб – интернат дар шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Ғарм ва деҳаи Қаротоғ кушода шуд.

Барои мактабҳои шӯравии тоҷикӣ аввалин барномаи таҳминии таълимӣ моҳи ноябри соли 1918 пешниҳод шуда, 2-юми декабри соли 1919 тасдиқ гардида буд. Мактабҳо забони ягонаи таълимӣ ё адабии тоҷикӣ надоштанд. Бинобар ин, соли 1922 дар назди Комиссариати маорифи халқи Туркистон шуъбаи тоҷикӣ бо мақсади таҳияи китобҳои дарсӣ ва таълимӣ таъсис ёфт. Раиси он Ю. Нисормуҳаммадов буд. Ин шуъба вазифа дошт, ки меъёрҳои асосии забони адабии тоҷикиро муқаррар намояд, яке аз лаҳҷаҳои забони тоҷикиро асос карда лугат, савтиёт ва сарфу наҳви онро ба ҳам мутобиқ намояд, то ки бо ин забони китобҳои дарсӣ таълиф шаванд. Аз рӯйи ин талабот соли 1922 Муҳаммадсаид Со-



**Соҳтмони бинои интернат
дар Ғарм (с. 1924)**

бит китоби дарсии «Ибтидои таҳсил», Сайдизо Ализода «Соли аввал» ва соли 1923 Нисормуҳаммадов «Алифбои тоҷикӣ»-ро нашр карданд. Соли 1923 «Раҳнамои ҳисоб»-и Нисормуҳаммадов, китобҳои аз забони русӣ тарҷумашудаи «Ибтидои ҷуғрофияи

Туркистон», «Масъалаҳо аз арифметика барои синҳои 1 - 2»-и Ленкова ва «Роҳбари бесавод» нашр гардида буданд. Ҳамаи ин китобҳо дар чопхонаҳои Тошканду Самарқанд ба табъ расида буданд.

Муассисаҳои фарҳангӣ. Ба муассисаҳои фарҳангии маърифатӣ – китобхонаҳо, қироатхонаҳо, чойхонаҳои сурҳ, гӯшаҳо ва мизҳои сурҳ, клубҳо, осорхонаҳо, матбуот, нашриёт, кинонамоишдиҳӣ, радиошунавонӣ, театрҳо дохил мешуданд, ки дар маҳви бесаводии аҳолӣ ва маърифатнок гардидани чомеа нақши муҳим бозида буданд. Аз ин муассисаҳои маърифатӣ китобхонаҳо чойи маҳсусро ишғол менамоянд, чунки тоҷикон дар гузаштаи дур ҳам аз китоб истифода мебурданд. Анъанаи ташкили китобхонаи ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон ба асри XX рост омада, он ҳам тавассути русҳо дар Осиёи Миёна роҳ ёфта буд ва барои аҳолии русзабони Туркестон таъсис дода шуда буд.

То барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон як китобхонаи оммавӣ аз маъмурияти ҳукумати муваққатӣ дар назди Сарраёсати уезди Ҳучанд мерос монда буд. Аввалин китобхонаҳои оммавӣ дар Ҳучанд соли 1918, дар Ҳоруг соли 1921, дар Душанбе соли 1921, дар Панҷакент, Қаротог, Қӯлоб, Ғарм, Саройкамар солҳои 1923 – 1924 кушода шуданд. Ин китобхонаҳоро ҳарбиёни Артиши Сурҳ ва баъдтар ҳукуматҳои маҳаллӣ ташкил доданд. Дар давоми солҳои 1918 – 1924 фонди китобхонаҳо аз ҳисоби ёрии китобхонаҳои марказии Русияи Шӯравӣ ва нашриётҳои алоҳидаю тухфаҳои шаҳсӣ пур ва мураттаб мешуданд. Китобхонаҳо ҳам дар ташвиқу тарғиби маърифат ва саводомӯзӣ саҳми худро гузоштанд. Китобхонаҳо на факат ба ташвиқи китоб машғул буданд, инчунин барои бесаводон ҳонишҳо, маҳфилҳои сиёсӣ ва маърифатӣ ташкил мекарданд.

Чойхонаҳои сурҳ. Кори маърифатӣ – сиёсӣ ба воситаи чойхонаи сурҳ ҳам бурда мешуд. Дар шимоли Тоҷикистон яке аз ҷойҳои серодами истироҳатӣ чойхонаҳо буданд. Ин муассисаро мақомоти маърифатӣ хуб истифода бурданд. Дар чойхонаҳо «Гӯшаҳои сурҳ», таъсис доданд. Дар ин гӯшаҳо аввал рӯзномаҳо, баъд мачаллаю китобҳо ҳам гузошта мешуданд. Дар ин гӯшаҳо сұхбатҳо, рӯзномаҳониҳо, китоб ҳониҳо ҳам сурат мегирифт. Чойхонаҳо чойи хуби ташвиқот гардида буданд.

Моҳи марта соли 1921 дар Душанбе ва Регар чойхонаҳои сурҳ күшода, дар он ҷо корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ба роҳ монда шуда буд. Тамоми кори ташкилию фаъолияти чойхонаҳои сурҳ ба зиммаи намояндаи Комиссияи фавқулода ва Шӯрои ҳарбӣ – инқилобии экспедитсияи Ҳисор гузашта шуда буд. Дар кори ташвиқотию тарғиботӣ аъзои ташкилоти вилоятии ҳизби коммунистии сараввал Ҳисор ва баъдан Душанбе кори зиёде карданд. Фаъолияти онҳо аз фаҳмонда додани мақсаду мароми Ҳокимияти Шӯравӣ иборат буд. Ин кор бо роҳҳои гуногун – ташкили суҳбатҳо, баҳсҳо, маҳфилҳо, хонишҳо гузаронида мешуд.

Клубҳо. Пайдоиши клубҳо ҳам дар Тоҷикистон ба ибтидои Ҳокимияти Шӯравӣ рост меояд. Аввалин клубҳо дар назди гарнizonҳои ҳарбии Ҳучанд (соли 1920) ва дар Душанбе (соли 1922) таъсис ёфта буданд, ки асоси театрҳои минбаъда гардиданд.

Маҳфилҳои ҳаваскорон, дастаҳои ҳаваскорони санъат ва театри саҳнавӣ. Ҳалқи тоҷик ҳамеша ҳаваскорони санъат дошт, vale ин ҳаваскорон мустақилона фаъолият карда, одатан ба як ҳунар – овозхонию мусиқӣ, ширинкорӣ, қиссагӯйӣ, рақси якка машғул буданд. Дар ибтидои Ҳокимияти Шӯравӣ чунин ҳаваскорон ба ташкили маҳфилу дастаҳои ҳунарӣ ва намоиши шурӯъ карданд. Аввалин дастаҳо дар назди раёсати қисмҳои ҳарбӣ (гарнizonҳо) ва «Хонаи дехқон», соли 1917 дар гарнizonи Ҳучанд ва соли 1922 дар гарнizonи Душанбе дар байни аскарони сурҳ таъсис ёфта буданд. Соли 1919 дар Ҳучанд маҳфили драмавӣ – мусиқии файринизомӣ таъсис дода шуд, ки ба як дастай қалони шашмақомхонону навозандагон табдил ёфта буд. Соли 1919 дар Ӯротеппа, соли 1920 дар Исфара маҳфилҳои театрӣ таъсис ёфта буданд. Ин маҳфилҳо аввалин намоиши тоҷикӣ ва песаҳои худро ба саҳна мегузоштанд. Саромадони саҳнаи театри миллии тоҷик дар Ҳучанд А. Ваҳҳобов, А. Сатторов, Ҳ. Умаров, дар Исфара А. Бобоев, Н. Саидов буданд. Намоишномаҳои аввалини ин

маҳфилҳо «Муборизаи синӣ» ва «Қироатгари Қуръон» ба ҳисоб мераванд.

Лугат

1. Мактаби кухна – мактабҳои байди инқилоб дар баробари мактаби шӯравӣ дар назди масҷиду мадрасҳо амалқунандаро мемониданд. Ин мактабҳо то соли 1929 вучуд доштанд. Вазифаи асосии онҳо ба хонандагон ёд додани хондану навиштан буд. Ба-рои мактабҳои кухна барнома ва китобҳои дарсӣ тайёр карда мешуд. Ин мактабҳо батадриҷ ба мактабҳои шӯравӣ табдил ёфтанд ва ё хонандагонаш ба мактабҳои шӯравӣ ҷалб шуданд.

2. Мактаби маҳви бесаводӣ – дар Тоҷикистон дар солҳои 1918 – 1937 мактабҳоеро мегуфтанд, ки дар онҳо калонсолон (аз 17-сола боло) ба омӯхтани хату алифбо ҷалб карда шуда буданд. Мақсаду таъйиноти онҳо ёд додани хондану навиштан ба хонандагон буд. Мактабҳои маҳви бесаводӣ одатан шабона кор мекарданд. Дар он чое, ки имконияти рӯзонаи таълим вучуд дошт, чунин мактабҳо кушода мешуданд. Авчи баланди фаъолияти мактабҳои маҳви бесаводӣ ба солҳои 1924 – 1930 рост омада буд.

3. Мактаби шӯравӣ – низоми таълими нав ва таълими алтернативиро нисбат ба низоми таълим ва маорифи тоинқилобӣ мемониданд. Аввалин мактабҳои шӯравӣ дар Ҳуҷанд, Конибодом, Исфара, Ӯротеппа, Панҷакент (1918), Ҳоруғ (1921), Душанбе, Қаротоғ, Қӯлоб, Ғарм (соли 1923) кушода шуда буданд. Мактабҳои аввал то моҳи январи соли 1919 ба шӯроҳои маорифи ҳалқ ва аз моҳи январи соли 1919 ба Комисариати маориф ва шуъбаҳои уездию волостиӣ ва ноҳиявии он итоат мекарданд. Мактабҳои аввалини шӯравӣ ду дараҷа доштанд. Дар мактаби дараҷаи 1-ум бачаҳои 8 – 13 сола ва дар мактаби дараҷаи 2-юм наврасони 13 – 17 – сола таҳсил мекарданд. Муҳлати таҳсил дар мактаби дараҷаи 1-ум 5 сол ва дар мактаби дараҷаи 2-юм 4 сол буд.

Саволҳо

1. Раванди ташаккулёбии маорифи тоҷикро нақл кунед.
2. Аввалин мактабҳои шӯравӣ кай таъсис ёфтаанд?
3. Мактаби шӯравиро шарҳ дигед.
4. Дар бораи муассисаҳои маданий-фарҳангӣ маълумот дигед.
5. Дар бораи аввалин маҳфилҳои ҳаваскорон ва фаъолияти онҳо нақл кунед.

§ 18. ЗАРУРАТИ ТАҚСИМОТИ МИЛЛИЮ МАЪМУРИИ ОСИЁИ МИЁНА

Пешниҳод оид ба масъалаи тақсимот. Дар давраи шӯравӣ дар Осиёи Миёна се маротиба ба тақсимоти миллию маъмурӣ сар карда, гузаронидани ду бори охираш муюссар гардида буд. Бори аввал солҳои 1918 – 1920 кӯшиши ба округҳои миллӣ тақсим кардани Ҷумҳурии Туркистонро сар карданд. Барои ба амал баровардани ин мақсад бисёр тарафҳои тақсимотро омӯхтанд. Масалан, масъалаи ҷуғрофияи миллии Туркистон, муайян кардани минтақаҳои яклухти сукунати миллатҳои он, имкониятҳои ин миллатҳо оид ба доштани кадрҳои роҳбариқунанда ва масъалаҳои дигарро омӯхта буданд. Аз ҳама кори зиёд дар ин давра дар масъалаи таъсис додани комиссияҳои тақсимот, зеркомиссияҳои он ва ба вучуд омадани афкори умум дар масъалаи комиссияҳои миллӣ анҷом дода шуд. Маълум буд, ки дар Туркистон туркнажодҳо – туркманҳо, қирғизҳо, қазокҳо, қароқалпоқҳо ва эрониаслҳо – тоҷикон, форсҳо, балуҷҳо сукунат доштанд. Барои аксари туркнажодҳо – қаракирғизҳо, туркманҳо ва қароқалпоқҳо ва ҳатто бо номи умумии туркҳои Осиёи Марказӣ - ўзбекҳо ҳам комиссияҳои миллӣ таъсис дода шуд, вале барои тоҷикон не.

Баробари камбудиҳои фаҳмиши ҷамъиятӣ ва давлатӣ дар атрофи комиссияи тоҷикон ва сохтори маъмурии минбаъдаи он дар рафти тақсимоти Туркистон ақидаи дуруст ҳам роҳ ёфт. Ин ақида имконнозазирии тақсимот дар ҳамон давра буд, яъне дарк карданд, ки заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии тақсимот ҳанӯз тайёр нашудааст. Дар солҳои 1921 – 1923 заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии тақсимоти миллӣ тайёр шуд. Феврали соли 1920 Ҷумҳурии Ҳоразм ва сентябри соли 1920 Ҷумҳурии Бухоро таъсис ёфтанд, ки онҳо ҳам сермиллат буданд. Ҳайати миллии онҳо ҳам ба мисли Туркистон аз туркнажодҳою эронинажодҳо иборат буд. Дигар ин ки дар ин муддат ягонагии сиёсӣ, ҳарбӣ ва

иқтисодии ҳамаи чумхуриҳо ба вучуд омада буд: ягонагии ҳарбӣ дар вучуд доштани Артиши Сурхи ягонаи шӯравӣ; ягонагии иқтисодӣ дар вучуд доштани соҳтори ягонаи иқтисодӣ дар симои Шӯрои Олии Хочагии Халқ ва ягонагии сиёсӣ дар соҳтори шӯравӣ ва сотсиалистӣ будани онҳо зоҳир мегардид. Ҳулоса, зарурати иҷтимоӣ, фалсафӣ ва сиёсии тақсимот пухта расида буд.

Ташаббускори гузаронидани тақсимоти миллӣ – маъмурии Туркистон ҳукumatҳои Русия ва Туркистон буданд. Тақсимот аз боло бо ёрии фармон гузаронида мешуд. Табиист, ки ин тақсимот ҳамаи масъалаҳои марбут ба ин ҳодисаро ва пеш аз ҳама хусусиятҳои миллии аҳолию минтақаро дуруст ва бекамуқост на фақат ҳал карда наметавонист, балки ба ҳисоб ҳам гирифта наметавонист.

Ибтидои маъракаи гузаронидани тақсимоти миллӣ аз қарори Комиссияи туркистонӣ январи соли 1920 «Дар бораи чудоқунии Туркистон ба 3 округи мустақил бо нишонаҳои миллӣ» сар шуда буд, vale дар ҳамон ибтидо дар қарор дарҷ ёфта буд, ки чудоқунии Туркистон ба қисмҳо кори фаврӣ ва бечунучаро буда наметавонад. Моҳи июни ҳамон сол Комиссияи туркистонӣ дар телеграммаи худ ба Ҳукумати Русия Шӯравӣ қайд карда буд, ки аз сабаби набудани қадрҳои роҳбарикунданай миллӣ ва суст будани иқтисодиёти Туркистон гузаронидани тақсимоти миллӣ имконнозазир аст, vale ҳукumatҳои Русия, Туркистон ва Комиссияи туркистонии КМ РКП(б) гузаронидани тақсимотро имконнозазир ҳам фахмида буданд. Масалан, В.И.Ленин дар эродҳои ба қарори Комиссияи туркистонӣ пешниҳодкардааш дар июни соли 1920 навишта буд:

«Супорида шавад, ки ҳаритаи (этнографӣ ва ғ.) Туркистон бо ҳиссаҳои Ӯзбекия, Қирғизия ва Туркмения тартиб дода шавад».

Ба Комиссияи туркистонии тақсимот КМ ҲҚ(б)Р роҳбарӣ мекард. Аз ҳуҷҷатҳои рафти кори тақсимоти Туркистон бармеояд, ки ҳукумати Туркистон, Комиссияи тур-

кистонии КМ ҲҚ(б)Р ва ҳукумати ҶФШСР гузаронидани тақсимотро бармаҳал медонистанд. Инро бо он асоснок мекарданд, ки ҶМШС Туркестон аз ҷиҳати иқтисодӣ суст, аз ҷиҳати сиёсӣ номуътадил ва ба қадрҳои даркорӣ бисёр муҳтоҷ аст, вале худи ақидаи тақсимоти миллӣ дар байни ҳалқҳои Туркестон аз мадди назари Ҳукумати Шӯравӣ дур нашуда буд ва дар ин масъала тағйироти қалон ба амал омад. Моҳи феврали соли 1920 дар Хева ва сентябрин ҳамон сол дар Бухоро ҷумҳуриҳои ҳалқӣ таъсис ёфтанд, ки онҳо ҳам сермиллат буданд ва зарурати гузаронидани тақсимоти миллӣ дар ин ҷумҳуриҳо пеш омад. Аввалин Бухоро ва Хоразм ҷумҳуриҳои ҳалқӣ буданд. Онҳо акнун роҳи ғайри-капиталистии тараққиётро пеш гирифта буданду Туркестон бошад, давлати сотсиалистӣ буд. Гуногуншакл будани соҳтори иқтисодӣ ва сиёсии онҳо имкони гузаронидани тақсимотро намедод. Дигар ин ки вазъияти сиёсӣ – ҷанги шаҳрвандии оғозёфта ба ин кор монеъ шуда буд, аммо Бюрои осиёмиёнагии КМ ҲҚ(б)Р барои гузаронидани тақсимоти миллӣ маъмурии ин се ҷумҳурӣ ба таъсиси комиссияҳои миллӣ шурӯъ кард. Комиссияҳои тақсимкуни ӯзбекӣ, туркманиӣ, қирғизӣ, қароқалпокӣ, ҳатто арманию форсӣ таъсис дода шуданд, вале комиссияи тоҷикӣ таъсис наёфт.

Ҳолати ифодай манғиатҳои тоҷикон дар ҶМШС Туркестон ва ҶҲШ Бухоро. Дар соли 1921 – 1923 барои гузаронидани тақсимот шароитҳои мусоиди ҳарбӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ ба миён омада буд. Мубориза бар зидди ҳаракати босмачигарӣ ягонагии ҳарбиро ба миён овард. Артиши Сурхӣ Шӯравӣ ва артиши Бухорою Хоразм зери яккафармондехӣ қарор доштанд. Барои ҳамкории иқтисодии байни ин ҷумҳуриҳо ташкилоти маҳсус – Шӯрои иқтисодии осиёмиёнагӣ таъсис дода шуда буд. Шӯро иқтисодиёти Осиёи Миёнаро бо дигар ҷумҳуриҳои шӯравӣ мепайвааст. Дар ин муддат Ҷумҳуриҳои Шӯравии Ҳалқии Бухоро ва Хоразм ҳам барои гузаштан ба соҳтори сотсиалистӣ наздик шуда буданд, яъне заминаи гузаронидани тақсимоти миллию

маъмурӣ ба вучуд омада буд. Зарурати ин тақсимотро чунин масъалаҳо ташкил медоданд:

1. Таъмини пурраи ҳуқуқҳои халқҳои Осиёи Миёна барои худмуайянкунӣ то ташкили Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, Ҷумҳурии Мухтор ва ё Вилояти Мухтор.

2. Боз ҳам наздик кардани шӯроҳо бо оммаи халқ, ҷалб кардани оммаи заҳматкаши халқиятҳои Осиёи Миёна ба идора кардани давлат ва мустаҳкам намудани соҳти Давлати Шӯравӣ.

3. Асосҳои мустаҳками сулҳи байни миллатҳоро дар заминаи ҳамкориҳои наздику бародарона ва дӯстии байни халқҳои Осиёи Миёна ташкил додан.

4. Тезонидани суръати ташаккулёбӣ ва инкишофи миллатҳои сотсиалистии ӯзбекҳо, тоҷикон, туркманҳо, қирғизҳо ва қароқалпоқҳо, инкишофи минбаъдаи иқтисодидӯту фарҳангӣ шаклан миллию мазмунан сотсиалистии онҳо.

5. Зарбай қатъӣ расонидан ба миллатгароёни буржуазӣ ва шовинизми бузургдавлатӣ, баланд бардоштани худшиносии синфии меҳнаткашон ва пурзӯр кардани мубориза бар зидди истисморгарон.

6. Барҳам додани қафомонии иқтисодии Осиёи Миёна ва фаъол гардонидани халқҳои он барои соҳтмони сотсиализм.

Мақсад аз тақсимот ҳалли масъалаи миллӣ ва дар амал татбиқ намудани қарорҳои Ҳокимияти Шӯравӣ доир ба баробарии воқеии халқҳои шӯравӣ буд. Халқҳои Туркистони Шӯравӣ ва Ҷумҳуриҳои Ҳалқии Шӯравии Бухорою Ҳоразм аз тамоми ҳуқуқҳои конститутсионӣ бархӯрдор буданд, вале миллӣ намудани соҳтори сиёсии онҳо ба эъломияҳои Русияи Шӯравӣ рост намеомад. Аз ин рӯ, тақсимоти Осиёи Миёна дар иҷрои ин эъломияҳо мисоли хубе шуда метавонист. Аз дигар тараф, ҳеч яке аз ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ҷумҳурии миллӣ набуд. Масалан, 66,5% ҳамаи ӯзбекҳо, 43,2%-и туркманҳо, 47,7%-и ҳамаи тоҷикон дар ҳайати Ҷумҳурии Туркистон буданд. Аҳолии Бухороро бошад, 21,2% ӯзбекҳо, 26,5%

- туркманҳо ва 52,3% - тоҷикон ташкил медоданд. Дар ҳайати Хоразм 13% ӯзбекҳо, 29,8% туркманҳо ва боқимонда қазоқу, кирғизу, форс буданд, яъне дар ҳеч яке аз ин чумхуриҳо ба ғайр аз ҶҲШБ ҳеч яке аз ҳалқҳои маҳаллӣ бартарии қуллӣ надоштанд. Тақсимоти Осиёи Миёна зери назорат ва роҳбарии бевоситай Бюрои Сиёсии КМ ҲҚ(б)Р гузаронида мешуд. Дар ҷойи дуюм ақидаи Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚ(б)Р ва КМ ҳизбҳои коммунистии Туркистон, Бухоро ва Хоразм меистод. Қарорҳои Бюрои Сиёсии КМ ҲҚ(б)Р ҳамчун раҳнамои барномаи амалиёти комиссияҳо ва зеркомиссияҳо ҳисобида мешуд. Қарорҳои ҲҚ Туркистон, Бухоро ва Хоразмро муҳокима кардану ба онҳо ислоҳоту иловаҳо даровардан мумкин буд.

Аз моҳи феврал то апрели соли 1924 КМ ҲҚ Туркистон, Бухоро ва Хоразм маъсалаҳои тақсимоти Осиёи Миёнаро муҳокима карда, қарорҳои даҳлдор қабул карданд. Ҳукумати Шӯравӣ бар он ақида буд, ки гузаронидани тақсимоти миллию маъмурӣ на фақат ба хотири сиёсати миллии дар арсаи байналхалқӣ пешгирифта ва бо мақсади зиёд шудани тарафдорони ӯ гузаронида мешавад, балки ин тақсимоти худшиносии милии ҳалқҳоро баланд ва фаъолияти сиёсию меҳнатии онҳоро дар мустаҳкам намудани сотсиализм қавӣ мегардонад.

Лугат

1. ВКП(б) – (Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков) – Ҳизби Коммунистии Умумииттифоқии большевикҳо аз соли 1925 то соли 1956 ҷунин номида мешуд. Вай меросхӯри РПК(б) – 1918 – 1925 ва РСДРП – 1903 – 1918 буд. Солҳои 1956 – 1990 КПСС (Коммунистическая Партия Советского Союза) – Ҳизби Коммунистии Иттиҳоди Шӯравӣ номида мешуд.

2. СССР (ИЧШС) – типи давлати диктатураи пролетариат, ки дар асоси шартномаи тарафайни байни ҶШФС Русия, ҶШС Украина, ҶШС Белорус ва ИЧШСЗ (Иттифоқи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Закавказия) 31-уми декабри соли 1922 таъсис ёфта буд. Тоҷикистон ҳамчун Ҷумҳурии Муҳтор соли 1925 ва

ҳамчун Ҷумҳурии ҳафтуми соҳибихтиёри шӯравӣ аз соли 1931 ба ҳайати (СССР) дохил шуда буд.

3. Тақсимоти миллию марзии Осиёи Миёна тақсимоти милӣ-марзии солҳои 20-уми асри XX буд, ки он дар се давра: 1917-1920, 1920-1924 ва 1924-1929 гузаронида шуда буд. Ташаббускори давраи аввалиш Давлати Шӯравӣ буда, мақсадаш ба худудҳои миллӣ чудо кардани Русияи Шӯравӣ, РСФСР(ЧШФСР) ва ҶМШС Туркистон буд. Ташаббускори давраи дуввум ҳам Давлати Шӯравӣ буду мақсадаш амалӣ соҳтани ваъдаҳо доир ба ҳалли масъалаи миллӣ дар Русияи Шӯравӣ ва СССР (ИЧШС) ва зиёд намудани шумораи давлатҳои сотсиалистӣ дар арсаи байналмилалӣ буд. Ташаббускори даври сеоми тақсимот Тоҷикистони Муҳтор, Қирғизистон ва Қарокирғизистон буданд.

Савол ва супориҷҳо

1. Зарурат ва сабабҳои гузаронидани тақсимоти миллию ҳудудии солҳои 1917 – 1924-ро шарҳ дихед.

2. Ташаббускори тақсимот кӣ буд ва чӣ меҳост?

3. Раванди таъсисёбии комиссияҳои миллиро шарҳ дихед.

4. Барои чӣ комиссияи тақсимоти тоҷикӣ таъсис наёфт?

5. Муҳторият чист?

6. Барои тоҷикон кадом воҳидҳои муҳториро (вилоят, ҷумҳурий) раво дониста буданд ва барои чӣ?

7. Тақсимот ҳарактери миллиро гирифта буд ё сиёсиро?

8. Ба ҳайати Тоҷикистон кадом қисматҳои ҶМШС Туркистон ва ҶХШ Бухоро дохил гардида буданд?

§ 19 - 20. РАВАНДИ ТАЪСИСЁБИИ ҶУМҲУРИИ МУҲТОРИ ШӮРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди ташаккулёбии муҳторият. Соҳтори давлатдорӣ ва маъмурии Тоҷикистони Шӯравӣ дар ҳайати Ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухоро ба вучӯд омада буд. Округҳои (уездҳои) Ҳуҷанд, Ӯротеппа, қитъаи (участкаи) Панҷакент ва волостҳои Исфараю Ашти Туркистон ва Бухорои Шарқии Ҷумҳурии Бухоро кайҳо худудҳои маъмурию миллӣ гардида буданд. Асосан минтаҳои Бухорои Шарқӣ, ки аз вилюятҳои Душанбе, Сариосиё, Кӯлоб, Ғарм ва Қўргонтеп-

па иборат буданд, ҳоло аз моҳи феврали соли 1921 ҳамчун ҳудуди маъмурии муҳтор вучуд доштанд. Онро намояндаи Фавқулодаи ҶҲШБ идора мекард. Аз 8-уми январи соли 1922 бошад, КИМ-и умумибухорӣ барои идора кардани он Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ оид ба корҳои Бухории Шарқиро таъсис дод, ки ба ҳайати он шӯрои иқтисодӣ, шуъбаи назорати давлатӣ, шуъбаи адлия бо шӯрои қозиҳо, шуъбаи замину об, шуъбаи соҳтмон, саридораи нақлиёт, шуъбаи маорифи ҳалқ, муассисаҳои тандурустӣ, таъминоти бехатарӣ, комиссияҳои молия, озуқаворӣ ва трибунали ҳарбӣ дохил буданд. Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ дар Бухории Шарқӣ аз номи Ҳукумати олии чумхурӣ – КИМ-и умумибухорӣ амал мекард.

Сабаби асосии ташкили ин гуна соҳтор вазъияти фавқулодаи ин минтақа вобаста ба ҷанги шаҳрвандӣ буд. Аз ин рӯ, ба Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ ваколатҳои номаҳдуд ҳам дода шуда буд.

Аз ҷумла:

а) баровардани декретҳо ва фармонҳои бекор ва иваз кардани қонунҳои амалкунанда, ки мувофиқи тартиботи умумӣ қабул шудаанд;

б) қабули қарорҳои фавқулода доир ба ҳама соҳаҳои ҳаёти давлатӣ;

в) гирифтани тамоми навъи парвандаи ҷиноятӣ аз тафтишоти судии умумӣ ва барои муҳокимаи судӣ додан ба трибунали ҳарбии Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ ва агар зарур бошад, то ҳукми паррондан муқаррар намудан;

г) сабуқдӯш кардан аз мансаб, ҳатто аз вазифаи интихобӣ ва бо салоҳиди худ дар ҷойи он таъйин намудан, инчунин барҳам додани муассисаҳое, ки дар Бухории Шарқӣ фаъолият доштанд;

д) ҳабс кардан ва аз ҳудуди Бухории Шарқӣ рондани шахсони гунаҳкор, сарфи назар аз вазифаашон.

Дар вилоятҳо кумитаҳои инқилобии вилоятӣ ва дар назди онҳо мутасаддиёни шуъбаҳои молиявию ҳоҷагӣ, коммуналию соҳтмон ва шуъбаи нигоҳдории тартибот амал мекард. Дар туманҳо кумитаҳои инқилобии туманӣ ва дар

назди онҳо шуъбаҳои нигоҳдории тартибот ва қозихона амал мекард. Дар кентҳо кумитаҳои инқилобии кентӣ ва дар назди онҳо намояндаи шуъбаи нигоҳдории тартибот ва қозихонаи кентӣ буданд. Дар ҷамоатҳо мингбошӣ ва дар деҳаҳо оқсақолон амал мекарданд. Вазифаи амлодор ҳоло ҳам вучуд дошт ва асосан ба масъалаи муайян кардану рӯёнидани андоз аз аҳолӣ ва супоридани он ба давлат машгул буд.

Ҳамаи ин мақомот ба ҳолати сиёсии давраи ҷангӣ шаҳрвандӣ мувоғиқ карда шуда буданд. Соли 1923 дар маҳаллаҳои аз босмачигарӣ озодшуда кӯшиши гузаронидани интихобот ба шӯроҳо карда шуд, вале бо сабаби бесаводии сиёсии мардум интихобот натиҷаи дилҳоҳ надод. Моҳи майи соли 1924 КИМ-и Бухоро «Дар бораи шӯрокунонии Бухори Шарқӣ» қарор ба имзо расонд. Дар асоси ҳамин қарор 7-уми июли соли 1924 Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ барҳам дода шуд, ба ҷойи он КИМ-и Бухори Шарқӣ дар ҳайати 19 нафар узв ва 7 нафар президиуми он таъсис ёфт. КИМ-и Бухори Шарқӣ аз шуъбаҳои ташкили- маъмурӣ, коммуналӣ, маориф, зироат, машваратӣ, иқтисодӣ ва шӯрои қозиён иборат буд, яъне то тақсимоти соли 1924 ҳудуди Бухори Шарқӣ ҳамчун ҳудуди маъмурӣ мухтор бо мақомоти идорию маъмурӣ, иқтисодию сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ташшакул ёфта буд.

Равиши гузаронидани тақсимот. Баъди ташкилёбии ҷумҳуриҳои ҳалқии шӯравии Ҳоразм ва Бухоро марҳалаи дуюми тақсимоти миллию маъмурӣ дар тамоми Осиёи Миёна шурӯъ гардид, аммо то охири соли 1923 дар ин масъала пешравӣ дида намешуд, чунки Бухороро ҳалқаҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ печонида, масъалаи босмачигарӣ ҳал нагардида буд. Соли 1924 боз масъалаи тақсимот пеш гузошта шуд, вале комиссияи тоҷикӣ ҳанӯз ҳам таъсис наёфта буд. Фақат ба ҳайати комиссияи ӯзбекӣ як намояндаи тоҷикон – Чинор Имомовро ҳамроҳ карданд. То ин муддат дар ҳар се ҷумҳурии шӯравии Осиёи Миёна масъалаҳои забони миллии бо ном ҳалқҳои хурд – туркманҳо, қазоқҳо ва қирғизҳо ҳал шуда, ба онҳо ҳуқуқи бо забони модарии худ ташкил кар-

дани мактаб ва коргузории давлатӣ муҳайё карда шуда буд. Аммо дар бораи забони тоҷикӣ ва мавқеи он ҳарфе гуфта нашуд. Баръакс, дар Бухоро забони давлатӣ, таълим ва коргузорӣ узбекӣ ва туркмани эълон шуда буд. Нашри рӯзномаҳои тоҷикӣ қатъ гардид. Ҳатто хучҷатгузории Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ оид ба Бухоро Шарқӣ, ки дар Душанбе амал мекард, ба забони ӯзбекӣ (ҷағатоӣ) буд.

Аз моҳи феврал то апрели соли 1924 КМ ҲҚ Туркистон, Бухоро ва Ҳоразм масъалаҳои тақсимоти Осиёи Миёнаро муҳокима карда, оид ба розигии худ ва гузаронидани тақсимот қарорҳои даҳлдор қабул намуда, ба Бюрои Сиёсии ҲҚ(б)Р пешниҳод карданд. 5-уми апрели соли 1924 КМ ҲҚ(б)Р масъалаи тақсимотро муҳокима намуда, қарорҳои КМ ҳизбҳои коммунистии чумхуриҳои Осиёи Миёнаро маъқул донист. 28-уми апрели соли 1924 Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚ(б)Р гузоришҳои ҳукumatҳои Туркистон, Бухоро ва Ҳоразмро шунида, гузаронидани тақсимотро дар Осиёи Миёна ба мақсад мувоғиқ донист. Бюрои ташкилии КМ ҲҚ(б)Р 4-уми июни соли 1924 маҷлиси худро гузаронид ва қарори Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚ(б)Р дар бораи гузаронидани тақсимотро муҳокима ва лоиҳаи қарорҳои КМ ҲҚ(б)Р-ро «Дар бораи тақсимоти миллию маъмурии чумхуриҳои Осиёи Миёна» тасдиқ намуд. 12-уми июн бошад, КМ ҲҚ(б)Р «Дар бораи тақсимоти миллии чумхуриҳои осиёи Миёна» қарор қабул карда, инчунин соҳтори Тоҷикистонро ҳамчун Вилояти Мухтор дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон муайян кард. Дар ин кор таъсири дасти душманони ҳалқи тоҷик ҳувайдо буд.

15-уми июни соли 1924 Бюрои осиёимиёнагӣ тезисҳо «Дар бораи тақсимоти осиёи Миёна»-ро қабул кард, ки он ҳам соҳтори сиёсии Тоҷикистонро ҳамчун Вилояти Мухтор муқаррар карда буд.

Ин қарор дар тамоми ҳудудҳои тоҷикнишин муҳокима ва дастгирий карда мешуд, вале соҳтори Тоҷикистон ҳамчун Вилояти Мухтор шаҳрвандони бедори тоҷикро қонеъ накард. Мактубҳои зиёде аз номи шахсони алоҳида ва колективҳои меҳнатӣ ба унвони Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚ(б)Р, ҳатто ба Ҳукumatҳои Русияи Шӯравӣ ва СССР ИҶШС фи-


ристода шуда буд. Дар онҳо таъкид карда мешуд, ки нисбат ба точикон ва сохтори минбаъдаи миллии онҳо ба хатоҳо-ву қачравихо роҳ надиҳанд, чунки аз рафти ин тақсимот ва пайдо шудани мағҳуми маъмурии Вилояти Мухтор барои точикон маълум буд, ки ҳуқуқҳои точикон маҳдуд карда ме-шаванд.

Ба ҳар ҳол мактубу барқияҳои намояндагони ҳалқи точик ба ҳукумати СССР (ИЧШС) ва КМ ҲҚ(б)Р ва Комиссияи Марказии тақсимоти миллию марзӣ таъсир расонд. Дар ҳимояи ҳуқуқи ҳалқи точик русҳо (Зелинский, Андреев, Семенов), қазоқҳо (Т.Рисқулов, Ханчанов), поляк (Миклашевский), тотор (Г.Сафаров) ва дигарон саҳм гузоштанд, вале онҳо натавонистанд, ки ақидаи зеркомиссияҳои миллии ва Комиссияи Марказии тақсимотро тағиیر диханд. Онҳо тавонистанд, ки точикҳоро ҳамчун ҳалқи бумӣ ва қадим шиносонанд ва давлатдории сотсиалистии ӯро таъмин намоянд. Ин буд, ки моҳи сентябри соли 1924 тақсимоти миллии маъмурии Осиёи Миёна раванди амалӣ ва ба ҳукми қонун даромадаро гирифт.

Таъсисёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон. Ҷӣ тавре ки мушоҳида кардем, аз соли 1919 то баҳори соли 1924 масъалаҳои сохтори сиёсӣ, маъмурий, иқтисодӣ ва ҳудуди Тоҷикистон ҳалли ҳудро ёфта, ба давраи таъсисёбии амалӣ расида буд. Фақат ин андешаҳоро дар доираи қонун ба расмият даровардан лозим буд. Ташаббу-скори ин масъала Ҳукумати Бухорои Шарқӣ гардид. Масъ-алаи таъсисдихии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тамоми аҳолии Бухорои Шарқӣ дастгирӣ мекарданд. Ин буд, ки аз 1-ум то 5-уми сентябри соли 1924 дар Душанбе Анҷумани яқуми на-мояндагони ҳалқи Бухорои Шарқӣ шуда гузашт, ки мақоми олии ҳокимияти давлатии Бухорои Шарқӣ буд. Анҷуман КИМ-и Бухорои Шарқӣ ва Президиуми онро интихоб кард. Раиси Президиуми КИМ-и Бухорои Шарқӣ Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) интихоб гардид.

16-уми сентябр сессияи (ичлосияи) фавқулодаи КИМ-и Туркистон, 20-ум ва 29-уми сентябр Анҷуманҳои V умуми-бухорӣ ва умумихоразмии шӯроҳо дар бораи тақсимоти миллию маъмурӣ розигии худро доданд. Барои гузаронидани ин тақсимот аз намояндагони чумхуриҳо ва вилоятҳои навтаъсис Комиссияи худудҷудокуни марказӣ таъсис ёфт. Ба ин комиссия Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚ(б)Рроҳбарӣ мекард. Ин комиссия ба ҷудокунии сарҳадҳои миллии нашашкил мейғтагӣ, инчунин ба тақсимоти амвол, захираҳои иқтисодӣ ҳам машғул буд. 11-уми октябр Бюрои Сиёсии КМ ҲҚ(б)Р баромади раиси Комиссияи Бюрои Сиёсии КМ ҲҚ(б)Р В.В. Куйбишевро дар бораи тақсимоти миллии Осиёи Миёна шунида, муҳокима намуд ва лоиҳаи тақсимоти худудӣ ва молу амволро байни чумхуриҳову вилоятҳо тасдик кард. Бюрои Сиёсӣ дар асоси маърӯзai В.В. Куйбишев ва номаҳои ҳалқи тоҷик зарурати таъсиси Ҷумҳории Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистонро дар ҳайати Ӯзбекистон маъқулдонист. Ин нишондод асоси қарори 14-уми октябрри соли 1924 гардиid.

14-уми октябри соли 1924 сессияи дуюми Кумитаи Марказии умумирусиягӣ (КИМУ) масъалаи тақсимоти Осиёи Миёнаро муҳокима намуда, қарори КИМ-и ҶМШС Туркис-



Харитаи маъмурии ҶМШС Тоҷикистон

тонро дар бораи аз ҳайати ҶШФСР (РСФСР) баромаданаш тасдиқ кард. Доир ба тақдири ҳалқи тоҷик ҳам чунин қарор қабул кард: «5. Дар асоси ичро намудани изҳороти ҳоҳиши оммаи коргарон ва дехқонони ҳалқи тоҷик, ба ҳалқи тоҷик ҳуқуқи аз ҳайати ҶМШС Туркистон баромадан ва таъсис додани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дода шавад». Ҷӣ тавре дидед, то рӯзи ин қарор сухан танҳо дар бораи Вилояти Муҳтори Тоҷикистон мерафт. Маҳз сессии дуюми КИМУ воҳиди Вилояти Муҳторро ба Ҷумҳурии Муҳтор иваз кард.

27-уми октябрини соли 1924 КИМ-и СССР (ИЧШС) бо қарори худ ҳоҳиши ҳукumatҳои Туркистон, Бухоро ва Ҳоразмро дар бораи тақсимот ва қарори сессияи дуюми КИМУ аз 14 октябрини соли 1924 дар бораи таъсис ёфтани ҶМШС Тоҷикистон тасдиқ кард ва ин қарорҳо 27-уми октябрини соли 1924 ҳукми қонунро гирифтанд. Моҳи майи соли 1925 Тоҷикистон ба воситаи Ўзбекистон ба ҳайати СССР (ИЧШС) дохил гардид, яъне санаи таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон 14-уми октябр буда, қонунӣ гардидани он 2-юми октябрини соли 1924 аст.

Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон аз ҳисоби ноҳияҳои имрӯзai Истаравшан, Фонҷӣ, Шаҳристон, Айнӣ, Масҷоҳи Кӯҳӣ ва Панҷакенти ҶМШС Туркистон ва вилоятҳои Душанбе, Қўргонтеппа, Қўлоб ва Ғарми Бухорои Шарқии ҶШСБ таъсис ёфт. Ҳудуди Тоҷикистон 135620 километри мураббаъ ва аҳолиаш 739503 нафарро ташкил медод. Аз ҳисоби Туркистон 135665 нафар ва аз Бухоро 603858 нафар аҳолӣ ба ҳайати Тоҷикистон дохил шуданд. Ҳудуди Туркистониаш ду вилоят – Ӯротеппаю Панҷакент ва Бухороияш 4 вилоят – Душанбе, Қўргонтеппа, Қўлоб ва Ғармо ташкил медод. Баъдтар моҳи декабри соли 1924 ба ҳайати Тоҷикистон ҳавзаи Помир ҳамроҳ карда шуд, ки 2-юми январи соли 1925 ба Вилояти Муҳтори Бадаҳшони Кӯҳӣ табдил дода шуд.

Таъсисёбии Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ибтидои эҳёи давлатдории миллии ҳазор сол пеш аз байн рафтаи тоҷикон гардид. Ба туфайли ҳамин

чумхурӣ номи халқи тоҷик ҳам аз сари нав ба арсаи ҳастӣ даромад. Ин бузургтарин комёбӣ ибтидои ҳамаи имкониятҳои минбаъдаи халқи тоҷик ва давлатдории миллии он буд, ки халқи тоҷик аз давраи шӯравӣ ба даст дароварда буд. Онро пос дошта ва инкишоф додан зарур буд. Ҳоло ҳам имкониятҳои муҳайёкардаи Давлати Шӯравиро баҳри истиқлолу рушди минбаъдаи халқу чумхурӣ истифода бурдан мумкин буд. Ин вазифаро мебоист сарони мо – ҳукумати навбунёди он Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон иҷро мекарданд.

Оё ҳукумати Тоҷикистон ва халқи тоҷик имкониятҳои додаи сиёсати миллии собиқ ССР (ИЧШС) ва имкониятҳои конститутсионии муҳайёкардаи Давлати Шӯравиро истифода бурда тавонистанд ё не? Имрӯз ҷавоб ба ин савол ғуноғун аст. Ҳар ҳизб, ҳар гурӯҳу ҳар фарде аз доираи мағкураи фарҳангӣ ва барҳӯрдориаш аз ин масъала ҳарф мезанад. Вале таъриҳи ҳуд гувоҳ аст, ки вазъияти иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва умуман ҳастии халқи тоҷик дар асрҳои XI – ибтидои асри XX чӣ сурате дошт. Дар асрҳои XIX ва XX ҳалқҳоро бештар аз рӯйи ҷуғрофияи сиёсиашон ва миллаташон мешиноҳтанд. Таъсиси ҶМШС Тоҷикистон танҳо қарору тақсимоти сиёсии одии шӯравӣ набуд. Ин часорати Давлати Шӯравӣ, сиёсати мардҳои фидоӣ, муборизаи ҳалқ буд. Дар таърихи сиёсии халқи тоҷик баъди давлати Сомониҳо ва то имрӯз аз таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон дид, воқеаи бузурги фараҳбахш ва тақдирсози дигаре набуд. Ташаббускору муайянкунандаи тақдири ҳалқу давлати Тоҷикистон кӣ буд, қадом сиёсатдору сиёсате буд, ки ин қадар лутф кард, зеро агар тақсимоти соли 1924 гузаронида намешуд, яқинан мо тоҷикон бедавлат ва беном мемондем. Мо ба мисли эрониёни Бухорову Самарқанд ва дар ҳолати беҳтаринаш ба мисли тоҷикони Ӯзбекистон махлут шуда мерафтем. Бунёди истиқлолияти миллии Тоҷикистон аз соли 1924 аст ва натиҷаи сиёсати миллии Ҳукумати Шӯравию ҷонфилоҳои намояндагони миллии ҳамон замон мебошад.

Барои тоҷикон аҳамияти аз ҳама калони тақсимоти миллию маъмурии соли 1924 дар он буд, ки тоҷиконро соҳибдавлат гардонд. Ба ин васила истиқолияти миллии тоҷикон амалӣ гардид, вале аз тарафи дигар, ин тақсимот парешонии ҳалқи тоҷикро боз зиёдтар намуд. Агар аз ин пештар тоҷик ба ҳайати Русия, Бухоро ва Афғонистон доҳил бошад, акнун дар ҳайати Ӯзбекистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Тоҷикистон боқӣ монд.

Дар натиҷаи тақсимоти миллию маъмурии соли 1924 имконияти ҳуқуқии таъсис додани Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон ба вучуд омад. Барои ташкили ҳукumatҳои ҷумҳуриҳои навтаъсис, то охири ноябрисоли 1924 кумитаҳои инқилобии Туркманистон ва Ӯзбекистон таъсис ёфтанд. 5-уми декабр рӯзи эълон гардидани ҶШС Ӯзбекистон ба ҳисоб мерафт.

Лугат

1. Комиссияи тоҷикистони тақсимот – комиссияе буд, ки соли 1924 барои гузаронидани тақсимоти миллию маъмурии Осиёи Миёна таъсис ёфта буд, дар холате, ки баъзе комиссияҳои миллӣ (ӯзбекӣ, туркӣ, қароқирғизӣ) ҳанӯз солҳои 1919 – 1921 таъсис ёфта буданд.

Саволҳо ва супорииш

1. Муҳторияти Тоҷикистон аз қадом масъала сар шуд?
2. Кучоро Бухорои Шарқӣ мегуфтанд?
3. Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ чӣ гуна комиссия буд?
4. Анҷумани якуми намояндагони ҳалқи Бухорои Шарқӣ кайдоир гашт ва қадом масъалаҳоро ҳал кард?
5. Рӯзи ташкилёбии ҶМШС Тоҷикистон қадом рӯз ба ҳисоб меравад?
6. Таъсисёбии мақомоти идории ҶМШС Тоҷикистонро шарҳ дихед.

ДАРСИ ТАҚРОРИЙ

Ин дарсро дар синфҳое, ки соатҳояшон ба рӯзи оғози таҳсил рост меоянд ба дарси «Рӯзи дониш» чудо мекунанд. Агар ба «Рӯзи дониш» рост наоянд, дар дарси асосӣ ба ҳамон мавзӯе, ки талабагон онро хуб ҳазм накарда буданд ва ё умуман ба дарси тақорори мавзӯъҳои гузашта ҳамроҳ мекунанд.

МАВЗЎИ 2. ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУХТОРИЯТ

§ 21. ВАЗИФАҲОИ НАВБАТИИ ҲУКУМАТ ВА ХАЛҚҲОИ ҶМШС ТОЧИКИСТОН

Мушаххас ва муайян гардидани вазифаҳои ҳалталаби ҳукумату ҳалқ. 26 ноябри соли 1924 КИМ-и ҶШС Ӯзбекистон Кумитаи инқилобии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ҳукумати мувакқатии ҷумҳурий, дар давраи то баргузоргардии Анҷумани таъсисии шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон созмон дод. Ба ҳайати Президиуми Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон Нусратулло Махсум (раис), Б.Додобоев, Р. Бобоҷонов, А.Ермуҳаммадов, Ш.Шоҳтемур, А.М. Ҷақов ва дигарон доҳил шуданд.



**Н. Махсум (Лутфулоев)-раиси
кумитаи Инқилобии ҶМШС
Тоҷикистон бо аъзои Кумитаи
инқилобӣ.**

Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон 7-уми декабри соли 1924 ба меҳнаткашони Тоҷикистон муроҷиат кард. Дар он муроҷиатнома кумита аз таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистон хабар дода, вазифаҳои аввалиндарачаи фаъолияти худро эълон дошт, барномаи барқарор кардани хочагии ҳалқ, инкишофи фарҳанг, тамоман барҳам додани босмачигари-ро пешниҳод кард.

Аввали моҳи феврали соли 1925 Ҳукумати Тоҷикистон аз Тошканд ба Душанбе – пойтахти ҶМШС Тоҷикистон кӯчида, бо фармони худ аз 5-уми феврал ба тамоми аҳолӣ дар бораи қатъ гардидани фаъолияти КИМ-и Бухорои Шарқӣ хабар дод. 15-уми марта соли 1925 дар гирдиҳамоии ботантанаи умумиҳалқии аҳолии Душанбе ва атрофи он ҳукумати Тоҷикистон эъломияи (декларатсияи) таъсисёбии Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистонро эълон кард.



Иштирокчиёни митинги эълон кардан таъсисёбии ЧМШС Тоҷикистон (13.03.1925)

Вазифаҳои асосии ҳукумати навтаъсиси ЧМШС Тоҷикистон – аз роҳбарӣ, идоракунӣ, ташкилнамудани равандҳои нави сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангие, ки онро инқилобҳои сотсиалистии солҳои 1917-1924 ба пеш гузошта буданд, иборат буд. Ин равандҳо соҳаҳои зерин-ро дар бар мегирифтанд:

- роҳбарӣ кардан ба раванди аз хусусияти эъломӣ доштани Ҳокимияти Шӯравӣ ба хусусияти иҷтимоӣ гирифтани он, яъне шиносонидани Ҳукумати Шӯравӣ ҳамчун ҳукумати ҳалқӣ. Чунин раванд ҳарактери сиёсӣ дошт. Онро бояд ҳизбе, муассисае, ташкилоте, ҷамъияте роҳбарӣ мекард, яъне дар соҳтмони ҳизбӣ вазифаи асосӣ ҳизбро аз ташкилоти сиёсӣ ба ҳизби ташкилотӣ ва роҳбар табдил додан буд;

- барқарор намудани хоҷагии ҳалқи аз ҷанги шаҳрвандию босмачигарӣ ҳаробгардида ва ба вучуд овардани асосҳои иқтисодиёти сотсиалистӣ, ки он акнун ба иқтисодиёти иҷтимоӣ рӯ оварда буду шиори асосиаш «Кӣ киро?» буд. Онро ба манфиати сотсиализм ҳал кардан лозим буд;

- наздик кардани шӯроҳо ба омма, ки гузаронидани маъракаҳои интихоботӣ, милликунонии дастгоҳҳои идорӣ (тайёр кардани қадрҳои аппаратҳои шӯравӣ, гузаронидани ислоҳоти маъмурию сиёсӣ, аз ҷумла тақсимоти ҳудуд) ва ба шакли нави маъмурӣ - вилоят, ноҳия, шӯроҳои деҳотӣ ва шаҳру шаҳракҳо чудо шуданро талаб мекард;

- амалӣ намудани ислоҳоти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти фарҳангӣ, баҳусус системаи маориф ва ба хизмати ҳалқу манфиати Давлати Шӯравӣ тобеъ кунонидани онҳо.

Солҳои 1924-1929 дар сиёсати байналмилалӣ солҳои устуворгардии ду соҳт - соҳти сотсиалистӣ ва капиталистӣ

ба ҳисоб мерафт. Кризиси сиёсие, ки ҷаҳонро фаро гирифта буд, як гурӯҳ давлатҳоро ба роҳи тараққиёти сотсиалистӣ ва гурӯҳи дигареро ба эътироф кардани ин ҳолат овард. Авчи ҳаракатҳои инқилоби ҷаҳонӣ ҳомӯш гардид. Капитализм ба маҷрои худ ва сотсиализм ба маҷрои худ ворид гашт. Муборизаи яроқноки байни ин ду система ба рақобати иқтисодӣ ва ҷанги сард табдил ёфт. Ҷаҳони капиталистӣ СССР (ИЧШС)-ро ба муҳосираи иқтисодӣ гирифта буд. Ҳукумати СССР (ИЧШС) бе ҳеч гуна гузашт ва сарҳамкунӣ дар пешӣ капитализм ба идеалҳои худ устувор монд. Принципҳои идеологӣ, синғӣ ва омиёна имконияти сарфи назари баъзе масъалаҳоро намекард, бо вучуди он ки доҳии ин принцип гуфта буд, ки «... ба бесаводии худ иқрор шуда, аз капитализм омӯзем». Ин идеологияро Ҳизби Коммунистӣ ва Ҳукумати СССР (ИЧШС) барои сиёсати доҳилию ҳориҷии ҳамаи ҷумҳуриҳои сабқ СССР (ИЧШС) раво дониста, риояи онро талаб мекарданд, яъне авзои сиёсию ҷамъиятии ҶМШС Тоҷикистон ба авзои СССР (ИЧШС) ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон вобастагии ногусастани дошт.

Сиёсати ҳеч гуна гузашт накардан ба капитализмро, ки СССР (ИЧШС) пеш гирифта буд, дар СССР (ИЧШС) на ҳама мепазируфтанд. Аз ин рӯ, дар татбиқи ин сиёсат ақидаҳои дигар ҳам буданд, мисли бухаринчигӣ, зиновевчигӣ, тротскийчигӣ, гурӯҳи коргарӣ ва ба замми ҳамаи инҳо, дар Тоҷикистон ҷадидӣ ҳам буд. Ҳизби ҳукмрон - ВКП(б) ҳамаи онҳоро душманони ҳалқ эълон карда муборизаи беамонро бо онҳо сар кард. Зери шиор ва маъракаҳои тозакунии сафҳои ҳизб мутахассисони соҳаҳои гуногуни ҳоҷагии ҳалқ ва роҳбарони болаёқати ҳоҷагӣ аз идора кардани давлату ташкили истехсолот дур карда шуданд. ВКП(б) органи маҳсуси худро - Комиссияи ревизионии худро дошт ва ин комиссия зери мағҳумҳои «суст будани ҷанбаи идеологӣ» ҳукуматҳои миллӣ, ҳизбҳои таъсисёфтаистодаи миллӣ ва бо кадрҳои сиёсӣ таъмин намудани онҳо, зиёйёни ҳизбӣ, коргарӣ ва илмии тоҷикро бо ин ё он «тамғаҳо» гунаҳкор карда, ба мустақилона идора кардани ҷумҳурий, корхона ва муасси-

са роҳ намедод, ки ин аксаран сабаби пастравии кор мегардиданд. «Душманони ССР (ИЧШС)» душманони воҳид буданд ва онҳоро «мёфтанд». Дар тамоми зинаҳои ҳизбӣ, давлатӣ онҳоро «пайдо» мекарданд. Солҳои 1924-1929 яке аз вазифаҳои Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон аз рӯйи нишондоди боло мубориза бо душманони «чап»-у, «рост», оппортунизму тротскийчигӣ ва ҷадидизм буд. Самараи ин мубориза, ҳақ донистану ҳақ шуморидани мафкураи марксизми ҷанговар, назарияи ленинизму сталинизму тарафдории онҳо буд. Замона ақидаи алтернативиро намепарварид. Яккаҳизбӣ, vale ғафат ҳизби коммунистӣ ва сиёсати коммунистӣ ҳукмрон буд.

Ин авзои идеологӣ бо роҳбарии ҳизби ҳукмрон - Ҳизби Қоммунистони болжевик идора ва амалӣ мегашт. Тоҷикистон бошад, чунин ҳизбро доро буд.

Мафкураи ҷамъиятий (идеологияи марксистӣ-ленинӣ-сталинӣ) дастгоҳи паҳнкунанда ва татбиқкунандаи худ - ҳизбро ва ҳизб бошад, давлатдории коммунистиро ба вучуд овард. Ин дастгоҳ бо салоҳияти худ органҳоеро таъсис дод, ки ҷомеааро идора кунанд. Ин органҳо чун диктатураи ҳизбӣ дар ҳама соҳа: дар маъмуриятаҳои ҳифзи давлату ҷомеа, ташкилу идораи истеҳсолот рӯйи кор омаданд. Дар ин система бе пешбарии ҳизб на роҳбарон ва на баъзан аъзоёни қаторӣ ба вазифа намерасиданд. Ин система органҳои ҳукуматии қонунбарор - Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон ва Президиуми он; органи иҷроия - Шӯрои Комиссарони Ҳалқӣ, вазорату кумитаҳо ва шӯроҳои дигари тобеи онҳо; ташкилотҳои оммавӣ - иттифоқҳои касаба, ҷавонон, пешоҳангҳоро фаро гирифта буд.

Савол ва супориш

1. Вазифаҳои навбатии Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон ва ҳалқҳои он аз чӣ иборат буд?
2. Ташкилотҳои ҳизбии округи Ҳуҷанд ва Бuxори Шарқии солҳои 1917 – 1924-ро шарҳ дихед.

§ 22-23. АВЗОИ СИЁСИЮ ҖАМЬИЯТИИ ҖМШС ТОЧИКИСТОН

Авзои сиёсии чумхурӣ. Баъди тақсимот ва таъсисёбии давлатҳои нави миллӣ - ҖШС Туркманистону Ӯзбекистон ва ҖМШС Тоҷикистон ҳам вазъияти сиёсии халқҳои ба ҳайати Тоҷикистон дохилгардида душвор монд. Ин душвориҳо ҳам табиӣ буданду ҳам натиҷаи сиёсат. Табииаш он буд, ки ҳанӯз ҳам чумхурӣ ором набуд. Дар Тоҷикистон зиёда аз 80 дастаи босмачиён бо ҳайати зиёда аз 5 ҳазор нафар боқӣ монда буданд, ҳанӯз ҳам душмани асосии иҷтимоигардани чомеа - бою қулакҳо ва рӯҳониёни сарватманд пурзӯр ва дар камин буданд, ҳоло ҳам душманони хориҷии сотсиализм аз мақсади маҳв соҳтани ин соҳтор даст накашида буданд. Аммо бо рӯ овардани аҳолӣ ба соҳтори шӯравӣ, аз босмагигӣ даст кашида зидди он ба ҷанг даромадани як қисми босмачиён, вазъияти ҳукуматро хуб ва таъсири онро пурзӯртар кард. Ин ҳолат дар натиҷаи қонуну қарорҳо оид ба босмачиёни собиқ ва афви таслимшудаҳо ба вучуд омада буд. Душвории дигари вазъияти сиёсӣ, ки онро сиёсати нодурусти тақсимоти миллию маъмурии соли 1924 ба вучуд оварда буд, ҳанӯз ҳам пароканда ва дар ҳайати чанд чумхурии навтаъсис мондани тоҷикон буд: 40% аҳолии Ӯзбекистон, 10% аҳолии Туркманистон, 5% аҳолии Қирғизистон ва 1,5% аҳолии Қазоқистонро тоҷикон ташкил медоданд. Ҳалли ин масъала тамоми давраи муҳториятро фаро гирифта бахсу талошҳои зиёдеро талаб мекард.

Соҳтмони ҳизбӣ. Дар шимоли Тоҷикистон аз моҳи майи соли 1917 сар карда, сараввал дар байни коргарони руси роҳҳои оҳани Хӯчанд, Урсатевск, Драгомирово, конҳои ангишту нафти Сулукта, Шӯроб, САНТО ва дар заводи озокерити Хилковою чандин деҳаҳои руснишини атрофи Хӯчанду Ӯротеппа ташкилотҳои ибтидоии Ҳизби Комунистӣ таъсис ёфтанд. Ин ба таъсисёбии ташкилотҳои ҳавзагиу уездии Ҳизби Коммунистии минтақа имконият дод. Ҳамон соли 1917 ташкилотҳои ҳавзагии Ҳизби Коммунистии Хӯчанд,

Ўротеппа, Шўроб ва уездии Хучанд таъсис ёфтанд. Ҳамаи ташкилотҳои ҳизбии уезди Хучанд ба ҳайати ҲҚ Туркистон дохил буданд. Мақоми олии ташкилотҳои ҳизбии шимоли Тоҷикистон анҷумани уездии ҳизб буд. Аввалин ва охири анҷумани уездии Ҳизби Коммунистии Хучанд моҳи декабри соли 1917 доир гашта буд. Минбаъд онро конфронс номиданд. Аз соли 1918 сар карда, ташкилоти уездии ҳизбии Хучанд номи ташкилоти ҳизбии округии округи Хучандро гирифт, чунки соли 1918 дар ҶМШС Туркистон тақсимоти нави маъмурӣ гузаронида шуда, уездҳо ба округҳо табдил дода шуданд.

Дар Помир аввалин ташкилоти ибтидоии Ҳизби Коммунистӣ тобистони соли 1921 аз ҳисоби аскарону афсарони отряди сарҳадбонони минтақаи Помир таъсис ёфта буд, ки он ҳам ба ҲҚ Туркистон дохил буд. Дар ҳайати он намояндагони аҳолии маҳаллӣ ҳам буданд, ки Ҳ. Кирмоншоев, К. Элчибеков, Ҳ. Бокиев, С. Абдуллоев ва И. Исмоилов аз ҷумлаи онҳоянд. Фақат моҳи октябрьи соли 1929 Ҳукумати ҷумҳурӣ дар Помир гурӯҳи номзадии ҲҚ-ро таъсис дод, ки аз болои он ташкилоти ҳизбии сарҳадбонон назорат мекард.

Дар Бухорои Шарқӣ ҳам аввалин ташкилоти ибтидоии ҲҚ дар ҳайати ҲҚ Туркистон аз ҳисоби ҳарбиён баҳори соли 1921 таъсис ёфта буд. Дар баробари ин, ташкилоти ҲҚ Бухоро ҳам дар Бухорои Шарқӣ Бюрои марказии ташкилиро таъсис дода буд, ки яке аз вазифаҳояш таъсиси ташкилотҳои ҳизбӣ буд. Соли 1923 бошад, ҲҚ Бухоро ба ҷойи Бюрои марказии ташкилий Бюрои ташкилии КМ ҲҚ Бухороро таъсис дод, ки он то декабри соли 1924 амал кард. Моҳи декабри соли 1924 Бюрои ташкилии ҲҚ (б) Ӯзбекистон дар Тоҷикистон ташкил ёфт, ки он ташкилоти вилоятии ҲҚ Тоҷикистонро дар ҳайати ҲҚ Ӯзбекистон таъсис дод ва назорат мекард. Мақоми олии ташкилоти ҳизбии вилоятӣ конфронси ташкилоти вилоятии ҳизбии Тоҷикистон буд. Баъди таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон ин ташкилот номи

Ҳизби Коммунистии Тоҷикистонро гирифт. Анҷумани

муассисони он моҳи июни соли 1930 дар Душанбе баргузор шуд. Мақоми олии ин ҳизб анҷумани ҲҚ Тоҷикистон буд. Котибони аввалини ташкилоти вилояти ҳизбии Тоҷикистон А.Т.Шервонӣ, Чинор Имомов, С. М. Соколов ва нахустин котиби аввали ҲҚ Тоҷикистон Ҳусейнов Мирзодовуд Богир ўғлии озарӣ (1894-1938) буданд.

Созмони ҷавонон. Созмони ҷавонон ташкилоти ҷамъиятӣ-сиёсии коммунистони ҷавон буд. Он соли 1918 таъсис ёфта, соли 1924 номи Комсомоли лениниро гирифта буд. Аввалин ташкилоти комсомолии Тоҷикистон аз ҳисоби коммунистони ҷавон – русҳои сокини Тоҷикистон, соли 1918 таъсис ёфта, ба ҳайати Иттифоқи коммунистии ҷавонони Туркистон дохил буд. Соли 1921 дар Бухорои Шарқӣ низ ин ташкилот аз ҳисоби аскарони сурҳи ҷавон ташкил ёфт.

Баъди тақсимоти соли 1924 дар ҶМШС Тоҷикистон ҳам ташкилоти комсомолии вилоятӣ таъсис ёфт. 27-уми октябри соли 1925 дар Душанбе Конфронси якуми комсомоли Тоҷикистон барпо гардид. Ин рӯз рӯзи таъсисёбии комсомоли чумхуруй ҳисоб меёбад. Конфронс ташкилоти вилояти комсомолии чумхуриро таъсис дода буд, ки то соли 1930 амал кард. Соли 1930 Анҷумани якуми Комсомоли Тоҷикистон ташкилоти худро Иттифоқи ленини коммунистии ҷавонони Тоҷикистон (ИЛКҶТ) номгузорӣ ва эълон кард.

Шӯроҳо. Яке аз вазифаҳои асосии Кумитаи Инқилобии Тоҷикистон гузаштан аз кумитаҳои инқилобӣ ба шӯроҳо буд. Барои расидан ба ин мақсад интихоботи шӯроҳои маҳаллӣ ва марказиро гузаронидан лозим буд. Дар назар буд, ки соли 1925 интихобот ба шӯроҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

Моҳҳои октябр ва ноябриси 1925 дар минтаҳаҳои аз босмачиён озодшудаи Тоҷикистон интихобот ба шӯроҳои маҳаллӣ: дехотӣ, ноҳиявию вилоятӣ гузаронида ба ташкили Кумитаҳои иҷроияи шӯроҳои дехотӣ, ноҳиявӣ ва вилоятӣ шурӯй карда шуд. Вале ин интихобот бе тайёрии лозима гузаронида шуда, дар баязе ҷойҳо факат 10-15% интихобку-

нандагон иштирок кардан-ду халос. Аз ин рӯ, бойҳо тавонистанд, ки дар чунин ҷойҳо намояндагони худро интихоб намоянд. Дар ҷое, ки ин ҳолат шуда буд, Ҳо-кимияти Шӯравӣ натиҷаи интихоботро бекор карда, боз аз сари нав кумитаҳои инқилобиро таъсис дод. Анҷумани шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон, ки моҳи ноябрی соли 1925 бояд даъват мешуд, ба таъхир гузашта шуд. Фақат дар Помир на-тиҷаи интихобот мусбат буд. Дар он ҷо Анҷумани вилоятии шӯроҳо шуда гузашт ва ҳокимият аз Кумитаи инқилобӣ ба Кумитаи иҷроияи вилоятӣ гузашт.



Бинои Назорати тандурустии
ҶМШС Тоҷикистон

Соли 1926 ба Тоҷикистон корқунони зиёди шӯроҳо аз ҷумҳуриҳои дигар омаданд. Онҳо аз шӯроҳои маҳаллӣ сар карда, то шӯроҳои ҷумҳуриявӣ кор мекарданд. Барои бо қадрҳои зарурӣ таъмин кардани соҳтори шӯроҳо дар Душанбе курсҳои кӯтоҳмуддати корқунони шӯро кушода шуда буд. Мактабҳои олии Ӯзбекистон ва Россия ҳам барои Тоҷикистон қадрҳои баландиҳтисоси низоми шӯроҳоро тай-ёр мекарданд. Музаффариятҳои мубориза бар зидди босма-чи гарӣ умуман савияи маърифати сиёсии мардуми тоҷикро баланд гардонида буд ва ислоҳоти обу замини эълонкардаи Ҳукумати Шӯравӣ дилгармии меҳнаткашонро ба зиндагӣ ва соҳти нав устувортар гардонид. Инро ба назар гирифта, моҳи августи соли 1926 Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон дар бораи аз сари нав гузаронидани интихобот ба шӯроҳои маҳаллӣ қарор қабул кард. Моҳҳои октябр - ноябрی соли 1926 интихобот ба шӯроҳои маҳаллӣ гузаронида шуд. Натиҷаи интихоботи соли 1926 нисбат ба солҳои пешин хеле фарқунанда буд.

Шахсоне, ки аз кувваи кории дигарон истифода мекар-

данد ва бой буданд, аз ҳуқуқи интихоботй маҳрум карда шуданд. Ин дафъа дар ҷумҳурӣ, дар баъзе вилоятҳо 35% ва дар дигар ҷойҳо то 80% ҳуқуқи интихоб доштагон иштирок карданд. Дар ҳеч як минтақа намояндаи бойҳо аз 20% зиёд овозҳоро гирифта натавонист. Ҳайати синфии шӯроҳо ҷунин буд: батракҳо – 11,7%; камбағалон – 39,4%; миёнаҳолон – 35,9% ва боқимондагон – 13%, яъне аксари шӯроҳо шӯроҳои камбағалону миёнаҳолон шуданд. Аз сабабе, ки шароити давра ҳам такя ба дехқонони миёнаҳол ва мубориза бар зидди бойҳоро талаб мекард, ҷунин ҳокимиияти маҳаллӣ Давлати Шӯравиро қонеъ мегардонид ва имконияти даъвати Анҷумани чумхуриявии шӯроҳоро низ муҳайё сохта буд.

Барои гузаронидани анҷуман корҳои зиёди пешакӣ анҷом дода шуданд. Моҳи июли соли 1926 дар назди Кумитаи Инқилобии ҶШС Тоҷикистон Комиссияи ташкилӣ оид ба тайёрӣ ва аз нав интихоб намудани шӯроҳо ва гузаронидани Анҷумани таъсисии шӯроҳо ташкил карда шуд. Ҷамъомади аввалини ин комиссия 30-юми июл баргузор гардида, дар он нақшай кории комиссия, соҳтори комиссияҳои интихоботй тасдиқ ва гурӯҳи маҳсус барои таҳияи масъалаҳои Анҷумани таъсискунандай шӯроҳо ташкил дода шуд, инчунин, шумораи намояндагон аз ҳар як вилоят ба Анҷумани умумитоҷикистонии шӯроҳо муқаррар карда шуд.

8-уми август маҷлиси дуюми Комиссияи ташкилӣ доир гардид, ки дар он тартиби кори анҷуман ҳаллу фасл шуд ва лоиҳаи қарори Кумитаи Инқилобии ҷумҳурӣ аз 14-уми август «Дар бораи гузаштан ба ҳокимиияти интихоботй» муҳокима карда, маъқул дониста шуд. Ҳамон рӯз комиссия хабари даъват кардани Анҷумани якуми таъсисии шӯроҳо ва маъракаи интихобот ба шӯроҳои намояндагони коргарону дехқонон аз поён то болоро эълон кард.

Масъалаи тайёрӣ ба анҷуман ҷандин маротиба дар маҷлисҳои Кумитаи Инқилобии ҷумҳурӣ ва Бюрои ташкилии ҲҚ (б) Ӯзбекистон дар ҶМШС Тоҷикистон муҳокима шуда буд. 26-уми октябр Президиуми Кумитаи Инқи-

лобии чумхурӣ рӯзномаи кори Анҷумани якуми таъсисии шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистонро тасдиқ кард. Моҳи ноябр бошад, Пленуми дуюми Бюрои ташкилии ҲҚ (б) Ӯзбекистон доир ба ҶМШС Тоҷикистон аҳбори комиссияи ташкилиро дар бораи гузаронидани анҷуман шунида, маъқул донист. Анҷумани якуми шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон мувофиқи пешниҳоди комиссияи ташкилий, қарордоди Кумитаи Инқилобии чумхурӣ ва пешниҳоди Бюрои ташкилии

ҲҚ (б) Ӯзбекистон бояд аз 1-уми то 12-уми декабри соли 1926 дар Душанбе мегузашт.

Анҷуман кори худро 1-уми декабри соли 1926 дар бинои «Хонаи деҳқон», ки дар яке аз гӯшаҳои Боги маърифат ва истироҳати марказии шаҳри Душанбе ҷойгир буд, оғоз намуд. Дар анҷуман 336 намоянда аз ҳамаи минтақаҳои чумхурӣ иштирок доштанд. Дар қатори мардҳо 12 зан, аз чумла 4 нафарашон тоҷик

(Муҳтарама Иброҳимова ва Саида Зокирова), 1 ӯзбек, 1 эронӣ ва 6 рус иштирок доштанд.

Анҷуманро раиси Кумитаи Инқилобии Тоҷикистон Нусратуллоҳ Махсум кушод. Аъзои раёsat дар ҳайати 39 нафар интихоб карда шуданд.

Анҷуман инчунин 69 намояндаро ба Анҷумани шӯроҳои ҶШС Ӯзбекистон ва 6 намояндаро ба Шурои Миллатҳои назди КИМ-и ИҶШС интихоб намуд.

Анҷуман КИМ-и ҶШС Тоҷикистонро дар ҳайати 97 нафар узв ва 37 номзад ба узвият интихоб кард.

Маҷлиси аввалини сессияи якуми КИМ-и ҶШС Тоҷикистон 12-уми декабр шуда гузашт. Маҷлис Презизиуми КИМ ва Ҳукумати Тоҷикистон – Шурои Комиссарони Ҳалқӣ (Совнарком)-ро таъсис дод. Нусратуллоҳ Махсум раиси Пре-



Занҳо, вакилони анҷуман

зидиуми КИМ ва Абдулқодир Муҳиддинов раиси Шўрои Комиссарони Халқӣ интихоб ва тасдиқ шуданд.

Ҳамин тариқ, дар таърихи халқи тоҷик бори нахуст мақомоти идорӣ ва ҳокимияти демократӣ интихоб карда шуданд.

Лӯғат

1. Авзои ҷамъиятию сиёсӣ – мағҳуми фалсафӣ, таъриҳӣ, сиёсӣ буда, ҳолати сиёсии ҷамъиятро дар назар дорад ва вазъияти ҳизбӣ (ҳизбҳо), ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ва сиёсати давраро дар бар мегирад.

2. Соҳтмони ҳизбӣ – мағҳуми сиёсӣ-ҳизбӣ буда, раванди таҳаввулоти ҳизбҳои сиёсиро дар назар дорад.

3. Қумитаҳои инқилобӣ – шакли идоракунни сиёсии солҳои 1917-1926 дар ҳудуди Тоҷикистон аст, ки аз тарафи Ҳукумати Шӯравӣ таъсис дода шуда буданд. Солҳои 1917-1924 чунин қумитаҳо дар саргҳи Зарафшону Помир ва солҳои 1921-1926 дар Бухорои Шарқӣ амал мекарданд.

Савол ва супоришҳо

1. Авзои ҷамъиятию сиёсии солҳои 1924-1926-ро шарҳ дихед.

2. Дар бораи таъсисёбии ташкилоти ҳизбии Тоҷикистон нақл кунед.

3. Интихобот ба шӯроҳои солҳои 1925-1926-ро шарҳ дихед.

4. Қарорҳои Анҷумани муассисони шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистонро номбар кунед.

5. Мазмуни декларатсияҳои қабулкардаи анҷуманро гӯед.

6. Фарқи қумитаҳои инқилобӣ аз шӯроҳо дар чӣ буд?

§ 24-25. АЗНАВБАРҚАРОРКУНИИ ҲОҶАГИИ ХАЛҚИ ҶМШС ТОҶИКИСТОН

Мубориза барои ҳалли масъалаи агарӣ. Маъсалаи агарӣ то соли 1924 ҳалли ҳудро наёфта буд. Дар давраи ислоҳоти обу замини солҳои 1922 - 1923 заминҳои шакли помешикӣ-феодалий фақат дар шимоли Тоҷикистон мусодира шуда буду ҳалос. Қисми асосии замин ҳоло ҳам дар дасти сарватмандон ва рӯҳониёни заминдор боқӣ монда буд. Агарчи шартҳои ичораи замин, чорводорӣ, ҳиссакорӣ, муз-

дурй ва меҳнати кироя бекор карда шуда бошад ҳам, аксари дехқонони безамину камзамин ҳоло ҳам ба ичора, чоряккориу ҳиссакорй рӯ меварданд.

Баъди таъсиси ҶМШС Тоҷикистон ҳалли масъалаи кишоварзӣ яке аз масъалаҳои рӯзмарраи ҳукуматӣ шуда буд, vale аз набудани маълумоти дақиқ дар бораи миқдори заминҳои мусодирашуда ва ба мақомоти Ҳокимияти Шӯравӣ сар даровардани бойҳо ҳалли ин масъала бо душворӣ пеш мерафт. Масалан, дар шимоли Тоҷикистон дар солҳои 1921



Дехқон бо омоч шудгор
карда истодааст

- 1923 камтар, vale дар солҳои 1925 - 1926 аксарияти дехқон ба кашида гирифтани заминҳои бойҳо тайёр буданд ва соли 1926 ислоҳоти заминро асосан ба охир расониданд. Дар Бухорои Шарқӣ бошад, то соли 1928 ин масъаларо пеш нагузоштанд. Гузаронидани онро, чӣ Ҳукумати умуниятти-фоқ ва чӯмхурӣ бармаҳал ҳисобиданд. Бо вуҷуди он дар ин раванд қитъаҳои хеле зиёди аз кишт бозмондаро ёфта, ба камбағалон тақсим карда доданд. Барои ҳалли ин масъала соли 1926 судҳои (комиссияҳои) обу замин таъсис ёфт. Ҳалли масъалаи кишоварзӣ дар аз худ кардани заминҳои нав бештар ояндадор буд. Ин гуна заминҳо бештар дар водиҳо буданд. Соли 1927 аввалин 460 ҳоҷагии камзамини вилояти Ҳисор ба водии Вахш кӯчида, соҳиби 4-5 – гектарӣ замин шуданд. Ин раванд баъдтар дар тамоми Тоҷикистон густариш ёфта, аз дигар ноҳияҳои водии Ӯротеппа, Ҳучанд, Конибодому Ашту Исфара, Панҷакент ва ноҳияҳои Фарғона ба водии Вахш зиёда аз 8030 оила кӯҷонида шуд. Файр аз ин, тақрибан 7000 оила муҳочири доҳилӣ (аз дехаи худ ба дехаи ҳамсоя) шуда, ҳар кадомашон соҳиби 4-5-гектар замин, ҳайвони корӣ гардиданд. Давлат муҳочиронро бо ҳама чиз таъ-

мин мекард. Ин муҳоциркунӣ ихтиёри гузаронида мешуд ва мақсади асосиаш дехқононро бо замин таъмин намудан буд.

Дар соҳаи кишоварзӣ, ҳалли масъалаи заминҳои вакф низ дорои аҳамияти иҷтимоӣ буд, чунки даромади андози ин заминҳо асосан ба кисай рӯҳониён ворид мешуд. Соли 1925 барои идораи ин заминҳо шуъбаҳои вакф дар назди Комиссариати маориф таъсис ёфта, акнун андози заминҳои вакф барои ҳарчи маориф ва фарҳанг сарф мешуд. Андози онҳо даҳяки ҳиссаи ҳосилро ташкил медод, ки аз андози шӯравӣ хеле фарқ дошт. Фарқи он боз ба ғоидай дехқонон буд, зоро агар онҳо пеш аз замони шӯравӣ аз даҳяқ то сеяки ҳиссаи ҳосилро месупорида бошанд, акнун ҳамаашон танҳо даҳяки ҳосилро месупоридагӣ шуданд. Соли 1927 заминҳои вакф аз муассисаҳои динӣ ҷудо карда шуда, ба дасти онҳое, ки заминро кор мекарданд, ҳамчун иҷораи давлатӣ дода шуданд. Моҳи январи соли 1928 бошад, андози вакфҳо ба андози заминни давлатӣ баробар карда шуд. Фақат 1-уми феврали соли 1929 заминҳои вакфӣ ба ихтиёри шӯроҳои маҳаллӣ гузошта шуданд. Заминдории вакфӣ тамоман аз байн рафт. Аммо дар қисмати Бухори Шарқӣ ҳоло ҳам масъалаи замин ҳал нашуда монда буд. Агарчи Анҷумани яқуми шӯроҳо моҳи декабри соли 1926 ва феврали соли 1927 КИМ-и ҶМШС Тоҷикистон қарорҳоро дар бораи ислоҳоти обу замин қабул карда буд, вале ба хulosae омад, ки ҳоло гузаронидани он аз имкон берун аст. Фақат баҳори соли 1929 Ҳукумати Тоҷикистон ба гузаронидани ислоҳоти обу замин иҷозат дод, вале аз сабаби он ки ҳамон сол дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҳаракати колективонӣ сар шуда буд, гузаронидани ислоҳоти заминро ҷорабинии зиёдатӣ ҳисобиданд, яъне ислоҳоти обу замин гузаронида нашуда, дехоти тоҷикро ба муттаҳидкуни хоҷагидорӣ оварданд.

Ҳолати дехоти Тоҷикистонро ҷадвалҳои зерин хубтар инъикос мекунанд.

ЧАДВАЛИ
нишондиҳандаҳои саршумори чорво дар соли 1919 ва 1925

Солҳо	Асп	Гов	Гӯсфанд	Буз
1919	56000	15000	5000000	2500000
1925	7663	5000	120000	300000

ЧАДВАЛИ
нишондиҳандаҳои майдони кишт дар солҳои 1919 ва 1925

	Намуди зироат ба ҳисоби га	Соли 1919	Соли 1925
1	Майдони умумии кишт	648,6	304,5
2	Кишти лалмӣ	330,7	235,7
3	Кишти обӣ	317,9	66,7
4	Гандум	398,6	206,7
5	Шолӣ	32,3	7,9
6	Пахта	34,9	1,8

Кооператсиякунонии истеҳсолот. Кооператсия гуфта, ҳамкорӣ дар назар дошта мешавад. Сиёсати кооператсиякунонии шӯравӣ бошад, ҳамкории умумии одамон барои фаъолияти якҷояи хочагидорӣ буд, ки дар кишоварзӣ, саноат, матлубот, савдо, кредит ва гайра ҷорӣ карда шуда буд. Мақсади асосии кооператсиякунонӣ таҷриба кардани ҳамкории дехқонон дар корҳои сахроӣ, тарбияи истеҳсолӣ, омӯзондани таҷрибай пешқадам ва ба кори колективона одат кунонидани дехқон буд. Ин сиёсат ҳадафи иқтисодӣ ҳам дошт. Дехқонони камбагал қудрати гирифтани қарзҳои фоиздорро надоштанд. Барои он ки онҳо қудрати пардохти қарзро пайдо кунанд, онҳоро ба ҳамкорӣ кардан дар ичрои ин ё он кор (муттаҳид кардан) сар карданд. Масалан, ҳамкорӣ ё муттаҳид карданро барои нигоҳ доштани канал ва ё ҷӯйборе, дар анҷом додани кишти зироат ва гайра. Дар ин сурат давлат ба онҳо бе ягон шарте асбоби корӣ, тухмӣ ё пул

қарз медод ва қарзгиранда дар назди давлат ягон ўҳдадорӣ надошт. Шахси қарзгиранда узви ягон кооператив буданаш шарт (ҳатмӣ) буд. Чунин кооперативҳоро кооперативҳои истеъмолӣ меномиданд. Соли 1924 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 11 кооперативи истеъмолӣ мавҷуд буд. Бо сабаби бо ин қарз дар назди давлат ҳеч вобастагӣ надоштанашон то аввали соли 1926 21% хочагиҳои дехқонӣ ба ин кооперативҳои мелиоративӣ дохил гардида буданд. Дар ҷойи дуюм кооперативҳои пахтакорӣ меистоданд. Ҳизмати молиявии кооперативҳоро бонки кишоварзӣ ичро мекард. Ин кооперативҳо то соли 1927 созмонҳои поёниу болоии худро ташкил доданд. Кооперативҳои обёрий ба Сарраёсати хочагии оби чумхурӣ итоат мекарданд, аммо корперативҳои пахтакорӣ бошанд, ба Сарраёсати «Пахтасоюз» тобеъ буданд.

Аз соли 1927 сар карда, кооперативҳо аз фаъолияти истеъмолӣ ба фаъолияти таъминотӣ ва фурӯш гузаштанд. Маҳсулоти истеҳсолкардаи дехқононро фурӯхта медоданд ва онҳоро ба ивази маҳсулоти ба кооператив додаашон бо молҳои истеъмолии зарурӣ таъмин мекарданд. Ин шакли кооперативҳо ба мустаҳкамшавии савдои давлатӣ ва системаи маҳсулоттайёркунӣ оварда, миёнаравонро танг карда баровард. Пеш миёнаравон маҳсулоти дехқонро аз нарҳи бозор арzon ҳарида, бо нарҳи бозор ба давлат месупориданд. Акнун байни давлат ва дехқон робитаи бевосита барқарор гардид, ки ба манфиати ҳар ду тараф буд.

Аз соли 1928 сар карда, байни саноат ва дехқонон шакли нави муносибати моливазкунӣ – контрактатсия (шартнома) ба вуҷуд омад. Саноат бо дехқонон шартнома мебаст, ки дехқонон (асосан кооператорон) фалон навъи маҳсулоти кишоварзиро истеҳсол кунанд ва он маҳсулоти истеҳсолшуда-ро корхона бо нарҳи на паст аз нарҳи бозор ҳарида мегирад.

Ин шакли шартнома ба дараҷае дехқононро ҳавасманд кард, ки то миёнаи соли 1929 57,6% хочагиҳои дехқонӣ ба он дохил гардида буданд. Пахтакорӣ тамоман шартномавӣ шуда буд.

Тағијироти дигари дар соҳаи кишварзӣ ба вучуд омада аз аввали соли 1928 пайдо шудани кооперативҳои истеҳсолӣ буд. Аввалин шуда ба ин намуди фаъолият кооперативҳои паҳтакорию кирмакпарварӣ гузашта буданд. Охри соли 1928 соҳаҳои дигари дехот низ ба кооперативҳои истеҳсолӣ гузаштанро оғоз карданд.

Сиёсати аграрии пешгирифтаи Ҳукумати Шӯравӣ ба пешравии ҳамаи соҳаҳои хоҷагии қишлоқ сабаб шуд. Пеш аз ҳама, ин ба соҳаи обёри даҳл дорад. Ба ин соҳа солҳои 1925–1929 5 млн. сӯм чудо карда шуда буд. Бо ин маблағ каналҳои аз кор баромада пурра барқарор ва корҳои тадқиқотию лоиҳақашии обшоркунии водиҳои Ваҳшу Ҳисор гузаронида шуд. Барои дехқонон низ 3,7 млн. сӯм қарзи имтиёзном дода шуд. Масоҳати заминҳои обии чумхӯрӣ дар давраи муҳторият 75 ҳазор гектар зиёд гардида буд.

Аз соли 1925 сар карда, бо техникии нав таъмин кардани соҳаи кишварзӣ оғоз ёфт. Ба чумхӯрӣ ба миқдори хеле зиёд плуг, сихмола, тухмишакҳо оварда шуданд. Дар чумхӯрӣ ду отряди трактории ҳар қадомашон дорои 3 трактор ба хизмати дехқонон банд буданд, ки баъдтар асоси станси-яҳои мошинӣ-тракторӣ – МТС (машинно-тракторные станции)-ҳо гардиданд. Соли 1928 дар чумхӯрӣ акнун 4 МТС (Хучанд, Паҳтаобод, Саройкамар, Шаҳритус), 17 пункти агрономӣ, 21 стансияи истифодаи шартномавии техника ва нуқтаи иҷораи мошинӣ - техникий таъсис дода шуда буд.


Сиёсати андози шӯравӣ ҳам ба манфиати камбағалону миёнаҳолон равона карда шуда буд. Дар Тоҷикистон андози замини шӯравӣ бори аввал соли 1927 ҷорӣ гардида буд, ки ҳамон ҳам Бадаҳшонро фаро нағирифта буд. Минбаъд ҳам вазъияти дехқононро ба назар гирифта, солҳои 1927–1928 хоҷагиҳои паҳтакор аз қарзҳои пештара озод карда шуданд. Соли хоҷагии 1928-ум 35%, соли 1929-ум 51% хоҷагиҳои чумхӯрӣ аз андози хоҷагии қишлоқ озод карда шуданд, вале дар солҳои 1917–1929 заминдорони калон ва дехқонони бой андози заминро бо пуррагӣ супорида буданд. Ҳатто соли

1929 барои бойҳо андози шахсӣ муқаррар карда шуда буд, ки ҳиссаи он аз миқдори замини дар ихтиёр дошташ вобаста буд. Заминаш бисёр бошад, фоизи андоз ҳам баланд буд. Аз ин рӯ, баъзе заминдорон аз як қисми заминҳои худ даст кашиданд.

То соли 1929 истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар аксари соҳаҳо ба дараҷаи тоинқилобӣ расид. Бори аввал дар хоҷагии қишлоқ ҳисботи оморӣ соли 1927 ҷорӣ гардид. Ҳамон сол ҷумҳурӣ 27 ҳ. тонна пахта истеҳсол кард.

Саноат ва ҳунармандӣ дар ҶМШС Тоҷикистон. Дар давраи мухторият вазъи саноати Тоҷикистонро шарҳ додан ҳеле душвор аст, чунки саноати фабрикию заводиаш он қадар зиёд набуд. Ҳамагӣ 22 корхонаи типи заводу фабрикӣ вучуд дошт. Ҳамаи онҳо дар округи тоҷикии Ҳуҷанд ҷойгир буданд. (Округи Ҳуҷанд солҳои 1924–1929 дар ҳайати Ӯзбекистон буд). Дар қисмати ҷанубӣ ва марказии ҷумҳурӣ гайр аз як стансияи дизели барқии шаҳри Душанбе, ки барои бо барқ таъмин намудани радиостансияи Тоҷикистон соҳта шуда буд, дигар корхонаи типи заводу фабрикӣ вучуд надошт.

Дар солҳои 1925 - 1929 дар Тоҷикистон 8 заводи пахтатозакунӣ (дар Саройкамар, Шаҳритус, Ҷилиқӯл, Қўргонтеппа, Қўлоб ва Душанбе) соҳта шуд. Калонтарини онҳо заводи пахтатозакунии Душанбе-3 буд, ки дар он ҳамаи



Заводи пахтатозакунии Душанбе заводи шаробкашӣ (1927), заводи меватозакунии Конибодом (1928), заводи меваю шарбати Қистакӯз (1928), осиёби

корҳо ба таври механикӣ иҷро карда мешуд. Шуморай коргарони корхонаҳои саноатӣ дар соли 1929 ҳамагӣ 1146 нафарро ташкил медод. Дар ҳамин солҳо дар округи Ҳуҷанд заводи пахтатозакунӣ (соли 1926), дар Ӯротеппа (Истаравшан)

механикӣ Ғӯлакандоз (1928) соҳта шуданд. Агар саноати онвақтаи Тоҷикистонро ба соли 1913 муқоиса кунем, он 8,2 баробар афзуда буд.

Дар солҳои 1926 - 1929 роҳи оҳани Тирмиз - Душанбе соҳта шуд, ки дар ҳаёти иқтисодии Тоҷикистон нақши бениҳоят калон бозид. Ин роҳ Тоҷикистонро бо дигар ҷумҳуриҳо пайваст, қашонидани борҳои саноатӣ ва мусоғиронро осон кард. Соли 1928 дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ ҳамагӣ 18 автомашинаи боркаш кор мекард. Дар дарёи Ому пароҳоди «Тоҷикистони сурх» ва ду киштии моторӣ ҳаракат мекарданд.

Охири соли 1928 ва соли 1929 роҳҳои автомобилгарди Душанбе - Қўрғонтеппа - Қўлоб ва Душанбе - Тутқавул - Қўлоб соҳта ба истифода дода шуданд.

Ба гайр аз соҳтмони корҳонаҳои саноатӣ ҳукуматҳои маҳаллӣ ва марказии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо барқарор кардани корҳонаҳои вучуддошта ҳам машғул буданд. Истеҳсоли ангишт ба 46% ва нафт ба 110% соли 1913, коркарди пахта ба 4,5 ҳазор тонна нахрасонида шуда буд. Соли 1927 дар Ҳучанд фабрикаи боғандагӣ аз нав ба кор сар кард, valee талаботи аҳолиро бо маҳсулоти саноатӣ – асосан матоъ, пойафзол, асбобу анҷоми корӣ ва рӯзгор корҳонаҳои ҳунармандӣ таъмин мекарданд. Дар Тоҷикистон то охири соли 1929 зиёда аз 1300 ҳунарманд дар устоҳонаҳои давлатӣ ва тақрибан 4,5 ҳазор ҳунарманд дар устоҳонаҳои шахсӣ кор мекарданд. Боғандагӣ, ресандагӣ, рангуборкунӣ, кафшдӯзӣ, оҳангарӣ, заргарӣ қасбҳои асосии ҳунармандон буданд. Давлат ба муттаҳид кардани онҳо низ шурӯъ карда буд. Давлат дар маркази ҳамаи ноҳияҳо якторӣ артели ҳунармандӣ күшода, таъмини онҳоро бо ашёи хом ба зиммаи ҳуд гирифта буд. Баъзе аз ин артелҳо то кунун ҳам вучуд доранд. Баъзеи онҳо баъдтар ба фабрикаҳои давлатӣ табдил дода шуданд.

Лугат

1. Кооперативи истехсолӣ – кооперативи молистеҳсолкунандагони хурд, харидорон, кормандони соҳаи кишоварзӣ, коргарон, хизматчиён, косибон буд. Ин кооперативҳо пеш аз инқилоб дар Русияи Марказӣ дар намуди иттифоқҳои марказии чамъиятҳои матлубот, хариду фурӯши мол, артелҳои равғанкашӣ, кооперативҳои ғалладона, иттифоқи кишоварзӣ амал мекарданд ва дар соли 1917 такягоҳи инқилоб ҳам гардида буданд.

2. Кооперативҳои захира кардани мол – ташкилотҳое, ки солҳои 1923-1928 амал мекарданду ба захира кардани мол – маҳсулоти кишоварзӣ ва саноат машғул буданд. Ин кооперативҳо бо шартҳои нарҳҳои гуногун маҳсулотро аз аҳолӣ харид, барои захира ба давлат месупориданд.

3. Кооперативҳои харидуфурӯш – ташкилотҳои маҳсуси Давлати Шӯравӣ буда, ба харидуфурӯши маҳсулоти кишоварзон ва ҳунармандоне, ки истехсол мекарданду, фурӯхта наметавонистанд, машғул буданд. Мақсади давлат дастгирӣ кардани истехсолкунандагон буд. Фаъолияти ин кооперативҳо ба солҳои 1926-1929 рост меояд.

4. Кооперативи кишоварзӣ – ҳамчун кооператив муттаҳид наимудани деҳқонон бо мақсади харидан ва истифода бурдани таҷҳизоти кишоварзӣ, парвариши чорво, фурӯш ва аз нав кор кардани маҳсулоти кишоварзӣ, қарзирии имтиёзном, тарғиби донишҳои агрономӣ буда, ҳанӯз пеш аз Инқилоби Октябр ташкил ёфта буд. Муассисаҳои ин кооператив соли 1918 «Союзкартошк», «Союзканаб», кооператсияи ғаллаю дон, муассисаи меваю сабзавот ва гайраҳо буданд. Кооперативҳо дар тамоми давраи солҳои 20 - 30-юми асри XX вучуд доштанд.

5. Кооперативҳои қарздиҳӣ (кредитӣ) – ташкилотҳои Давлати Шӯравӣ буда, ба додани қарзҳои гуногуни имтиёзному беимтиёзи нақдӣ ба аҳолии шаҳру деҳот (асосан камбағалон) машғул буданд. Дар Тоҷикистон ин кооперативҳо аз соли 1923 амал мекарданд.

6. «Пахтасоюз» – соли 1927 таъсис ёфта, ташкилоти роҳбарукинандай умуми иттифоқии тайёр кардани пахта барои корхонаҳои ресандагӣ ва пахтатозакунӣ буд. «Пахтасоюз» дар Тоҷикистон шуъбаҳои худро дошт.

Савол ва супоришҳо:

1. Мушкилиҳои азнавбарқароркунӣ аз чиҳо иборат буданд?
2. Муносабати Давлати Шӯравиро нисбат ба моликият шарҳ дидҳед.
3. Аввалин ширкатҳо ва кооперативҳоро номбар кунед.
4. Кадом хелҳои кооперативҳоро медонед?
5. Корхонаҳои саноатии дар солҳои 1925 - 1929 соҳташударо номбар кунед.
6. Аввалин хатти роҳи оҳани Бухорои Шарқӣ кай соҳта шуда буд?
7. Сиёсати Давлати Шӯравӣ нисбат ба ҳунармандӣ ва ҳунармандон чӣ гуна буд?
8. Артели ҳунармандӣ чист?

§ 26-27. МУБОРИЗАИ СИНФӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУХТОРИЯТ

Ду маъракаи зарбазани бар зидди Иброҳимбек. Масъалаи аз ҳама муҳими сиёсии солҳои 1925-1929 мубориза бар зидди дастаҳои торочгари зиддишӯравӣ буд, ки чомеаи онрӯзai шӯравӣ онҳоро босмачӣ эълон карда буд. Ҳамаи босмачиён танҳо душманони ҳалқи худ ва ҳатто шӯроҳо ҳам набуданд. Бадбаҳтии онҳо дар он буд, ки соҳти навро қабул карда наставониста, ҳам худро қурбон карданду ҳам қурбонҳои зиёд оварданд. Соли 1925 дар ҳудуди Тоҷикистон 48 дастаи босмачиён амал мекарданд, ки калонтарини онҳо дастаҳои Иброҳимбек – тақрибан 650 нафар, Бароттӯқсанбо – 150 нафар, Эғамбердӣ – 100 нафар, Мулло Зиёвуддин – 80 нафар, Раҳмондодҳоҳ – 100 нафар, Доңиёр – 80 нафар сарбоз доштанд. Иброҳимбек кӯшиш кард, ки онҳоро муттаҳид намояд. Аз ин рӯ, ў 31-уми декабри соли 1924 дар Ҳисор ҷамъомади қўрбоши-



Иброҳимбек

ёни лақайро гузаронида, масъалаҳои мубориза бар зидди шўроҳо ва таъсисидастаҳои наvizиддишўравиро пешгузошт. Аз 1-ум то 9-уми январи соли 1925 зери фармондехии Иброҳимбек 650 нафар босмачӣ дар водии Сурхону Қашқадарё барои пурра кардани сафҳои худ амалиётҳои чангӣ гузарониданд. Ў меҳост, ки босмачигариро дар ин минтақа вусъат бахшад, vale ба мақсадаш нарасид. Агарчи ў ба чанг намедаромад, vale аскарони корпуси 13-ум ўро дунболагирӣ карда, дар 9 рӯз 14 маротиба ба чанг кашиданд. Камии қувваҳои худро ҳис карда, ў боз ба Ҳисор баргашт ва 28-уми январи соли 1925 дар деҳаи Тӯдаи Ҳисор ҷамъомади қўрбошиёнро гузаронида, розигӣ дод, ки то тобистон баъзе дастаҳои ҳарбиаш пароканда шаванд. Худ ба Қўлоб рафта, ба горату қатли тарафдорони Ҳокимияти Шўравӣ сар кард. Моҳи марта соли 1925 Иброҳимбек деҳаҳои Ҷайрон ва Гузари Малики Қўлобро ғорат кард. Амалҳои Иброҳимбекро дида, Кумитаи Инқилобии ҷумҳурӣ ҳолати чангӣ эълон намуд ва ба омодасозии маъракаи мубориза бар зидди Иброҳимбек шурӯъ кард.

Дар ин маърака тамоми қўшунҳои корпуси 13-ми тирандоз, милитсия, қисмҳои таъйиноти махсус (ҚТМ), дастаҳои ихтиёрии «Калтакдорони сурх», мақомоти ҳифзи



Дастаи ихтиёрии деҳаи Эсанбойи нохияи Рӯдакӣ

ҳуқуқ, саломатӣ ва маорифу фарҳанг иштирок доштанд. Дастаҳои ихтиёрии Юлдошкомандир (Соҳибназаров), Муқим Султонов, Қувондиқ Тошев, Қаракомандир Алимов, Қарахон Сардоров, Қаршиоқсақол Одинаев, Кенча Зиёев ва даҳҳо дигарон дар ин маърака иштирок карданд. Моҳҳои март июли соли 1925 қўшунҳои шўравӣ 267 муҳориба гузаронида, дастаҳои зиддишўравиро парешон карданд. Аз 48 дастаи аввали сол тобистон 31 даста боқӣ монда буд,

ки шумораи умумии онҳо аз 500 нафар зиёд набуд. Моҳи июни соли 1925 вазъияти ҳарбӣ бекор карда шуд, вале торумор карданӣ дастаҳои босмачиён давом ёфта, то охири сол боз 18 дастаи дигар пароканда карда шуд. 25 қўрбошӣ ва 237 босмачӣ ихтиёран таслим шуданд.

Иброҳимбек дар яке аз муроҷиатномаҳои худ ба аҳолии Бухорои Шарқӣ навишта буд: «Мо дар Бухорою Фарғона ва Самарқанд ғалаба мекунем. Мусулмонон ошӯб доранд ва ором нестанд... Ҳоло бошад, большевикҳо танҳо мондаанд ва вазъияти онҳо бениҳоят душвор гардидааст... Ба большевикҳо барои қўшун, барои милиса одам надиҳед ва ҳеч гуна дастгирӣ накунед. Ба дастаҳои қўшунҳои мусулмонӣ дохил гардед».

Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар Бухорои Шарқӣ бар зидди Иброҳимбек садҳо дастаҳои ихтиёри пайдо шуда буданд.

Маълумоти ҷадвали зерин аз 4 кенти (нохияи) Бухорои Шарқӣ гувоҳи ин гуфтаҳоянд:

№	Номи кентҳо	кумитаҳо		дастаҳо	
		Шумора	аъзо	Шумора	аъзо
1.	Ёвон	2	24	3	1000
2.	Султонобод	3	40	3	90
3.	Лоҳур	2	30	2	50
4.	Арал	4	60	2	70
	Ҷамъ	11	154	10	1210

Зимистони соли 1926 Иброҳимбек бо тамоми маҳораташ, Амир Олимхон бо ҳазинааш ва ҷосусони байналмилаӣ бо найрангҳояшон дастаҳои нави босмачиёнро ташкил дода, дар Қаратоғу Файзобод, Вахшу Қўлоб ва Қаротегин ба амалиётҳои чудогона сар карданд. Таҷрибаи соли 1925 боз ба кор омад. Ҳукумати Тоҷикистон маъракаи дуюми зарбазаниро бар зидди Иброҳимбек ташкил кард. Дар ин давра агарчи шу-

мораи гарнizonҳои Артиши Сурх аз 107 ба 100 адад фуромада бошад ҳам, шумораи дастаҳои ихтиёри, отрядҳои худмуҳофи-заткуниӣ, калтакдорони сурх хеле афзуда буд. Ин буд, ки дастаи Раҳмондодҳоҳ, ки дар атрофи Душанбе амал мекард, пурра пароканда карда шуд. Ин муваффақият боз аз он сабаб ба даст омад, ки дастаҳои миллии низомӣ таъсис ёфта буданд. Акнун дар ҳайати корпуси 13-ми тирандоз полки миллии тоҷикӣ амал мекард. Дар натиҷа то моҳи апрел аксари ҳудуди водии Ҳисор (ба гайр аз ноҳияи Лақай-тоҷик, ки қаламрави имрӯзai ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ёвонро дар бар мегирифт), Вахшу Қӯлоб аз дастаҳои зиддишӯравӣ озод карда шуданд. Иброҳимбек дар кӯҳҳои Боботогу Тераклитог бо анборҳои худ бοқӣ монда, асосан ба горати деҳаҳои аз гарнizonҳо дур машғул буд. Ин имконият ҳам барои Иброҳимбек маҳдуд карда шуд. Аз хисоби ҳарбиён дар атрофи паноҳгоҳҳои Иброҳимбек 100 дастаи ҳурди зудамал ташкил дода шуд, то ки ба ҳама амалҳои ғоратгаронаи ў дар вакташ ҷазо дода шавад. Ҳусусияти дигари маъракаи зарбазаниӣ ба босмачигарии соли 1926 он буд, ки Ҳоқимияти Шӯравӣ баробари маҳв соҳтани босмачиёни ашаддӣ мақсади маҳв соҳтани одамони ба онҳо ёрии молӣ, ҷонӣ ва ҳабарӣ мерасондагиро ҳам дошт. Мақомотҳои даҳлдори давра зиёда аз 390 гумонбаршударо мавриди тафтиш қарор дода, 208 нафарашонро ба ҷазои қатл ҳукм карда, бοқимондаашонро бадарға карданд. Дар натиҷа дастаҳои босмачиёни бе ҳӯрокӯ лавозимоти ҷангӣ монданд. Иброҳимбек намояндаи ҳудро барои фаҳмондани вазъият ба Афғонистон фиристод, вале ба ҷавоби он мунтазир нашуда ва беоқибатии кори ҳудро пай бурда, 21-уми моҳи июни соли 1926 ба воситаи гузаргоҳи Бешкаппа ҳамроҳи такрибан 20 нафар наздикони худ ба Афғонистон фирор кард.

Барои чӣ ба Иброҳимбек мұяссар гардид, ки дар муддати кӯтоҳ дастаи сершуморе ҷамъ оварад? Аввалан, барои ин ки ў бисёр доно ва маккор буд. Воситаҳои ахбори бисёр дошт ва гуноҳу қадри ҳар як шахсеро, ки ба ҳуд ҷалб карданӣ буд, медонист. Ў марди шучоъ буд. Аз марг наметарсид, аз ҳама

пеш ба ҹанг медаромад ва аз ҳама охир аз майдони ҹанг мебаромад. Аз тамоми яроқҳои замона бехато тир мепарронд. Ҳар хел аспро ром карда метавонист. Дурӯғро намепази-руфт, vale барои ҳадафи худ хеле хуб истифода мекард. Дар ҳар як дехаи водиҳои Ҳисору Вахш ва Кӯлоб одамони худро дошт. Ҳақиқату адолатро мепарастид, vale нисбат ба душманонаш раҳму шафқат надошт. Аз ў метарсиданд. Дурӯя набуд, то ба охир ба ақидаи худ содиқ монд.

Мубориза бар зидди Фузайлмаксум. Баъди шикасти соли 1923 Фузайлмаксум ба Афғонистон гурехта, ба ҳучуми оянда тайёрӣ дид. Бо дастгирию дасисаҳои Англия ва Афғонистон 12-уми апрели соли 1929 аз минтақаҳои сарҳадии Тоҷикистону Афғонистон аз Ҳоруғ то Айвач дар 13 маҳал босмачиён сарҳадро вайрон карда, ба ҳоки Тоҷикистон даромадани шуданд. Фақат ба дастаҳои Кӯри Шермат ва Иброҳимбек мұяссар гардид, ки бо дастаҳои нисбатан калон ба ҳоки Тоҷикистон дохил гарданд. Кӯри Шермат аз сарҳад гузашта, Ванҷ ва Иброҳимбек Қалъаиҳумро ишғол намуданд. Дастанаҳои дигари хурди 30-50 – нафара дар минтақаҳои дигари Тоҷикистон ҳам кӯшиши аз сарҳад гузаштанро карданд, vale аксаран торумор гардиданд. Ба баъзеҳо мұяссар гардида буд, ки ҳадафи тири сарҳадбонон нагарданд. Қисме аз онҳо дар байнӣ мардум паноҳ бурданд ва ҹанди дигаре ба дастаҳои Иброҳимбеку Кӯри Шермат пайвастанд. Фузайлмаксум ва Кӯри Шермат ҳангоми амалиёти худ коркунони мақомоти шӯравӣ, ҳизбӣ, маориф, молия, почта ва гайраҳо бе суду санчиши пешакӣ ва бераҳмона қатл карданд. Фузайл 19-уми апрел Тавилдара ва 20-уми апрел Қалъаи Лаби Обро забт намуд. Баъди ишғоли Ҳоит се нафар аввалин муаллимаҳои ҳоитӣ – Сайрамбибӣ Қосимова, Маълумбибӣ Гадоева ва Оламбибӣ Абдуллоеваро ба дор кашид. Дар Ҳоит сарбозони худро ба 500 нафар расонида, ба Ғарм равона шуд.

Дар ҳамин давра, дар аксари дехаҳои водии Қаротегин душманонони соҳти нав дар масциду маъракаҳо ташвиқу

таргиби ба Фузайл ёрӣ доданро оғоз карданд. Вазъияти минтақаҳои болооби Қаротегин бисёр муташаниҷ гардида буд. Агар ба Фузайл забти Ғарм мұяссар мегардид, яқинан аҳолии зиёде аз атрофи Ғарм ба ў ҳамроҳ мешуданд. Аз рӯйи маълумоти маҳфӣ дар масцидҳои дехаҳои Нимич, Қалъанак, Навдӣ, Ғарми Боло, Белгӣ, Шул, Қазнок, Каҳдара, Навдонак ва дигарҳо одамони зиёди худиу бегона чамъ омада, интизори касе ва ё амале буданд. Водӣ ва ҷумҳуриро ҳарбузарби қалону тӯлонӣ интизор буд.

Рӯй додани ҳамаи ин воқеаҳо аз набудани қисмҳои низомии касбӣ дар минтақа, беназорат ва бе иттилооту маълумоти муфассал мондани ҳукumatҳои маҳаллию марказӣ ва оммаи ҳалқ гувоҳӣ медиҳад. Бинобар ин Ҳукumatи Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ин масъаларо зери назорат гирифт ва барои ёрии амалӣ расонидан ҳама имкониятҳоро истифода бурд. Аз ҷумла ба тариқи таъцилӣ аз Душанбе бо фармони сарфармондехи округи ҳарбии Осиёи Миёна П.Е.Дибенко ва командири бригадаи алоҳидай савора Т.Т.Шапкин бо сардории А.И.Бенко ба Ғарм як эскадрон фиристода шуд. Аз ҳисоби гарнизиони Кӯлоб ҳам як дастаи савора ба воситаи Тавилдара роҳи Ғармро пеш гирифт. Дар Ғарм бошад, аз ҳисоби коркунони муассисаҳои давлатӣ ва муаллимон бо сардории Ф. Гутовский ва Ф. А. Мокритский ду отряд ташкил карда шуд, ки яке аз 18 нафар ва дигаре аз 9 нафар иборат буд. Дастаи 18-нафара бо сардории Ф. Гутовский ба ҷангӣ зидди Фузайл баромада, дар дехаи Нимич ба муҳосира афтод ва дар ҷангӣ нобаробар ҳалок гардид. Дар ҳайати ин отряд муаллимон Абдуҷаббор Муҳаммадов, Носир Умаров, Абдулло Қосимов, Абдулаҳад Раҳимов, Ҳикмат Ғанӣ, Абдусалом Исломов, Убайдулло Ғайнуддинов дохил буданд. Отряди 9-нафара аъзои ҳудро то 45 нафар расонида, бо босмачиён 22-юми апрел дар



Шапкин Т.Т

наздикӣ Ғарм рӯ ба рӯ гардида, ҷангкунон ба Ғарм ақибнишинӣ кард. 23-юми апрел Фузайл як қисми Ғарм ва отряди Ф. Мокритскийро ба муҳосира гирифт. Муҳофизон то 29-уми апрел ҳама захираҳои тирро сарф карда буданд ва ба тарқ кардани Ғарм тайёрӣ медианд. Дар ҳамин вазъият пагоҳии 29-уми апрел дар таҷрибаи ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳи Шӯравӣ аввалин экспедитсияи ҳарбии - ҳавой ба Ғарм фиристода шуд. Аввалин 2 самолёт, ки дар онҳо командири бригада Т.Г.Шапкин ва Комиссари бригада А.Т.Федин бо чор нафар аскари сурҳ ва 4 пулемёт савор буданд, дар ҳамвории наздикӣ Ғарм фуруд омада, ба ҷанг даромаданд. Ҳамон рӯз боз 40 аскари сурҳ ба воситаи самолёт ба Ғарм расиданд. Зарбаи асосиро ба босмаҷиҳо самолётҳо заданд. Аз тез парвозкунӣ, овоз ва тирпарронии пулемётҳои самолёт босмаҷиён ба воҳима афтода, роҳи гурезро пеш гирифтанд. Аз Қӯлоб отряди 50-нафара ба Тавилдара расида омад. Дар якҷоягӣ аскарони сурҳ дастаи Фузайлмаксумро таъқибкунӣ то сарҳад рафтанд. 9-уми майи соли 1929 Фузайлмаксум бо 12 нафар навқараш ба Афғонистон фирор кард.

Дар ҷанги зидди Фузайлмаксум 15 нафар омӯзгор, аз ҷумла Каримҷон Ҳусейнзода, Яхӯ Олимӣ, Алиакбар Ҳасанов, Сайфулло Алиев кушта шуданд. Ҳоло дар деҳаи Нимич ва маркази ноҳияи Ғарм оромгоҳи бародарии ҳимоятгарони Ғарм аз хуҷуми Фузайл Максум боқист.

Лугат

1. Маъракаи зарбазани ба босмачигарӣ – солҳои 1921 – 1923 зидди босмаҷиён маъракаҳои зарбазани ташкил карда шуда, дар рафти онҳо мочарои Анварпошшо ва меросхӯри ў Салимпошшо бартараф карда шуда буд.

2. Қўрбошиёни Лакай – сардорони дастаҳои босмаҷиёни худуди имрӯзайи ноҳияи Рӯдакӣ дар назар дошта мешавад.

3. Вазъияти ҳарбӣ – ҳолате буд, ки дар он қонуну қоидаҳои давраи ҷанг амал мекарданд.



**Каримҷон
Ҳусейнзода**

Саволҳо

1. Марҳалаҳои мубориза бар зидди Иброҳимбекро баён кунед.
2. Чаро Фузайл шикаст хўрд?
3. Дар бораи шикасти Фузайл дар Ғарм чӣ медонед?
4. Сабабҳои асосии ғалаба бар зидди босмачигарӣ қадомхоянд?

§28. ФАРҲАНГИ ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУХТОРИЯТ

Маориф ва мактаб. Дар давраи шӯравӣ низоми ташаккул-ёftai маорифи ҳалқӣ ба вучуд омад, ки ба он Комиссариати маорифи ҳалқ роҳбарӣ мекард. Комиссариат ваколатҳои таъсис додану таъмин кардани мактабҳоро бо бино, маводи таълимӣ, муаллим ва назоратро ба ӯҳда дошт. Комиссариат дар вилоятҳо, округҳо ва ноҳияҳо шӯъбаҳои худро дошт. Аввалин вазирони маорифи ҶМШС Тоҷикистон Аббос Алиев ва Юсуфизо Нисормуҳаммадов буданд.

Дар солҳои 1924 - 1929 дар ҶМШС Тоҷикистон нисбат ба солҳои гузашта пешравии кори мактаб ҳис карда мешуд. Ин пешравӣ қабл аз ҳама дар соҳтмони биноҳои мактаб ба назар мерасид. Аз сабаби он ки ҷумҳурӣ сиёсати ба таълими ҳатмӣ гузаштанро пеш гирифта буд, амалӣ шудани он пеш аз ҳама, ба мавҷудияти биноҳои таълимӣ вобаста буд. Аз ин рӯ, солҳои 1926 - 1929 дар ҷумҳурӣ ҳашари умуми-ҳалқӣ барои соҳтани биноҳои мактабӣ гузаронида шуд. Дар ин солҳо шӯрои деҳоте набуд, ки дар он мактаби нав бунёд нагардида бошад. Ин мактабҳо аз 4 то 7 синфҳона доштанд, вале ин маънои онро надошт, ки ҳамаи қӯдакони синни мактабӣ бо таҳсил фаро гирифта шуда бошанд. Масалан, соли 1926 ҳамагӣ 3% қӯдакони синни мактабӣ таҳсил мекарданду ҳалос. Соли 1927 – 5,6%, соли 1928 – 11, 8%-и онҳо ба мактаб ҷалб карда шуда буданд.

Таҳсили дузинагӣ боқӣ монда, фақат шумораи мактабҳо зиёд шуда буд. Дар тамоми деҳоти Тоҷикистон мактабҳои зинаи аввали дусола ва сесола ҳам вучуд доштанд. Тамою-

ли табдил додани мактабҳои зинаи аввал ба мактабҳои 3,4 ва 5-сола сар шуда буд. Мактабҳои зинаи дуюм бошанд, ба шаш-даҳсола табдил ёфтанд.

Таъйиноти онҳо ва низоми маорифи ҳалқ на танҳо додани маълумоти умумӣ, балки ба шогирдон тарбияи иҷтимоӣ, касбӣ ва сиёсию маърифатӣ додан низ буд.

Комиссариати маорифи ҳалқи ҶМШС Тоҷикистон аз соли 1925 сар карда, ҷорӣ намудани таълими ҳатмиро сар кард. Барои ин ба ҳисоб гирифтани талаботи оянда зарур буд ва ин кор талабот ба синфҳонаҳою муаллимонро ҳам муайян мекард. 12-уми декабри соли 1926 Ҳукумати Тоҷикистон «Дар бораи ҷорӣ намудани таълими умумии меҳнаткашон дар ҶМШС Тоҷикистон» декларатсия қабул кард. Ин декларатсия ҳуқуқи ҳамаи шаҳрвандонро барои гирифтани таҳсилоти ройгон таъмин мекард. Мутобики он соҳтмони мактабҳои шӯравӣ низ сол то сол зиёд мешуд. Ба ин рақамҳо таваҷҷӯҳ кунед: соли 1925 дар Тоҷикистон 31 мактаб, соли 1926 - 67, соли 1927 - 155 ва соли 1928 - 317 мактабу 8 интернат амал мекард. Аз ҷумла шумораи мактабҳои занона соли 1928 ба 10 адад расида буд. Аз шумораи умумии мактабҳо 228-тоашон мактабҳои тоҷикӣ, 38-то ӯзбекӣ, 3-то туркманиӣ, 3-то қирғизӣ, 2-то қазоқӣ ва 43-то мактаби русию яхудӣ ва арманиӣ буданд. Агар дар 31 мактаби соли 1925 тақрибан 900 талаба таҳсил мекарда бошад, дар 317 мактаби соли 1928 – 12325 нафар талаба бо таҳсил фаро гирифта шуда буд. 90 дарсади талабагон фарзандони камбағалону миёнаҳолон буданд. Таълими шӯравӣ шаклан ва мазмунан аз таълими мактабҳои усули кухна фарқ дошт. Он дар асоси барнома ва китобҳои дарсии нав ҷорӣ карда шуда буд. Дар солҳои 1925 - 1929 барои мактабҳои тоҷикӣ доир ба фанҳои ботаника, ҷуғрофия ва алгебра китобҳои дарсӣ нашр гардиданд, ки асосан китобҳои тарҷумавӣ буданд. «Алгебра»-и Киселёв, ки то нимаи солҳои 50-ум хизмат кард,



Раҷабибӣ
Бобокалонова

«Қоидаҳои морфологии забони тоҷикӣ»-и С.Маноғзода, «Физиология» ва «Ҷаҳони нав»-и Р. Ҳошим, ки дар ҳаёти мактаб нақши муҳим бозиданд, аз ҷумлаи онҳо буданд.

Дар солҳои 1924 - 1929 интернатҳо ҳам чун як шакли фарогирии наврасон бо таълим боқӣ монданд. Шумораи онҳо зиёд гардида, дар соли 1929 ба 20 адад расида буд.

Маориф ва мактаби Тоҷикистон фидоиёни зиёд дошт. Аббос Алиев, Яҳё Олимӣ, Ю.Нисормуҳаммадов, К.Хусейнзода, Н.Розиқов, Ҳамроқул Қӯзиев, Абдулвоҳид Рақиев, Абдуғаффор Сатторов, Муллоҷон Сайдмуродов, Б. Азизӣ, К. Дайламӣ, Ҳ. Нематуллоев, Д. Суҳайлӣ, Д. Тӯраев, К. Убайдуллоев, Н. Шакарбеков, Ҳ. Мусрифшоев, Ш. Мамадшоев, Чилабиӣ Ҳошимова, Сайрамбиӣ Қосимова, Маълумбиӣ Гадоева, Оламбиӣ Абдуллоева, Алиакбар Ҳасанов ва садҳо дигаронро номбар кардан мумкин аст, ки дар рушду нумӯи соҳаи маориф саҳми арзанда гузоштаанд. Мактаби шӯравӣ роҳи душвору пуршарафера дар маърифатноккунонии ҳалқи тоҷик тай кард. Мактабу муаллимони шӯравии солҳои 20-ум ба таъқиби саҳти муллоҳо ва душманони маорифи ҳалқ дучор шуда буданд. Муллоҳо барои он ки мардум фарзандонашонро ба мактаб надиҳанд, мактабҳои шӯравиро муассисаи бидъат ва муаллимонашонро коғир эълон мекарданд. Ҳатто муаллимонро қатл ҳам карданд. Дар байни онҳо К.Хусейнзода, Я.Олимӣ, А.Ҳасанов, С.Алиев, А. Муҳаммадов, Н.Умаров, Ҳикмат Фаниӣ, А.Исломов, У.Гайнуддинов, М.Сайдмуродов, С.Қосимова, М.Гадоева, О.Абдуллоева ва даҳҳо дигарон ҳастанд, ки номашон дар таърихи маорифи Тоҷикистон бо ҳарфҳои заррин сабт шудааст.

Ҳамин тарик, то соли 1929 низоми мунтазами маориф ва мактаби шӯравӣ пайдо шуд, vale Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҳам мактаби олӣ надошт. Барои Тоҷикистон кадрҳои маълумоти олидошта дар Самарқанд, Тошканд, Москва,



Анвар Ҳасанова

Санкт-Петербург ва Боку тайёр карда мешуданд. Дар до-нишгоҳои шаҳрҳои номбурда бо мақсади омода кардани кадрҳои зиёди педагогӣ ва инженерию техникий ҷойҳои маҳ-сус (квота) чудо карда шуда буд. Дар ин самт Дорулфуну-ни муаллимтайёркуниу Донишгоҳи давлатии Осиёи Миё-наи Тошканд ва Донишгоҳи коммунистии халқҳои Шарқи Москва хидмати зиёде кардаанд.

Берун аз квота бисёр мактабҳои олии Москваю Санкт-Петербург ва Қазон ҳам аз ҳисоби ҷавонони Тоҷикистон кадр тайёр карда ба ин ҷо меғиристоданд.

Муассисаҳои фарҳангӣ-маърифатӣ. Солҳои 1924 - 1929 давраи ташаккули пурраи муассисаҳои фарҳангии-маъри-фатии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Шумораи китобхонаҳои оммавӣ ба 16 адад расид. Шумораи клубҳо дар охи-ри соли 1929 ба 32 адад расида, 8-тоашон клубҳои касбӣ буданд. Охири соли 1929 дар тамоми марказҳои вилоятҳо клубҳо кушода шуданд. Ҷумҳурӣ соҳиби 8 клубу 24 муас-сисаи клубӣ буд. Дар шимоли Тоҷикистон 6 клуби касбӣ амал мекард. Муассисаҳои дигари фарҳангии маърифатии ба фаъолияту вазифаи клубҳо наздик «Хонаи дехқон» ва «Қасри дехқон» буданд. Вазифаи асосии ин ҳар ду муассиса тарбияи фарҳангии маърифатӣ ва касбии коргарону дехқо-нон буд. Ин клубу муассисаҳо ба тарғиби таҷрибаи пешқа-дам ҳам сарукор доштанд. Клубу хонаҳои дехқонон ба таш-кили маҳфилҳои ҳаваскорони санъат, инчунин ба намоиши кинофильмҳо машғул буданд. Дар ин кор «Хонаи дехқон»-и Душанбе кори хеле муҳимро ба анҷом мерасонид. Масалан, намоишҳои олоти нави кишоварзӣ ва умуман техникаи ки-шшоварзиро ташкил мекард. Дар «Хонаи дехқон»-и Душанбе саҳнаи доимии намоиш вуҷуд дошт. Дар ин солҳо фаъоли-яти осорхонаҳо низ барои баланд бардоштани маърифати аҳолӣ дар Ҳуҷанду Душанбе оғоз гардида буд ва биноҳои маҳсус барои осорхонаҳо чудо шуда буданд.

Театр. Ташаккулёбии театри касбии тоҷик ҳам ба солҳои 1924 - 1929 рост меояд. Солҳои 1925 - 1929 дар Ҳуҷанд, Ӯро-теппа (Истаравшан), Исфара, Конибодом, Панҷакент, Ду-

шанбе, Қаратог, Құлоб, Құргонтекпа, Ғарм, Ҳоит, Хоруғ театрҳои халқӣ таъсис ёфта буданд. Аввалин дастаи театрии миллӣ дар назди маъмурияти «Хонаи деҳқон» соли 1927 бо ташаббус ва роҳбарии Ҳаким Карим таъсис ёфта, махфили мусиқӣ-драммавӣ ном дошт. Дар заминаи он 7-уми ноябрини соли 1929 аввалин театр касбии тоҷик таъсис ёфт, ки ҳоло Театри академии драмавии ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ном дорад. Дар Тоҷикистон то соли 1929 32 клубу 4 қинотеатр (дар Душанбе, Ҳучанд, Ӯротеппа ва Конибодом), 16 китобхонаи умумӣ ва 9 дастгоҳи кинонамоишдӣ фаъолият мекарданд, ки асосан дар марказҳои маъмурӣ амал мекарданд ва ба марказҳои машишию маърифатӣ табдил ёфта буданд.

Санъати кино. Санъати кинои Тоҷикистон ҳам дар охири солҳои 20-ум ба вучӯд омад. Навори аввалини киночиёни тоҷик «Омадани поездӣ аввалин» ба ҳисоб меравад, ки онро киножурналист В. Кузин ба навор гирифта буд. Соли 1929 якчанд навори «Тоҷикистони Шӯравӣ» сабт шуда буд.

Адабиёт. Дар солҳои 20-ум адабиёти шӯравии тоҷик ташаккул ёфт. Мактаби адабии классикии тоҷик барои ташаккулӣ адабиёти шӯравии тоҷик заминаи хубе буд. Дар саргҳаи он қаламкашони машҳур меистоданд. Устодон С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ, ки поягузорони адабиёти асри XX тоҷик гардиданд, шаҳсиятҳои маъруфтарини ҳамин давраанд. Эҷодиёти онҳоро чомеаи ҷаҳонӣ пазируftааст ва эътироф кардааст. Асарҳои С. Айнӣ «Одина», «Намунаи адабиёти тоҷик», «Материалҳо дар бораи инқилоби Бухоро», шеърҳои Лоҳутӣ, ки ба солҳои 20-ум даҳл доранд, аз мағзи дили ҳалқи меҳнаткаш эҷод шудаанд.

Дар охири солҳои 20-ум дар қатори С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, ба арсаи адабиёт П. Сулаймонӣ, М. Раҳимӣ, М. Аминзода, С. Ҷавҳаризода, А. Дехотӣ, Ҷ. Икромӣ, Б. Азизӣ, М. Турсунзода, Али Ҳуш ва дигарон бо асарҳои худ ворид шуда буданд, ки адабиёти тоҷик бо номи онҳо фарҳдорад.

Илм. Дар солҳои 20-ум дар Тоҷикистон якчанд муассисаи илмӣ ҳам ташкил ёфта буд, ки ба солҳои 1924 - 1929 рост меояд. Аввалин муассисаи илмӣ осорхона буд. Соли 1924

дар Душанбе осорхонаи таъриҳ ва санъати тасвирий кушо-да шуда буд. Соли 1926 Маркази эпидемиологӣ-санитарии Душанбе, соли 1929 боди ботаникӣ Помир, соли 1929 До-нишкадаи тадқиқоти илмии назди ШКХ ҶШС Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки баъдтар ба муассисаи илмӣ-тадқиқотии соҳавии чумхурӣ табдил ёфт.

9-уми январи соли 1925 бо ташаббуси Кумитаи Инқило-бии ҶМШС Тоҷикистон дар Тошканд «Чамъият барои омӯ-зиши Тоҷикистон ва ҳалқияти эронии бурунмарзии он» таъ-сис ёфта буд. То соли 1929 ин чамъият се мачмӯа (1925, 1927, 1928) аз чоп баровард, инчунин ин муассисаи илмӣ бо ёрии АФ СССР дар солҳои 1917 - 1929 зиёда аз даҳ экспедитсияи илмӣ (бо сардории М.С.Андреев, О.А.Сухарева, И.И.Безде-ка, Е.Н.Павловский, Д.И.Шербаков, А.Е.Ферсман) ва як экспедитсия байналмилалии СССР ва Германияро дар Помир ташкил кард, ки дар рафти онҳо наботот, ҳайвонот, захи-раҳои табиӣ ва меҳнатии Тоҷикистон тадқиқ карда шуданд. Дар ин солҳо дар тадқиқи илмҳои гуманитарӣ ҳам берун аз чумхурӣ кори зиёде ба сомон расонида шуд. Асосан доир ба бостоншиносӣ (археология), мардумшиносӣ (этнография) ва осори хаттии гузашта маводи зиёде ҷамъоварӣ карда шуда буд.

Дар солҳои 1924 - 1929 матбуоти миллии тоҷик ташаккул ёфт. Дар Тоҷикистон акнун рӯзномаҳои “Бедории тоҷик”, ки соли 1929 ба “Тоҷикистони сурх” табдил дода шуд, “Со-ветский Таджикистан”, “Қизил Тоҷикистон”, мачаллаҳои “Дониш ва маданият”, “Роҳбари дониш” нашр мегарди-данд.

Чумхурии Тоҷикистон соли 1925 соҳиби нашриёти мил-лии худ – Нашриёти давлатии Тоҷикистон гардид, ки дар нашри китобҳои дарсӣ, сиёсӣ, илмӣ, бадеии солҳои 1925 - 1929 саҳми босазое гузашт.

Ислоҳоти алифбо. Дар тамоми давраи солҳои 1917-1928 дар ҳудуди Тоҷикистон аз се алифбо: арабӣ, кириллӣ ва ло-тинӣ истифода мебурданд. Ҳатто дар мактабҳои таълими ҳамагонӣ ва шабонаи маҳви бесаводӣ ҳам аз ин се алифбо

истифода бурда мешуд. Ҳокимияти Шўравӣ сиёсати сароса-рии маҳви бесаводиро пеш гирифта, аз ҳама навъҳои таълим (мактаби кухна, шўравӣ ва маҳви бесаводӣ) истифода мекард. Талабот ба омӯзгор, китобҳои дарсӣ ва аёниятҳои таълимий зиёд гардид. Саноати полиграфӣ ва нашриёти ҳамонвақтаи ҷумҳурий қудрати бо алифбои арабӣ қонеъ кардани ин тала-ботро надошт. Дигар ин ки усули таълими алифбои арабӣ душвор буд. Боз чанд омилҳои дигаре буд, ки ҳукumat роҳи ислоҳотро пеш гирифт. Баъди баҳсҳои тӯлонӣ ба хуносae омаданд, ки ислоҳоти алифбо гузаронида шавад ва алифбои лотиниасоси нави тоҷикӣ омода карда шуд. Соли 1929 гузариш ба ин алифбо дар низоми маориф, мактаб ва нашриёт ба охир расид, яъне сабаби асосии ба алифбои лотинӣ гузаштан-душвории саноати нашр ва полиграфия дониста шуда буд.

Ташаккули матбуот ва полиграфияи шўравии тоҷик. То Инқилоби Октябр дар ҳудуди Тоҷикистон ягон рӯзномаю маҷалла ва китоб нашр намешуд ва нашриёт ҳам вучуд надошт. Аз соли 1917 то соли 1924 бо за-бони тоҷикӣ рӯзномаҳо пайдо шуданд, вале дар Самарқанду Бухоро ва Тошканд нашр мегарди-данд. Аввалин чопхона дар ҳудуди Тоҷикистон чопхо-наи корпуси 13-уми тиран-доз буд, ки барои аскарони сурҳ ҳар гуна ҳуҷҷату қоғаз, аз ҷумла рӯзномаи «По босмачу»-ро нашр мекард. Маводди нашрӣ барои Тоҷикистон дар Самарқанду Тошканд, Бухо-рою Когон ва Қазону Москва нашр мегардид.



Машварати аъзи раёсати
лотинигардонии алифбои тоҷикӣ.
Дар байн раис Обид Исматӣ

Лугат

1. Таҳсили зинагӣ – шакли дузинагии таҳсилоти солҳои бисту-ми шўравӣ буд. Зинаи аввал маълумоти ибтидой ва зинаи дуюм маълумоти миёна медод. Муҳлати таҳсил дар зинаи аввал 2-4 сол ва дар зинаи дувум ҳам 2 - 4 сол буд.

2. «Чамъияти омӯзиши Тоҷикистон ва ҳалқҳои эронии бурун-марзии он» – ташкилот, муассисаи илмӣ буд, ки сарраёсати он дар Тошканд ва шуъбаҳояш дар Самарқанду Бухоро ва Хучанду Душанбе амал мекарданд. Аъзои ин ҷамъият ҳамаи соҳаҳои Тоҷикистон ва ҳалқиятҳои эронинажодро тадқиқ мекарданд.

3. Ислоҳоти алифбо – тағирии алифбо, ки соли 1929 гузаронида шуд.

4. Алифбои лотиниасоси тоҷикӣ – алифбое, ки солҳои 1929 – 1939 ба ҷойи алифбои арабиасоси тоҷикӣ ҷорӣ гардида буд.

5. Алифбои кирилиасоси тоҷикӣ – алифбое ки, имрӯз дар ҷумҳурӣ ҷорӣ шуд. Ин алифбо дар Осиёи Миёна аз солҳои 60-ми аспри XIX корбаст мешуд ва аз соли 1939 ҳамчун алифбои давлатӣ мавриди истифода аст.

Саволва супоришҳо:

1. Таълими мактабҳои шӯравӣ чӣ гуна буд?
2. Шаклҳои мактабҳои солҳои 20-умро номбар кунед ва шарҳ дихед.
3. Ба муассисоти фарҳангӣ – маърифатӣ ҷиҳо дохил мешуданд?
4. Аввалин театри қасбии тоҷик кай таъсис ёфт?
5. Муассисаҳои илмии солҳои 20-ро номбар кунед.
6. Сабабҳои ба алифбои лотинӣ гузаштанро шарҳ дихед.

§ 29. ТАЪСИСЁБИИ ҶУМҲУРИИ ШӮРАВИИ СОТСИАЛИСТИИ ТОҶИКИСТОН

Аз мухторият ба соҳибхтиёрий. Дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии Тоҷикистони мухтор раванди таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон яке аз воқеаҳои муҳими дорои аҳамияти сиёсӣ, иқтисолӣ, маданий ва байналхалқӣ ба хисоб меравад.

Солҳои 1925 - 1929 чӣ Ҳукумати Тоҷикистон ва чӣ ахли ҷа-моатчиғии ҷумҳурӣ дар бораи беадолатиҳои тақсимоти соли 1924 ба Комисариати ҳалқи миллатҳо ва ҳукумати СССР (ИҶШС) мактубу муроҷиатҳои зиёде фиристода буданд. Ин масъала боиси баҳси маҳсуси Бюрои осиёимиёнагии КМ ҲҚ(б), Комисариати ҳалқи миллатҳо гардид, вале ба осонӣ ҳал карда нашуд. Ҳукумати Тоҷикистон ин масъаларо бо роҳи консти-

тутсионӣ дар доираи қонунҳои асосии ЧМШС Тоҷикистон, ҶШС Ӯзбекистон ва СССР (ИЧШС) ҳал кард. Пантуркизм то ба ҷое боло рафта буд, ки ҳангоми додани шаҳодатномаҳои таваллуд ва шиносномаҳо дар солҳои 1925 – 1926 ва гузаронидани рӯйхатгирии аҳолии соли 1926 сиёсати ӯзбек гардонидани тоҷикони Буҳоро, Самарқанд, Кармина, Ҷизаҳ, Қўқанд, Тошканд ва ғайраҳоро пеш гирифта, ҳатто зўрӣ ва таҳдидро (агар ҳудро ӯзбек нағузаронанд, онҳоро ба Тоҷикистон бадарга мекунанд) ҳам раво донистанд. Аз соли 1925 сар карда, тадриҷан мактабҳою синфҳои тоҷикиро ба ӯзбекӣ табдил додан гирифтанд, ҳатто ба мактабҳои тоҷикӣ муаллимони ӯзбекзабонро мефиристодагӣ шуданд. Ба ин сиёсат бештар аҳолии округи Ҳучанд эътиroz карданд ва аз тариқи роҳи оҳани Ҳучанд гузаштани оқсақоли Иттиҳоди Шӯравӣ М.И.Калининро истифода бурда, қатораи ўро маҷбуран боздошта, ҳоҳиш намуданд, ки округи онҳоро аз Ӯзбекистон чудо кунанд. Оқсақоли Умумииттифоқ ба қисме аз мардуми округи Ҳучанд - Конибодом, Исфара ва Ашт барои таъсиси ноҳияҳои муҳтор ёрӣ дод, вале масъалаҳои асосии иқтисодӣ, сиёсӣ ва миллии ин минтақа ҳал нашуд ва ин минтақа боз ба ҳайати Ӯзбекистон баргашт. Ҳамаи ин масъалаҳоро дар доираи қонун ҳал кардан лозим буд. Барои ҳалли масъалаи миллӣ хулосаҳои илмии В.В. Бартольд ва И.А.Зелинский ҳам далели қотеъ нашуданд.

Дар сиёсати инкишофи муҳторияти Тоҷикистон ҳукуматҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, такя ба фаъолияти ҳукумати Умумииттифоқ карданд.

Анҷумани дуюми шӯроҳо ҳоҳиши меҳнаткашони округи Ҳучанди ҶШС Ӯзбекистонро дар бораи аз ҳайати Ӯзбекистон баромада, ба ҳайати ЧМШС Тоҷикистон дохил шудан ба назар гирифта, қарор қабул кард, ки дар бораи ба ҳайати Тоҷикистон баргардондани округи Ҳучанд ба Анҷумани сеюми шӯроҳои Ӯзбекистон муроҷиат намояд. Ин қарор дар асоси декларатсия дар бораи тақсимот қабул карда шуда буд. Дар он омада буд, ки то ба охир расидан ҷанги шаҳрвандӣ ҳудуди тоҷикнишини уезди Ҳучанд дар ҳайати Ӯзбекистон мемонад. Инак, ҷангтамом шуда, барқароркунӣ анҷом ёфта буд ва давраи ичрои қонун ҳам расид. Қарори

Анчумани дуюми шўроҳои ҶМШС Тоҷикистонро Анчумани сеюми шўроҳои ҶШС Ўзбекистон 25-уми майи соли 1929 муҳокима намуда, дар бораи ба Тоҷикистон баргардондани округи Хучанд қарор қабул кард. Ин қарор Ҳукумати умумииттифоқро водор кард, ки хуқуқҳои конститутсионии Тоҷикистонро ба инобат гирад, чунки бо ҳамроҳ гардидани округи Хучанд се шарти конститутсионии таъсиси ҷумҳурии мустақил ичро шуда буд. Аҳолии Тоҷикистон акнун аз 1 млн. зиёд, он бо ду ҷумҳурии хориҷӣ – Чин ва Афғонистон ҳамсарҳад буд ва зиёда аз нисфи аҳолиашро тоҷикон ташкил медоданд. 12-уми июни соли 1929 Президиуми КИМ-и СССР (ИЧШС) баъди муҳокимаи ҳисоботи ҳукумати Тоҷикистон дар бораи аз ҳайати ҶШС Ўзбекистон баромадани ҶМШС Тоҷикистон ва таъсис додани ҷумҳурии иттifoқии мустақилу комилхуқӯқ ва ба ҳайати СССР (ИЧШС) дохил шудани он қарор қабул кард, инчунин қарор кард, ки ин масъала ба муҳокимаи анчумани шўроҳои Ўзбекистон ва Президиуми КИМ-и Ўзбекистон гузошта шавад. Ҳукумати умумииттифоқ барои ҳалли ин масъала ду моҳ муҳлат муайян намуд, вале дар амал баргардондани округи Хучанд тоаввали моҳи сентябрь соли 1929 қашол ёфт.

13-уми июни соли 1929 КИМ-и ҶШС Ўзбекистон қарори аз ҳайати Ўзбекистон чудо кардани Тоҷикистонро қабул карда, бо сардории Юлдош Охунбобоев Комиссияи маҳsusи тақсимоти амволро таъсис дод.

Ҳамин масъалаи чудо шудан аз ҳайати Ўзбекистон ва ба ҳайати СССР (ИЧШС) дохил шудани Тоҷикистонро Президиуми КИМ-и Тоҷикистон 11-ум ва 24-уми августи соли 1929 муҳокима намуда, қарор қабул кард, ки Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шавад.

4-уми сентябрь соли 1929 санади ба ҶМШС Тоҷикистон баргардонидани округи Хучанд ба имзо расид. 11-уми сентябр КИМ-и ҶМШС Тоҷикистон чудо шудани Тоҷикистон аз Ўзбекистон ва ба ҳайати СССР (ИЧШС) ҳамчун ҷумҳурии мустақил дохил шуданро зарур шуморида, қарор кард, ки барои ҳалли масъалаи мазкур 15-уми октябри соли 1929 Анчумани фавқулодаи шўроҳои ҶМШС Тоҷикистон даъват

карда шавад.

Анчумани III фавқулодаи шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон ва қарорҳои он

Ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон танҳо як қарору хисбот набуд. Ин масъалаи миллӣ, сиёсӣ ва байналмилалӣ ҳам буд, ки нозуниҳои миллию сиёсӣ ҳам дошт.

15-уми октябрин соли 1929 Анчумани фавқулодаи сеюми шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистон дар Душанбе ба кор сар кард. Дар кори анҷуман намояндагони ҳамаи минтақаҳову ҳалқҳои чумхурӣ, намояндагон аз ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва Ҳукумати умумииттифоқ иштирок доштанд. Яке аз қарорҳои аввалини анҷуман дар бораи таъсисёбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон буд, ки дар матни он омадааст:

«...Анҷуман қарор мекунад:

1. Анчумани III фавқулодаи ҶМШС Тоҷикистон қайд мекунад, ки дар натиҷаи ёрии ҳамаҷониба, мадад ва роҳбарӣ аз тарафи пролетариати иттиҳод дар шаҳсияти ҳукумати иттифоқӣ, мақомоти осиёимиёнагӣ ва ҳукумати Ӯзбекистон, инчунин тавассути сиёсати дурусте, ки ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон мегузаронад, Тоҷикистон хеле пеш рафт ва дар масъалаҳои фарҳанг, ҳоҷагӣ ва сиёсӣ мустаҳкам гардид.

2. Анҷумани фавқулодаи шӯроҳо маҳсусан қайд мекунад, ки пешрафтҳои ба даст овардашуда ва таъсисёбии ҷумҳурии иттифоқии Тоҷикистон самараи гузаронидани сиёсати дуруст ва пайвастаи миллии пролетариати инқилобист, ки барои нест кардани ҳама гуна зулми миллӣ, барҳам додани нобаробарии феълии ҳоҷагӣ ва маданий байни миллатҳои гуногун ва ҳудмуайянкуни миллии онҳо равона карда шудааст.

Лугат

1. Енуқидзе Авел Сафонович - Котиби Президиуми КИМ-и СССР (ИҶШС), ки қарори Анҷумани III фавқулодаи шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистонро дар бораи таъсис додани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ба ҳукумати СССР (ИҶШС) хонда дода, ҳозиронро ба таърихи гузаштаи ҳалқи тоҷик шинос гардонид. Ин баромадро рӯзномаи «Правда Востока» 13-уми декабри

соли 1929 чоп карда буд. Дар он аз чумла омадааст: «Тоҷикон аз қадимтарин ҳалқҳои Осиёи Миёна буда, гузаштаи боифтиҳор ва абармардҳои зиёд доранд».

2. Комиссияи конститутсионӣ - гурӯҳи корӣ, комиссияе буд, ки бо қарори ҳуқумат барои таҳияи матни конститутсия таъсис дода шуд. Дар Тоҷикистон чунин комиссияҳо солҳои 1926, 1929, 1936, 1976, 1991 бо қарорҳои мақомоти даҳлдор таъсис ёфта буданд. Раиси Комиссияи конститутсионии ҶМШС ва ҶШС Тоҷикистон дар солҳои 1926 - 1929 ва 1929 - 1931 Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) буд.

Саволҳо

1. Шартҳои асосии таъсисёбии ҷумҳурии соҳибихтиёри шӯравӣ чиҳо буданд?
2. Округи Ҳӯҷанд барои чӣ ба Ӯзбекистон ҳамроҳ карда шуда буд?
3. Округи Ҳӯҷанд барои чӣ ва кай ба ҶМШС Тоҷикистон баргардонда шуд?
4. ҶШС Тоҷикистон дар қадом мақомотҳо сурат гирифта буд?
5. Аз тақсимоти соли 1929 Тоҷикистон чӣ бурдҳо карда буд?

§30. ДАРСИ ТАҚРОРӢ

Ин дарс ба мисли дарсҳои тақрории дигар ба омӯзиши мавзӯи дуруст азхуднашуда ва ё тақрори мавзӯи дуюми китоби дарсӣ бахшида мешавад.

§31. ДАРСИ САНЧИШИ ТЕСТИ

Ин дарс ба давраи ҷамъбасткуни нимсолаи аввали соли хониш рост меояд ва ташкили санчиши тестӣ аз рӯйи барнома дар назар аст, яъне санчиши тестӣ ҳатмист. Бинобар ин, саволномаҳои тестӣ дар охири матни китоби дарсӣ ҷой дода шудаанд.

ТЕСТҲО

1. Зарурати баъди инқилоб таъсис додани ҳуқумати навро муайян намоед.

А) Бе ин амал мақсади инқилобро амалӣ кардан душвор мегардид. В) Ҳуқумати пештара пароканда шуда буд. С) Ҳуқумати пештара фирор карда буд. Д) Мақсад он буд, ки ҳуқуматҳои дигар ҳуқумату давлати навро эътироф кунанд.

2. Фарқ ва умумиятҳои таъсиси ҳукуматҳои Русияи Шўравӣ ва Туркистонро ёбед.

А) Фарқи аввал миллӣ, дувум бегона, умумияти аввал пролетарӣ, дувум буржуазӣ. В) Фарқи аввал дар Русия, дувум дар Туркистон ва умумияти аввал дар асоси нақшай ягона, дувум ҳамчун тақлид ба марказ. С) Фарқи аввал муташаккилона, дувум пароканда, умумияти аввал ва дуюм ҳокимияти халқӣ. Д) Фарқи аввал ҳадафҳои умумирузигӣ дувум умумирузиягӣ ва туркистонӣ, умумият ҳар ду пролетарӣ(авомӣ).

3. Дар таъсиси ҳукумати аввалини Русияи шўравӣ кадом фраксияҳою ҳизбҳо иштирок доштанд?

А) Фраксияи большевикҳою эсерҳо ва ҳизбҳои большевикию меншевикӣ. В) Фраксияҳои коргарию деҳқонӣ ва ҳизбҳои кадетҳою сотсиалистҳо. С) Ҳеч фраксияю ҳизб. Д) Фақат большевикҳо.

4. Дар таъсиси ҳукумати Туркистон кадом фраксияҳо ва ҳизбҳо иштирок доштанд?

А) Ҳеч фраксия ва ҳизб набуд. В) Фақат большевикҳо. С) Максималистҳо, меншевикҳо, большевикҳо ва ҳизби РСДР-П(б). Д) Ҷадидҳо.

5. Мақомоти идораи кишвари Туркистон кадомҳо буданд?

А) Генерал-губернатор (1867-1917), Комиссари Кумитаи иҷроияи кишварии ҳукумати муваққатӣ (март-ноябри 1917), Шўрои кишварӣ, Комиссариати маҷбуриятҳои ҳарбӣ, комиссариатҳои соҳавӣ. В) Шўрои губернаторҳо, Департamenti кишварӣ, Шўрои Вазирон. С) Комиссари ҳарбии кишвар, Комиссари кулли кишвар, Парламенти кишвар. Д) Шўрои олии кишвар, Шўрои губернаторҳо, Сенати кишвар.

6. Мақомоти идораи уезди Хучанд ва қитъаи Помир камоҳо буданд?

А) Шўрои уездӣ ва қитъавӣ. В) Кумитаи иҷроияи уездӣ (1866-1917) ва комиссари қитъавӣ, Кумитаи иҷроияи уездии ҳукумати муваққатӣ. С) Шўрои волостҳо ва қитъавӣ. Д) Комиссари уезд ва қитъа.

7. Мақомотҳои навташкили шӯравии уезди Хуҷанд ва қитъаи Помирро муайян кунед?

А) «Шӯрои уламо» ва «Шӯрои исломия». В) Шӯрои хунармандон ва Шӯрои қитъавӣ. С) Шӯрои уездии коргарону аскарҳо ва Шӯрои аскарҳои сарҳадӣ. Д) Мухторияти уездӣ ва қитъавӣ.

8. Эъломияҳои аввалини Ҳокимияти Шӯравиро ёбед?

А) Эъломияи хуқуқи халқҳои Русия ва Эъломияи хуқуқҳои халқи заҳматкаш ва мазлум. В) Декрет дар бораи замин ва Декрет дар бораи судҳо. С) Декрет дар бораи савдо ва Декрети сулҳо. Д) Конститусияи Русияи шӯравӣ ва Қонун дар бораи захираҳои табиӣ.

9. Муроҷиатномаҳои аввалини Ҳокимияти Шӯравиро муайян кунед?

А) “Муроҷиатнома ба халқи афғон”, “Муроҷиатнома ба халқҳои Украина”. В) “Муроҷиат ба афсарон”, “Муроҷиат ба афсарони подшоҳӣ”. С) Муроҷиатнома ”Ба ҳамаи шӯроҳо”, “Ба ҳамаи мусулмонони Русия ва Шарқ”. Д) Муроҷиатнома ”Ба коргарони роҳи оҳан”, “Ба маорифчиён”.

10.”Эъломияи хуқуқҳои халқи заҳматкаш ва мазлум” кай қабул шуда буд?

А) 25.10.1917. В) 27.11.1919. С) 13.12. 1917. Д) 3.01.1918.

11. Идораю мақомотҳои марказии аморати Бухороро чудо созед?

А) Амир, Шӯрои вазирҳо, қозиёлқузот, муфтӣ. В) Амир, бекҳо, раисҳо. С) Амир, қушбегӣ, қозикалон. Д) Амир, қушбегӣ, Шӯрои дарбор.

12. Артиши Сурхи Шӯравӣ кай таъсис ёфта буд?

А) Декабри соли 1917. В) Январи соли 1918. С) Феврали соли 1918. Д) Марти соли 1918.

13. Судҳои кӯхнаи Тоҷикистон кай барҳам дода шуда буданд?

А) Баробари Инқилоб. В) Декабри соли 1917. С) Марти соли 1918. Д) Мувофиқи нишондоди «Декрет дар бораи судҳо» аз 22-юми ноябри соли 1917, охирги соли 1919.

14. Судҳои нави шўравӣ чӣ ном доштанд ва кай таъсис ёфта буданд?

А) Судҳои халқӣ (шўравӣ). В) Судҳои коргарӣ. С) Судҳои коргарию дехқонӣ. Д) Судҳои демократӣ.

15. Милисаи шўравӣ кай таъсис ёфта буд?

А) Ноябри соли 1917. В) Декабри соли 1917. С) Январи соли 1918. Д) Марти соли 1918.

16. Оё медонед, ки дар ибтидои Ҳокимияти Шўравӣ қабул ба милиса ва хизмати ҳарбӣ чӣ тавр сурат мегирифт?

А) Ба воситаи пешниҳоди ариза. В) Ба воситаи ташкили озмун. С) Ба воситаи худпешниҳодкуй дар назди комиссияи ҳарбии шўроҳо. Д) Ба воситаи даъвати ҳатмӣ.

17. Вазифаҳои назорати коргариро муайян кунед?

А) Назоратро аз болои истеҳсолоти чамъиятӣ ва тақсими маҳсулот ба манфиати давлат ташкил ва пурзӯр кардан. В) Ҳимояи иқтисодии коргарон. С) Садди роҳи ғорати корхона шудан. Д) Барои давлатӣ кардани корхона мусоидат кардан.

18. Мақсади чамъияти гардонии истеҳсолотро шарҳ дихед. А) Ичрои яке аз талаботи инқилоб. В) Барҳам додани сармоядории калон ва таъсиси истеҳсолоти чамъиятии сотсиалистӣ. С) Ҷазои сармоядоронро додан. Д) Зиёд кардани истеҳсолот.

19. Аввалин ислоҳоти обу замини шўравӣ кадом солҳо гузаронда шуда буд?

А) 1917-1918. В) 1917-1918. С) 1918-1920. Д) 1920-1924.

20. Барои чӣ ислоҳоти замини солҳои 1918-1920 Тоҷикистон ислоҳоти замину об номида шуда буд?

А) Барои он ки ислоҳоти замину об буд. В) Барои он ки замину обро дар бар мегирифт. С) Дар «Декрет дар бораи замин» бо ҳамин ном омада буд. Д) Барои он ки дар Тоҷикистон об ҳам моликияти хусусӣ буд.

21. Нахустин чумхурии шўравӣ дар Осиёи Миёна кай ташкил ёфта буд?

А) Ҷумҳурии Муҳтори Шўравии Сотсиалистии Туркистон, апрели соли 1918. В) РСС Ӯзбекистон, 14-уми октябрி

1921. С) РСС Туркманистон, 14-уми октябри соли 1922. Д) РАСС Тоҷикистон, 14-уми октябри соли 1924.

22. Кай, бо кадом мақсад ва бо роҳбарии кӣ дар Помир Кумитаи умумипомирӣ ташкил шуда буд?

А) Декабри соли 1919 бо мақсади барқарор намудани Ҳокимияти Шӯравӣ бо роҳбарии Ш. Шоҳтемуров. В) Декабри соли 1919 бо мақсади барқарор намудани Ҳокимияти Шӯравӣ бо роҳбарии П. Воловик. С) Декабри соли 1919 бо мақсади барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ бо роҳбарии А. Элчибеков. Д) Декабри 1919 бо мақсади барпо намудани Ҳокимияти Шӯравӣ бо роҳбарии А. Дақов.

23. Намудҳои асосии ҷангҳоро муайян кунед?

А) Ҷангҳои мустамликовӣ, қабилавӣ, байнидавлатӣ. В) Ҷангҳои забткорона (таҷовузкорӣ), ҳимояткорона (аз таҷо-вуз), шаҳрвандӣ (гражданӣ). С) Ҷангҳои империалистӣ, пар-тизаний, баҳрӣ. Д) Ҷангҳои қитъавӣ, ҳавоӣ, ракетӣ.

24. Ҷангҳои шаҳрвандӣ боз бо кадом номҳо ёдварӣ ме-шаванд?

А) Ҷанги дохилӣ, берунӣ, қавмӣ. В) Ҷанг барои ҳукumat, вазифа, мансаб. С) Ҷанги шаҳрвандӣ, бародаркушӣ. Д) Ҷан-ги минтақавӣ, байниқавмӣ.

25. Туркистони русӣ гуфта чӣ дар назар дошта мешавад?

А) Минтақаи ҷуғрофиро дар Осиёи Миёна. В) Ҳамаи мин-тақаҳое, ки туркҳо сукунат доштанд. С) Туркзабонҳои насроп-ниро. Д) Қаламрави генерал-губернатории Туркистонро.

26. Сабабҳои ҷанги шаҳрвандии солҳои 20-уми асри XX-ро ёбед. А) Баргардондани имтиёзҳои аз дастрафта ва тақсим карда натавонистани ҳокимият. В) Гуногунҳизбӣ дар таъсиси ҳукumatи нав. С) Инқилоб ба ин меоварад. Д) Ичрои хоҳиши империализми ҷаҳонӣ.

27. Ташкилоти аксулинқилобии ҳарбии Туркистон чӣ ном дошт?

А) Олаш-Орда. В) Ташкилоти ҳарбии Туркистон. С) Шӯрои исломия. Д) Муҳторияти Қӯқанд.

28. Аввалин ташкилкунандай дастаи босмачигарӣ кӣ дониста мешавад? А) Мамадсолӣ. В) Кӯри Шермат. С) Ма-даминбек. Д) Анварпошшо.

29. Босмачиён худро чӣ (кӣ) меномиданд, муайян кунед.
А) Размкунанда. В) Ҷанговар. С) Босмачӣ. Д) Муҷоҳид.

30. Ҷанги шаҳрвандӣ чӣ гуна ҷанг аст?

А) Ҷангест байни ду қувваи сиёсии ба ҳамдигар зид дар як мамлакат барои ҳокимияти сиёсӣ. В) Ҷангест барои ҳокимијат. С) Ҷангест байни ду гурӯҳи қувваҳо. Д) Ҷанги байни одамон.

31. «Ташкилоти ҳарбии Туркистон» чӣ гуна ташкилот буд?

А) Ташкилоти ҳарбиёни Туркистон. В) Ташкилоти махфии зиддиинқилобӣ дар ҶМШС Туркистон. С) Ташкилоти ҳарбии афсарони ба истеъфобаромадаи Туркистони. Д) Ҳизби сиёсии ҳарбиёни Туркистон.

32. Ҳусусияти ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистонро муайн созед?

А) Ба ҷунин ҷангҳои дигар монанд буд. В) Дар намуди горатгарӣ амал кард. С) Шакли босмачигарӣ дошт. Д) Бо шиори динӣ баромад кард.

33. Сардорони аввалини дастаҳои зиддишӯравии Тоҷикистонро номбар кунед.

А) Анварпошшо, Сурайё Афандӣ, Сомӣ, Исматқӯрбонӣ. В) Қӯри Барот, Раҳмондодҳоҳ, Тоҳирпонсад, Аъзам. С) Ҳолмаков, Мулло Тош, Мулло Шараф, Эргаш. Д) Ҳолбӯта, Иброҳимбек, Фузайлмаҳсум, эшони Султон.

34. Сабабҳои асосии аз тарафи аҳолӣ дастгирӣ ёфтани шӯроҳо дар чӣ буд?

А) Рост омадани рафтор бо гуфтори шӯроҳо. В) Тағовут дар рафтору гуфтори босмачиён. С) Бисёрӣ будани тарафдорони шӯроҳо. Д) Кам будани босмачиҳо.

35. Сардорони дастаҳои босмачигарии минтақаи Сугдро номбар кунед.

А) Ашӯртӯқсабо, Усмонхоча, Исохоча, Ниёзбек, Барот. В) Исмат, Эргаш, Ҳолбӯта, Ҳомид, Раҳмонқул. С) Авлиёқул, Остонақул, Тугайсаӣ, Раҳмондодҳоҳ, Аъзам. Д) Давлатмандбой, эшони Султон, Қайюмпарвоначӣ.

36. Турккомиссия кай ва бо қадом мақсад таъсис дода шуда буд?

А) Октябри соли 1919 бо мақсади барпо намудани Ҳокимияти Шўравӣ. В) Октябри соли 1919 барои мустаҳкам намудани музаффариятҳои Инқилоб ва гузаронидани тақсимоти миллӣ-маъмурӣ. С) Соли 1924 барои ташкили маъррака зидди босмачигарӣ. Д) Соли 1917 барои ташкили шӯриши мусаллаҳона.

37. Кумитаи инқилобии Бухоро кай ва бо сардории кӣ ташкил ёфта буд?

А) 2-юми сентябрь соли 1920 бо сардории Ф. Хоҷаев. В) 14-уми сентябрь соли 1920 бо сардории А. Муҳиддинов. С) 14-уми октябрь соли 1920 бо сардории В. Куйбишев. Д) 14-уми сентябрь соли 1920 бо сардории А. Ҳочибоев.

38. Китобхонаи миллии Тоҷикистон кай кушода шуда буд ва ба номи кӣ буд? А) Соли 1924 ба номи В.И. Ленин. В) Соли 1929 ба номи И.В. Сталин. С) Соли 1933 ба номи А. Фирдавсӣ. Д) Соли 1941 ба номи А. Сино.

39. Милисаи тоҷик кай таъсис ёфта буд?

А) Соли 1924 бо таъсиси РАСС Тоҷикистон. В) Соли 1929 бо таъсиси РСС Тоҷикистон. С) Соли 1918 бо таъсиси ҶШС Туркистон. Д) Ноябри соли 1917 бо таъсиси Шӯрои Комисариати ҳалқии уезди Ҳучанд.

40. Барои чӣ босмачиён ба шаҳрҳо шаҳракҳо хучум намекарданд?

А) Шаҳрҳо ба муқовимат тайёр ва муташаккил буданд. В) Шаҳрҳо посбонҳои доимӣ доштанд. С) Босмачиён барои дар шаҳр ҷанг кардан таҷриба надоштанд. Д) Аз шаҳриҳо ҷизи форат мешудагӣ кам буд.

41. Сабаби асосии таъсиси бекигарии Масҷоҳро дар чӣ мебинед?

А) Қӯҳистон будани Масҷоҳ. В) Суст будани Ҳокимияти маҳаллии Шўравӣ. С) Хоҳиши мардуми Масҷоҳ. Д) Набудани қувваҳои дигар.

42. Барои чӣ бо барҳам ҳӯрдани бекигарии Масҷоҳ ҷанги шаҳрвандӣ дар вилояти Суғд ба охир расида ҳисобида мешавад?

А) Барои он ки дастаҳои босмачиён кам мешаванд. В) Барои

он ки бекигарии Масчоҳ барҳам хўрд. С) Барои он ки босмачигарии минбаъда характери сиёсии худро гум карда буд. Д) Барои он ки Масчоҳ маркази босмачигарии вилояти Суғд буд.

43. Дар ҳаракати зиддишӯравии Бадахшон киҳо нақши асосиро мебозиданд?

А) Босмачиҳо, рӯҳониҳо, бойҳо. В) Рӯҳониён, ҳарбиҳо, афгонҳо. С) Босмачиҳо ва ҳарбиён. Д) Босмачиҳои Фаргонаю Бухоро, сафедгвардиячиёни рус ва асирони ҳарбии румину венгер.

44. Сегонаи ҳарбӣ-сиёсии Помир кай ва барои чӣ ташкил ёфта буд?

А) Сентябри соли 1921 барои тезтар барқарор кардани Ҳокимияти Шӯравӣ. В) Ноябри соли 1918 барои барпо кардани Ҳокимияти Шӯравӣ. С) Декабри соли 1919 барои ба даст гирифтани ташабbus. Д) Январи соли 1925 барои таъсиси Ҳукумати Мухтор.

45. Воқеаи марбут ба А.Холмаков ва Тимофеев ба чӣ даглат мекунад?

А) Ба бастани шартнома. Б) Ба иштирокчии табаддулоти Помир будан. В) Ба роҳбари ягон муасисса будан. Г) Ба сарҳадчиёни Помир будан.

46. Ҷанги шаҳрвандии солҳои 20-уми асри XX Тоҷикистон ба чанд ва қадом давраҳо чудо мешавад?

А) Ба ду давра: солҳои 1918-1920 ва 1921-1924. В) Ба се давра: солҳои 1918-1920; 1920-1922; 1923-1924. С) Ба се давра: баҳори соли 1918-охири соли 1920; тобистони соли 1921 – тирамоҳи соли 1922; Тирамоҳи соли 1922 – тирамоҳи соли 1923. Д) Ба як давра: солҳои 1918-1924.

47. Қарор «Дар бораи тақсимоти миллии ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна» кай қабул шуда буд?

А) 28-уми апрели соли 1924. В) 4-уми июни соли 1924. С) 15-уми июни соли 1924. Д) 12-уми июни соли 1924.

48. Сегонаи ҳарбӣ-сиёсии Помирро барои чӣ «сегона» меномиданд?

А) Барои он ки дар ҳайати З нафар таъсис ёфта буд. В) Барои он ки аз ҳайати З қисмати Помир таъсис ёфта буд.

С) Барои он ки аз ҳайати З ҳизб таъсис ёфта буд. Д) Номи маҳфии иттифоқе буд.

49. Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон қадом солҳо шуда буд?

А) Солҳои 1918-1923. В) Солҳои 1918-1924. С) Солҳои 1918-1922. Д) Солҳои 1918-1920.

50. Иброҳимбек кӣ буд?

А) Босмачӣ буд. В) Солҳои 1921-1923 сардори дастаи босмачиёни ноҳияи Лақай-тоҷик ва солҳои 1924-1926 сардори босмачиёни Бухорои Шарқӣ. С) Қаҳрамони ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918-1923. Д) Раиси Кумитаи инқилобии Қӯқтош.

51. Анварпошишо аз кучо буд ва барои чӣ ба Бухорои Шарқӣ омада буд?

А) Аз Эрон ва барои ёрӣ ба босмачигарӣ. В) Аз Озорбойҷон ва барои ёрӣ ба Ҳокимияти Шӯравӣ. С) Аз Туркия ва барои сардорӣ ва вусъат бахшидан ба босмачигарӣ. Д) Аз Афғонистон ва барои ҷанг бо шӯроҳо.

52. Маъракаи муборизаи зидди Анварпошишо кай гузаронида шуда буд?

А) Солҳои 1921-1922. В) Солҳои 1922-1923. С) Солҳои 1921-1924. Д) Соли 1922.

53. Анварпошишо кай ва дар қадом ноҳияи ҷумхурӣ кушта шуда буд?

А) 4-уми августи соли 1922 дар Балҷувон. В) 4-уми сентябрини соли 1922 дар Ховалинг. С) 4-уми августи соли 1922 дар Қӯлоб. Д) Сентябри соли 1922 дар Санѓтӯдаи Дангара.

54. Салим (Сомӣ) кӣ буд, ки номаш дар таъриҳи гирифа мешавад?

А) Мубориз барои мустаҳкам кардани шӯроҳо. В) Гумоштаи империализми байналхалқӣ, сардори босмачигарии соли 1923 дар Бухорои Шарқӣ. С) Қўрбошии Иброҳимбек. Д) Атташети Туркия дар Ҷумҳурии Туркистон.

55. Ҳайати иҷтимоии босмачиёнро киҳо ташкил медоданд?

А) Рӯҳониён ва бойҳо. В) Бойҳои собик, рӯҳониён ва миёнҳаҳон. С) Намояндагони ҳукумати пештара ва кулли фирефташудаи бою, рӯҳонию, камбағал. Д) Бою кулакҳо.

56. Қаҳрамонҳои чанги шаҳрвандии солҳои 1918-1923-ро номбар кунед.

- А) А.Рахимбоев, А.Муҳиддинов, А.Хусейнбоев, Ч.Имомов. В) Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, М.Шогадоев, М.Эркаев. С) С.Айнӣ, Б.Фафуров, А.Алиев, А.Муҳиддинов. Д) Муқим Султонов, Юлдош Соҳибназаров, Абдулло Ёрмуҳаммадов, Ҳайдар Усмонов.

57. Сабабҳои асосии ғалабаи Шӯроҳоро аз болои босмагигарӣ ёбед.

- А) Ҳақ будани гуфттору рафтори шӯроҳо ва аскарони сурх. В) Ноҳақ будани гуфттору рафтори босмачиҳо. С) Бартарии қувваҳои шӯравӣ. Д) Суст будани ҳаракати босмачигарӣ.

58. Сабабҳои шикастҳӯрии ҳаракати зиддишӯравиро нишон дихед.

- А) Ҳақ будани гуфттору рафтори шӯроҳо ва аскарони сурх. В) Ноҳақ будани гуфттору рафтори босмачиҳо. С) Бартарии қувваҳои шӯравӣ. Д) Суст будани ҳаракати босмачигарӣ.

59. Оё босмачиён қаҳрамонанд: ҳа ё не ва барои чӣ? А) Ҳа, барои ба ҳимояи сарзамини худ барҳестанишон. В) Ҳа, барои часораташон. С) Не, барои ҳарҷи тезтар аз қашшоқӣ баромадани мамлакат садди роҳ шудан. Д) Не, барои бо Ҳокимияти Шӯравӣ чангидан.

60. Оё босмачиён душмани ҳалқи худ буданд: ҳа ё не ва барои чӣ?

- А) Не, саркардаҳои онҳо бо намояндагони ҳалқи худ, ки Ҳокимияти Шӯравиро қабул карда буданд, ҷангига буданд. В) Не, онҳоро бо фиреб зидди ҳалқи худ бурда буданд ва чун дарк карданд, аз босмачигарӣ аксаран даст қашиданд. С) Не, дар ибтидо онҳо барои ҳокимијат не, барои ҳимояи дини худ-ислом баромада буданд, вале аз маърифати пасти сиёсии онҳо истифода бурда, онҳоро зидди ҳукумати қонунӣ бурда тавонистанд. Д) Ҳа, бо қатлу гораташон, аз бунёдкорӣ дур кардани ҳалқу ҳукумат, қурбониҳои зиёд оварданашону худ қурбон шуданашон.

61. Сиёсати “коммунизми ҳарбӣ” чиро дар назар дошт?

- А) Ҳимояи инқилоб аз саботажу қаҳтӣ ба воситаи ҷорӣ

намудани маҷбуриятҳои (разверсткаи) озуқаворӣ. В) Бо роҳи ҳарбӣ ҳимояи давлатро. С) Таъмини озуқа ба воситаи эълони диктатураи ҳарбӣ. Д) Ҳукуматро ба дасти ҳарбиён супоридан.

62. Сиёсати нави иқтисодӣ (СНИ) чиро дар назар дошт?

А) Ҳимояи инқилоб аз саботажу қаҳтӣ ба воситаи ба ҷойи маҷбуриятҳои (разверсткаи) озуқаворӣ ҷорӣ намудани андози озуқаворӣ ва савдои озод. В) Бо роҳи бекор кардани коммунизми ҳарбӣ ҳимояи давлатро таъмин кардан. С) Таъмини озуқа ба воситаи эълони андоз. Д) Ҳукуматро ба дасти ҳарбиён бозгардонидан.

63. Шиори “Кӣ киро?” чӣ маъно дошт?

А) Рақобати (бозори) озоди саноату хоҷагии қишлоқ. В) Рақобати (бозори) озоди сотсиализму капитализм дар шароити дар дасти сотсиализм қарор доштани ҳамаи воситаҳои таъсиррасонӣ. С) Кулак камбагалро ё камбагал кулакро. Д) Савдогар истеҳсолчиро ё истеҳсолгар савдогарро.

64. Давраҳои ислоҳотҳои обу замини шӯравиро муайян кунед.

А) 1917-1920, 1921-1924, 1924-1937. В) 1917-1924, 1924-1929, 1929-1937. С) 1918-1920, 1921-1923, 1926-1929. Д) 1917-1936, 1937-1958, 1959-1991.

65. Аввалин мактабҳои шӯравии Тоҷикистон дар кучо ва кай таъсис ёфтаанд?

А) Дар Душанбе соли 1923. В) Дар Хоруғ соли 1924. С) Дар Ҳуҷанд соли 1918. Д) Дар Ӯротеппа соли 1918.

66. Аввалин маҳфилҳои ҳаваскорони Тоҷикистон дар кучо ва кай кушода ўшидаанд?

А) Дар Исфара соли 1921. В) Дар Исфисор соли 1920. С) Дар Ӯротеппа соли 1920. Д) Дар Ҳуҷанд соли 1919.

67. Кай асари Қаҳрамони Тоҷикистон С. Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар Москва нашр гардид?

А) Соли 1926. В) 15-уми декабри соли 1999. С) 5-уми январи соли 2001. Д) 8-уми сентябри соли 1997;

68. Аввалин театри қасбии тоҷик қадом сол ташкил ёфтааст?

А) Соли 1924 дар Ҳуҷанд. В) Соли 1926 дар Ӯротеппа.

С) Соли 1932 дар Конибодом. Д) Соли 1929 дар Душанбе;
69. Чанги шаҳрвандӣ чист?

А) Чанг ба хотири гасби кишвари бегона. В) Чанг ба хотири ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ. С) Муқовимати ду гурӯҳи сиёсии аҳолии як кишвар барои соҳиб шудан ба ҳокимияти сиёсӣ. Д) Ихтилофоти байни давлатҳои ҳамсоя.

Мағҳуми «босмачӣ» кадоме аз ин маъноҳоро дорад?

А) Фидой. В) Мубориз. С) Муҷоҳид. Д) Ҳимоятгар.

70. Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил ёфтааст?

А) 14-уми октябрини соли 1924. В) 15-уми марта соли 1923.

С) 31-уми декабря 1923. Д) 22-уми ноябрини соли 1922;

71. Дар мубориза бар зидди Олмони гитлерӣ чанд нафар тоҷикистониён ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» сазовор гардидаанд?

А) 14 нафар. В) 54 нафар. С) 8 нафар. Д) 60 нафар

72. Раиси нахустини ҳукумати Тоҷикистони шӯравӣ кӣ буд?

А) Абдураҳим Ҳочибоев. В) Абдулқодир Муҳиддинов.

С) Шириншоҳ Шоҳтемур. Д) Нусратулло Махсум;

73. Дар ноҳияҳои Ашт, Конибодом, Исфара кай ва баъди кадом воеа Ҳокимияти Шӯравӣ барпо карда шуд?

А) 13-уми декабря соли 1917 баъди барҳам додани «Шӯрои исломия». В) Феврали соли 1918 баъди барҳам додани «Муҳторияти Қӯқанд». С) марта соли 1918 баъди барҳам додани «Дружинаи халқии русӣ». Д) Ноябрини соли 1918 баъди барҳам додани «Уламо»;

74. Пешвоёни асосии дастаҳои босмачиёни Бухорои Шарқиро муайян кунед?

А) Авлиёқулбек, Ашӯртӯқсабо, Қӯри Барот. В) Иброҳимбек, Анварпошшо, Фузайлмаҳсум, Давлатмандбой, эшони Султон. С) Қайюм парвоначӣ, Ҳуррамбек, Мулло Тоҳир. Д) Салимпошшо, Тугайсарӣ, эшони Султон.

75. Дар замони шӯравӣ дар Тоҷикистон чанд маротиба ислоҳоти алифбо гузаронида шуд?

А) 3 маротиба, солҳои 1924, 1926, 1940. В) 1 маротиба, соли 1928. С) 2 маротиба, солҳои 1928-1929, 1940. Д) 4 маротиба, солҳои 1929, 1930, 1940, 1946;

76. Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил ёфтааст?

- А) 14-уми октябри соли 1924. В) 15-уми марта соли 1923.
С) 31-уми декабри соли 1923. Д) 22-юми ноябрь соли 1922;

77. Инқилоби сотсиалистӣ чист?

А) Навъи олӣ ва баландтарини инқилоби иҷтимоӣ мебошад. В) Навъи баланди инқилоби буржуазӣ мебошад. С) Навъи олии инқилоби буржуазӣ-демократӣ мебошад. Д) Инқилоби феодалиро меноманд;

78. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони баъдинқилобӣ қадом солҳо ҷараён гирифтааст?

- А) Солҳои 1920-1924. В) Солҳои 1918-1923. С) Солҳои 1921-1923. Д) Солҳои 1922-1924;

79. Аввалин НБО (ГЭС)-и Тоҷикистон дар кучо ва кай ба кор андохта шудааст?

А) Варзоби боло дар шимоли Душанбе соли 1937. В) Қайроқкум дар Сирдарё соли 1958. С) Варзоби поён соли 1960. Д) Норак дар Вахш соли 1972.

80. Аввалин поезд кай ба Душанбе омадааст?

А) 11-уми сентябри соли 1929. В) 12-уми апрели соли 1927. С) 25-уми октябри соли 1925. Д) 7-уми ноября соли 1930. Е) 26-уми октября соли 1993;

81. Қадом сол Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид?

А) Октябри соли 1924. В) Декабри соли 1924. С) Январи соли 1926. Д) Октябри соли 1929. Е) Сентябри соли 1939;

82. Санай барпокунии Ҳокимияти Шӯравиро дар Душанбе муайян кунед.

А) 24-уми февраляи соли 1921. В) 21-уми февраляи соли 1921. С) 27-уми февраляи соли 1921. Д) 15-уми марта соли 1921.

83. Қадом солҳо шаҳри Душанбе номи Сталинободро дошт?

А) Солҳои 1928-1960. В) Солҳои 1929-1962. С) Солҳои 1929-1961. Д) Солҳои 1930-1953.

84. Отряди ихтиёрӣ таҳти сарварии кӣ Иброҳимбекро дастгир намуд?

А) Муқим Султонов. В) Бобохон Ҳамдамов. С) Ҷўра Зокиров. Д) Хубоншо Кирмоншоев;

85. «Дружинаи халқии русӣ» дар кадом минтақаи кишвари Туркистон амал мекард?

А) Дар Панҷакент. В) Дар Тошканд. С) Дар Ӯротеппа. Д) Дар Самарқанд;

86. Созмони «Шўрои исломия» чӣ гуна ташкилот буд?

А) Ташкилоти зиддиинқилобӣ буд. В) Моҳи марта соли 1917 ташкил ёфта, ғояҳои панисломӣ ва пантуркистиро тарғиб менамуд. С) Созмони тоторҳои Осиёи Миёна буд. Д) Соли 1918 ташкил ёфта, «Мухторияти Қўқанд»-ро созмон дод;

87. Соҳтмони кадом канал соли 1931 шурӯъ гардид?

А) Вахш. В) Фарғона. С) Ҳисор. Д) Сомғор.

88. Раиси нахустини Кумитаи Инқилобии Бухороро муюян кунед. А) Абдулқодир Муҳиддинов. В) Файзулло Хоҷаев. С) Чинор Имомов. Д) Нусратулло Махсум.

89. Соли 1922 барои мустаҳкам намудани Ҳокимияти Шўравӣ дар Бухори Шарқӣ боз кадом мақомоти иловагии муваққатӣ таъсис дода шуда буд? А) Комиссияи ҳарбии сегона. В) Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ. С) Мухторияти Қўқанд. Д) Комиссияи муваққатӣ;

90. Ба ҳайати Сегонаи ҳарбӣ-сиёсии Помир киҳо дохил буданд? А) Шириншо Шоҳтемуров, А.Хусейнбоев, М.Дяков. В) Тимофеев, Воловик, Холмаков. С) А. Раҳимбоев, М. Ткачев, Ф. Колесов. Д) М. Андреев, Б. Бартолд, С. Тимофеев.

91. Бухоро кай ва дар кадом анҷуман Ҷумҳурии Ҳалқии Шўравӣ эълон карда шуд? А) 6-8-уми октябрини соли 1920 дар Қурултойи (Анҷумани) якуми умунибухорӣ. В) 6-уми сентябрини соли 1920 дар анҷумани V ҲК Бухоро. С) 11-уми сентябрини соли 1920 дар ҷаласаи Шўрои нозирони ҳалқӣ. Д) 14-уми сентябрини соли 1920 дар маҷлиси Кумитаи Инқилобии умунибухорӣ.

92. Гумоштагони давлатҳои хориҷӣ, ки зидди шўроҳо мечангиданд, киҳо буданд? А) Иброҳимбек, Давлатманбой.

В) Фузайлмаксум, эшони Султон. С) Хуррамбек, Раҳмонқул.
Д) Анварпошшо, Сомӣ (Салим).

93. Кадом сол Ҳокимияти Шӯравӣ дар шаҳрҳои Конибодом ва Исфара барпо гардида буд? А) Соли 1917. В) Соли 1918. С) Соли 1919. Д) Соли 1920.

94. Кай СССР (ИҶШС) ташкил гардида буд? А) Моҳи октябрини соли 1917. В) Моҳи ноябрини соли 1918. С) Моҳи марта соли 1919. Д) Моҳи декабряи соли 1922.

95. Ташаббускори тақсимоти миллӣ-марзии соли 1924 кӣ(ҳо) буд? А) Файзулло Ҳочаев, А.Раҳимбоев. В) Ҳизби коммунистӣ ва Ҳукумати Шӯравӣ. С) С.Айнӣ, Б.Фафуров. Д) Ӯзбекистон, Туркистон.

96. Барои гузарондани тақсимот кадом мақомотҳо таъсис ёфта буданд? А) Шӯрои ҳамоҳангози тақсимот. В) Комиссияи ҳамоҳангози тақсимот. С) Комиссияҳои миллии тақсимот. Д) Шӯрои миллии тақсимот.

97. Барои чӣ комиссияи тақсимоти тоҷикӣ дер таъсис ёфт? А) Тоҷикон дер талаб карданд. В) Ҳукумати давру замон нахост. С) Аксари тоҷикон берун аз хоки шӯравӣ монда буданд. Д) Тоҷикони мансабдори манқурт нахостанд.

98. Муҳторияти сиёсӣ чист? А) Ҳолатест, ки воҳиди сиёсии минтақаэро эътироф мекунанд. В) Ҳолатест, ки воҳиди миллии минтақаэро эътироф мекунанд. С) Ҳолатест, ки воҳиди ҷуғрофии минтақаэро эътироф мекунанд. Д) Ҳолатест, ки воҳиди сиёсӣ, миллӣ, ҷуғрофии минтақаэро эътироф мекунанд.

99. Барои тоҷикон кадом воҳидҳои муҳториро (вилоят, ҷумҳурӣ) раво дониста буданд ва барои чӣ? А) Вилояти Муҳтор, ҷунки душмани бисёр дошт. В) Ҷумҳурии Муҳтор барои камшумор буданашон. С) Ҷумҳурии Муҳтор барои бетаррафии мардумашон. Д) Ҷумҳурии Муҳтор аз беадолатиҳои комиссияҳои тақсимот.

100. Соли 1924 кадом ҷумҳуриҳои Осиёи Миёноро тақсим карда буданд? А) РАСС Туркистон, РСС Бухоро, РСС Ҳива. В) РСФСР, РАСС Туркистон, ҶҲШ Бухоро. С) ҶҲШ

Бухоро, ЧХШ Хива, ЧШС Туркистон. Д) Туркманистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон.

101. Кадом қисматҳои ҶМШС Туркистон ба Тоҷикистон дохил шуда буд? А) Қисматҳои фарғонагӣ. В) Қисматҳои Зарафшонӣ. С) Қисматҳои округи Ҳуҷанд ва қитъаи сарҳадии Помир. Д) Қисмати Сирдарё.

102. Кадом қисматҳои ҶШС Бухоро ба ҶМШС Тоҷикистон дохил гардида буданд? А) Бухорои Фарбӣ. В) Бухорои Марказӣ. С) Бухорои Шарқӣ. Д) Бухорои Ҷанубӣ.

103. Бухорои Шарқӣ гуфта кучоро медонистанд ва медонанд? А) Фарбии ВМКБ (Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон). В) Тоҷикистони Ҷанубӣ ва Марказири. С) Водиҳои Ваҳшу Ҳисорро. Д) Қаротегину Дарвазро.

104. Комиссияи фавқулодаи диктаторӣ чӣ гуна комиссия буд, барои чӣ ва кай таъсис ёфта буд? А) Комиссияи муваққатӣ барои гузаронидани интихобот соли 1926. В) Комиссияи давлатӣ оид ба корҳои Бухорои Шарқӣ соли 1922. С) Комиссияи давлатӣ барои гузаронидани ислоҳоти замин, соли 1918. Д) Комиссияи вилоятӣ барои баргардонидани округи Ҳуҷанд ба ҳайати РСС Тоҷикистон соли 1929.

105. Анҷумани якуми намояндагони Бухорои Шарқӣ кай доир гашт ва кадом масъалаҳоро ҳал кард? А) Соли 1924, масъалаи тақсимотро. В) Соли 1926 масъалаи интихоботро. С) Соли 1926 масъалаи ташкилии анҷумани якуми шӯроҳо. Д) Соли 1929 масъалаи таъсиси РСС Тоҷикистонро.

106. Ташкилоти ҳизбии округи Ҳуҷанд кай таъсис ёфта буд? А) Марти 1917. В) Ноябри 1917. С) Декабри 1917. Д) Марти 1918.

107. Комитетҳои Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон кадом солҳо фаъолият карда буданд? А) 1917-1929. В) 1921-1929. С) 1924-1929. Д) 1924-1941.

108. Интихобот ба шӯроҳои солҳои 1925-1926 кадом масъалаи асосиро ҳал карда буд? А) Аз комитетҳои инқилобӣ ба шӯроҳо гузаштанро. В) Таъсиси ҳукumatҳои маҳаллиро. С) Маъракаи навбатии интихоботро. Д) Аз идораҳои давлатӣ дур кардани бойҳоро.

109. Ҳучҷатҳои Анҷумани якуми таъсисии шӯроҳои ҶМШС Тоҷикистонро номбар кунед. А) Қонун дар бораи озодии занҳо, Муроҷиат ба ҳалқҳои Афғонистон. В) Эъломияҳо, қарорҳо, муроҷиатномаҳо. С) Лоиҳаи нақшай азnav-барқароркунии мамлакат. Д) Қонун дар бораи судҳо.

110. Декларатсияҳои қабулкардаи Анҷумани якуми шӯроҳои умумитоҷикистонӣ чиро эълон карда буд? А) Муваффақиятҳоро дар муборизаи зидди босмачигарӣ. В) Рафти ислоҳоти обу заминро. С) Таъсисёбии ҶМШС, қӯшунҳои миллӣ, миллӣ гардондани захираҳои табиӣ ва ҷорӣ кардани таълими умумиро. Д) Гузаронидани ислоҳоти обу заминро.

111. Фарқи кумитаҳои инқилобӣ аз шӯроҳо дар чӣ буд? А) Дар ном. В) Кумитаҳои инқилобиро ҳарбиён ташкил мебоданду шӯроҳоро ҳизбиён. С) Ҳеч фарқе надштанд. Д) Кумитаҳои инқилобиро таъйин мекарданду шӯроҳоро интиҳоб.

112. Дар солҳои 20-уми асри XX чӣ гуна кооперативҳо вуҷуд доштанд, муайян кунед? А) Кооперативҳои истеъмолӣ, ҳаридуfurӯш, қарздиҳӣ, истехсолӣ. В) Кооперативҳои саноатӣ, ҳочагии қишлоқ, хунармандӣ. С) Кооперативҳои давлатӣ ва хусусӣ. Д) Кооператсияҳои хизматҳои майшӣ, бонкӣ.

113. Корхонаҳои саноатии дар солҳои 1925-1929 дар ҷумҳурӣ соҳташуда қадомҳо буданд? А) Комбинатҳои боғандагии Душанбе ва Ҳуҷанд. В) Фабрикаи «Боғанд»-и шаҳри Ҳуҷанд, роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе. С) Заводҳои арматурабарории Душанбе, агрегати Исфара. Д) ГЭС-и Варзоб, заводи нони Душанбе.

114. Аввалин роҳи оҳани Бухорои Шарқӣ кай соҳта шуда буд? А) Солҳои 1920-1926. В) Солҳои 1924-1929. С) Солҳои 1926-1929. Д) Солҳои 1929-1932.

115. Марҳалаҳои мубориза бар зидди Иброҳимбекро муайян кунед. А) Солҳои 1920-1924, 1924-1926, 1926-1931. В) солҳои 1922-1923, 1924-1926, 1929-1931. С) Охири тобистону авали тирамоҳи 1921, охири тирамоҳи соли 1921-тирамоҳи соли 1923, солҳои 1924-1926, баҳори соли 1931. Д) 1921-1931.

116. Дар хотираи мардум аз бадкирдориҳои Фузайл то ба имрӯз чиҳо бештар боқӣ мондааст?. А) Ному ватанаш. В) Ривоятҳо дар диёраш. С) Сабти бадиҳояш дар китобҳо. Д) Қатли З муаллимаи ҳоитӣ ва қабристонҳои бародарии дехаи Нимичу шаҳраки Фарм.

117. Шаклҳои мактабҳои солҳои 20-умро номбар кунед. А) Мактабҳои нав(шӯравӣ), кухна, маҳви бесаводӣ. В) Мактабҳои наву кухна. С) Мактабҳои усули наву ҷадидӣ. Д) Мактабҳои русӣ-маҳаллӣ.

118. Аввалин театри қасбии тоҷик кай ва дар кучо таъсис ёфта буд ва ҳоло қадом аст? А) 1924 дар Хуҷанд театри ба номи Камоли Хуҷандӣ. В) Соли 1929 дар Душанбе Театри ба номи А.Лоҳутӣ. С) Соли 1933 дар Душанбе театри ба номи С.Айнӣ. Д) Соли 1936 дар Душанбе театри ба номи Маяковский.

119. Муассисаҳои илмии солҳои 20-уми Тоҷикистонро номбар кунед. А) Надошт. В) Филиали тоҷикистонии АИ СССР. С) Дошишкадаи илмӣ-таҳқиқотии назди Ҳуқумати Тоҷикистон, Ҷамъият барои омӯзиши Тоҷикистон ва эрониёни берун аз он. Д) Экспедицияҳои илмии мардумшиносӣ бо роҳбарии Семенов ва Андреев.

120. Сабабҳои ба алифбои лотинӣ гузаштанро муайян созед. А) Дар алифбои арабиасоси тоҷикӣ дидани диндории омма. В) Тақлид ба Озарбойҷон. С) Ҳарчи тестар ва бо ҳарочоту вақти камтар барҳам додани бесаводӣ.

121. Шартҳои асосии конституционии таъсисёбии ҷумҳурии соҳибихтиёри шӯравӣ чиҳо буданд? А) Шумораи аҳолӣ (аз 1 млн. зиёд), худуди муайяну яклухт доштан, бо ягон давлати хориҷӣ сарҳад доштан. В) Дар давраи тақсимот фаъолу иштирокӣ будан. С) Дар комиссияҳои миллии тақсимот таравӣдори зиёд доштан. Д) Сиёsatро ба ҳисоб гирифтан.

122. Округи тоҷикии Хуҷанд барои чӣ ба Ӯзбекистон ҳамроҳ карда шуда буд, шарҳи дурусттарашро ёбед? А) Се атрофашро ҳудудҳои Ӯзбекистон иҳота мекард. В) Барои он ки Тоҷикистон Ҷумҳурии мустақил нагардад, ӯзбекгаро-

ён даъво мекарданد, ки гўё Бухорои Шарқӣ барои ба ҳаёти осоишта гузаштан ҳоло тайёр нест, аммо округи Хуҷанд ба-робари Ӯзбекистон барои ба ҳаёти осоишта гузаштан тайёр аст ва то давраи ҳалли масъалаи босмачигарии Тоҷикистон Хуҷанд муваққатан ба Ӯзбекистон дохил карда шавад. Бо ин роҳ ҳам талаботи конститутсия риоя шуду ҳалқи шуморааш аз 1 млн. нафар зиёд тибқи конститутсияи соли 1924-и СССР ҳақ дошт, ки на ҷумҳурии муҳтор, балки ҷумҳурии мустақил шавад) ҳам Тоҷикистон Муҳтор гардид. С) Тақсимгарон ҳамин хел лозим дониста буданд. Д) Ноҳақиҳои бешуморе ба-рои тоҷикон шуда буд.

123. Округи Хуҷанд барои чӣ ва кай ба ҶМШС Тоҷикистон баргардонда шуда буд? А) Ичрои ваъда, октябрри 1929. В) Ичрои ваъда, сентябрri соли 1929. С) Баъди талошҳои зиёди Ҳукумати Ҷумҳурий ва ҳисоботҳо назди Ҳукумати СССР (ИЧШС), 4-уми сентябрri соли 1929. Д) Баъди тақсимоти ҶШС Ӯзбекистон, 1929.

124. Ба муассисаҳои фарҳангӣ – маърифатӣ чихо дохил мешаванд, муайян кунед? А) Қасрҳо ва ҳонаҳои маданият. В) Муассисаҳои кино ва телевизион. С) Театрҳо, клубҳо боғҳои истироҳатӣ. Д) Театрҳо, клубҳо, қасрҳо ва ҳонаҳои маданият, китобхонаҳо, осорхонаҳо, боғҳо, гулгаштҳо.

125. ҶШС Тоҷикистон ҷандумин ҷумҳурий шуда, ба ҳайати СССР (ИЧШС) дохил гардида буд? А) Ҳафтумин. В) Шашумин. С) Панҷумин. Д) Чорумин.

126. Аз тақсимоти соли 1929 Тоҷикистон чӣ бурдҳо карда буд, асосиҳояшро ёбед. А) Дар фаъолияташ соҳибиҳтиёр гардид. В) Соҳибиҳтиёр гардид, каме ҳудудашро зиёд намуд, барои тараққиёти ояндааш имконияти бештаре гирифт. С) Имконияти бо таъйиноти асосӣ сарф кардани буҷет зиёд гардид. Д) Овози ӯро дар минбарҳо мешунавидагӣ шуданд.

127. Шарҳи беҳтари мағҳуми саноатиқунониро муайян намоед. А) Корхонаҳои саноатӣ соҳтанро ифода менамояд. В) Рушди саноатро талаб мекард. С) Мамлакатро аз таъсиси техника ва технологияи хориҷӣ ба воситаи сиёсати инкишофи босуръати ҳусусан саноати вазнин, инчунин саноати сабук баровардан буд. Д) Сарвати давлат ва ҳалқро зиёд мекард.

МАВЗҮИ З. ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ АНҖОМЁБИИ СИЁСАТИ БУНЁДИ АСОСҲОИ ЧОМЕАИ СОТСИАЛИСТИЙ

§ 32. СИЁСАТИ ШӮРАВИИ САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ БА ЧОМЕАИ СОТСИАЛИСТИЙ

Мазмун ва фахмиши чамъиятии саноатикуонӣ. Саноатикуонӣ сиёсати маҳсуси Давлати Шӯравӣ буд, ки ҳукуматроҳи ба вучуд овардани умуман саноати сотсиалистиро ва хусусан саноати вазнинро пеш гирифта буд. Саноатикуонӣ мамлакат дар солҳои 30-юм ҳадафҳои миллӣ, худудӣ ва ҷумҳурияйӣ надошта, балки ҳадафи сиёсии сохтани сотсиализм дар тамоми ҷумҳуриҳои СССР (ИҶШС) буд, яне саноатикуонӣ СССР (ИҶШС) ҳамчун сиёсат, ба вучуд овардани саноати вазнини ватание буд, ки давлатро бояд аз таъсири технологияи беруна ҳимоя ва талаботи ҳочагии ҳалқи худро ба воситаҳои истеҳсолоту моли саноати ватанӣ таъмин мекард. Дар татбиқи ин сиёсат моҳияти иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии самараи саноатикуонӣ ба ҳисоб гирифта шуда буд, вале моҳияти минтақаӣ ва миллии самараи саноатикуонӣ ба инобат гирифта нашуда буд. Ин камбудӣ заминаи сиёсӣ надошт. Он бештар заминаи танқисии иқтисодӣ ва баъдан қасбиу технологӣ дошт. Саноатикуонӣ маблағи калон, неруи илмӣ, техникиӣ, қасбӣ ва заҳираҳои табииро талаб мекард. Танқисии молиявӣ ҳоси ҳамаи минтақаҳо ва ҷумҳуриҳо буд, вале неруи илмӣ, техникиӣ, қасбӣ ва заҳираҳои табиӣ дар ҳамаи минтақаҳо ва ҷумҳуриҳои солиқ СССР (ИҶШС) якхела набуд.


Дар давраи саноатикуонӣ дар СССР (ИҶШС) корхонаҳое сохта шуданд, ки бунёд намудани онҳо шарт ва зарур буд, вале имкони сохтани корхонаи саноати вазнин дар ҳамаи минтақаҳои СССР (ИҶШС) вучуд надошт. Ҳукумати СССР (ИҶШС) ҳарчи арzonтар сохтан, зуд ба кор андохтани корхонаро ҳадафи асосии худ қарор дода, баъзан ҳадафҳои минтақаҳои миллиро ҳам ба назар гирифта буд. Аз ҷумла, дар Тоҷикистон корхонаҳои саноати вазнин – истеҳсолкунандай таҷхизот сохта нашуд, чунки Тоҷикистон

тон бучети бунёд кардан, неруи технологию синфи коргари ташаккулёфта ва интеллигентсияи техникии ба сохтану ба кор андохтани чунин корхонаҳои калони саноати вазнин қодирро надошт. Аз ин рӯ, корхонаҳои саноати вазнин дар ҷойхое сохта шуданд, ки аввалан, манбаи неруи технологӣ, захираҳои табиӣ ва синфи коргари техниکӣ доштанд. Чунин имкониятре боз ҳамон марказҳои саноатии пештара Москав, Донбасс, Кузбасс, Сибири Ҷарбӣ, Урал доштанд ва боз дар ҳамон минтақаҳо корхонаҳои саноати вазнини СССР (ИЧШС) сохта шуда буд. Дар Тоҷикистон дар давраи сиёсати саноатикунӣ асосан корхонаҳои саноати сабук – саноати ҳӯрокворӣ, боғандагӣ, корхонаҳои коркарди ашёи хоми саноатӣ сохта шуда буд. Як ҷиҳати хоси саноатикунии Тоҷикистон он буд, ки ин сиёсат ба гайр аз сохтани корхонаҳои саноатӣ инчунин ҳадафи ба вучуд овардани синфи коргари миллии Тоҷикистонро ҳам дар назар дошт. Ҕиҳати дигари саноатикунии Тоҷикистон аз саноати сабук сар кардани саноатикунии ҷумҳурӣ мебошад. Фарки дигари саноатикунии ҷумҳурӣ дер оғоз ёфтани он ва аз рӯйи нақшаҳои панҷсола гузаронидани он буд. Саноатикунии мамлакат дар асоси қарори Анҷумани X1У ВКП(б) соли 1925 сурат гирифта буд. Ин анҷуман анҷумани саноатикунӣ ном гирифта буд.

Нақшай саноатикунии Тоҷикистон. Ҕӣ тавре аз дарси гузашта маълум гардид, масъалаи саноатикунии мамлакат ҳанӯз аз ибтидои фаъолияти Ҳукумати Шӯравӣ вучуд дошт ва назари он ҳукумат он буд, ки Русия ва СССР (ИЧШС) боз то дер давлати аграрӣ боқӣ ҳоҳанд монд. Дар доираи сиёсати саноатикунии СССР (ИЧШС) тибқи нақшаш ҔМШС Тоҷикистон ҳамчун минтақаи бо ашёи хоми саноатӣ таъминкунандай минтақаҳои саноатии СССР (ИЧШС) дониста шуда буд, вале оид ба саноатикунии Тоҷикистон ҳамчун сиёсати маҳсуси ба ҳалқҳои (ҷумҳуриҳои) пешқадами СССР (ИЧШС) баробар кардани ҳалқу саноати тоҷик аз соли 1927 сухан оғоз ёфту амал дар асоси директиваи панҷсолаи якуми тараққиёти ҳочагии ҳалқи Тоҷикистон сар шуд. Нақшай амалии саноатикунии Тоҷикистонро аз баромади А. Ҳочибоев дар маҷлиси Президиуми КИМ-и Шӯрои РАСС Тоҷикистон дида метавонем. Дар он оид ба сохтани корхо-

наҳои саноатие, ки бояд дар асоси ашёи хоми чумхурӣ кор мекарданд, сухан рафтааст. Ба нақша гирифта шуда буд, ки корхонаҳои зерин сохта шаванд: осиёбҳо (заводҳои орд), анборҳои фалла (элеваторҳо), заводҳои коркарди шолӣ, пивопазӣ, муассисаҳои истеҳсоли шоҳӣ, коркарди пӯст, собунпазию равғанкашӣ, коркарди оҳан (механикӣ), полиграфӣ, хишт, неругоҳҳои барқӣ обӣ (ГЭС). Ин андешаҳо асоси нақшай панҷсолаи якуми тараққиёти хочагии халқи чумхурӣ барои солҳои хочагии 1928/1929–1932/1933 гардида буданд. Дар нақшай панҷсолаи якум номгӯйи соҳаҳои саноат бештар гардида, соҳаҳои асосии он мушахҳас ва номгӯйи маҳсулоти онҳо аниқ карда шуда буданд.

Буҷети умумии панҷсолаи якуми ЧМШС Тоҷикистонро ҶШС Ӯзбекистон муайян карда буд ва он барои тараққиёти чумхурӣ ҳамагӣ 271,4 млн. сӯмро соли 1928 ташкил медод, ки 18% буҷети умумии Ӯзбекистонро дар бар мегирифт. Барои саноатикунонии Тоҷикистон ҳамагӣ 25,2 млн. сӯм чудо шуда буд. Вале ба саноати Тоҷикистон зиёда аз 82 млн. сӯм сарф гардида буд, ки аз ҳисоби маблағгузории Ҳукумати СССР (ИЧШС) ва чумхуриҳои бародарӣ буд.



Соҳтмони комбинати шоҳибофии Ҳуҷанд (с. 1931)



Намуди умумии комбинати боғандагии Душанбе. (с.1939)

Дар панҷсолаи дуюм (1933–1937) ба саноати чумхурӣ 370,81 млн сӯм чудо карда шуда буд, ки нисбат ба панҷсолаи якум 14 баробар зиёд буд. Маблағгузории Ҳукумати СССР (ИЧШС) ва чумхуриҳои бародар низ дар назар буд.

Ҳамаи ин имконият дод, ки соҳаҳои асосии саноати чумхурӣ муайян гарданд. Дар давраи панҷсолаҳои якум ва дуюм дар Тоҷикистон соҳтмони 42 корхонаи нав ва таҷхизонидани тамоми корхонаҳои кӯҳна ба нақша гирифта шуда буд.

Соҳаҳои асосии саноати вазнини чумхурӣ инҳо буданд:

корхонаҳои коркарди металл (заводҳои механикӣ) ва истехсоли металл (асосан металлҳои рангаи Қарамазор); саноати кӯҳӣ (конҳои маъдан, сӯзишворӣ); саноати барқ (неругоҳҳои барқи обӣ ва дизелӣ).

Дар саноати сабук заводҳои пахтатозакунӣ, фабрикаҳои ресандагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, рангуборкунӣ, хӯрокворӣ, корхонаҳои нонпазӣ, ширу панир, нӯшокиҳои спиртию беспирт, қаннодӣ, равганбарорӣ, шарбатҳои мевагӣ, коркарди мева, гӯшт; дар саноати соҳтмон заводҳои хишт, оҳак, ранг, коркарди чӯбу таҳта буданд. Мақсад аз саноати кунонии чумхурӣ таҳқурсӣ гузоштан ба саноати чумхурӣ ва соҳаҳои асосии он барои даҳсолаҳои минбаъда буд.

Лугат

1. Саноатиқунонӣ - калимаи сермаънӣ буда, дар илмҳои ҷо-меашиносӣ бо се маънӣ истифода мешавад:

- соҳтани корхонаҳои типи заводу фабрикӣ;
- соҳтани корхонаҳои истехсолкунандай таҷҳизоту мошин;

в) ҳамчун сиёсати маҳсуси давлатӣ барои ҳалли масъалае ё умуман масъалаҳои саноат, истифода мешавад. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ саноатиқунонӣ дар ду шакл истифода шудааст: саноати кунонӣ ҳамчун раванди табиии соҳа ва саноатиқунонӣ ҳамчун сиёсати маҳсус. Дар матни ин китоб саноатиқунонӣ ҳамчун сиёсат истифода мешавад.

2. Панҷсола – нақшаҳои кӯтоҳмуддати барои 5 сол пешбинин шавандай тараққиёти хоҷагии ҳалқро меномиданд. Панҷсолаи аввал солҳои хоҷагии 1928/1929-1932/1933 ва дувум солҳои 1933 - 1937-ро дар бар мегирифт.

Савол ва супоришиҳо

- Мағҳуми «саноатиқунонӣ»-ро шарҳ дихед.
- Саноатро ба соҳаҳо чудо намоед.
- Саноати истехсолкунандай воситаҳои истехсолотро шарҳ дихед.
- Дар Тоҷикистон қадом соҳаҳои саноат вучуд дошт?
- Барои чӣ дар сиёсати саноатиқунонии мамлакат барои Тоҷикистон саноати сабукро пешбинӣ карда буданд?

§ 33. СОҲАҲОИ АСОСИИ САНОАТИ ҶУМҲУРӢ ДАР РАВАНДИ СИЁСАТИ САНОАТКУНОНИИ МАМЛАКАТ

Саноати хӯрокворӣ. Ба саноати хӯрокворӣ ҳамаи он корхонаҳое дохил мешуданд, ки маҳсулоти тайёр ва нимтайёри физой истеҳсол мекарданд: нон ва маҳсулоти нонӣ, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, ширинихо, панирҳо, равғанҳои истемолӣ, нӯшокиҳои спиртдору беспирт, шарбатҳои меваю сабзавот, фалла ва маҳсулоти фаллагӣ, меваи тару хушк, чорво ва маҳсулоти чорво, парандапарварӣ ва маҳсулоти он ва др. Аз рӯйи нақшаҳои панҷсолаҳои 1 ва 2 дар Тоҷикистон корхонаҳои нонпазӣ дар шаҳри Душанбе, шаҳрҳои Хӯчанд, Исфара, Кӯлоб, Қўргонтеппа, Панҷакент ва дар маркази ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳурӣ соҳта ба кор андохта шуда буданд.

Дар солҳои саноатикунонӣ саноати коркарди мева ва истеҳсоли шарбатҳои гуногуни мевагӣ, заводҳои шаробкашӣ рушд ёфтанд, чунки ашёи хом барои ин корхонаҳо вучуд дошт. Дар Душанбе, Хӯчанд, Ӯротеппа, Панҷакент, Конибодом, Исфара, Регар, Ҳисор, Янгибозор (Ваҳдат), Фарм, Кӯлоб, Қўргонтеппа, Шаҳритус заводҳои машруботи спиртӣ ва корхонаҳои шарбатҳои мевагӣ соҳта, ба кор андохта шуда буданд.

Қарор шуда буд, ки саноати коркарди пахта ба дараҷаи лозима инкишиф дода шавад, то ки коркарди тамоми чигити пахта дар Тоҷикистон анҷом ёбад, истеҳсоли равғани пахта ва собун ба роҳ монда шавад. Дар Душанбе, Янгибозор (Ваҳдат), Регар, Қўргонтеппа, Кӯлоб, Хӯчанд, Исфара заводҳои равғани пахта ва дар Душанбе заводи собунпазӣ соҳта ба кор андохта шуданд. Соҳтмони заводҳои коркарди шири Душанбе ва Хӯчанд, фабрикаҳои панири Душанбе ва Хӯчанд, камбинати гӯшти Душанбе ва Хӯчанд (соҳтмонашон оғоз ёфта буд), заводҳои орди шаҳри Душанбе, Янгибозор, Хӯчанд соҳта шуда буданд.

Соҳтмони корхонаҳои саноатӣ. Соҳтмони корхонаҳои саноатӣ дар солҳои 30-юм аз рӯйи нақşaҳои давлатии панҷсолаҳои якум (1928-1932), дуюм (1933-1937) ва сеюм (1938-

1942) амалӣ карда шуда буд. Маблағузорӣ ба соҳаи саноат аз панҷсола ба панҷсола бамаротиб зиёд мегардид. Масалан, дар панҷсолаи якум ба саноат ҳамагӣ 25,2 млн. сӯми соли 1928, ки 14% маблағузорӣ ба панҷсоларо ташкил мебод, чудо шуда бошад, дар панҷсолаи дуюм он ба 371,4 млн. сӯм расонда шуд, ки қариб 27% маблағи умумиро ташкил дода буд. Корхонаҳои саноатии Тоҷикистон дар панҷсолаи якум ба маблағи 51 млн. сӯм ва дар панҷсолаи дуюм ба маблағи 187 млн. сӯм маҳсулот истеҳсол карда буданд. Дар панҷсолаи сеюм бошад, ҳиссаи маблағи барои саноат чудошуда аз 50% маблағи умумӣ боло рафт.

Саноати маводди соҳтмонӣ. Эҳтиёч ба маводди соҳтмонӣ пеш аз ҳама, зарурати соҳтани корхонаҳои истеҳсоли хишт, санг ва маҳсулоти чӯбу таҳтаро пеш овард. Дар солҳои 1929-1938 заводҳои хишти шаҳри Душанбе (соли 1929), Кӯлоб (1931), ноҳияи Шаҳринав (1932), Пролетар (1932), шаҳри Хуҷанд (1936), Исфара (1936), Панҷакент (1936), ноҳияи Шаҳритус (1936) ва Кӯктош (1936); заводҳои истеҳсоли маводди соҳтмонии Душанбе (1930), Исфара (1931), комбинати чӯбу таҳтаи Душанбе (1938), заводи асфалти Душанбе (1938), заводи истеҳсоли сафолакҳои бомпӯши Душанбе (1939), заводи сementи Душанбе (1939), заводи оҳаки Помири Шарқӣ (1940) соҳта ба кор андохта шуданд.

Саноати боғандагӣ. Дар солҳои 1929 - 1938 дар Тоҷикистон бо сабаби вучуд доштани имкониятҳои моддӣ (ашёи хом ва қувваи корӣ) саноати боғандагӣ, пеш аз ҳама, саноати абрешим хеле тез инкишоф ёфт. Дар нақшай панҷсолаи якум соҳтмони фабрикаҳои абрешимресии Хуҷанду Душанбе пешбинӣ шуда буд ва он соли 1930 оғоз гардид. Ҳаёт исбот кард, ки Тоҷикистон дар ривоҷ додани корхонаҳои истеҳсоли матоъҳои абрешимӣ имкони бештар дорад. Дар панҷсолаҳои дуюм ва сеюм ин ду корхонаи абрешимресӣ ба комбинатҳои абрешим табдил ёфтанд. Комбинати абрешими шаҳри Хуҷанд ба қатори корхонаҳои калонтарини истеҳсоли матои абрешимии СССР (ИҶШС) дохил шуд. Ин ҳар ду корхона – комбинати шоҳибоғии Хуҷанд ва фабрикаи

шоҳибофии Душанбе солҳои 1931-1935 сохта ба кор андохта шуданд. Хуҷандиҳо дар собиқ СССР (ИҶШС) аввалин шуда, бо дастгоҳ бофтани шоҳиро ба роҳ монданд. Солҳои 1929-1938 дар Тоҷикистон истеҳсоли матоъҳои пахтагин ҳам пеш рафт. Соҳтмони комбинати боғандагӣ ва фабрикаи трикотажии Душанбе давом ёфт. Аввалин фабрикаи ресмонресии ресмонҳои пахтагин – комбинати боғандагии Душанбе соли 1932 ба кор дароварда шуд. Солҳои панҷсолаи дуюм фабрикаҳои боғандагӣ ва рангуборкунии корхона ба кор сар карданд. Комбинати боғандагии Душанбе калонтарин корхонаи саноати боғандагии матоъҳои пахтагини Осиёи Миёна ба ҳисоб мерафт.


Дар солҳои 30-юми асри XX саноати чарм ва пойафзоли ҷумҳурӣ низ инкишоф ёфт. Солҳои 1929-1937 заводи ҷарми шаҳри Душанбе (1930-1935), фабрикаи пойафзоли Душанбе (1935), фабрикаи пойафзоли Ҳуҷанд (1936) ба кор шурӯй карданд. Соли 1934 фабрикаи дӯзандагии Душанбе (баъдтар Иттиҳодияи дӯзандагии ба номи Зайнаббӣ) ба кор сар кард.

Саноати пахтатозакунии ҷумҳурӣ хеле пеш рафт. Ҳамаи заводҳои пахтатозакунӣ аз нав ҷиҳозонида шуданд. Ҷумҳурӣ дорои 10 заводи пахтатозакунӣ – Душанбе-2, Қӯлоб-2, Қӯргонтеппа-2, Саройкамар-1, Ҳуҷанд-2, Шаҳритус-1 буд, ки дар соли 1938 нисбат ба соли 1928 ҷор баробар зиёд пахта тоза карданд. Солҳои панҷсолаҳои якум ва дуюм заводҳои равганкашии Қӯргонтеппа ва Қӯлоб, заводи орди Янгибозор (1936), Қӯргонтеппа (1932) ба кор сар карданд. Дар солҳои 30-юм заводҳои шаробкашии Шаҳринав, Душанбе, Ғарм, Қӯлоб, Ҳуҷанд, Ӯротеппа, заводҳои нони Душанбе, Ҳуҷанд, Қӯргонтеппа, заводҳои меҳаникӣ ва таъмири автомобили шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд, Қӯргонтеппа сохта ба кор андохта шуданд.

Саноати вазнини ҷумҳурӣ ва масъалаҳои он. Ба саноати вазнини ҷумҳурӣ асосан заводҳои меҳаникӣ (дар Душанбе, Қӯргонтеппа, Ҳуҷанд, Исфара ва Конибодом) мансуб бу-

данд. Сохтмони неругоҳҳои барқи обии Варзоби Боло, Хоруғ ва Вахшу Норак ба нақша гирифта шуданд. Ду неругоҳи аввалро пештар сохта ба кор андохтанд, vale сохтмони неругоҳҳои Вахшу Норак бо сабабҳои техникий таъхир ёфт. Неругоҳҳои Ваххурди дизелӣ дар назди корхонаҳои сохташаванда ва ё минтақаҳои саноатӣ сохта мешуданд.

Саноати кӯҳӣ. Дар Тоҷикистон дар солҳои 30-юм чӣ дар доираи саноатикунӣ ва чӣ дар рафти иҷрои панҷсолаҳо ба корҳои ҷустуҷӯӣ геологӣ аҳамияти қалон дода шуда буд. Дар солҳои 1930-1937 дар Тоҷикистон Комиссияи илми тоҷикӣ (1930-1931), экспедитсияҳои помирӣ (1929-1931), экспедитсияи комплексии Тоҷикистон (1932), экспедитсияи комплексии тоҷикӣ – помирӣ (1932-1937) амал мекарданд ва ба кофтукови захираҳои табиӣ ва меҳнатии Тоҷикистон машгул буданд. Дар ҳайати ин экспедитсияҳо то 72 даста олимони шӯравӣ (дар ИҶШС ҳамагӣ 144 дастаи ҷустуҷӯӣ мавҷуд буд) фаъолият доштанд, ки то 1000 узвро дар бар гирифта буданд. Дар натиҷаи фаъолияти ин экспедитсияҳо захираҳои табиии Тоҷикистон қашф ва роҳҳои истифодার онҳо муайян карда шуда буд. Ҷиҳати муҳимтарини фаъолияти ин экспедитсияҳо муайян намудани соҳаҳои ояндадори саноати ҷумҳурӣ барои солҳои наздик ва ояндаи дур буд. Конҳои зиёде дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон қашф карда шуданд, vale аз онҳо якчанд конҳо, ки бештар аҳамияти умумииттифоқӣ доштанд, ба кор андохта шуданд (фабрикаи маъданозакунӣ дар Консой, комбинати металлургияи кӯҳӣ дар кони Такелӣ, ки асосан ба истеҳсоли металҳои ранга машгул буд, ба кор андохта шуд). Ба тарики механикӣ парма кардани ҷоҳро ва ба ин тарз ба кор андохтани ҷоҳҳоро ба роҳ монда, ҷоҳҳои нафти “КИМ” ва Нефтобод (1934), ба



Неругоҳи барқи обии (НБО) Варзоб (Варзоб ГЭС) с. 1937

истифода дода шуданд. Кони ангишти Шӯроб васеъ карда, дар он шахтаҳои нав сохта шуданд. Истехсоли ангишт дар Панҷакент, Зиде, тиллошӣ дар минтақаҳои Дарвоз ва Даҷтичум ба роҳ монда шуд. Саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон дар давраи саноатикунӣ ривоҷ ёфт. Соҳаи асосии он саноати сӯзишворӣ буд. Истехсоли нафт аз 11 ҳазор тоннаи соли 1930 дар соли 1937 ба 28 ҳазор тонна расид. Истехсоли ангишт дар як кони Шӯроб аз 13 ҳазор тоннаи соли 1928 ба 19 ҳазор тонна расид. Солҳои 30-юми асри XX дар инкишифи саноати кӯҳии чумхурӣ солҳои кофтукову чустучӯҳо буд. Мавзеъҳои асосии захираҳои табиидошта таҳқиқ ва захираҳои онҳо муайян карда шуда буданд.

Дар солҳои 30-юм ба истехсоли энергияи барқӣ аҳамияти қалон дода шуд. Дар ин солҳо соҳтмони неругоҳҳои барқи обии (НБО) Варзоби Боло (7,5 КВт), Ваҳш, Пулисангин (50 ҳ. кВт) ва неругоҳҳои зиёде ба нақша гирифта шуда буд. Солҳои 1932-1937 НБО-и Варзоби Боло сохта ба кор андохта шуд, вале НБО-ҳои Ваҳш ва Пулисангин бо сабабҳои муайяни техникӣ сохта нашуданд. Ба ҷойи онҳо НБО-ҳои байненоҳиявӣ дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон – дар Душанбе, Ҳуҷанд, Қӯргонтеппа, Қӯлоб, Конибодом, Панҷакент, Ӯротеппа, Файзобод, Ғарм, Ҳоруғ, ҳамагӣ 39 неругоҳи барқи обӣ ва дизелӣ сохта шуд. Тамоми неругоҳҳои дизелии пештара аз нав таҷҳизонида ва пуриқтидортар карда шуданд. Дар натиҷа истехсоли барқ дар чумхурӣ 1,6 баробар афзуд, яъне аз 15 млн. кВт соли 1932 дар соли 1937 ба 24,8 млн. кВт расид. Акнун барқро на фақат дар шаҳрҳою корхонаҳо, балки дар марказҳои ноҳияҳову деҳаҳо ҳам истифода мебурдагӣ шуданд. Чароғзоркуни умумии шаҳру шаҳракҳо ва деҳаҳо сарп шуд.

Дар солҳои 30-юм дар чумхурӣ 20 соҳаи саноати нав (мошинсозӣ, коркарди металл, пойафзол, либосдӯзӣ, гӯшт, ҳасиб, равған, шарбати мева, боғандагӣ, ресандагӣ, масолеҳи соҳтмонӣ, чӯбу таҳта), ки дорои 273 корхонаи хурду қалон буданд, амал мекарданд. Барои соҳтани ин корхонаҳо 50 млн. сӯм сарф шуда буд, ки 20,5% маблағгузории

чумхуриро барои хочагии халқ ташкил медод. Инкишофи солонаи саноати Тоҷикистон дар солҳои 1929-1938 21%-ро ташкил дода буд. Дар ҳолате, ки ин нишондод дар Иттиҳоди Шӯравӣ 16,9%-ро ташкил медод.

Лугат

1. Экспедитсия – калимаи лотинӣ буда, маънои лугавиаш фиристодан аст. Дар матни китоб ба маънои гурӯҳи таҳқиқӣ ва омӯзиши омадааст.

2. Комиссияи илмии тоҷикӣ-помирӣ – комиссияе, ки солҳои 1931-1932 ба кофтукови захираҳои табиии Тоҷикистон машғул буд.

3. Комиссияи илмии Помир – комиссияи илмие, ки солҳои 1833-1937 ба омӯзиши захираҳои табиии Помир машғул буд.

Савол ва супориши

1. Соҳаҳои асосии саноати Тоҷикистон дар давраи саноати-кунонӣ қадомҳо буданд?

2. Душвориҳои саноати-кунонии Тоҷикистонро шарҳ дихед.

3. Соҳаҳои афзалиятдоштаи саноати Тоҷикистон қадомҳо буданд?

4. Минтақаҳои саноатии Тоҷикистонро номбар кунед ва шарҳ дихед.

5. Муваффақиятҳои саноати-кунониро шарҳ дихед.

§ 34. СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ТАЙЁР КАРДАНИ СИНФИ КОРГАРИ ҶУМҲУРИЙ

Тавсифи умумӣ. Азбаски ҳанӯз дар лоиҳаи панҷсолаи якуми рушди хочагии халқи Тоҷикистон соҳтмони корхонаҳои зиёде ба нақша гирифта шуда буд ва баъзеи онҳо бояд бо техникаю технологияи нав кор мекарданд ва саноати ҷумҳурӣ низ серсоҳа гардида буд. Эҳтиёҷ умуман ба коргарони ихтисосманд ва хусусан ихтисосҳои нав зиёд мегардид. Аз ин сабаб лозим омад, ки тайёр кардани онҳо низ ба сиёсат табдил дода шавад. Ин масъала мавзӯи баҳсҳои зиёди анҷуманҳои I, II, III, IV Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон,

Шўроҳои IV ва V-и Иттифоқҳои касаба ва слётҳои пешқадамони саноат гардида буд. Дар рафти ин баҳсҳо роҳҳои асосии тайёр кардани синфи коргари миллӣ кашф ва интихоб гардид. Роҳҳои асосии он ба таври шогирдӣ, бригадавӣ, истеҳсолӣ – таълимӣ ва мактабӣ буданд.

Сиёсати давлатии тайёр кардани синфи коргари касбӣ.

Дар тамоми солҳои 30-юм дар Тоҷикистон синфи коргарро бо роҳи омӯзандани коргарони нав аз ҳисоби аҳолии шаҳру дехот тайёр мекарданд. Усули омода соҳтани онҳо дар курсҳои кӯтоҳмуддат дар мактабҳои маҳсус (ФЗО. ФЗУ) ба таври бригадавӣ ва инфириодӣ буд. Сиёсати бо кор таъмин намудани наврасон қотеона гузаронида мешуд, яъне корхонаҳо вазифадор буданд, ки аз 8 то 20% чойи кори худро барои наврасон чудо кунанд. Онҳо дар мактабҳои номбаршуда хунар меомӯҳтанд. Самти асосии сиёсати давлатии тайёр кардани синфи коргар дар ҳайати синфи коргари чумхурӣ ба вучуд овардани бартарии аҳолии маҳаллӣ ба ҳисоб мерафт, чунки ҳайати он то соли 1929 аксаран аз аврупоиҳо иборат буд. Аврупоиҳо дар бригадаҳои маҳсуси мутахассисон ҷамъ омада буданд. Коргарони маҳаллӣ фақат корҳои ёрирасонро иҷро мекарданд. Лозим дониста шуд, ки ин соҳтор вайрон карда шавад. Ба бригадаҳои мутахассисон коргарони бетахассусро ҳамроҳ намуда, дар рафти кори амалий маҳаллиён ҳам ихтиносеро ёд мегирифтанд. Ин усулро усули истеҳсолии тайёр кардани коргар меномиданд. Бо ин усул пеш рафтани мумкин нашуд. Соли 1930 аввал курсҳои маҳсуси тайёр кардани коргарони ихтиносҳои бинокорӣ кушода шуданд. Ин кор ба зиммаи Комиссариати ҳалқии меҳнат гузошта шуда буд. Ба қасбомӯйӣ пеш аз ҳама бекорони дар қайди биржайи меҳнат буда ва наврасону ноболигон ҷалб карда мешуданд. Ҳаққи таълим аз ҳисоби вазоратҳо ва биржайи меҳнат буд. Ҳукумати умунияттифоқ низ барои тайёр кардани кадрҳои ихтиносси соҳтмончӣ (хиштчин, андовагар, дуредгар, бомпӯш) соли 1930 қариб 5,5 ҳазор сӯм чудо карда буд. Таълимгоҳи “Установка” ба тайёр кардани ихтиносҳои ронанда, тракторчӣ, коргарони алоқа, саноат, роҳи оҳан, ҳаррот, моши-

нистҳои роҳи оҳан сар кард, вале аз рӯйи дарҳостҳои вазорату муассисаҳо маълум гардид, ки ин таълимгоҳ он миқдор ихтисосмандонро тайёр карда наметавонад. Соли 1930 дар назди конҳои САНТО, Шўроб, роҳи оҳан, саноати шоҳибофӣ, “Тоҷикдавлатсоҳтмон” мактабҳои шогирдии фабрикию заводӣ кушода шуданд. Таълимгоҳи “Установка” ба Ҷамъияти саҳҳомӣ табдил ёфт ва соли 1931 дар Душанбе, Хучанд, Ӯротеппа, Кӯлоб шуъбаҳои худро кушод. Соли 1931 бошад, мактабҳои шогирдии ихтисосҳои оммавӣ кушода шуданд. 75-80%-и шогирдони ҳамаи ин мактабҳо мебоист аз мардуми малалӣ мебуд. Солҳои 1931-1932 курсҳои кӯтоҳмуддати комбинати шоҳибофии Хучанд, кони ангишти Шўроб, заводи хишти Душанбе, Сарраёсати нақлиёти боркашонӣ ба курсҳои доимоамалкунанда табдил ёфтанд.

Як самти маҳсуси сиёсати тайёр кардани ихтисосҳои коргарӣ истифодаи коргарони мавсимиӣ буд. Барои ҳарчи пурсамартар истифода бурдани ин қувва ҳатто июни соли 1931 декрети маҳсуси КИМ ва ШКХ СССР (ИЧШС) баромада буд. Коргарони мавсимиӣ асосан аз деҳа буданд ва ҳар тобистону зимистон шумораи онҳо зиёд мешуд. Вазоратҳо ва муассисаҳои соҳтмонӣ онҳоро ҳам ба ҳисоб гирифта, аз ҷумлаи онҳо қадрҳои коргарӣ тайёр мекарданд. Онҳоро бештар дар соҳтмонҳои роҳҳо, корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои коммуналӣ истифода мебурданд. Дар ҳолати набудани имконияти ба корхона ҷалб кардани ҳунармандон давлат сиёсати кооператияқунонӣ онҳоро пеш гирифта, то 1 январи соли 1932 10000 ҳунармандро ба ин ё он кооператив муттаҳид намуд. Аз ҳисоби онҳо устоҳонаҳои умумӣ таъсис дода шуда буданд, ки ҳунармандро ба истеҳсолоти ҷамъиятий - сотсиалистӣ наздик мекард. Ҳукумат роҳи дигари дар марказ (Русия, Ӯзбекистон) тайёр кардани қадрҳои коргариро ҳам истифода мебурд. Он ихтисосҳои коргарие, ки дар Тоҷикистон тайёр карданашон душвор буд, дар Русия ва дигар ҷумҳуриҳо тайёр карда мешуданд, яъне дар солҳои 1930-1932 дар ҷумҳурий беш аз 9000 коргари ихтисоснок тай-

ёр карда буданд, ки 2000 нафарашонро наврасон ташкил мэдоданд.

Солҳои 1933-1937 ба тайёр кардани коргарони баланд-ихтисос факултаҳои коргарӣ, техникумҳои саноатӣ ва соҳтмонии Душанбе ва полиграфии Хуҷанд сар карданд, вале саноати ҷумҳурӣ ҳоло на фақат бо коргарони ихтисосдор, балки одӣ ҳам пурра таъмин набуд. Дар ҷумҳурӣ дар соҳтмонҳою истехсолот қариб 4000 коргар намерасид. Масалан, дар соли 1933 барои бунёди НБО-и Варзобу корхонаи масолеҳи соҳтмонии Ҳарангон қариб 1800 коргар, барои Консой ва Шӯроб зиёда аз 200 коргар, соли 1934 барои Нефтобод қариб 170 коргар, барои комбинати шоҳибофии Хуҷанду фабрикаи шоҳибофии Душанбе 900 коргар намерасид. Аз ин рӯ, солҳои 1934-1936 дар ҷумҳурӣ мактабҳои ШФЗ (шоғирдии фабрику заводӣ) дар назди корхонаи нафти Нефтобод, шоҳибофии Хуҷанд, матбаҳои Душанбе ва Хуҷанд, фабрикаи дӯзандагии Душанбе, ҷоҳои нафткашии КИМ кушода шуданд. Дар НБО-и Варзоб, комбинати полиграфӣ, фабрикаи дӯзандагӣ, заводи механикӣ бо роҳҳои инфириродӣ ва бригадавӣ зиёда аз 1000 коргар тайёр карда шуда буд. Төъдоди синфи коргари ҷумҳурӣ ба 22145 нафар расид, ки нисбат ба соли 1932 10,5 ҳ. зиёд буд.

Як хусусияти дигари ташаккулёбии синфи коргари тоҷик аз ҳисоби занҳо зиёд шудани он буд, зоро дар Тоҷикистон бештар корхонаҳое соҳта мешуданд, ки ба меҳнати зан ва малакаи қасбии он мувофиқат мекарданд. Дар корхонаҳои пиллакашӣ, ресмонресӣ, дӯзандагӣ, боғандагӣ, коркарди мева ва ҳӯрокворӣ, ки аз ҳама бештар соҳта мешуданд, асосан дасти зан даркор буд, яъне хусусияти истехсолот ҳайати ҷинсии синфи коргари ҷумҳуриро муайян месоҳт.

Лӯғат

1. Шоғирдӣ – усуле буд, ки ҳар як усто шоғирд, ёвар дошт ва ба ӯ қасби худро ёд медод.

2. Бригада – гурӯҳ, даста. Дар матн ба маънои бригадаи истехсолӣ омадааст.

3. Усули бригадавӣ – усуле буд, ки дар истеҳсолот ва ё соҳтмон ба як гурӯҳи одамон як қасбро (хиштчин, андовачӣ, дуредгар, рангмал, шишабур, сандалисоз...) меомӯзонданд.

4. Истеҳсолию таълимӣ – усуле буд, ки шаҳрванд дар як ҳолат ҳам шогирд буду ҳам истеҳсолкунанда, яъне дар рафти истеҳсолот қасберао аз худ мекард.

5. ФЗУ (фабрично – заводские училища) – Омӯзишгоҳои фабрикавӣ – заводӣ(ОФЗ) .

Савол ва супоришиҳо:

1. Зарурати тайёр кардани синфи коргари миллиро фаҳмонед.

2. Душвориҳои тайёр кардани синфи коргари тоҷикро баён кунед ва шарҳ дидҳед?

3. Муассисаҳои тайёр кунандай синфи коргари солҳои 30-юмро номбар кунед?

4. Корхонаҳои барои худ коргар тайёр мекардагиро номбар кунед.

5. Хусусиятҳои тайёр кардани синфи коргари солҳои 30-юми асри XX-ро муайян созед?

§ 35. МУСОБИҚАИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР ДАВРАИ БУНЁДИ АСОСҲОИ ҶОМЕАИ СОТСИАЛИСТИЙ

Аз шанбегиҳои коммунистӣ ба мусобиқаи меҳнатӣ. Синфи коргари тоҷик ҳоло дар ибтидои Ҳокимияти Шӯравӣ ба мусобиқаи меҳнатӣ шинос буд. Ин мусобика, ки дар намуди шанбегиҳои коммунистӣ бо ташабbusi коргарони пешқадам дар солҳои авчи ҷангӣ шаҳрванди (соли 1919) ва минбаъд гузаронида мешуд, дар тарбияи коргарон дар истеҳсолоти ҷамъиятии сотсиалистӣ саҳми босазое гузошта буд. Маҳз дар солҳои 1919-1928 мусобиқаи фаъоли синфи коргар муносибати меҳнатии синфи коргар ва истеҳсолотро тағиیر додан гирифт. Мусобиқа дар солҳои 30-юм ба меҳнати соғдилона, самаранок ва муносибати нави ҷамъиятий табдил ёфт. Сабаби асосии ин табдилёбӣ аввалан, табдилёбии худи истеҳсолот ва муносибатҳои истеҳсолӣ буд. Коргарони шӯравӣ ба натиҷаи меҳнати худ ҳавасманд буданд, чунки ин натиҷа на фақат ба маоши онҳо, балки тамоми зиндагиашон

таъсири мусбат мерасонд. Дар ташкили чунин мусобиқа машваратҳои истеҳсолии коргарон роли калон бозиданд. Барои хуб кор кардан, ҳарчи бисёр истеҳсол кардан, сарфа намудани вақт ва истифодаи самараноки вақту таҷхизот як ҳаракати оммавие сар шуд, ки бо номи мусобиқаи сотсиалистӣ машҳур гардид. Коргарон дар ин мусобиқаи сотсиалистӣ иштирок намуда, бо идора кардани истеҳсолот шинос мешуданд. Баробари шиносой дар онҳо ҳисси масъулият барои кори муассиса ва муносабати гамхорона ба он ташаккул меёфт. Дар машваратҳои истеҳсолии коргарон ҳам ташабbusи нави пешқадамони истеҳсолот муҳокима гардида, дастраси оммаи васеи коргарон гардонида мешуд. Мусобиқа ҳосилнокии меҳнатро баланд ва нишондиҳандаҳои сифатии корро беҳтар мегардонд.

Мусобиқаи сотсиалистӣ маҳсули давраи саноатикунонӣ набуд. Ин мусобиқа ҳоло дар давраи азnavбарқароркуни хоҷагии ҳалқ барои сарфай маҳсулот, қувваи барқ, олоту анҷом сар шуда буд ва натиҷаҳои хуб ҳам дода буд. Акнун дар солҳои саноатикунонӣ шаклу усулҳои нави мусобиқаи сотсиалистӣ ба миён омада истода буданд, ки тамоми коргаронро фаро мегирифтанд, чунки натиҷаи ин мусобиқаҳо, пеш аз ҳама ба манфиати худи онҳо нигаронида шуда буд.

Шаклҳои мусобиқа. Мусобиқа байни коргарон оммавитарин шакли мусобиқа буда, байни коргарон дар звено, участка, сех, фабрика, завод, комбинат ва дар алоҳидагӣ гузаронда мешуд. Ҳар як мусобиқақунанда уҳдадорӣ мегирифт, ки чӣ кори иловагие гайр аз кори асосиаш ичро намояд, то ки сабабгори зиёдшавии маҳсули меҳнаташ гардад. Ин ё дар шумора ё дар сифат ё дар арзиши асосии маҳсулот зоҳир мегардид.

Мусобиқа байни сехҳо. Ин шакли мусобиқа байни коргарони сехҳои алоҳидай корхона гузаронда мешуд. Агар сехҳо як раванди корро ташкил медоданд, шартҳои шартнома ҳам якхела (ҳам дар шумора ва ҳам дар сифат) мешуданд. Агар сехҳо таҳассуси ҳархела дошта бошанд, шартҳои шартнома одатан дар фоиз муқаррар мегардид.

Мусобиқа байни фабрикаю заводҳо. Дар ин шакли мусобиқа коргарони фабрикаю заводҳо (фабрика бо фабрика, завод бо завод) мусобиқа карда, шартҳои мусобиқа дар фоиз муқаррар карда мешуд.

Ин се навъи мусобиқаи меҳнатӣ (сотсиалистӣ), мусобиқаи вилоятӣ, кишварӣ ва ҷумҳурияйӣ буданд. Боз мусобиқа байни коргарони корхонаҳои ҳамтипи иттифоқӣ ҳам буд, яъне коргарони як соҳаи саноати ҷумҳурӣ коргарони ҳамкасби худро дар ҷумҳуриҳои дигар ба мусобиқа даъват мекарданд. Дар ҳама ҳолат тарафҳои мусобиқақунанда шартнома имзо мекарданд. Қарордодҳои шартнома аз тарафи комиссияи маҳсус назорату тафтиш карда мешуд ва ҷамъбаст мегардид. Натиҷаи ҷамъбости онҳоро дар мачлиси якҷоя ё ба намояндагони тарафҳо эълон менамуданд.

Мусобиқаи меҳнатӣ ҳоло дар ибтидои ташкилаш камбузи дошт. Заминаи асосии ин камбудӣ аз надоштани таҷрибаи ташкил ва гузаронидани чунин ҷорабинҳо иборат буд. Аз ин рӯ, дар ибтидо баъди бастани қарордод рафти иҷрои онро ба ҳоли худ гузошта, ҳеч кас ба он масъулияти шахсӣ ҳис накард. Баъдтар ба ҳулосае омаданд, ки барои роҳбарӣ ба мусобиқа ситод лозим аст. Аз соли 1929 сар карда дар ҷумҳурӣ амали ситоди роҳбарии мусобиқаи меҳнатӣ (сотсиалистӣ) оғоз ёфт. Масъалаҳои ташкилӣ, усул, роҳбарӣ ва беҳтар гардонидани ташаббускории коргарон дар ҳамаи зинаҳои роҳбарӣ (маъмурияти сех, корхона, вазорат ва ҷумҳурӣ) борҳо муҳокима шуда буданд. Мусобиқа шаклҳои нав гирифт. Ҳаракати стахановчигӣ, изотовчигӣ ва даҳҳо номҳои дигаре ҳастанд, ки дар солҳои панҷсолаи дуюм ба мусобиқаи меҳнатӣ шӯҳрати нав бахшида буданд. Ҳарчанд дар ин раванд баъзе соҳтакориҳои ҷузъӣ вучуд дошт, вале барои кулли коргарони мамлакат ин ташабbus навоварӣ, меҳнати содикона барои худу ватани сотсиалистиашон буд.

Мусобиқаи меҳнатӣ дар саноат. Мусобиқаи меҳнатӣ хоси ҳамаи давраҳои инкишофи ҷамъият буд ва ҳаст. Одамон дар ҳама соҳаи ҳаёту ҷамъияташон ботинан бо ҳамдигар мусобиқа доштанд ва ин мусобиқаро дар солҳои 30-юми асри XX Ҳокимияти Шӯравӣ ба арсаи сиёсӣ баровард. Мақ-

сади асосии ташкили ин мусобиқа тарбияи меҳнатӣ, баланд бардоштани маҳорат ва малакаи меҳнатии коргарон, эстетикаи меҳнат, ёд додани таҷрибаи пешқадам, омӯзонидани техника, омӯзонидани бисёрихтисосӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, маоши синфи коргар ва гайраҳо буданд, яъне ташкили мусобиқа ҷанбаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳатто сиёсӣ дошт.

Мусобиқаи меҳнатӣ (сотсиалистӣ) аз соли 1935 сар карда, ҳарактери умумиҳалқиро гирифта, бо номи «Ҳаракати стахановӣ» машҳур гардид. Алексей Стаханов – ангишткани Донбасс вазифаи ҳаррӯзai худро дар як баст то 14 баробар ичро мекардагӣ шуд ва дар СССР (ИЧШС) тарафдорону пайравони зиёде пайдо кард. Аз ҷумла, дар Тоҷикистон пайравони ў дар конҳои Консой Умурзоқов, Муратов, Масленников, дар Шӯроб Назаршо Назаршоев, Қаландар Тошбеков, дар заводи механикӣ Душанбе Богомолов, дар ҷоҳои нефти “КИМ” Лягаев ва Кузнетсов, дар депои Душанбе машинист Максимов, дар комбинати шоҳибофии Ҳучанд Бисоро Мараҷабова, Назокат Шокирова, Алибоева, Устобоеva, дар заводи пахтаи Душанбе К. Яъқубов, К. Норматов, И. Додобоев ва садҳо дигарон буданд, ки нақшаҳои худро дар як баст 5-14 баробар зиёд ичро карда буданд. Дар ҳаракати стахановчиғии солҳои 30-юм 100% синфи коргари тоҷик иштирок дошт. 60%-и иштирокчиён унвони стахановчиро гирифта буданд. Барои ба ин ном сазовор шудан коргар мебоист супориши солонаи худро барзиёд ичро мекард. Дар комбинати шоҳибофии Ҳучанд соли 1936 514 стахановҷӣ кор мекарданд. Стахановчиён ҷамъомаду маҷлисҳо ва машваратҳои зиёде гузаронида, таҷрибаи худро дастраси умум мегардониданд. Ҳатто ба участкаҳои қафомонда гузашта онҳоро ба пешқадамон баробар мекарданд. Мусобиқаи меҳнатии солҳои 30-юм на шиор, балки ҳаёти воқеии синфи коргар буд. Муносибатҳои истеҳсолии сотсиализм саноати солҳои 30-юмро мустаҳкам ва устувор намуд.

Масъалаҳои иҷтимоии синфи коргар. Ҳалли масъалаҳои иҷтимоии синфи коргар ба гайр аз тайёр кардани ҷои кор боз ба ҷандин масъалаҳои дигар - баланд бардоштани да-

рачай фарҳангию-техникии коргарон, баланд шудани шуурнокии сиёсӣ ва фаъолгардии онҳо дар ҳаёти чамъиятӣ-сиёсии ҷумҳурӣ, бех гардиҳани вазъияти моддии коргарон ва ба сиёсати давлатӣ табдил ёфтани амалигардонии ин масъалаҳо вобаста буд.

Масъалаи ба вуҷуд овардани ҷойи кору бо коргарони касбӣ таъмин намудани истеҳсолот, сиёсати давлатие буд, ки дар тамоми давраи саноатикунонӣ давом кард. Дар тамоми солҳои 1928 - 1938 барои саноати Тоҷикистон 15 ҳазор ҷойи корӣ ба вуҷуд оварда шуда буд. Акнун вазифа меистод, ки дараҷаи моддииу техникии онҳо баланд бардошта шавад. Барои ин пеш аз ҳама бесаводиро дар байни коргарон барҳам додан лозим буд. Аз соли 1930 вазоратҳои даҳлдори соҳаҳои саноат бо Вазорати маориф шартномаҳо имзо намуда, ба кушодани мактабу курсҳои маҳви бесаводии коргарон сар карданд. Дар солҳои 1929-1932 зиёда аз 20000 коргар мактабу курсҳои маҳви бесаводиро хатм карда буданд. Саводнокӣ ва маърифатнокӣ синфи коргарро ба баланд бардоштани малакаи касбиаш водор кард. Вай ба маҳфилҳои гуногуни техникӣ рафт. Ҳаракат барои аз худ кардани минимуми техникӣ ду дараҷа дошт. Дараҷаи яқум барои коргарони нав ба кор омада ва дараҷаи дуюм барои коргарони дар истеҳсолот кор карда истода муқаррар шуда буд. Минимуми дараҷаи дуюм донишу малакаи зиёдеро талаб мекард. Коргароне, ки ба дараҷаи дуюм имтиҳон месупориданд, баъди вакти корӣ ба таври ҳатмӣ дар чамъияти маҳсуси “Барои аз худ кардани техника” меҳонданд. Дар Душанбе ин чамъият 19 курси таълимиӣ ва 57 маҳфил, дар Ҳуҷанд қариб 90 курсу маҳфил дошт. Зиёда аз 4,5 ҳ. нафар коргарон аъзои ин чамъият буданд. Ин буд, ки шумораи баъзе ихтисосҳо мисли ҳаррот, ҷонғар, пармагар, ронанда, трактористҳо дар ҷумҳурӣ 6,7 баробар зиёд гардид.

Луғат

1. Мусобиқаи истеҳсолӣ – як навъи ривоҷ додани кор ба воситаи мусобиқа, ки зодаи сотсиализм буд. Дар солҳои саноатикунонӣ ва колективонӣ аввал ҳамчун ташабbus ба амал омад ва

баъд ба сиёсати давлатӣ табдил ёфта, бо номи мусобиқаи сотсиалистӣ машхур гардид.

2. Мусобиқаи сотсиалистӣ – як навъ мусобиқаи меҳнатӣ – истеҳсолие буд, ки дар солҳои 30-юми асри XX дар СССР (ИЧШС) ташаккул ёфта, ба яке аз воситаҳои пешрафти истеҳсолот табдил ёфт. Авчи баланди ин мусобиқа номи «стахановчигӣ»-ро гирифта буд, ки солҳои тӯлонӣ амал кард.

3. Стаханов – Стаханов Алексей Григоревич (1905-1977) навовари саноати истиҳроҷи ангишт. Дар як баст нақшаро то 14 баробар иҷро мекард. Ҳатто 19. 09. 1935 дар як баст (5 соату 45 дақиқа) 227 тонна ангишт канда буд, ки 29,9 баробари нақша буд.

4. Ҳаракати стахановӣ – ҳаракат ва ташаббуси меҳнатии солҳои 30-40 асри XX буд, ки мақсад аз он ҳосилнокии меҳнат ва навовариро дар истеҳсолот зиёд кардан буд.

5. Шанбегии коммунистӣ – як навъ кори ихтиёрий ва бемузди меҳнаткашони шӯравӣ дар давраи авчи ҷанги шаҳрвандӣ буд бо даъвати В.И.Ленин дар бораи бехтар кардани кори роҳҳои оҳан 12.04.1919 дар депои Москва-сартировочнаяи роҳи оҳани Москва-Қазон пайдо шуда, ба шанбегиҳои умумироссиягӣ табдил ёфта буд. Ин ҳаракатро Ленин дар мақолааш “Ташаббуси бург” хуб шарҳ додааст.

Саволҳо

1. Шаклҳои мусобиқаҳои меҳнатии солҳои 30-юми асри XX-ро муайян кунед ва шарҳ дихед?
2. Шанбегиҳои коммунистиро шарҳ дихед?
3. Масъалаҳои синфи коргарро шарҳ дихед?
4. Стахановчигӣ ва ҳаракати стахановиро шарҳ дихед?
5. Стахановчиёни тоҷикистониро номбар кунед ва шарҳ дихед.

§ 36. СИЁСАТИ ШӮРАВИИ КОЛЛЕКТИВОНИИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚИ ЧУМҲУРИЙ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН

Тавсифи умумии масъала. Мағҳум, мақсад ва сиёсати муттаҳидгардонии хоҷагиҳои дехқонӣ, ки дар солҳои 20-30-юми асри XX бо номи колективонӣ машҳур буд, ҳамдигарро пурра мекунанд, яъне муттаҳид кардани хоҷа-

гиҳои яккадасти дехқонӣ ба хоҷагиҳои дастаҷамъии (коллективии) истеҳсолӣ коллективонидани соҳаи кишоварзӣ номида мешавад. Ин сиёсатро Ҳокимияти Шӯравӣ аввал ҳамчун назария, баъд ҳамчун амалия гузаронида буд, яъне коллективонидан се давраро аз сар гузаронидааст: солҳои 1918-1927, 1928-1932, 1933-1937. Давраи аввал – солҳои 1918-1927 давраи ибтидои коллективонӣ буда, бештар бо номи кооператсиякунӣ маълум аст, ки ҳам ислоҳоти замин ва ҳам таҷрибаи таъсиси хоҷагидории шӯравиро дар шаклҳои хоҷагиҳои шаҳсӣ, давлатӣ ва коллективию иҷоравӣ дарбар гирифта, барои коллективонии саросарӣ замина тайёр кард. Баъди қабул шудани декрет дар бораи замин, солҳои 1918-1921, 1921-1923 ислоҳоти обу замин гузаронида шуд ва хоҷагидории шаҳсию коллективӣ – ТОЗ-ҳо, артелҳо, коммунаҳо, совхозҳо барои интиҳоби оянда таҷриба карда шуданд, яъне солҳои 1918-1923 ин раванд бо қонуну низомномаҳо таъмин ва дар солҳои 1923-1927 таъсиси кооператсияҳои истеъмолӣ (асосан кооператсияҳои обёрӣ) оғоз шуд, ки қариб 100% хоҷагиҳои дехқониро дарбар мегирифт ва таъсиси ТОЗ-ҳо, артелҳо, коммунаҳо ва савхозҳо давом ёфт.

Коллективонидани соҳаи кишоварзӣ яке аз руқиҳои соҳтмони сотсиализм дониста мешуд ва то сар шудани сиёсати давлатии коллективонӣ (с. 1929) дар Тоҷикистон 22 артели кишоварзӣ, 55 ТОЗ ва якчанд совхозу (советское хозяйство) сотсхозҳо (социалистическое хозяйство) вучуд доштанд. Барои ҳарчи тезтар ҳал кардани масъалаи беҳбудии иқтисодӣ ва майшии дехқонон, самаранок истифода бурдан замин, техника, агротехникаи кишоварзӣ ва ҳалли сиёсати аграрии шӯравӣ коллективонидани хоҷагиҳои яккадаст ба хоҷагиҳои дастаҷамъӣ (коллективӣ) зарур дониста шуд. Аз соли 1928 Ҳукумати Тоҷикистон ба амалӣ кардани ин сиёсат сар кард.

Солҳои 1928-1932 сиёсати коллективонӣ сараввал зери шиори кооператсиякунӣ давом ёфта, аз кооператсияҳои истеъмолӣ ба кооператсияҳои истеҳсолӣ бо номҳои «Пахтасоюз», «Кирмакпарварӣ», «Боғдорӣ», «Сабзавоткорӣ»,

«Чорводорӣ», «Фаллакооператсия» сар шуд, ки он то соли 1929 давом ёфт. Аз соли 1929 то соли 1932 сиёсати гузариш ба ТОЗ-ҳо, артел, совхоз, сотсхоз ва коммунаҳо пеш гирифта шуд. Ин давра бештар бо номи колективонии соҳаи кишоварзӣ маълум аст. Солҳои 1933-1937 колективонӣ зери сиёсати соҳтмони колхозӣ гузаронида шуд, ки шакли асосии он барои Тоҷикистон аввал ТОЗ-ҳо ва соли 1936 артелҳои кишоварзӣ дониста шуда буд. Соли 1937 бошад, оинномаи намунавии артелҳои хоҷагии қишлоқ қабул гардид, ки тибқи он ҳама шаклҳои хоҷагии колективӣ (ТОЗ-ҳо, артелҳо, коммунаҳо) - колхоз (коллективное хозяйство) номида шуданд. Мувофиқи маълумоти оморӣ соли 1937 зиёда аз 60% хоҷагиҳои дехқонии чумхурӣ ба колхозҳо ҷалб шуда буданд. Аз ин рӯ, соли 1936 колективонӣ умуман ва соҳтмони колхозӣ маҳсусан, ғалабакарда эълон шуда буд.

Принсипҳои асосии колективонии соҳаи кишоварзӣ. Барои амалӣ кардани ин сиёсат шартҳои асосии колективонӣ: принсиҳи ихтиёран ба колхоз доҳил шудан ва усули ихтиёрии интиҳоби шакли он (ТОЗ, артел, коммуна) эълон шуда буд. Барои Тоҷикистон шакли асосии колективҳои истеҳсолии кишоварзӣ ТОЗ-ҳо (ширкати якҷояи коркарди замин) тавсия дода шуда буд. Барои гузаронидани колективонӣ шумораи калони тарғибгарону масъулони колективонӣ сафарбар шуда буданд. Аз ҷумла, 87 нафар аз ҷониби Ҳукумати умумииттифоқ ва ҳазорҳо нафар аз худи Тоҷикистон сафарбар шуда буданд. Колективонидан ба маъракаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ табдил ёфт. Ин сиёсат ҳусусиятҳои умумӣ ва хоси колективонии Тоҷикистонро муайян кард, ки инҳоанд:

1. Гуногуншаклӣ ва дар муҳлати дарозтар гузаронидани ин маърака (Дар водиҳои паҳтакор таъсиси артелҳои кишоварзӣ ва дар қисмати кӯҳистон ба ТОЗ-ҳо гузаштанро дар назар дошт).

2. Суст будани таъсири кулак дар ҳайати иҷтимоии дехоти тоҷик (аксари дехқонони тоҷикро батракон, камбагалон ташкил медоданд). Дар Русия бошад аксари дехқононро миёнаҳолон ташкил медоданд. Ин ҳолат агар аз як тараф ба

суръатёбии колективонӣ сабаб шуда бошад, аз тарафи дигар, бетараф гузоштани миёнаҳолон дар хоҷагиҳои ғалла ва ҷорвопарварии кӯҳӣ суръати колективониро суст мекард. Ин ҳусусиятҳо ба рафти колективонӣ таъсири манғии ҳудро расонд. Барои мақомоти маҳаллӣ ва болоии шӯравӣ ин боиси сарфи вақт ва ҳарчи маблаги зиёдатӣ гардид.

Ҳусусиятҳои колективонии дехоти тоҷик. Ҳусусияти асосии сиёсати колективонии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба охир нарасидани ислоҳоти замин, аксари дехқононро ташкил додани камбағалону иҷоракорон, паст будани маънавиёти хоҷагидорию иқтисодии дехқонон, тайёр набудани дехоти тоҷик ба муттаҳидгардонии меҳнат ва тақсимот, суст будани таъсири кулакҳо дар дехоти Тоҷикистон, ҳоло ҳам пурзӯр будани шарҳи динии моликият ва заминдорӣ умуман, дер сар задани сиёсати колективонӣ ва дер давом кардани он буд. Ҳамаи ин шарҳи дурустру талаб мекунад.

1. Аз сабаби он ки ҷангӣ шаҳрвандӣ ва босмачигарӣ дер давом кард, Ҳокимиюти Шӯравӣ ҳам ислоҳоти заминро ба таъхир андоҳт.

2. Вақте ки замин моликияти давлатӣ эълон шуду онро ба соҳибони асосиашон ҳамчун иҷораи якумра эълон карданд, аксарияти дехқонони тоҷик бе замин монданд, чунки то ин вақт соҳиби замин набуданд, иҷоракор буданд.

3. Аз сабаби он ки маънавиёти хоҷагидории аҳолӣ паст буд, онҳо ҳуқуқи якумраи иҷоракориро ба ҷойи соҳиби замин будан дарк мекарданд ва ҳудро соҳиби замин мешумориданд. Чунки онҳо ҳуқуқи ҳудро ба фарзандонашон мерос мегузоштанд, вале дар асл онҳо соҳиби замин набуданд.

4. Барои он ки онҳо ҳуд соҳиби воқеии замин набуданд, моҳияти муттаҳидкуни заминро фаҳмида наметавонистанд.

5. Аз сабаби он ки дар Тоҷикистон хоҷагидории кулакӣ (ҳоҷагии ба техникаи қишоварзӣ асосёфта, дар амал бурҷуазияни дехот) кам буд, дехқони тоҷик таъсири онро ҳис намекард ва ба муттаҳидшавӣ тайёр набуд.

6. Ҳоло ҳам дәхқони точик зери шарҳи динии моликият ба замин буд: ақидаи «моликият ба замин доди Худост ва ба он дастдарозӣ кардан гуноҳ аст» ҳукмрон буд.

7. Дар СССР (ИЧШС) колективонии саросарӣ баҳори соли 1929 сар шуда, асосан соли 1932 ба охир расида бошад, дар Тоҷикистон то соли 1937 давом ёфта буд.

Лугат

4. Коопратсијакунонӣ - сиёсати маҳсуси Давлати Шӯравӣ, ки солҳои 1917 - 1937 гузаронида шуда буд. Кооператикунонӣ чӣ саноат ва чӣ ҳочагии қишлоқро дар бар гирифта, ду давраро аз сар гузаронидааст: солҳои 1917 - 1926 давраи истеъмолӣ, яъне кооперативҳо аз давлат техника, тухмӣ, нурӣ ва дигар маводди лозимаро мегирифтанд, вале дар назди давлат уҳдадорие надоштанд; солҳои 1927 - 1937 то соли 1945 давраи истеҳсолӣ, яъне онҳо ҳатман бояд ягон чиз истеҳсол мекарданд.

1. Колективонии соҳаи кишоварзӣ – сиёсат, мағҳуми сиёсӣ ва ҷорабинҳои маҳсуси Давлати Шӯравӣ аст, ки дар Тоҷикистон аз соли 1917 то ибтидои солҳои 40-ум гузаронида шуда буд. Колективонии соҳаи кишоварзӣ қисми таркибии ғалабаи сотсиализм дар дехот буда, зина ба зина гузаронида шуда буд. Колективонӣ то соли 1927 ҳамчун раванди табиии ислоҳоти аграрии Давлати Шӯравӣ, солҳои 1929 - 1932 ҳамчун сиёсати ба ҳочагиҳои колективӣ ҷалб кардани дехқонони яккадаст ва солҳои 1933-1937 ҳамчун соҳтмони колхозӣ гузаронида шуда буд. Ҳамчун мағҳуми сиёсӣ солҳои 1928-1937-ро дар бар мегирифт.

2. Коммуна – як намуди колхозҳоро мегуфтанд, ки солҳои 1918-1933 таъсис дода шуда буданд ва шакли олии ҳочагиҳои колективии соҳаи кишоварзиро ташкил медоданд. Дар коммуна ҳама чиз – замин, асбобу анҷоми корӣ, хонаҳои истиқоматӣ, ҷорво, парандаҳои маҳсулдиҳанда, пасандозҳо муттаҳид карда шуда буданд.

3. Совхоз – дар солҳои 1918-1945 як намуди ҳочагиҳои давлатии дехотро мегуфтанд, ки дар онҳо ҳама чиз – замин, олоти меҳнат, тухмӣ аз они давлат буда, дар он меҳнат муттаҳид карда шуда, дехқонон ба ивази меҳнаташон маошро бо мол ва пул мегирифтанд.

4. ТОЗ (Товарищество по общественной обработке земли) – ширкати коркарди чамъиятии замин, иттиҳодия ё рафоқати байниҳамдигарии коркарди заминро мегуфтанд, ки солҳои 1918-1937 вучуд дошт. ТОЗ инчунин як намуди хочагидории колективӣ (колхозӣ) буда, шакли оммавитарини онҳо колхозҳои солҳои 1921-1932 буд. Хусусияти хоси ТОЗ-ҳо одигии онҳо буданд. Дар ТОЗ-ҳо ба ғайр аз муттаҳидшавии меҳнат ҳама чиз шахсӣ буд. Дехқонони дар ТОЗ-ҳо муттаҳидшуда ба тарики ҳашар дар киштукори саҳроӣ иштирок мекарданд. Шартҳои кор ва тақсимоти маҳсулот дар низомномаҳои ТОЗ-ҳо, ки аз соли 1923 вучуд дошт, зикр ёфта буд.

Савол ва супориши:

1. Мағҳуми «коллективонӣ» чист?
2. Сиёсати колективонии шӯравиро шарҳ дихед.
3. Шартҳои колективониро номбар кунед ва шарҳ дихед.
4. Шаклҳои колхозҳои ибтидои давраи колективониро номбар кунед ва шарҳ дихед.
5. Кулакҳо киҳо буданд ва чӣ тавр хочагии онҳоро барҳам доданд?

**§ 37. РАВАНДИ КОЛЛЕКТИВОНИИ ХОЧАГИИ
ҚИШЛОҚИ ҶУМҲУРИЙ ДАР СОЛҲОИ ПАНҶСОЛАИ
ЯКУМИ ТАРАҚҚИЁТИ ХОЧАГИИ ХАЛҚ
(1928/1929 -1932/1933)**

Сиёсати саросар (ҳатмӣ) гузаронидани колективонӣ. Сиёсати колективонии солҳои 1927-1929-ро ҳамчун сиёсати таъсиси хочагиҳои истеҳсолӣ дар дехот номидан мумкин аст. Дар СССР (ИЧШС) ба сиёсати саросар (ҳатмӣ) гузаронидани колективонӣ баҳори соли 1929 оғоз карда буданд. Тоҷикистон ба ин сиёсат тайёр набуд, чунки ҳанӯз ҳам дар ин ҷо ислоҳоти замин пурра ба охир нарасида буд. Таъсири бою қулакҳо низ ҳоло зиёд буд. Дар охири соли 1929 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 251 колхоз, ки 5421 хочагиро муттаҳид мекард, вучуд дошт. Ин миқдор колхозҳою хочагиҳои мут-

тахидшуда қарыб 2% шумораи умумии хоҷагиҳои яккадастро ташкил медоданд.

Дар Тоҷикистон ба сиёсати саросарӣ ва ҳатмии ба муттахидшавӣ гузаштан соли 1930 оғоз гардида буд. Барои гувариш аввал татбиқи ин сиёсатро дар чор ноҳияи чумхурӣ – Саройкамар (Панҷ), Кубодиён, Чиптӯра (Шаҳринав), Арал (Абдураҳмони Ҷомӣ) ва округи Хӯҷанд ҳамчун таҷриба эълон карданд. Мақсад он буд, ки ин ноҳияҳоро ба такягоҳи оянда барои саросарӣ гузаронидани колективонӣ табдил диханд.

Барои ба амал баровардани ин мақсад ба Тоҷикистон 87 нафар аз 25-ҳазорнафариёни умумиииттифоқ, даҳҳо бригадаҳои шефӣ аз Москва, Иваново-Вознесенек, Санкт-Петербург, Тошканд ва садҳо пешқадамони ташкилотчии чумхурӣ сафарбар шуда буданд. Ин номбаршудаҳо дар ташкилу мустаҳкам кардани хоҷагиҳои навтаъсис иштирок карданд. Ҳамин иштирок буд, ки колективонӣ аз баҳори соли 1930 суръат гирифт. Соли 1930 соли ТОЗ-ҳо эълон карда шуд. Охири моҳи май дар чумхурӣ 526 колхоз вучуд дошт, ки қарыб 28 ҳазор хоҷагиро (13,1%) муттаҳид мекард. Аз ин ҳисоб зиёда аз 500 колхозаш ТОЗ-ҳо буд, ки 95% колхозҳоро ташкил медоданд. Барои хуб ба роҳ мондани кори ТОЗ-ҳо соли 1930 оинномаи намунавии ТОЗ-ҳо қабул гардид, ки дар асоси оинномаҳои ТОЗ-ҳои таъсисёфта таҳия шуда буд. Ҳукумат ҳам тарафдори суръат гирифтани колективонӣ будани худро бо қарори маҳсус эълон карда буд. Аз ҷумла қайд шуда буд, ки соли 1931 дар пахтакорӣ 50% пахтакорон ба колхозҳо ҷалб карда мешаванд. Аз ин рӯ, соли 1931 маъракаҳои якмоҳа ва думоҳаи соҳтмони колхозӣ ташкил карда ва гузаронда шуданд. Дар натиҷа дар аввали соли 1932 дар чумхурӣ 2554 колхоз вучуд дошт, ки 45% хоҷагиҳои камбағалону миёнаҳолро дар бар мегирифт. Дар пахтакорӣ бошад колхозҳо 76 % хоҷагиҳоро муттаҳид мекарданд ва 84, 2 % майдонҳои киштро дар бар мегирифтанд.

Омилҳои ба раванди колективонӣ таъсиррасонанда инҳо буданд:

1. Ёрии техникии давлат бештар ба корҳои душвори дехқонӣ - шудгор расонида мешуд. Соли 1929 дар Тоҷикистон 4 (МТС)-и (Стансияи мөшину тракторҳо)-и дорои 41 трактор вучӯд дошту соли 1932 19 (МТС)-и (Стансияи мөшину тракторҳо) дорои 1284 трактор, ки дастёри дехқонон гардида буданд.

2. Ба корҳои дехқонӣ ҷалб намудани меҳнати занҳо ва ҳамчун дехқонзан-колхозчиизан эътироф кардани онҳо. То соли 1929 занҳо дар хоҷагӣ кор мекарданд, vale аъзои хоҷагӣ ҳисоб намешуданд. Музди меҳнати онҳоро ба музди меҳнати мардҳои аъзо ҳамроҳ мекарданд. Аз соли 1930 онҳоро аъзои хоҷагӣ ва ҳаққи меҳнат мегирифтагӣ карданд. Звеноҳо ва бригадаҳои алоҳидай занона бо роҳбарии занони фаъола таъсис ёфтанд. Занҳо ба қувваи кории саҳро табдил ёфтанд.

3. Баландтар гардидани ҳосилнокии зироати колхозҳою совхозҳо назар ба хоҷагиҳои мустақил, яккадаст. Хоҷагиҳои мустақил ҳарҷанд кӯшиш карданд, ки таҷрибаи колхозҳоро дар хоҷагии худ ҷорӣ намоянд, vale истеҳсоли маҳсулотро ба дараҷаи хоҷагиҳои колективӣ - колхозҳо расонда натавонистанд. Манфиати иқтисодӣ онҳоро мачбур кард, ки ба колхоз дохил шаванд.

4. Ёрии давлату шефҳо ба соҳаи паҳтакорӣ, дар кофтани каналҳо ва бунёд намудани системаи обёрӣ, ташкили истеҳсолоти колхозӣ, ба роҳ мондани ҳисобу китоби хоҷагӣ – ин ҳама тадбирҳое буданд, ки кори дехқонро осон, ҳосилнокии меҳнаташро баланд ва пеш аз ҳама, давутоз ва мушқилиҳои ӯро кам карданд. Бинобар ин, таваҷҷуҳи дехқонон ба колхозҳо зиёд мегардид.

5. Қарору санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки раванди колективониро танзим мекарданд инҳо буданд: қарори Плenumи КМ ВКП (б) «Дар бораи Комиссариати ҳалқии замини иттифоқӣ» аз ноябрисоли 1929, ки оид ба оқибати зӯран колективонидани ҳоҷагиҳои бою қулакии Тоҷикистон буд, қарори КМ ВКП(б) Тоҷикистон «Оид ба нақшай соҳтмони колхозӣ барои соли 1929-1930» аз 10-уми декабри соли 1929, ки оид ба мустаҳкамкуни идораи колхозҳо баҳс мекард; қа-

пори Бюрои осиёмиёнагии КМ ВКП(б) «Оид ба вазифаҳои Бюрои осиёмиёнагӣ дар бораи колективонии саросарӣ » аз январи соли 1930, ки оид ба маҷбурий гузаронидани колективонӣ дар округи Хӯчанду ноҳияҳои Саройкамар, Қубодиён, Арал, Чиптӯра баҳс мекард; қарори КМ ВКП (б) «Оид ба мубориза зидди қачравиҳо ва роҳи пешгирифтаи ҳизб дар ҳаракати колективонӣ», ки аз вайрон кардани принсипи колективонӣ баҳс мекард; қарори КМ ВК(б) Тоҷикистон «Дар бораи мустаҳкам кардани колхозҳо» аз моҳи майи соли 1930, ки дар бораи мустаҳкам кардани колхозҳо аз ҷиҳати ташкилӣ, раёсат, ҳисобу китоб ва бо қадрҳо таъмин намудани онҳо баҳс мекард. Ҳафтаҳо, моҳҳои соҳтмони колхозие, ки солҳои 1930 - 1931 гузаронида шуда буданд, низ дар рафти колективонии хоҷагии қишлоқ нақши муайян бозиданд.

Ноҳияҳои пешкадам дар колективонӣ инҳо буданд: Нов - 95,1%, Қубодиён - 87,4 %, Шаҳринав 86,6%, Арал - 77,1%, Конибодом - 71,3%. Соли 1932 колективонӣ дар пахтакорӣ пурра анҷом ёфт.

Соли 1932 соли муваффақиятҳо дар раванди колективонӣ дониста шуд, чунки ба колективонӣ дехқонони миёнаҳол ҷалб гардиданд, ки шумораи онҳо хеле зиёд буда, 56% шумораи умумии хоҷагиҳои дехқононро ташкил медод. Бо вучуди ин пешравиҳо, рафти колективонӣ дар Тоҷикистон нисбат ба СССР (ИҶШС) сусттар буд. Сабабаш кам будани коргарон дар ҳайати умумии аҳолӣ дониста мешуд, яъне таҷриба нишон дод, ки дар кучое синфи коргар вучуд дошт, дехқонон осонтару бештар ба колхозҳо дохил мешуданд. Дар ин раванд коргарон ба дехқонон ёрӣ медоданд. Коргарон бештар дар шаҳрҳо ва атрофи корхонаҳое, ки дар шаҳракҳо вучуд доштанд, зиндагӣ мекарданд. Аз ин рӯ, сабаби дуюми суст будани соҳтмони колхозӣ дар Тоҷикистон кам ва хурд будани шаҳрҳо дониста шуда буд. Барои ҳамин ҳам дехқонони тоҷик аксаран ба суст будани таъсири ёрӣ ва дастгирии коргарон ва колективонӣ дар як давра рӯ ба рӯ шуда буданд.

Колхозҳои солҳои панҷсолаи якум ҳар қадом ҳамагӣ

8-17 хоҷагӣ (оила, ҳавлӣ) ва 30-70 гектар заминро муттаҳид мекарданд, ки ба ҳисоби миёна ба ҳар колхоз 13,1 оила ва 47,7 гектар замин рост меомад.

Лугат

1. 25-ҳазорнафараҳо – мағхумест, ки дар рафти колективонӣ ба вучуд омада буд ва шахсҳоеро дар назар дошт, ки Ҳокимияти Шӯравӣ онҳоро (асосан коркунони дастгоҳи ҳизбию шӯравӣ ва ҳизбиёни фаъоли сертаҷрибари) аз корҳои (вазифаҳои) асосиа-шон озод намуда, барои ёрӣ додан ба раванди колективонӣ ба дехот фиристонида буд. Шумораи онҳо сараввал 25 ҳазор нафар буд. Аз ин рӯ, онҳоро 25-ҳазорнафара меномиданд.

2. МТС – Стансияи мошинӣ-тракторӣ (машинно-тракторные станции).

Супоришҳо

1. Сиёсати саросар колективониданро фаҳмонед.
2. Сабабҳои асосии ба рафти колективонӣ таъсир расондаро шарҳ дихед.
3. Ҳайати иҷтимоии колхозҳои ибтидои давраи колективи-ниро шарҳ дихед.
4. Ноҳияҳои пешқадами колективониро номбар кунед.
5. Душманони соҳти колхозӣ киҳо буданд, номбар кунед.

§ 38. СИЁСАТИ ШӮРАВИИ СОХТМОНИ КОЛХОЗӢ ДАР СОЛҲОИ ПАНҶСОЛАИ ДУЮМИ ТАРАҚҚИЁТИ ХОЧАГИИ ХАЛҚИ ҶУМҲУРИЙ (1933 - 1937)

Тавсифи умумӣ. Ҷӣ тавре дар боби 29 қайд шуд, дав-раи сеюми колективонӣ бо номи соҳтмони колхозӣ маъ-лум буда, дар Тоҷикистон асосан солҳои 1933-1937-ро, яъне солҳои панҷсолаи дуюмро дар бар гирифта буд. Ҳусусияти хоси ин давра ва ё соҳтмони колхозиро аввалин саросар гу-заштан ба колхозҳо (ТОЗ-ҳо ва артелҳо) ташкил медоду баъ-дан табдил ёфтани (додани) ТОЗ-ҳо ба артелҳои хочагии қишлоқ. Акнун онро бо номи умумии сиёсати колективонӣ ном мебаранд. Хочагиҳои солҳои охири панҷсолаи дуюм

бо ду ном - колхоз, ки дар он хоҷагиҳои яккадаст муттаҳид шуда буданд ва совхоз (советское хозяйство), ки онро давлат ташкил медод, маълум мебошанд. Фарқи асосии колхозу совхозро принсипҳои (шаклҳои) ташкилӣ, моликиятдорӣ ва узвияти аъзоёнаш ташкил медод, яъне колхозҳо дар натичаи муттаҳидшавии хоҷагиҳои дехқонии яккадаст бо замину асбобу афзори зироаткориашон ва бо ҳукуки тақсими маҳсулоти бадастомада аз рӯйи миқдори (ҳаҷми) кори иҷрошуда, ки ба воситаи рӯзи меҳнат чен карда мешуд, таъсис мейғтанд. Аъзои онҳоро колхозчӣ меномиданд. Совхозҳоро бошад давлат аз ҳисоби замин, олоти меҳнати худ таъсис медод. Дар совхозҳо дехқонон дар асоси шартнома бо муайян намудани маош барои кори дар 8 соат иҷрошаванд ба кор қабул мешуданд. Аъзои совхозҳоро дехқон нею коргар меномиданд. Дехқони колхозӣ умед ба ҳосил дошту коргари совхоз ба маош.

Раванди соҳтмони колхозӣ дар рафти колективонӣ. Ҷӣ тавре дар дарсхои қаблий қайд шуда буд, дар ибтиди сиёсати соҳтмони колхозӣ 85 % хоҷагиҳои дехқонӣ ба колхозҳо (ТОЗ - 41,04%, артел - 42,05%, коммунаҳо 0,09 %, совхозҳо 1,82 %) муттаҳид карда шуда буданд. Танҳо 15% дехқонон ҳанӯз ҳам чун хоҷагиҳои яккадаст фаъолият доштанд, ки 15% шумораи умумии дехқононро ташкил медоданд, яъне шакли асосии колхозҳо ТОЗ-ҳо ва артелҳои хоҷагии қишлоқ буданд, ки 83,9% миқдори умумии хоҷагиҳои дехқониро ташкил медоданд. Ҳукумат аз соли 1930 сар карда, ТОЗ-ҳоро чун шакли беҳтарини колхозҳо эътироф ва тавсия карда буд. Дар давраи гузариш ба колективонии саросарии солҳои 1931-1932 ҳукумат сиёсати соҳтани ТОЗ-ҳо ва табдил додани артелҳои хоҷагии қишлоқро ба ТОЗ-ҳо пеш гирифта буд. Дар охири давраи сиёсати соҳтмони колхозӣ бошад, давлат сиёсати ташкил додани артелҳои хоҷагии қишлоқ ва табдил додани ТОЗ-ҳою коммунаҳоро ба артелҳои хоҷагии қишлоқ пеш гирифта буд. Барои ин мақсад дар солҳои 1933-1934 дар Тоҷикистон аз ҳисоби коммунистони ботаҷриба 34 шуъбаи сиёсӣ дар назди МТС ва совхозҳо кушода шуданд.

Вазифаи шуъбаҳои сиёсӣ тарғибу ташвиқи дехқонони якка-
даст ба колхоз, мустаҳкам кардани дастгоҳи колхозӣ (ра-
ёсат, идораи колхозӣ, ки то охири солҳои 80-ми аспри XX
правленини колхозӣ номида мешуданд), тоза кардани раё-
сати колхозҳо ва худи колхозҳо аз кулакҳо, ташкили кори
ҳисобу китоб дар колхозҳо буд. Шояд маълумоти ҳамин
шуъбаҳои сиёсӣ буд, ки фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон
мавзӯи муҳокимаи КМ ВКП(б) гардида буд. Тоза карда-
ни сафҳои хизб, раёсатҳо то ба колхозҳо ва ҳатто аъзоёни
колхозҳо (колхозчиён) аз унсурҳои бою кулакӣ ба ҳатоҳои
ҷиддӣ оварда буданд. Ноҳақ дехқонони зиёди асиљро ба
бою кулак мансуб дониста, аз вазифаҳои роҳбарию узвия-
ти колхоз озод мекарданд ва ҷазо ҳам медоданд. Ин амал
нисбати аъзои Ҳукумати чумхурӣ ҳам раво дониста шуда
буд. Аз ҷумла, Котиби якуми ҲҚ(б) Тоҷикистон Ҳусейнов,
раиси КИМ Нусратулло Махсум, раиси ШҚҲ А.Ҳочибоев,
ки гӯё аз беназоратии онҳо ба сафҳои ҳизбу ҳукумат ва ҳоҷа-
гиҳо унсурҳои душмани соҳти сотсиализм-кулаку бойҳо роҳ
ёфта, бо нигоҳ доштани баъзе имтиёзҳо бори асосии андо-
зи шартиро ба гардани камбағалон партофта бошанд. Ин
шахсиятҳо аз вазифа озод карда шуда буданд.

Солҳои 1933-1937 бо зиёд гардидани техникии МТС
ҳосилнокии ҳоҷагиҳои колективӣ баланд гардид ва сиё-
сати соҳтмони колхозӣ тағиیر ёфт. Ин тағиирот бештар
дар ташкили ҳоҷагидории колхозӣ буд. Таҷрибаи ташки-
ли меҳнату музди меҳнат, усули кор (инфиродӣ, звеногӣ,
бригадавӣ) шаффофию ҳавасмандии дехқонони колхози-
ро баланд кард. ТОЗ-ҳо ҳизмати худро карданд. Оинномаи
намунавии ТОЗ-ҳо меҳнати дастҷамъонаи колективиро ба
вучуд овард. Аз соли 1934 сар карда, ТОЗ-ҳою коммунаҳо
ба артелҳои ҳоҷагии қишлоқ табдил ёфтанд гирифтанд, чун-
ки ҳоҷагии сотсиалистӣ шуданашонро ҳам исбот карданд.
Устави намунавии артелҳои ҳоҷагии қишлоқ, ки дар асоси
пешниҳодҳои анҷуманҳои 1,2,3 колхозчиёни пешқадам ва
анҷуманҳои 1 ва 2 колхозчиён таҳrir ва мукаммал гардида
буд, онро аз аввали соли 1937 ба шакли ҳоҷагиҳои дигар

ТОЗ-ҳою коммунаҳо раво дониста, ҳамаи шаклҳои хочагидорӣ артели хочагии қишлоқ ном гирифт. Сохтори асосии колхозҳоро артелҳои хочагии қишлоқ ташкил медоданд. Аз соли 1935, гузариши ТОЗ-ҳо ба оинномаи артелҳои хочагии қишлоқ сар шуда, соли 1937 ба саросар гузаштан ба он оғоз ёфта, соли 1938 анҷом ёфт. Дар Тоҷикистон дар солҳои панҷсолаи дуюм соҳтмони колхозӣ пурра ғалаба карда 90 % хочагихо ва 98 % замини кишти ҷумҳуриро дар бар гирифта буданд.¹

Дар ин давра ҳосилнокии пахта дар ҷумҳурӣ ба 16,1 сентнер (баландтарин ҳосил дар СССР, ғалла ба 9,2 сентнер расида буд. 22% колхозҳо соҳиби фермаҳои ғовҳои ҷӯшӣ гардида, саршумори ҷорвои калон 40 %, асп 25 % ва ҷорвои ҳурд 2 баробар афзуда, даромади умумии колхозҳо ба 38,9 миллион расида буд. Давраи гузариш аз ғеодализм ба сотсиализм ба охир расида, сотсиализм дар деҳоти Тоҷикистон ҳам ғалаба кард.

Лугат

1. Колхозчӣ (колхозник, колхозница) - ибораи мураккаби сертаркибаи русӣ- тоҷикӣ кол-хоз-ҷӣ(кол-коллективное(муттаҳид,дастҷамъӣ), хоз (хозяйство-ҳочагӣ ва чӣ –бандаки қалимасози тоҷикист). Узви хочагии дастҷамъиро колхозчӣ, (колхозник) меномиданд.

2. Шӯба(ҳо)и сиёсӣ- созмони маҳсус барои ташкил додани колхозҳо дар назди МТС-ҳо, ки дар солҳои 1933-1935 амал мекарданд. Солҳои 1936-1941 онҳо ба шӯъбаи маҳсус-шӯъбаи хочагии қишлоқи ноҳиявӣ табдил дода шуданд.

Савол ва супоришҳо

1. Сабабҳои асосии ба соҳтмони колхозӣ рӯ овардани Ҳукумати Шӯравиро фаҳмонед.
2. Колхозҳои давраи колективонӣ дар асоси қадом ҳучҷатҳо таъсис ва фаъолият мекардан?
3. Умумият ва фарқи байни оинномаҳои ТОЗ-ҳо, артелҳо ва коммунаҳоро шарҳ дигед.
4. Ғалабаи сотсиализмро дар деҳот муйян намоед.

§ 39. РАВАНДИ ТАШАККУЛИ МУЗДИ МЕХНАТИ КОЛХОЗЧИЁН ДАР РаФТИ СОХТМОНИ КОЛХОЗЙ

Баробармұздидің аз рұйи шумораи хұрандаҳо дар хочагй (оила). Аз сабаби он ки тақрибаи меҳнати колективй ҳамчун шакли нави мұносибатхой истеҳсолй ба роҳ монда шуда буд, он ҳаққи меҳнат доданро ҳам тақозо мекард. Ин усули музди меҳнат додан дар хочагихои фермерии ИМА ҳанұз дар асри XIX тақриба шуда буд. Шаклхой баробархәқдидің ба аъзоён, аз рұйи шумораи хұрандаҳо ҳақ додан, аз рұйи шумораи аъзо ҳақ додан, аз рұйи миқдори вақти кор дар сахро ҳақ додан, аз рұйи ҳақми кори ичрошуда музд додан вучуд дошт.

Дар солҳои 1918-1927 дар артелу коммунаҳо додани музди меҳнат дар асоси баробарии ичтимој – аз рұйи шумораи хұрандаҳо чорй буд, яъне хонаводаҳое буданд, ки 5-6 нафар қувваи корй доштанду ҳамаашон дар корхой сахрој кор мекарданд ва барои ҳамон 5-6 нафар музди меҳнат мегирифтанд. Аммо хонаводае ҳам буд, ки аз 5-6 нафар иборат буду як нафарашибон қобилияти корй дошт ва ҳамон як нафар дар корхой сахрој иштирок мекард, vale барои 5-6 нафар хұранда аз маҳсулоти истеҳсолкардаи хочагй(колхоз)ҳақ мегирифт. Ин тарзи ҳақдидің ва тақсими маҳсулоти истеҳсолшуда норозигиро ба миён меовард. Дар ин бора ҳазорхо арзу шикоятхо ва ҳалномаҳои судие, ки дар бойгониҳо вучуд доранд, шаҳодат дода метавонанд. Аз ҳама бештар ин усули муздидің ҳавасмандиро аз байн мебурд.

Баробармұздидің аз рұйи иштирок дар корхой сахрој. Солҳои 1928-1931 дар артелҳои хочагии қишлоқ (колхозҳо) музди меҳнат аз рұйи иштироки бевоситай дәхқонон дар корхой сахрој тақриба шуд ва ҳавасмандии аъзои артели хочагии қишлоқро баланд кард, vale камбудии дигареро ошкор кард: аъзоёни хочагй баробар кор кунанд ҳам, ҳақми кори ичрокардаашон баробар набуд, яъне баъзеҳо дар сахро хуб ва босамар меҳнат мекарданду баъзеҳо факат иштирок доштанд, vale хуб кор намекарданд. Бинобар ин, ин тариқи ҳақдидің ҳам камфаъолиятй ва ҳам танбалиро әчод кард.

Раванди ташаккули музди (хаққи) меҳнати колхозчиён. Ҳақдихӣ аз рӯйи ичрои кори амалиро ҳукумат аз соли 1932 сар карда, аввал ҳамчун таҷриба ва аз баҳори соли 1932 ҳамчун воситаи асосии тақсими даромад, ба амалӣ кардан оғоз намуда буд. Ҳукумат барои ичрои корҳои сахроӣ номгӯй ва меъёрҳоеро тартиб дода буд, ки барои кори як рӯзи сахроӣ пешниҳод шуда буданд ва дехқоне, ки чанд нормаро ичро мекард, ба номи ў ҳамон қадар рӯзи меҳнат мегузарониданд: як норма як рӯзи меҳнат, се норма се рӯзи меҳнат, яъне норма бо рӯзи меҳнат ва рӯзи меҳнат аз рӯйи ҳаҷми кори ичротардида муайян карда мешуд. Иштирок дар корҳои сахроӣ то миёнаи соли 1932 ба тариқи бригадавӣ (дастагӣ) ва минбайд ба тариқи звеногӣ (нимдастахо) сурат мегирифт. Оинномаи намунавии ТОЗ-ҳо ва артелҳои кишоварзӣ ҳам таҳия шуда буд. Музддихӣ ба меҳнат аз рӯйи рӯзи корӣ ва ҳаҷми кори ичротардида муайян гардида буд. Дар як рӯз чанд нормаи коре, ки ичро мешуд, ҳамон қадар музди меҳнат гузаронида мешуд. Дехқонони колхозӣ музди меҳнаташонро асосан ба тариқи пешпардоҳт бо мол (натура) ва қисман бо пул мегирифтанд. Колхозҳои пахтакор агар нақшаро ичро мекарданд, ба ҳар як рӯзи меҳнаташон аз 6 то 10 кг гандум, то 1кг шолӣ, 100-150 грамм равған, 50-60 грамм чой, 130-140 грамм қанд, 0,20-0,25 метр газвор, 5-7 сӯм пул мегирифтанд. Колхозчӣ ё аъзои оилаи ў ба ҳисоби миёна соле то 450 рӯзи меҳнат кор мекарданд, ки ин миқдор рӯзи меҳнат ба хоҷагии ў таҳминан 3500 кг гандум, 200-250 кг биринҷ, 45-65 кг равғани пахта, 22-25 кг чой, 60-70 кг қанд, 100 метр газвор, 2700 сӯм пул ва дигар ҷизҳо даромад меовард. Масалан, колхози «Пахташиркат»-и ноҳияи Шаҳринав соли 1931 ба ҳар як рӯзи меҳнат 9,1 кг гандум, 505 грамм равған, 440 грамм картопшка, 7 сӯму 95 тин пул дода буд.

Савол ва супоришҳо

1. Баробарҳақдихиро шарҳ дидед.
2. Камбудихои баробарҳақдихиро барои иштирок дар корҳои сахроӣ шарҳ дидед.
3. Шаклҳои ҳақдихиро дар колхозҳои ибтидои коллективонӣ муайян намоед.

4. Рӯзи меҳнат чист?
5. Ҳақдихӣ ба воситаи рӯзи меҳнатро шарҳ дихед.

§ 40. АЗНАВСОЗИИ СОТСИАЛИСТИИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ ВА КАЧРАВИҲО ДАР РаФТИ СОХТМОНИ КОЛХОЗӢ

Азnavsозии хоҷагии қишлоқ қисми таркибии колективонӣ. Азnavsозии сотсиалистии хоҷагии қишлоқ қисми таркибии нақшай давлатии сохтмони сотсиализм дар мамлакат буд, ки мақсади асосии он барҳам додани моликияти хусусӣ бо роҳи таъсис додани моликияти колхозӣ-кооперативӣ-коллективӣ (чамъиятӣ) буд. Сабаби асосии сиёсати коллективонии хоҷагии қишлоқро пеш гирифтани Ҳукумати Шӯравӣ асосан ин буд, ки хоҷагиҳои шахсии дехқонӣ қудрати бо ашёи хоми хоҷагии қишлоқ таъмин кардан саноати тараққикардаистодаи шӯравиро надоштанд. Ин ҳолатро дид, синфи коргар ва корхонаҳои саноатие, ки бо ашёи хоми хоҷагии қишлоқ кор мекарданд ва ё талаботҳои истеҳсолию истеъмолии худро қонеъ мегардониданд, хоҷагии қишлоқро ба шефӣ гирифтанд. Шаҳр дехот ва дехқононро бо техника ва молҳои саноатии ниёзи мардум, деха бошад, шаҳрҳо ва саноатро бо хӯрокворӣ ва ашёи хоми саноатӣ таъмин карданро ба ӯҳда гирифтанд. Аввалин чунин шартномаи тарафайн байни коргарони саноати боғандагӣ ва пахтакорон ноябри соли 1929 баста шуда буд. Баъдтар ин намуди шартномаҳо тамоми соҳаҳои хоҷагии қишлоқро фаро гирифт, вале бе коллективонидани дехот ин шартҳоро иҷро кардан мумкин набуд, чунки душвориҳои коллективонӣ гуногунсоҳа будани хоҷагии қишлоқ ва дар дараҷаҳои гуногуни иҷтимоӣ қарор доштани дехаю дехқонон буд. Минтақаҳо ва ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон ба соҳаҳои гуногуни хоҷагидорӣ машғул буданд. Минтақаҳои шимол (вилояти Суғд) ва марказу ҷануби Тоҷикистон асосан ба зироаткорӣ ва баъд ба ҷорводорӣ, вале Помир ва минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ

аввал ба чорводорӣ ва баъд ба зироаткорӣ банд буданд. Аз ин рӯ, дараҷаи тайёри ин минтақаҳо ҳам ба муттаҳидшавӣ якхела набуд. Дар шимоли чумхурӣ дар рафти ислоҳоти обу замини солҳои 1925-1927 ба заминдории феодали хотима дода шуда бошад, ин ислоҳот қисматҳои дигари чумхуриро умуман фаро нағирифт ва гузаронида нашуд. Дар ин минтақаҳо то ибтидои соли 1929 ҳанӯз ҳам асоси хочагидориро моликияти шаҳсӣ ба замин ташкил медод. Дар ин минтақа хочагидории колективӣ ҳамагӣ 1,5% хочагихоро дар бар мегирифт.

Барои тезонидани ин суръат соли 1928 дар чумхурӣ 4 МТС-и дорои 41 трактор дар ноҳияҳои Арал, Шаҳритус, Шаҳринав ва Саройкамар ба кор сар карданд. Колективонӣ ба сиёsat ва маъракаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маддании Давлати Шӯравӣ табдил ёфта буд. Барои тезондани суръати колективонӣ тадбирҳои сабук кардани андозҳо, қарздиҳӣ (кредит), ба заминҳои нав муҳочир кардани (кӯчондани) оилаҳои безамина камзамин, соҳтмонҳои иншоотҳои обёрӣ, бо техникаи нав таъмин намудани дехот аҳамияти калон доштанд. Дар татбиқи амалии сиёsatи колективонӣ гузаронидани маъракаҳои мустаҳкамкунии колхозҳо(1931), думоҳаи колективонӣ (1930-1931), аз сиёsatи колективонӣ ба сиёsatи соҳтмони колхозӣ гузаштан, қабули оинномаи намунавии ТОЗ-ҳо(1932), анҷуманҳои колхозчиизонони пешқадам(1935) ва колхозчиён(1935) ва оинномаи намунавии хочагии қишлоқ(1936) нақши асосӣ бозида буданд.

Качравиҳо дар рафти муттаҳидсозии хочагиҳои дехқонӣ. Качравиҳои асосӣ аз вайрон кардани шартҳои асосии колективонӣ – ихтиёри ба колхоз дохил шудан, ихтиёри интихоб кардани шакл (ТОЗ, артел, коммуна) ва муҳлати он (дар шароити Тоҷикистон ин мӯҳлат то миёнаи соли 1933 муқаррар шуда буд), шахсони муваққатӣ ва бегона будани мутасаддиёни гузаронидани колективонӣ ва баъдан, ташкили мусобиқа байни ин мутасаддиён иборат буд. Хоҳиши ғалаба дар чунин мусобиқаҳо ба качравиҳо оварда буд.

Дар Тоҷикистон шарти асосии ихтиёри маънои онро дошт, ки дехқонон аз се шакли пешниҳодгардиа колхозҳо, (ТОЗ, артели хоҷагии қишлоқ ва коммунаҳо) кадомашро, ки хоҳанд, ҳамонашро интихоб кунанд ва ташкил диханд. Ҳукумат нисбат ба ҳамин масъала диди худашро дошт: ТОЗ-ҳоро пешниҳод карда буд. Шарти сеюм – муҳлати ба охир расондани сиёсати колективонӣ буд, ки онро баҳори соли 1932 муқаррар карда буданд. Дар тамоми давраи колективонӣ аксаран ин се шарт вайрон карда мешуд: ба ҷойи шарти ихтиёри - зӯрӣ, ба ҷойи шарти интихоби ТОЗ-ҳо, артелҳои хоҷагии қишлоқу коммунаҳо пешниҳод мешуданду муҳлатҳои колективонӣ риоя намегардиданд. Аз ин ҷост, ки эътиrozҳои дехқонӣ ва суикасдҳо ба ҷони шахсони расмӣ, мутасаддиёни колективонӣ, ки солҳои 1930 - 1935 дар ноҳияҳои Конибодом, Қубодиён, Ҳочамастону(холо Абдураҳмони Ҷомӣ) Шаҳринав ва дигарҳо шуда буданд, то ба дараҷаи истифода аз яроқи оташфишон оварда буданд. Натиҷааш даҳҳо қурбоншудагон буданд. Баробари ин, боз ҳазорҳо чорвоҳои корӣ қасдан кушта шуда, садҳо анборҳои хоҷагиҳо горату оташ зада шуданд.

Дар раванди татбиқи сиёсати колективонӣ саҳми мутасаддиёни ин маърака, асосан, биступанҷазорнафариён кам набуд. Дар Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати умумииттифок 87 нафар ва садҳо инструкторони дохилии таҷрибаи кори ташкили колхозҳо дошта кор мекарданд. Ҳамаи онҳо роҳбарони муваққатӣ буда, то замони дар колхозҳо муттаҳид кардани зиёда аз 66% дехқонони минтақаи фиристодашудаашон фаъолият карда, сипас ба ҷойҳон пештараи худ бар-мегаштанд, яъне баргаштанашон ба раванди колективонӣ вобаста буд. Ин меъёре буд, ки бъди ноил гаштан ба он колективонӣ ба охир расида ҳисобида мешуду ташкилот-чиаш голиб. Ин боиси мусобиқа гардид ва мусобиқагаронро ба сустеъмол аз вазифа ҳам бурда расонд. Оқибати он марги даҳҳо чунин мутасаддиён мисли Зайнаббӣ Қурбонова аз ноҳияи Рӯдакӣ, Мирзо Ризо аз ноҳияи Шаҳринав,

Р.Ҳамроҳбоев аз ноҳияи Конибодом ва Г.К.Безгин аз бисту-
панҷҳазорнафариён гардида буд.

Лугат

1. Азнавсозӣ – азнавсозӣ дар матн ба маъни азнавсозии сот-
сиалистӣ омада, таъсиси хочагиҳои характеристи истеҳсолоти сотси-
алистӣ доштаро дар назар дорад.

Савол ва супориш

1. Азнавсозии деҳоти солҳои 30-ми асри XX чиҳоро дар назар
дошт?
2. Шаклҳои колхозҳои солҳои панҷсолаҳои якум ва дуюмро
номбар кунед ва шарҳ дигҳед
3. Курбоншудагони давраи сиёсати колективониро номбар
кунед

§ 41. СОҲАҲОИ АСОСИИ ХОЧАГИИ ҚИШЛОҚ ДАР ДАВРАИ СИЁСАТИ КОЛЛЕКТИВОНӢ

Тавсифи умумӣ. Хочагии қишлоқи Тоҷикистон таъри-
ҳан серсоҳа буд. Қариб, ки ҳама навъҳои ғалла, мева, чор-
по, парандаҳои хонагӣ кишту парвариш карда мешуданд. Вале ҳар минтақа дар ҳама давру замон соҳаҳои асосии худ-
ро дошт, ки онро талаботи истеъмолии маҳал ва бозори
дохилии мамлакат муайян мекард. Зироаткорӣ, боғдорӣ ва
чорводорӣ бештар ба боздехи иқтисодии онҳо асос ёфта
буданд, яъне деҳқон он навъи ғалла, мева, чорвоеро кишту
парвариш мекард, ки аз он ҳосили дилҳоҳ гирифта тавонад.
Аз ин рӯ, минтақаҳои Тоҷикистон ҳоло аз асри миёна сар
карда, кайҳо ба шаклҳои истеҳсолии таҳассусӣ гузашта бу-
данд ва ин истеҳсолоти таҳассусӣ дар давраи нав – соҳт-
мони сотсиализм ҳам истифода мешуд. Дар Тоҷикистон дар
нимай аввали асри XX кишти ғалладонаи навъҳои гандум,
чав, ҷавдор, шолӣ, нахӯд, наск, лӯбиё, ҷуворӣ, мош, арзан,
загир, кунҷид ва ғайраҳо; аз зироатҳои полизӣ ҳарбуза тар-
буз, қаду, пиёз, қарам; аз меваҳо зардолу, ҷормаз, ангур,
тут, себ, олуча; аз ҳайвонот буз, гӯсфанд, гов, асп, ҳар на-
въҳои асосӣ ба ҳисоб мерафтанд. Пахта ва пилла ҳам дар

иқтисодиёту майшати точикон аҳамият дошт. Пахтаи чойдорӣ - гӯза ва кирмак кишту парвариш мекарданд, ки хоси ҳама минтақаҳои Тоҷикистон буданд, вале фақат барои риштану бофтан ба онҳо баъди 10-15 сол рӯ меоварданд.

Дар даврони шӯравӣ пахтакорӣ ва кирмакпарварӣ ба соҳаҳои афзалиятноки зироат ва касб табдил ёфтанд.

Пахтакорӣ. Пахтакорӣ дар иқтисодиёти деҳоти тоҷик маҳз дар давраи шӯравӣ, дар солҳои 30-ми асри XX, маҳсулсан дар давраи сиёсати колективонии деҳот, мақоми хосса пайдо карда, ба ашёи хоми стратегӣ ва саноатӣ табдил ёфт. Тоҷикистон ба яке аз ҷумҳуриҳои асосии истеҳсолкунандай пахта ихтисос дода шуда буд. Ин ихтисос ҳама истеҳсолкунандагонашро аз ҳама гуна имтиёзҳои давлатӣ бархӯрдор гардонда буд. Маблағгузории даркорӣ, низ аз ҷумлаи ин имтиёзҳо буд, ки бе он ин соҳаро ба дараҷаи даркорӣ ривоҷ додан мумкин набуд.

Пешомади инкишофи пахтакории Тоҷикистон дар нақшаҳои панҷсолаҳои якуму (1928/29-1932/33) дуюм (1933-1937) дарҷ гардида буданд. Ба нақша гирифта шуда буд, ки дар ҷумҳурӣ истеҳсоли пахта дар охири панҷсолаи дувум ба 80 ҳазор тонна расонда мешавад. Барои ба ин мақсад расидан ба нақша гирифта шуда буд, ки шабакаҳои обёрии вучудошта васеъ ва пурра карда шуда, шабакаи обёрии нави водии Ваҳш, ки мебоист 94 000 гектар заминро обшор мекард, инчунин канали магистралии Ваҳш соҳта ба кор андохта мешуд. Дар соҳтмони ин иншоот тамоми мамлакати шӯравӣ ва мутахассисони хориҷӣ иштирок доштанд. Барои бунёди канали Ваҳш 155,5 млн.сӯм сарф гардида буд, ки қудрати буҷети Тоҷикистон ба он дар даҳсолаҳо намерасид. Канали Ваҳш маҳсули дӯстии ҳалқҳо, ҳамкории ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ буд. Ин канал водии гарм ва хушкро ба водии тиллой, водии истеҳсоли пахта табдил дод. Дар водии Ваҳш, маҳз ба хотири обу ҳосилнокии заминаш, соли 1929 Маркази тадқиқотии пахтакорӣ ташкил дода шуд.

Тоҷикистон соли 1927 27 ҳ.т., соли 1928 38,6 ҳ.т., соли 1929 37,1 ҳ.т. пахта истеҳсол карда буд, ки ҳосилнокии он аз

хар гектар 7 – сентнериро ташкил медод. Солҳои 1929-1932 кишти пахта ба 119,6 ҳ.га (ба чойи 52,2 ҳ.га соли 1928) расонда шуда буд, vale ҳосилнокии он аз 6,5 сентнерӣ то ба 4,1 сентнер кам гардида буд, яъне қариб 3 сентнер аз як гектарро ташкил медод. Истеҳсоли пахта соли 1932 48,9 ҳ.тоннаро ташкил дода буд.

Соли 1935 чумхурӣ 80555 т., соли 1936 зиёда аз 120000 т., соли 1937 зиёда аз 178000 т. ва соли охири панҷсолаи дувум 183000 т. пахта истеҳсол намуда аз рӯйи ҳосилнокӣ дар мамлакати шӯравӣ ба чойи якум баромад.

Фаллакорӣ. Фаллакорӣ яке аз соҳаҳои асосии хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт ва то соли 1929 истеҳсоли он ба дараҷаи тоинқилобӣ расонида шуда буд. Соли 1913 дар ҳудуди Тоҷикистон тақрибан 413 ҳ.га замин кишт ва тақрибан 200-202ҳ.т. фалла истеҳсол мешуд. Кишти фалла сол ба сол зиёд ва ҳосилнокии он баланд мегардид. Соли 1932 дар чумхурӣ 573,7 ҳ.га кишт ва 383,3 ҳ.т. фалла рӯёнда шуда, ҳосилнокии фалла аз 7,7 сентнери соли 1932 ба 9,2 сентнер дар соли 1937 расид. Соли 1937 истеҳсоли фалладона ба 488,1 ҳ.т. расонда шуд.

Аз соли 1938 сар карда, дар чумхурӣ истеҳсоли фалла дар заминҳои обӣ тамоюл ба камшавӣ ва дар заминҳои лалмӣ тамоюл ба зиёдшавиро гирифт. Дигар ин ки Тоҷикистон ба ивази пахта аз чумхуриҳои Русия ва Украина фаллаи зиёде мегирифтагӣ шуду истеҳсоли фаллаи ҳӯроквориро кам кард. Минбаъд чумхурӣ факат фаллаи техникӣ кишт мекардагӣ шуд.

Чорводорӣ. Чорводорӣ соҳаи дуюми хоҷагидории аҳолии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. Дар солҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ саршумори чорвои чумхурӣ бениҳоят кам гардида буд. Баъди ҷанг ҳам ин раванд тамоюл ба камшавӣ дошт. Тадбирҳои давлат бо роҳи қисме аз аҳолиро аз андози чорво озод кардан, сари роҳи камшавии саршумори чорворо гирифта бошад ҳам, бе дастигири ёрии давлат саршумори онро зиёд кардан душвор буд. Як роҳи зиёд кардани саршумор ташкили чорводории ҷамъиятий (кооперативӣ-коллективӣ) дониста шуда буд.

Дар солҳои 20-ми асри XX дар Тоҷикистон чорводории ҷамъиятӣ қариб, ки вуҷуд надошт. Чорводории ҷамъиятӣ хоси давраи колективонии деҳот буд ва ҳаст, чунки ба колхозҳои навтаъиси галлакору паҳтакор иҷозати доштани миқдори муайяни чорво ҳам дода шуда буд. Дигар ин ки аз соли 1930 сар карда, дар ҷумҳурӣ ҳоҷагиҳои чорводор ҳам таъсис ёфта буданд. Аз тарафи дигар, қӯшиши таъсиси колхозҳои чорводор ва тарғиботи зидди сиёсати кооператиякунӣ ва колективонӣ ба умуман несткунии чорво ва ҳусусан чорвои корӣ боис гардид. Аксари аҳолӣ дар давраи сиёсати саросар гузаштанд ба ТОЗ-ҳо ҳамчун эътиroz қасдан даст ба забҳи чорвои корӣ зада буданд. Ин қасд дар солҳои минбаъда сабаби кам шудани кишт ва душворӣ дар маъракаи шудгор гардид.

Солҳои 1932-1937 барои ташкили колхозҳои чорводорӣ Ҳукумати умумииттифоқӣ ба Тоҷикистон ба воситаи чорвои зинда ёрии амалӣ расонида буд. Ба ҷумҳурӣ аз Русия, Украина ва Қазоқистон чорвои зиёде оварда шуда буд, вале аз надоштани таҷрибаи ҳоҷагидорӣ саршумори онҳоро нигоҳ дошта натавонистанд. Фақат аз соли 1936 сар карда, дар ҷумҳурӣ раванди афзоиши чорводории ҷамъиятӣ оғоз гардид. Сабаби асосии ин раванд қарори Ҳукумати Шӯравӣ дар бораи барои ҳар як колхоз ба таври ҳатмӣ доштани ду фермаи чорводорӣ гардида буд: як фермаи молӣ ва як фермаи ширӣ. Фермаи молӣ фермаи чорвои хурд (бузу гӯсфанд) ва фермаи ширӣ чорвои калон-говҳои ҷӯшӣ буд. Барои ин мақсад соли 1935 колхозу деҳқонон аз давлат 2497 ҳ. сӯм ёрӣ гирифта буданд. Баробари ин, давлат корҳои зиёдеро оид ба хизмати зоотехникию зооветеринарӣ ба роҳ монда буд. Дар натиҷа саршумори чорво соли 1937 ба 2135000, чорвои калони шоҳдор ба 500,1 ҳ. ва чорвои хурд ба 1634900 сар расида буд.

Соҳаҳои дигари ҳоҷагидорӣ. Сиёсати нодурусти андози боғот дар солҳои 1917-1932 бисёр боғҳоро аз байн бурда буд. Бинобар ин, аз соли 1935 сар карда, сиёсати давлатӣ нисбати боғҳои шаҳсӣ ва ҷамъиятӣ тағйир ёфта, андози тафриқавӣ

чорӣ гардид. Дар натиҷа дар солҳои 1936-1937 боғҳо 60,7% зиёд гардида, масоҳати умумии онҳо ба 24,6 ҳ. га расид. Дар ҷумҳурӣ дехқонони 9 совхоз ба боғдорӣ машғул буданд.

Дар солҳои 30-м кирмакпарварӣ ҳам ба соҳаи даромадноки иқтисодӣ табдил ёфта буд. Истеҳсоли пилла аз 619550 килои соли 1932 ба 1360797 килограмм дар соли 1937 расида буд.

Лугат

1. **Ферма** – аз фирмай англисӣ маънои истеҳсолот, ҳоҷагии яксоҳаро ифода мекунад.

Супориш


1. Сабабҳои асосии васеъ шудани кишти пахтаро шарҳ дихед.
2. Аввалин колхозҳои миллионери Тоҷикистонро номбар кунед.
3. Омилҳои асосии рушди ҷорводориро номбар кунед.

§42. АВЗОИ ҶАМЪИЯТИВУ СИЁСИИ ҔУМҲУРӢ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМИ АСРИ XX

Соҳтмони шӯравӣ. То охири солҳои 20-ум соҳтори шӯравӣ ҳамчун соҳтори сиёсии давлатдорӣ бештар дар шакли ҳукуқӣ (юридикӣ) вуҷуд дошт, на дар амал (воқеият). Ин соҳтор аз тарафи оммаи ҳалқ акнун раванди бемайлони дар амал қабул шуданро гирифта истода буд.

Дар солҳои 30-юми асри XX баъди гузаронидани сиёсати ҷонноккунонии шӯроҳо ин соҳтор (шӯравӣ) дар ҳамаи зинаҳо (деха, ҷамоати деҳот, ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ) аз тарафи оммаи ҳалқ эътироф ва шинохта шуд. Сиёсати ҷонноккунонии шӯроҳо боиси ва ба омма наздик гардидани шӯроҳо гардид. Муваффакияти назарраси соҳтмони шӯравӣ фаъолгардии иштироки заҳматкашон дар маъракаҳои интихоботӣ дар ҳамаи зинаҳо ва барои ҳама соҳторҳо буд. Интихоботҳо оҳиста-оҳиста ба маъракаи сиёсию ҳалқӣ табдил меёфтанд. Ин ҳолат дар натиҷаи назорати даркории омма аз болои фаъолияти шӯроҳо ба даст омада

буд. Дар навбати худ шўроҳо тамоми фаъолияташонро ба-рои ҳарчи хубтар роҳбарӣ кардан ба талабгузориҳои омма равона мекарданд.



**Бинои Президиуми Шўрои
Олии ҶШС Тоҷикистон (с.1939)**

Халқ сари ҳар чанд вақт дар назди интихобкунандагони худ ҳисобот медодагӣ шуданд. Таҷрибаи бозпас ҳондани намояндағоне, ки аз ўҳдаи ичрои вазифаи худ намебаромаданд, ҷорӣ гардид. Таработ ба шўроҳо хеле зиёд шуд. Аз ин рӯ, шўроҳҳо ҳам барои беҳ кардани фаъолияташон ҳамчун мақоми идорӣ ба омӯзиши сиёсии кормандони худ аҳамият дода, курсҳои кӯтоҳмуддати (якмоҳа, думоҳа, шашмоҳа ва яксола) тайёр кардани кадрҳои шӯравиро таъсис доданд. Ин

Сиёсати демократику-
нонии низоми интихоботии
шўроҳо пеш гирифта шуд.
Асосан ин баъди қабули кон-
ститутсияи сотсиализми ғо-
либ ва қабули қарор “Дар бо-
раи азnavsозии кори шўроҳо
ба муносабати ҷорӣ гарди-
дани конститутсияи нав” ба
амал омад. Намояндағони



Бинои КИМ-и ҶШС Тоҷикистон (с.1936)

курсҳо асосан дар назди КИМ-и ҶШС Тоҷикистон таъсис ёфта буданд.

Шўроҳо асоси сиёсии чумхурӣ гардида, ҳамчун ҳокими-яти меҳнаткашон хусусиятҳои характерноки зеринро доро буданд: онҳо аз ҳамаи ташкилотҳои дигари давлатӣ омма-витар ва демократитар буданд; онҳо корҳои идора кардани мамлакатро ба амал бароварда, оммаи ҳалқро бо дастгоҳи ҳокимияти давлатӣ мепайвастанд. Шўроҳо моҳиятан ташкилоти интернатсионалии давлатӣ буда, мароми ягонагии бародаронаи меҳнаткашони миллатҳои гуногунро амалӣ мегардонданд.

Дар солҳои 30-юм шўроҳо дар ташкили фаъолияти омма маҳорати баланд нишон доданд. Ин маҳорати ташкилотчиғии шўроҳо дар давраи гузаронидани сиёсати саноатикунни мамлакат ва коллективонии соҳаи кишоварзӣ баръало ҳис шуда буд. Соли 1937 бошад, баъди қабули конститутсияи сотсиализми голиб, шўроҳо мебоист кори худро ба тариқи нав ташкил медоданд. Шўроҳо агар аз як тараф ба асоси сиёсии чумхурӣ табдил ёфта бошанд, аз тарафи дигар, раванди номатлуби зери таъсири ҳизб мондан ва ба ҳизб тобеъ гардидани шўроҳо ҳам аз ҳамин давра сар шуда буд. Ин амалро аз таъсис ёфтани гурӯҳҳои (ташкилоти) ҳизбии шўроҳо (шўрои олий, шўроҳои вилоятӣ, ноҳиявӣ, ҷамъиятӣ) пай бурдан мумкин буд. Ҳизбикунни шўроҳоро Ҳизби Коммунистӣ ҳамчун чораи пешгирий кардани қаҷравиҳою бесарусомониҳои бехуда ва зиёдатӣ шарҳ медод. Тадриҷан фаъолияти шўроҳо бо сиёсати ҲҚ мутобиқ карда шуд. Оқибати ин сиёсат он гардид, ки шўроҳо ҳамчун ҳокимияти давлатӣ рафта-рафта ба шуъбаи Ҳизби Коммунистӣ табдил ёфтанд.

Соҳтмони ҳизбӣ. Дар солҳои 30-юм ҲҚ(б) Тоҷикистон ягона ҳизби сиёсӣ буд ва дар асл чун ҳизби ҳукмрон амал мекард. Ташкилёбии ҲҚ(б) Тоҷикистон ба ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон вобаста буд. Бо ташкилёбии ҶШС Тоҷикистон ташкилоти ҳизбии он ҳам бояд мустақил - чумхуриявӣ мегардид. Инро ба назар гирифта, моҳи ноябриси соли 1929 Буюрои Сиёсии КМ ВКП(б) ҲҚ(б) Ӯзбекистон дар бораи табдил

додани ташкилоти вилоятини тоҷикистонии ҲҚ(б) Ӯзбекистон ба ҲҚ(б) Тоҷикистон қарор қабул кард. 10-уми декабри соли 1929 Бюрои Ичроияи Кумитаи вилоятини тоҷикистонии ҲҚ(б) Ӯзбекистон дар асоси қарори номбурда дар бораи ташкилоти ҳизбии ҷумхуриро ҲҚ(б) Тоҷикистон ва Комитети вилоятини ҳизбро ҚМ ҲҚ(б) Тоҷикистон номидан қарор қабул кард. Дар 1 январи соли 1930 ҲҚ(б) Тоҷикистон аз 7 ташкилоти ҳавзавӣ (округӣ) (Фарм, Душанбе, Кӯлоб, Қўргонтеппа, Панҷакент, Ӯротеппа, Ҳучанд) ва ташкилоти ҳизбии ВМБК иборат буда, 3848 коммунист (1939 узв ва 1909 номзад) дошт ва ҳайати иҷтимоии онро 39,2% коргарон, 33,3% деҳқонон ва 27,5% намояндагони касбу кори дигар ташкил медоданд. Анҷумани якуми таъсисии ҲҚ(б) Тоҷикистон 6 - 15 июни соли 1930 дар Душанбе доир гашт ва ҳайати ҚМ ҲҚ(б)-ро тасдиқ кард. М. Д. Ҳусейнов котиби аввал ва Ш. Шоҳтемур котиби дуюм интихоб шуданд. Моҳи январи соли 1934 Анҷумани II ҲҚ(б) Тоҷикистон баргузор гардид. Котиби аввали ҲҚ(б) Тоҷикистон Г. И. Бройдо интихоб шуд. Соли 1934 Г. И. Бройдо сабукдӯш ва С. К. Шадунтс (солҳои 1934 - 1936) котиби аввали ҲҚ(б) Тоҷикистон интихоб гардид.

Моҳи августи соли 1937 Анҷумани сеюми ҲҚ(б) Тоҷикистон доир гашт. Ӯ.Ашӯров котиби аввали ҲҚ(б) Тоҷикистон интихоб шуд.

7 - 24-уми июни соли 1938 Анҷумани чоруми ҲҚ(б) Тоҷикистон доир шуд ва Д. З. Протопопов котиби аввали ҲҚ(б) Тоҷикистон интихоб гардид.

22 - 27-уми февраляи соли 1939 Анҷумани панҷуми ҲҚ(б) Тоҷикистон доир шуд. Акнун дар ҳайати ин ҳизб, баъди борҳо тоза кардани сафҳои худ тақрибан 8281 узв боқӣ монда буд.

Агар ба рафти фаъолият ва масъалаҳои дар анҷуману плениумҳои ҳизб муҳокимашуда ва қарорҳои қабулшудаи онҳо назар афканем ин ҳизб дар солҳои 30-юм ба тамоми қаҷравиҳою камбудиҳояш нигоҳ накарда, чун ҳизби сар-

вар, ташаббускор, бунёдгар чилвагар мегардад. Таърих гувоҳ аст, ки он тамоми имкониятҳо ва неруи худро истифода бурда, бисёр корҳоро ба манфиати ҳалқу давлат анҷом дода тавонист. Ҳизби Коммунистӣ бо тамоми ноқисиҳои фаъолияташ ва бадкориҳои маълумаш бо ҳалқ, бо заҳматкашон якҷо буд ва омма онро пешвои худ эътироф карда буд. Ягонағии ҳизбу ҳалқ дар амал вуҷуд дошт.

Созмони ҷавонон. Созмони ҷавонон, ки комсомол ном дошт, дар солҳои соҳтмони сотсиализм ба ёвари Ҳизби Коммунистии Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфта, дар тарбияи аҳлоқию меҳнатӣ ва фаъолгардонии насли наврас ба ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ саҳми босазое гузошта буд. Дар навбати худ комсомоли Тоҷикистон ба як созмони пурнуфузе дар ҳаёти сиёсию иқтисодӣ, фарҳангии маънавии ҷумҳурӣ табдил ёфта буд. Комсомолони ҷумҳурӣ чун бунёдгарони ҷамъияти сотсиалистӣ дар сафҳои пеши сиёсати саноатиқунонии мамлакат, коллективонидани деҳот, мубориза барои маҳви бесаводӣ, зидди босмачигарӣ, вайронкориҳои иқтисодию сиёсӣ ва фарҳангии маърифатӣ қарор доштанд. Онҳо 50% муаллимони солҳои 30-ми асри XX, раисони колхозҳо, сардорони соҳтмонҳо, фармондехони қисмҳои низомӣ, сардорони бригадаҳои бинокорону деҳқонони колхозӣ буданд.

Дар давраи соҳтмони сотсиализм Комсомоли Тоҷикистон аз ҷиҳати ташкилий ҳам тағиیر ёфт. Охири соли 1929 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 400 ячейкаи комсомолӣ амал мекард. Анҷуманҳои 1-ум(1930) ва 2-юми(1932) Комсомоли Тоҷикистон дар назди ҷавонон вазифаҳои азими созандагӣ - иштирок дар соҳтмону маъракаҳои сиёсиро гузошта буд, ки ҷавонон аз ўҳдаи иҷрои онҳо сарбаландона баромада буданд. Аз ҷумла, онҳо соҳтмонҳои азими давр - канали Ваҳшро ва коллективиро умуман ба шефӣ гирифтанд. Комсомоли Тоҷикистон дар саросари ҷумҳурӣ маҳфилҳою мактабҳои маҳви бесаводӣ кушода, ташаббускори “Ҳафтаи кӯмаки ҷамъиятӣ ба мактаб”, ”Якмоҳаи маҳви бесаводӣ”, ”Нестбод бесаводӣ!” буд.

Савол ва супоришҳо:

1. Шўроҳоро дар ҳаёти чумхурӣ фаҳмонед?
2. Кадом воқеа сабаби мақоми ҷамъиятии худро аз даст доғдани шўроҳо гардида буд, муайян кунед.
3. Солҳои баргузоргардии анҷуманҳои 1-У ҲҚ(б) Тоҷикистонро номбар кунед.
4. Анҷумани таъсисии Комсомоли Тоҷикистон кадом сол шуда буд ва кадом масъаларо мухокима карда буд, нақл кунед?
5. Номи дуруст ва пурраи ташкилоти ҷавонони солҳои 30-ми ҷумҳуриро муайян намоед?

43. ТАЪҚИБОТИ СИЁСИИ СОЛҲОИ 30-МИ АСРИ XX. ТАЪҚИБКУНАНДАГОН ВА ТАЪҚИБШАВАНДАГОН

Таъқиботи сиёсӣ. Зери шарҳи нодурусти гӯё бо пурзӯршавии соҳтмони соҳиализм муборизаи синфӣ ҳам зиёд мешавад, дар солҳои 30-юм аслан таъқибкунии равшанфикрон авҷ гирифт. Тозакуни сафҳои Ҳизби Коммунистӣ, Иттифоқҳои қасаба, ҷавонон, иттиҳодияҳои қасабавӣ ва ташкилотҳои оммавиро пеш гирифтанд, ки ин таъқибкунии сиёсии солҳои 30-юм буд. Таъқибкунандагон асосан Ҳизби Коммунистӣ ва таъқибшавандагон ҳама аъзоёни ҷамъият буданд. Дар Тоҷикистон душмани синфӣ ва мафқуравии шӯравӣ вуҷуд дошт, вале ин душман дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ набуд. Онро “кофта меёфтанд”. Барои ёфтани он “тройка” таъсис ёфта буд ва ин “тройка” қасеро, ки меҳост, душман эълон мекард. Ин “тройка”-ҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсис ёфта буданд. Фаъолияти “тройка”-ҳо ба он овард, ки аз ҳайати ҳукумат, ташкилоту муассисаҳо, колхозу совхозҳо, заводу фабрикаҳо, аз байни олимону дуҳтурон, муаллимону мураббиён, ҷавонон, оҳангсозону адіbon, аз ҳама категорияҳои ҷамъиятӣ ва қасбу ҳунар “душманони синфӣ”-ро меёфтанд ва ба ҷазоҳои гуногун – қатл, бадарға, зиндан махкам мекарданд. Ягон соҳае, қасбе, ҳунаре, фаъолияте набуд, ки аз онҳо “душманро” наёфта бошанд, вале на ҳамаи онҳо душман буданд. Бегуноҳони ҷабрдида ақаллият

бошанд ҳам, кам набуданд.

Мо ба шахсиятҳо рӯ меоварем. Дар байни онҳо раиси Шӯрои Комиссарони Халқ А.Ҳочибоев, котиби якуми КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон М. Ҳусейнов, раиси КИМ-и ҶШС Тоҷикистон Нусратулло Маҳсум, роҳбарони ташкилоти ҳизбии ҷумҳурий И. Броидо, К. Шадунтс, Ч. Имомов, раиси КИМ Ш.Шоҳтемур, сардори ҳукумати Тоҷикистон А.Раҳимбоеv, комиссарҳои халқӣ Б.Додобоев, К.Тошев, В.Павлов, И.Исмоилов, А.Носиров, арбобони фарҳанг. Б.Ясенский, С.Ализода, Б.Азизӣ, Ф.Абдулло, Р. Ҳошим, рӯзноманигорон М.Ҳасанов, Қ. Терегулов, М. Нурмуҳаммадов ва дигарон буданд. Ҳар қадом аз ин номбаршудагон шахсиятҳои маъруфи Тоҷикистон буданд.

Таъқибшудагон. Нусратулло Маҳсум (Лутфуллоев). Ӯ 1 июля соли 1881 дар деҳаи Чашмаи Қозии ноҳияи Ғарм, дар оилаи деҳқони камбагал ба дунё омадааст. Нусратуллои ҷавонро азоби зиндагии қӯҳистон маҷбур соҳт, ки хеле барвақт ба мардикорӣ равад. Солҳои мардикории вай дар шаҳри Қӯқанд ба давраи пурталотуми муборизаҳои сиёсӣ рост омад ва ӯ иштирокчии бевоситаи ҳодисаҳои солҳои 1905-1907 ва минбаъда гашта, обутоби сиёсӣ ёфт.

Аз соли 1920 Н. Маҳсум дар сафи аввали муборизони роҳи озодӣ ва барпокунандагони Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухорои Шарқӣ ҷой гирифт. Солҳои 1921-1924 дар вазифаҳои масъул – мутасаддии таъмини озуқаи аскарони сурҳ дар водии Ғарм, раиси Кумитаи Инқилобии вилоят Ғарм, раиси Кумитаи фавқулодаи диктатории ҶХШБ дар Бухорои Шарқӣ, раиси Кумитаи Марказии Иҷроияи Бухорои Шарқӣ ва пас аз таъсиси Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сот-



Нусратулло Маҳсум

сиалистии Тоҷикистон раисии Кумитаи Инқилобии ҶМШС Тоҷикистон фаъолият карда, дар поягузории соҳтори нави давлатдории шӯравии тоҷик саҳми бузург гузошт.

Моҳи декабри соли 1926 пас аз таъсиси Кумитаи Марказии Ичроияи Тоҷикистон Нусратулло Маҳсум раиси он интихоб гардид ва то охири соли 1933 ҶШС Тоҷикистонро сарварӣ намуд.

Нусратулло Маҳсум тамоми донишу маҳорати ташкилотчиҳии худ-ро ба таъсиси мақомоти маҳаллии ҳокимиёт, бозгардонидани фирориён, барқарорсозии ҳочагиҳои ҳаробгашта равона соҳт. Самти дигар ва хеле пурраҳамияти фаъолияти ин сиёсатмадори оқил мубориза баҳри ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон дар ҳайати СССР (ИҶШС) буд. Бо дарназардошти аҳамияти ин иқдом барои ояндаи миллат, Н. Маҳсум бо ҳамроҳии ҳампешагони худ Ш. Шоҳтемур, А. Ҳоҷибоев, Ч. Имомов ва А. Муҳиддинов тайи ин солҳо ба мақомоти марказӣ мактубу дарҳостҳои зиёд ирсол намуда, дар як вақт корҳои ташвиқотиву тарғиботиро ба роҳ монданд ва соли 1929 ба мақсади хеш расиданд. Тоҷикистон ба ҷумҳурии мустақил табдил ёфт. Қисме аз сарзаминҳои тоҷикнишин ба Тоҷикистон баргардонида шуданд.

Солҳои 1929-1933 ҳамчун сарвари Тоҷикистон Нусратулло Маҳсум диққати асосиро ба масъалаҳои мустаҳкам намудани мақомоти маҳаллии ичроия ва судӣ, ба меҳнати ҷамъияти фаро гирифтани занон, бунёди саноати миллӣ ва ғ. равона кард. Ҳизмати Нусратулло Маҳсум баҳусус дар ҷобаҷгузории қувваи кории ҷумҳурӣ ва ба кор андохтани заминҳои асрҳо бекорхобида, соҳтмони роҳҳои мошингар ду иншоотҳои обӣ ва нахустин корхонаҳои барқӣ дар Тоҷикистон бузург аст.

Ҳизматҳои шоёни Нусратулло Маҳсум (Лутфуллоев) бо се ордени Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро, бо орденҳои “Байраки Сурҳи Меҳнат”-и ҶШС Ӯзбекистон ва ҶШС Тоҷикистон ва бо ордени “Байраки Сурҳ”-и Иттиҳо-

ди Шўравӣ қадр шудааст.

Дар ибтидои солҳои 30-юм Иттиҳоди Шўравиро мавчи таъқиботи роҳбарони хизбиву давлатӣ ва ходимони намоёни илму фарҳанг фаро гирифт, ки ин гирдоб Нусратулло Махсумро низ ба коми худ фурӯ кашид. Бо тухмати ноҳақ, моҳи декабри соли 1933, Нусратулло Махсумро аз вазифаи раиси КИМ-и ҶШС Тоҷикистон сабукдӯш намуда, ба факултаи илмҳои ҷамъиятии Академияи тарҳрезии ССР (ИҶШС) фиристонданд ва соли 1937 ҳамчун “душмани ҳалқ” ба ҳабс гирифта, баъд парронданд. Танҳо 9-уми январи соли 1958 Коллегияи ҳарбии Суди Олии ССР (ИҶШС) парвандаи Нусратулло Махсумро аз нав баррасӣ намуда, аз сабаби содир накардан ҷиноят ўро сафед кард ва номи вай аз нав дар саҳифаҳои таърихи муосири Тоҷикистон ҷойгоҳи сазовори хешро соҳиб шуд.

Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) ба сифати яке аз поягузорони давлати муосири тоҷик дар радифи бузургмардони миллат абадӣ ҷой гирифт. Ҳамин хизматҳои шоистаи ўро ба ҳисоб гирифта, бо қарори Пре-зиденти ҶТ Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), моҳи июли соли 2006 бо унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» сарфароз гардонда шуд ва соли 2009 дар зодгоҳаш пайкараашро гузоштанд.

Шириншоҳ Шоҳтемур соли 1899 дар дехаи Поршневи ВМКБ, дар оилаи дехқони камбағал таваллуд шудааст. Фаъолияти меҳнатиаш аз 13-солагӣ оғоз ёфтааст. Солҳои 1914-1919 дар корхонаҳои шаҳри Тошканд кор карда, бо большевикон шинос гардид. Соли 1919 ба Ҳучанд омада, дар маъракаи ҷамъоварии ҳӯрокворӣ (продовольственная развёрстка) иштирок кард. Соли 1921 дар ҳайати Комиссияи ҳарбиу сиёсӣ ба Помир фиристода шуд. Солҳои 1921-1922 раиси Кумитаи Инқилобӣ, 1922-1923 раиси Комиссияи ҳарбӣ-сиёсии қитъаи сарҳадии Помир, солҳои 1923-1924 дар дастгоҳи КМ ҲҚ Туркистон ҳамчун роҳбари сексияи коммунистӣ оид ба Тоҷикистон буд. Дар ҳукумати ташкилдоҳаи Анҷумани якуми умумитоҷикистонӣ солҳои 1926-1927 вазифаи комиссари ҳалқии молияи чумхуриро адо кард.

Соли 1929 Донишгоҳи коммунистии меҳнаткашони Шарқи Москваро хатм кард. Солҳои 1929-1932 дар вазифаҳои котиби масъули Кумитаи ҳизбии вилоятии Тоҷикистон, котиби 2-юми КМ ҲҚ(б) Тоҷикистон ва солҳои 1933-1937 раиси КИМ ҶШС Тоҷикистон кор кард. Аз соли 1925 то 1937 узви КИМ-и СССР (ИҶШС) буд. Солҳои 1937-1939 дар ихтиёри КМ ВКП(б) ва бо квотаи КМ ВКП(б) дар мактаби олии ҳизбӣ таҳсил кард. Дар вақти таҳсил ҳабс ва ба душмании халқ маҳкум ва парронда шудааст. Баъдтар сафед карда шуд ва соли 2006 барои хизматҳои шоёну барҷастааш бо унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» сарфароз гардонда шудааст.

Лугат

1. Тройка - мағхуми сиёсии солҳои 30-ми аспи XX, ки ҳамчун чорабинӣ барои тозагии ҳизбу шӯроҳо ва ҳукumat дар ҳама зина таъсис дода шуда буд ва одатан ба ин “тройка” сарвари муассиса, корхона, идора, раиси итифоқи касабаи муассиса, корхона, идора ва котиби ҳизбии муассиса, корхона, идора дохил буданд. Маъни «Тройка» ба тоҷикӣ «Сегона» мебошад.

2. Таъқиби сиёсӣ - мағхуми сиёсии солҳои 30-40-уми аспи XX, ки нисбати шаҳсҳо “Тройка”-ҳо раво дониста ва ба ҷазоҳои гуногун, то қатл татбик гардида буданд.

3. Таъқибқунандагон - Ҳизби Коммунистӣ ва ҳукumatи коммунистии он давра.

4. Таъқибшавандагон - тамоми ҷомеаи давра.

Савол ва супориши:

1. Мағхуми “Тройка”-ро фаҳмонед?
2. Мақсадҳои асосии таъсиси “Тройка”-ро нақл кунед?
3. Таъқибшавандоҳо киҳо буданд, шарҳ дихед?
4. Рузгори роҳбари аввалин Ҳукumatи Шӯравии Тоҷикистон – Нусратулло Махсумро нақл кунед?
5. Дар бораи Ширинҷоҳ Шоҳтемур маълумот дихед?
6. Таъқибқунандагон киҳо буданд, фаҳмонед?

§44. МУБОРИЗАИ СИНФӢ ДАР СОЛҲОИ 30-ЮМИ АСРИ XX

Мубориза зидди дастаҳои муташаккили босмачигарӣ. Дар ибтидои солҳои 30-юм ҳоло ҳам босмачигарӣ давом мейфт. Дастаҳои хурди босмачиён вучуд доштанд. Ҳавфи аз Афғонистон зада даромадани дастаҳои калон боқӣ монда буд. Ҳоло ҳам таъқиб намудани коркунони соҳторҳои хизбӣ, шӯравӣ, ҳочагӣ ва ҷамоатчиҳои вучуд дошт, аммо онҳо дигар ҳатаре ба ҳастии ҷумҳурий ва сотсиализми надоштанд. 30-юми марта соли 1931 гумоштаи империализми байналмилалий Иброҳимбек дар ҳудуди ноҳияи Фарҳор аз Афғонистон ба марзи Тоҷикистон зада даромад. Дар нуктаҳои дигари сарҳадии Тоҷикистон дастаҳои Эгамбердӣ (400 нафар), Муллошариф (300 нафар) сарҳадро вайрон карда ба ёрии Иброҳимбек омаданд. Ин дастаҳо бо тезӣ пахш карда, барҳам дода шуданд. Муллошариф асир афтод. Қаҳрамонии бемислу монандро дар рӯзҳои аввал сарҳадбонон нишон доданд. Баъзе дидбонгоҳҳо дар ҳайати 3 - 6 нафар сарҳадбон бо дастаҳои 300-400-нафара ба ҷанг даромада, то нафаси охирини ҳаёт ҷангиданд.

Ба муборизаи зидди Иброҳимбек дар қатори Артиши Сурҳ дастаҳои ихтиёрии зиёде ҳамроҳ шуданд. Фармондехони ин дастаҳои ихтиёрий Абдулло Ёрмуҳаммадов, Ғиёс Тағоймуродов, Ҷӯракӯл Темуров, Муллошариф Раҳимов, Муқим Султонов, Юлдош Соҳибназаров, ки таҷрибаи калони ҷангӣ доштанд, дар ин мубориза қобилияти ҷангии худро нишон доданд. Ба Иброҳимбек 8-уми апрели соли 1931 дар дехаи Найзабулоқ, 19-уми апрел дар наздикии Ёвон ва моҳи май дар қаторкӯҳҳои Боботог зада шуд. Дар барҳам додани дастаи Иброҳимбек 439 дастаи калтакдорони сурҳ, ки шуморай умумии онҳо то ба 4 ҳазор нафар мерасид, иштирок доштанд. Онҳо дар тоза кардани дашту дараҳои кӯҳи Боботог иштирок намуданд. Аэропланҳо дар кофтани назорат кардани самтҳои ҳаракати дастаҳои Иброҳимбек васеъ истифода бурда шуданд. Охирин шикасти Иброҳимбек моҳи июни

соли 1931 дар Бойсун ба вуқӯй пайваст. Иброҳимбек пурра шикаст ҳӯрда, роҳи гурезро пеш гирифт, вале 23 июни соли 1931, ҳангоми аз дарёи Кофарниҳон дар дəҳаи Ҳочабулбулон гузаштанаш дастгир гардид. Бо қарори Суди Олии ССР (ИЧШС) Иброҳимбек парронда шуд.

Солҳои 1931-1932 ошӯбҳои зиддишӯравӣ дар нуқтаҳои гуногуни Тоҷикистон ба вуқӯй омад. Аз ҷумла дар моҳи майи соли 1931 дар Шаҳринав, июли соли 1931 дар Далёни Боло ва Нов, Ӯротеппа ва Шаҳристон, Палдорак, соли 1932 дар Масҷоҳ бо сардории Ҷумъа ва дар Ҷиргатол бо сардории Аъзам шӯришҳо шуда буданд. Шӯриши Аъзам яке аз дарозмуддаттарини онҳо буд.

Аъзам Ҳодиев соли 1931 сардори милитсияи округи Ғарм буд. Аз рӯи баъзе маълумоти то ба мо омада расида, ўз вазифаи худ суистеъмол намуда ба ришвагирӣ даст зада, ба маҳкама кашида мешавад. Суди округи Ғарм аз рӯи парвандахои тафтишотӣ ўро ба ҷазои қатл ҳукми қатл-паррондан маҳкум мекунад. Колегияи суди Олии РСС Тоҷикистон аризаи даъвогии ўро дида баромада, ҳукми қатлашро бекор карда, ба мурофиаи нав тавсия медиҳад. Мурофиаи нав ўро ба мӯҳлати 10 сол ҳукми зиндон кардан мебарорад. Ўбо қурбошии ба мӯҳлати 10 сол маҳкумшуда Исломмирохур дар зиндони Ғарм забон як карда ду посбони зиндонро кушта яроқҳои онҳоро гирифта, ба назди Иброҳимбек мегурезанд ва ба дастаи он ҳамроҳ мешаванд. Иброҳимбек, ки акнун ба хоки Тоҷикистон зада дармада буд, Аъзамро хуб истиқбол намуд ва сардори кувваҳои зиддишӯравии тамоми



А. Валишев, М. Султонов,
А. Васильев - иштирокчиёни
дастгиркунии Иброҳимбек
(1931)

Қаротегин таъйин кард. Ин таъйинот барои Аъзам фахру ињому ҳокимијат ҳам буд. Аъзам бо чанд нафари мисли худаш сардорони босмачиҳои минтақаҳои ҳамҷавори Қаротегин (Янгибозору, Файзободу, Обигарм) ба води Қаротегин рафта, аз Обигарм сар карда, то Пумбачӣ (маркази ноҳияи сибиқ Комсомолобод) ҳама кӯпрукҳоро оташ мезанад, фаъолони ҳизбию шӯравӣ ва маъмурони хоҷагиҳою муасиссаю идораҳоро қатл мекунад. Аз амалҳои ў ҳукумати округи Ғарм ҳабардор шуда, дар ҳама деҳшӯроҳо ва деҳаҳое, ки мактаб доштанд, ба ташкили дастаҳои калтакдорон ва ихтиёриён сар кард.

Ташаббускори дастаҳои калтакдорони сурх роҳбарони ҳизбию комсомолӣ, муаллимҳо, коркунони комиссариатҳои ҳарбӣ, мудирони шуъбаҳои маориф, молия, раисони ҷамоатҳои деҳаҳо буданд. Ҳамзамон ҳукумати округи Ғарм аз амалиёти Аъзам ба Ҳукумати Тоҷикистон ҳабар дода, ёрӣ пурсид.

Дар ин муддат дастаҳои калтакдорони сурх роҳҳо ва кӯпрукҳои асосии сари роҳи босмачиёнро зери назорат гирифтанд. Коркунони масъули Ғарм Н.Эркаев, Н.Н.Ершов, Ҳ.Шарифов, М.Саъдуллоев ва Алиев ба мактабҳо рафта, муалимону фаъолони деҳаҳоро ба мубориза даъват намуданд. Муаллим З.Ҳомидов дар Навдонак, А.Шарифов дар Калонак, шоир Алихуш дар Қазноқ ташвиқот мебурданд. Ин буд, ки аҳолӣ босмачиёнро дар ҳама ҷо бо калтаку сангҳо пешвоз гирифтанд. Аъзам ба тарафи Ғарм ҳаракат карда натавониста, барои аз шикасти пурра раҳоӣ ёфтанд, мачбур шуд, ки аз канори деҳаи Навдонак ба тарафи Тавилдара гузарад. Дар деҳаи Ёзғанд ҷамъомади аҳолии атроф шуда гузашт, ки бо таъсиси дастаҳои ихтиёрий анҷом ёфт. Дастаҳои ихтиёрии ин минтақаҳо ҳам Аъзаму тарафдоронашро бо калтаку санг пешвоз гирифтанд. Дастанд ихтиёриёни минтақа бо роҳбарии мудири шуъбаи маорифи Тавилдара Н.А.Кисляков, сардори ГПУ Волгин ва С.П.Соболев нақши мажҳи Аъзамро кашиданд. Дар ин вақт Аъзам ба чанд

ваҳшониятҳои хунин даст зад: дар деҳаи Чилдара муаллима Сангак(Санчагул) Хушбахтова, фаъоли комсомолии деҳа Муллоакбар Муминовро ба тариқи ваҳшиёна ва чанд нафари дигарро қатл кард, то ки мардумро тарсонад. Аз ин кирдори ў дастаҳои ихтиёри огоҳӣ ёфта, роҳи Чилдараро пеш гирифтанд. Аъзам аз ҷанг ҳуддорӣ карда, аз деҳа гайб зад. Дере нагузашта дастаҳои ихтиёри ўро дар деҳаи Булқоси Ҷарм диданд. Ў дар ин ҷо таваққуф накарда, шабаш ба пособонони бунгоҳи Ҳоит ҳучум намуда, котиби ташкилоти комсомолии ноҳияи Ҳоит Ҷӯраев ва сардори шуъбаи кофтукови ҷиноятии ноҳияи Мирзоевро дар онҷо дастгир ва қатл кард. Коммунист Наимовро дар лаби дарёи Оби Кабуд паррондани мешавад, vale ў аз нияти Аъзам пай бурда ҳудро ба дарё партофта начот мейбад ва ба навбатдори милисаи Ҳоит ҳабари ба Ҳоит ҳучум кардани Аъзамро мерасонад. Қумитаи ноҳиявии ҳизбӣ ва дигар органҳои қудратии ноҳия, ки дар ҳолати омодабош қарор доштанд, ба тариқи таъцилӣ ба муҳориба баромада, Аъзамро пешгирий намуданд. Аъзам ба муқовимати ҳимоятгарон тоб наоварда, ба деҳаи Ярҳич қафонишинӣ карда, раиси шӯрои Ярҳич Каримро қатл намуда, ба Ҷиргатол ғурехт. Дастан ГПУ ва ихтиёриёни ташкилоти ҳизбии округии округи Ҷарм, ки бо сардории Величко ба имдоди Ҳоит омада буданд ва ҳар ду дастаи 80 нафара ҳам ба Ҷиргатол равон шуданд. Аъзам ба ҳучуми дастаҳои гармӣ тоб наоварда, ба ҳудуди Қирғизистон ғурехта, паноҳ бурд. Дар Қирғизистон аз ҳисоби тоҷикон ва қирғизҳо 16 дастаи ҳурду қалони ҷангӣ таъсис дода, бо қисмҳои ҳурдхурд ба ҳудуди ноҳияҳои сарҳадии Ҷарму Масҷоҳ, Ҳоиту Масҷоҳ ва Ҷиргатолу Лахшу Қирғизистон ворид шуданд. Ҳукумати Шӯравӣ роҳҳои ағбаҳои Даҷти Ҳирсон ва деҳаи Дубурсаро зери назорат гирифта, ҳамроҳшавии Аъзамро бо босмачиёни Масҷоҳ пешгирий кард. Аъзам ба мақсад нарасида, ба Ҷиргатол баргашт. Аз ин нақшай ў пай бурда, бо сардории сардори шуъба ГПУ-и округи Ҷарм Шестопалов дастаи имдодӣ ба Ҷиргатол фиристода шуд. Ин даста, ки

чанд соат пеш аз хүчуми Аъзам ба қалъаи Чиргатол расида буд, ба муҳосираи Аъзам афтод. Тамоми хатҳои алоқаи ноҳияро одамони Аъзам аз кор бароварда буданд. Шестопалов хабари муҳосираро ба Ғарм, ки интизораш буданд, расонда натавонист. Вазъиятро дида ба мустаҳкамкуни қалъа ва бо обу хўрок таъмин намудани муҳофизону занҳою қўдакони қалъа, ки 200 нафарро ташкил медоданд, пардохт. Аъзам ҳама атрофи қалъаро ба 16 сардори дастаҳои худ чудо намуда, зери тир қарор дода, обро ба қалъа баст. Ҳимоятгарон бе обу хўрок монданд. Мачбур зери тирборонкунни дастаҳои Аъзам ҳимоятгарон аз анбори нонпазӣ орд ба даст оварданӣ шуданд.

Ба Шестопалов Отаев-комиссари отряд ва чанд нафари дигар як бор мұяссар гардид, ки якхалтагӣ орд биёранд, vale бори дуюм ба баъзеҳо, аз ҷумла ба Шестопалов ва ралиси шӯрои деҳаи Лахш Асомиддинов зинда баргаштан мұяссар нагардид, ҳар ду аз тири Сайдмергани аз деҳаи Ҳоча тавоғ ҳалок гардиданд. Величко роҳбариро ба зима гирифт. Муҳосирон таклифи таслим шуданро рад карданд. Аъзам қасди чони ҳама муҳосираон кард. Оби ба қалъа мерафтагири, ки қатъ карда буд, заҳролуд карда ба қалъа сар дод, vale духтур нӯшидани онро баъди санҷидан манъ кард. Занҳои қўдаки ширмақдошта аз ташнагиу гуруснагӣ беширу бемадор шуда буданд. Ҳимоятгарҳо ҳам аз бехобию гуруснагӣ мондаю логар гардида буданд. Дар ҳамин ҳолат, 24 октябр, қўшунҳои имдодӣ – 2 эскадрони нопурраи дивизияи 20-уми савораи қўхгард ва самолётҳо дар атрофу ҳавои Чиргатол пайдо шуда, ба кир кардани босмачиён оғоз карданд. Аъзам шикаст хўрда, ба Лахш ақибнишинӣ кард, vale лаҳза ба лаҳза одамони худро талаф дода, худаш тавонист, ки пинҳон шавад. Исёни Аъзам Ҳодиев ҳам пурра шикаст хўрд. Фақат соли 1935 ба ОГПУ-и вилояти Ғарм мұяссар гардид, ки Аъзамро дастгир ва қатл намояд. Дар Раштонзамин сулҳу оромӣ тантана кард.

Лугат

1. Муборизаи синфӣ – шакли муборизаэро гӯянд, ки гоҳе бо силоҳ (шӯриш, инқилоб, табаддулот), гоҳе бе силоҳ (ошӯб балво, эътиroz, петитсия, роҳпаймой, корпартой, коршиканӣ, пешниҳоди хаттии арзу шикоятҳо) дар заминаи манфиатҳои синфӣ ба амал меомаданд ва меоянд.

Саволҳо

1. Сабабҳои мочароҳои солҳои 1931-1932-и Тоҷикистонро фаҳмонед.
2. Сабабҳои мочарои соли 1931-и Иброҳимбекро фаҳмонед?
3. Сабабҳои ошӯби соли 1932-и Аъзамро фаҳмонед?
4. Дар шикасти мочароҳои солҳои 1931-1932 қадом қувваҳо нақши асосиро бозиданд, шарҳ дихед.

§ 45-46. ИНҚИЛОБИ МАДАНӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Мағхуми инқилоби маданӣ. Инқилоби маданӣ дар асри XX аз дигаргуниҳои бузург ва пешрафтҳои бемислу монанд дар соҳаи маориф, илм, тандурустӣ, муассисаҳои фарҳангии маърифатӣ (театр, клуб, китобхона, нашриёт, полиграфия, радиофикатсия, кинонамоишдихӣ) ба вучуд овардани кадрҳои миллӣ иборат буд. Мағхуми инқилоби маданӣ инчунин мағхуми сиёсӣ буда, ба рӯзгори ҳалқи тоҷик ҳамроҳи Давлати Шӯравӣ ворид гардид ва як қисми сиёсати маҳсуси шӯравӣ дар бунёди чомеаи сотсиалистӣ дониста мешавад.

Қисми асосии инқилоби мадани шӯравиро (сотсиалистиро) ба вучуд овардани тафаккури марксистӣ-ленинӣ ташкил медод ва ин тафаккур сиёсати давлатии Ҳокимияти Шӯравӣ гардида буд. Ҷанбаи мафқурравии (идеологии) он ба вучуд овардани маданияти шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ буд. Инқилоби маданӣ дар Тоҷикистон аз барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ оғоз ёфта, аввал маорифи ҳалқӣ ва баъд бо баробари ба вучуд овардани иқтисодиёти сотсиалистӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти маданиро фаро гирифта, дар солҳои 30-юм ба таъсиси маорифи ҳалқӣ, таълими ҳатмии ҳамагонии ройгон, муассисаҳои зиёди фарҳангии ба хизмати ҳалқ нигаронидашудаю ҳуқуқи баробари истифода

аз хизмати ин муассисаҳо ва ташаккули зиёйёни миллӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба охир расид. Тоҷикистон дар ташаккули маданияти шаклан миллию мазмунан сотсиалистии ҳуд дар 20 соли аввали Ҳокимияти Шӯравӣ роҳи ҳазорсолаи баъзе ҳалқҳои ҷаҳонро тай карда, дар бисёр соҳаҳои ҳаёти маданий ба мисли маориф, тиб, санъат, адабиёт, ҳуқуқ, имконияти ба ҳалқҳои пешқадами ҷаҳон баробар гардиданро ба даст оварда буд.

Маориф ва мактаб. Қисми асосӣ ва маҳсуси инқилоби маданиро маориф ва мактаб ташкил медод.

Ба маорифи ҳалқ муассисаҳои тарбияи томактабӣ (бог-ҷаҳои бачагона, яслиҳо), ҳама гуна мактабҳои маълумоти умумӣ, омӯзишгоҳҳои касбҳои техникӣ, мактабҳои миёнаи маҳсус, техникум, мактабҳои олий, шаклҳои гуногуни таълими касб ва ташкили ихтиноси кормандон доҳил мегардиданд.

Маорифи ҳалқи Тоҷикистон маҳсули давраи сотсиализм буда, ташаккулӯбии он ба солҳои 20-ум рост меояд. Маорифи ҳалқи шӯравӣ дар асоси сентрализми демократӣ ташаккул ёфта, мутамарказ гардида буд. Мақомоти идории он Вазорати маориф ва шуъбаҳои маорифи комичроияҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ буданд. Дар Тоҷикистон таълими ҳатмӣ дар асоси қарори КИМ ва ШКХ СССР (ИЧШС) аз 14-уми августи соли 1930 ва КИМ ШКХ ҶШС Тоҷикистон аз 11-уми октябри соли 1930 сараввал дар соли хониши 1931-1932 дар шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд ва Ӯротеппа ҷорӣ гардидааст. Таълими ҳатмӣ маълумоти ибтидоиро дар наzar дошт. Маълумоти ҳатмии таҳсил дар шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд ва Ӯротеппа ҳафтсола ва бокимондааш мактабҳои дараҷаи 1-ум ва 2-ум ҷорӣ карда шуда буд. Фароғирии наврасони 7-8-9-сола ба мактаб соли 1933 пурра ба охир расид. Шумораи мактабҳо аз 336 адади соли 1928 ба 2519 адад ва шумораи хонандагон мутаносибан аз 13 ҳазор ба 125 ҳазор ва муаллимон аз 543 ба 3795 нафар расид. То соли 1933 мактабҳо дусола буданд, яъне синфҳои 1 ва 2 кор мекарданд.

Синфҳои 3 ва 4 хонандаи доимӣ надоштанд. Бинобар ин, дар баъзе мактабҳо синфҳои 3 ва дар аксари мактабҳо синфҳои 4 хонанда надоштанд.

Аввалин мактаби миёна дар деҳоти Тоҷикистон соли 1934 кушода шуда буд. Соли 1936 шумораи онҳо ҳамагӣ ба 6 адад расида буд. Соли хониши 1938-1939 дар ҷумҳурӣ 4200 мактаби гуногун амал мекард, ки 83 ададаш мактабҳои 7-сола ва 18 ададаш мактабҳои миёна (даҳсола) ва боқимонда мактабҳои ибтидой буданд. Дар ин мактабҳо 225 ҳ. хонанда таҳсил мекарданд.

Ба гайр аз мактабҳои таълими ҳатмии умумӣ боз мактабҳои маҳви бесаводӣ ва шабона низ фаъолият мекарданд. Дар солҳои таҳсили 1938-1940 дар Тоҷикистон дар мактабҳои шабона 3307 нафар хонанда таҳсил дошт ва 1482 нафар онҳоро ҳатм карданд.

Сиёсати маҳви бесаводӣ ба он овард, ки соли 1939 дар Тоҷикистон аз ҳар 1000 нафар аҳолӣ 170 нафараш хонанда буд. Саводнокии аҳолӣ дар Тоҷикистон ба 82,8% расида буд. Дар ҳолате, ки дар ҳамин давра дар Ҳиндустону Туркия ин нишондиҳандаҳо 12% ва 18%-ро ташкил медоданд.

Дар солҳои 30-юм дар Тоҷикистон донишкадаҳои педагогии Душанбе (с.1931), Ҳуҷанд (с. 1932), Донишкадаи қишоварзии Тоҷикистон (с.1934), Донишкадаи тибии Тоҷикистон (с.1937), Академияи сабзвароту меваи Ҳуҷанд фаъолият мекарданд. Дар қатори ин мактабҳои олӣ боз 28 мактаби миёни маҳсус ва техникум, комбинатҳои педагогии Душанбе (2), Ҳуҷанд (2), Конибодом, Фарғон, Нов, Ӯротеппа, Панҷакент, Ҳоруғ, Қӯлоб, Шаҳринав фаъолият доштанд. Соли 1939 дар Тоҷикистон Анҷумани аввалини муаллимони аълоҷӣ барпо гардид, ки дар он 350 нафар намоянда иштирок доштанд.

Соли 1939 гузариш ба алифбои кириллӣ сар шуд, ки бо китобҳои дарсӣ таъмин намудани ҷумҳуриро осон кард.

Илм. Маҳви бесаводӣ, низоми рушдёфтгаистодаи маорифи ҳалқ ва зарурати тадқиқу омӯзиши ҳамаҷонибаи Тоҷи-

кистон, ба таъсиси экспедитсияҳою муассисаҳои илмӣ боис гардид.

Дар солҳои 30-юм дар Тоҷикистон бригадаи АФ СССР (ИЧШС) ва экспедитсияи комплексии Тоҷикистону Помир, ки то 700 олиму муҳаққикро дар бар мегирифт, ба омӯзиши ҳаматарафаи таърих, чуғрофия, адабиёт, санъат, захираҳои табии, захираҳои меҳнатӣ (қувваи корӣ) ва ғайраи Тоҷикистон машғул буданд. Экспедитсияи комплексии Тоҷикистону Помир қариб даҳ сол фаъолият дошт. Бо пешниҳоди ин ташкилотҳо ва ташабbusи Ҳукумати Тоҷикистон аввали соли 1933 дар Душанбе базаи тоҷикистонии АФ СССР (ИЧШС) ба фаъолият шурӯъ кард. Асоси ин муассисаи илмиро АФ СССР (ИЧШС) гузошта, дар тайёр кардани қадрҳои илмии ҷумҳурий саҳми арзанда гузошт. Ин база асоси АИ Тоҷикистон гардида буд. Дар база олимони машҳури давр С.Ф.Олденбург, А.Ф.Иоффе, Д.Н.Прянишников, А.Е. Ферсман, Е.Н.Павловский, Н.А.Кисляков, Д. Фанян ва дигарон кор мекарданд.

Зери роҳбарии ин олимон аввалин дастаи олимони шӯравии тоҷик ба соҳаи илм қадам ниҳоданд. Дар байни онҳо: З.Ш.Раҷабов, Б.И. Исқандаров, Б. Ф. Faфуров буданд, ки баъдҳо то ба дараҷаи ходимони машҳури илми шӯравӣ сабзида расиданд.

Муасиссаҳои фарҳангӣ. Санъат. Самти дигари инқилоби маданий сиёсати ба вучуд овардани санъати шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ буд. Сиёсати мақсадноки Ҳукумати Тоҷикистон барои баланд бардоштани фарҳангӣ ҳалқ ва аз рӯии нақша bemailon баланд шудани фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ–маърифатӣ театрҳо, театрҳои кинона-моишдиҳӣ, клубҳо, китобхонаҳои оммавӣ, нашриёт ва паҳн намудани китоб, ки аз тарафи давлат маблағгузорӣ мешуд, ба инкишофи соҳаҳои гуногуни санъат мусоидат кард.

Дар Тоҷикистон дар солҳои 1930-юм се театри касбӣ, филармонияи давлатӣ, ансамбли рақсии миллӣ, оркестри симфонӣ, хонаи эҷодиёти ҳалқ, театри опера ва балет фаъ-

олият дошт. Ҳукумати Тоҷикистон барои рушди санъат ҳарочоти калон мекард. Барои ҳамаи соҳаҳои фарҳанг 627,5 млн. сӯм ҷудо карда шуда буд, ки нисбат ба соҳаи саноат ва қишоварзӣ зиёдтар буд. Театри пешқадами чумхурӣ Театри драмавии чумхурӣ дар Душанбе (ҳоло ба номи А. Лоҳутӣ) буд. Дар саҳнаи он асарҳои “Шоҳнома”, “Исён”-и Фурманов, “Мубориза”-и У. Усмонов, “Душман”-и Ҷ. Икромӣ дар иҷрои ҳунармандон Тӯхфа Фозилова, Софя Тӯйбоева, Сайдов, М. Қосимов ва дигарон ба саҳна гузошта шуда буданд. Дар назди ин театр соли 1933 ғурӯҳи мусиқӣ таъсис ёфта буд, ки бо консертҳои худ дар ноҳияҳои колхозҳо мекард. Дар солҳои 30-юм дар ноҳияҳои Хоруг, Ғарм, Кӯлоб, Панҷакент, Қўргонтеппа, Ӯротеппа, Исфара, Ҳисор чамъ 12 театри ҳалқӣ таъсис дода шуда буд. Ин театрҳоро мактабҳои мусиқии Душанбе ва Ҳуҷанд бо қадрҳо таъмин мекарданд. Ҳунармандони ин театрҳо асосан аз дастаҳои ҳаваскорони санъат пур мешуданд, ки шумораи онҳо хеле зиёд буд. Онҳо дар назди театрҳою клубҳо амал мекарданд ва бо омма хеле наздик буданд. Намоишномаҳот ҳурди бештар якпардагиро ба ҳалқ манзур мекарданд. Солҳои 30-юм озмунҳои театрӣ, ҳофизон (соли 1937), мусиқачиён ҳам гузаронида шуда буд. Фалакхонҳою гӯрӯғлиҳонҳои зиёде, ба монанди А. Ҷӯраев, Ҳикмат Ризо ва дигарон ба саҳнаи калон баромаданд.

Санъати кинои тоҷик қадамҳои аввалини худро мегузошт. Солҳои 30-юм фильмҳои «Даъват», «Муҳочир», «Як рӯзи колхоз», «Хоруг», «Тоҷикистони офтобӣ», «Ҳудои зинда», «Вақте ки амирон мемиранд» ба навор гирифта шуд. Дар охири солҳои 30-юм дар Тоҷикистон зиёда аз 140 нуқтаи кинонамоишҳӣ фаъолият дошт.

Матбуот. Матбуот ҳам як соҳаи бонуфузи инқилоби маданий ҳисоб мешуд, чунки воситаи дорои имкониятҳои зиёди таъсиррасонӣ ба ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодию маданий буд. Матбуоти тоҷик дар солҳои 30-юм нашри китобҳо, мачаллаҳо, рӯзномаҳо ва плакатҳоро дар бар мегирифт. Саноати полиграфии Тоҷикистонро Нашриёти

давлатии Тоҷикистон ва 34 матбааи хурду калони ноҳиявӣ ташкил медод. Ин соҳа қудрат дошт, ки талаботи ҷумҳуриро бо қитобҳои дарсӣ, адабиёти бадеӣ ва матбуоти даврӣ ба ҳадди ақал таъмин намояд. Дар солҳои 30-юм полиграфистони тоҷик зиёда аз 10.000 номгӯй қитобро бо төъдоди 50 млн. нусха аз чоп бароварданд.

Дар Тоҷикистон дар охири солҳои 30-юм 83 номгӯй рӯзнома (7 номгӯй рӯзномаи ҷумҳуриявӣ, 51 номгӯй рӯзномаи ноҳиявӣ ва 25 бисёртираж) бо төъдоди 17 ҳазор нусха ва 7 номгӯй маҷалла нашр мешуд. Дар байнин рӯзномаҳо: «Тоҷикистони сурх», «Маориф ва маданият», «Коммунист Таджикистана», «Пионери Тоҷикистон» ва маҷаллаҳои «Шарқи сурх», «Барои адабиёти сотсиалистӣ», «Болшевики Тоҷикистон» бо төъдоди зиёд нашр мешуд.

Дар охири солҳои 30-юм дар Тоҷикистон 416 қитобҳо наиноммавии дорои 260 ҳ. нусха қитоб амал мекард. Соли 1933 қитобхонаи оммавӣ-илмии ҷумҳуриявии ба номи А. Фирдавсӣ таъсис ёфт. Дар ҷумҳурӣ 2 осорхона (дар Душанбе ва Ҳуҷанд) фаъолият мекард.

Адабиёт. Дар солҳои 30-юм назму насли шӯравии тоҷик дар заминай мазмунан сотсиалистию шаклан миллӣ инкишоф меёфт. Ба арсаи адабиёт адабони ҷавони зиёде бо асарҳои мазмунан нав ворид шуданд. Дар қатори С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, П.Сулаймонӣ, М.Раҳимӣ, А.Дехотӣ, А.Исматӣ, С.Ҷавҳаризода, номҳои М.Турсунзода, Ҷ.Икромӣ, Р.Чалил, М.Миршакар, Ҳ.Карим, Ҳ.Ҷосуфӣ, Алихуш ва даҳҳо дигарон дохил шуданд. Соли 1934 Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъсис ёфт ва нашрияи он маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» буд.



Садриддин Айнӣ

Асарҳои устод С. Айнӣ: очерки «Колхози коммунизм» (1934), повестҳои «Мактаби қӯҳна» (1936), романы «Фуломон» (1934), достони «Чанги одаму об» (1937), устод А. Лоҳутӣ «Точу байрак» (1935), «Пули Вахш» (1935), «Дар соҳили Днепр» (1936), либреттои «Коваи оҳангар» (1937), М. Турсунзода песай «Ҳукм» (1936), «Хазон ва баҳор» (1937), Ҷ. Икромӣ повести «Ду ҳафта» (1933), драмаи «Мавҷҳои музаффарият» (1933), манзумай «Орзу» ва шеъру таронаҳои зиёди А.Лоҳутӣ, М.Турсунзода, М. Миршакар, С.Ҷавҳари-зода, М.Раҳимӣ, А.Дехотӣ, М.М.Аминзода, Ҳ. Юсуфӣ ва даҳҳо дигарон нашр гардиданд.

Адабиёти тарҷумавӣ низ хеле зиёд гардид. Асосан асарҳои адибони классикҳои рус (Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Чехов, Салтиков-Шедрин, Некрасов, Маяковский) ва ҷаҳонӣ (Балзак, Драйзер, Гримм, Лондон) тарҷума ва нашр мешуданд. Ҳамин тарик, дар солҳои 30-юм дар ҳаёти маданий ҶШС Тоҷикистон пешравиҳои бемислу монанд ба амал омад: Тоҷикистон соҳиби муассисаҳои илмии миллӣ, дорои санъати шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ, шоҳаҳои зиёди муассисаҳои фарҳангӣ, театр, клуб, китобхона, осорхона, нуктаҳои радиошунавонию кинонамоишҳоӣ ва иншооти варзишӣ гардид, яъне инқилоби маданий ба вуқӯй омад ва амалӣ карда шуд.

Лугат

1. «Барои адабиёти сотсиалистӣ» – маҷаллаи адабии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд, ки ба ҷойи «Роҳбари дониш» (солҳои 1927-1932) аз моҳи августи соли 1932 то соли 1938 нашр мешуд. Аз соли 1938 бо номи «Шарқи сурҳ» ба чоп мерасид.

2. Пионер – калимаи фаронсавӣ буда, маънои луғавиаш – оғозкунанда аст. Ҳамчун мағҳуми иҷтимоӣ - пионер узви созмони чумхурияйӣ ва умумииттифоқии пионерии ба номи В. И. Ленинро меғуфтанд. Ин созмон дар собиқ СССР (ИҶШС) соли 1922 ва ташкилоти чумхуриявии пионерии Тоҷикистон соли 1925 таъсис ёфта буд. Ба ин ташкилот ташкилоти Иттифоқи Ленинии Коммунистони Ҷавони чумхурӣ роҳбарӣ мекард.

3. «Пионери Тоҷикистон» – нашрияи созмони ҷумҳуриявии пионерӣ буд, ки аз соли 1932 ҷоп мешуд.

Саволҳо

1. Инқилоби маданий чист ва ҷиҳо дарбар гирифта буд.
2. Рӯзномаҳо ва маҷаллаҳои солҳои 30-ро ном баред.
3. Дар Тоҷикистон кай таълими ҳатмии ҳамагонӣ ҷорӣ карда шуд?
4. Мактабҳои солҳои 30-ро шарҳ дидед.
5. Театрҳои қасбии солҳои 30-юмро номбар кунед.
6. Аз санъаткорони солҳои 30-юм ҳиҷро медонед?
7. Мактабҳои аввалини олии Тоҷикистон қадомхоянд?
8. Адибони солҳои 30-юм ва асарҳои онҳоро номбар кунед.

§ 47. ЭЪЛОНӢ АНҶОМӮБӢИ СОХТМОНИ ЧАМӢЯТИ СОТСИАЛИСТӢ ДАР ТО҆ҖИКИСТОН. ҒАЛАБАӢ ПУРРАӢ СОТСИАЛИЗМ

Раванди соҳтмони сотсиализм. Дар солҳои 20-30-юми асри XX соҳтмони ҷамъияти сотсиалистӣ ҳам барнома ҳам шиори давлату ҳалқи шӯравӣ буд ва ин барнома зина ба зина иҷро карда шуд. Дар солҳои 20-ум ҷамъияти сотсиалистӣ аз рӯйи нишонаҳои ҳуқуқӣ соҳта шуда буд. Сотсиализм ҳамчун соҳтори ҷамъиятӣ амалан дар солҳои 30-юм соҳта шуд. Соҳтмони ҷамъияти сотсиалистӣ ба рафти амалий гардидани сиёсати саноатиқунонии мамлакат, колективонии соҳаи қишоварзӣ ва гузаронидани инқилоби маданий саҳт марбут буд. Дар ин се самт дар солҳои 20-ум дар Тоҷикистон заминаҳои қонунии онҳо тайёр шуда буд. Дар солҳои 30-юм бошад, ин сиёсат дар амал татбиқ шуд. Сиёсати баробарии воқеии ҳалқҳои шӯравӣ, ки ба ёрии бародарона ва беғаразонаи ҳалқҳои СССР (ИҶШС) ва дӯстии ҳалқҳо, интернатсионализми пролетарӣ асос ёфта буд, имконият дод, ки раванди ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодию фарҳангии ҳалқҳои қафомонда суръат гирад тезонад ва майшати онҳо ба дараҷаи зиндагии ҳалқҳои пешқадам наздик шавад. Ҳатто дар масъалаҳои ҳуқуқӣ баробарии воқеии ҳалки тоҷикро бо ҳама ҳалқҳои СССР (ИҶШС) пурра таъмин гардид ва ин ҳуқуқу ҳолат дар Конститутсияи Давлати Шуравӣ ва ҷумҳурий ба расмият дароварда шуд.

Дар солҳои 30-юм дар Тоҷикистон саноату кишоварзӣ рӯ ба тараққӣ ниҳода, маданияти шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ бунёд карда шуд. Фарҳангу маърифати ҳалқи тоҷик на танҳо дар заминай анъанаҳои фарҳангии худ та-раққӣ мекард, балки аз тамаддуни умумибашарӣ ҳам бархӯр-дор мешуд. Сотсиализм дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба муваффақиятҳои ҷашмрас ноил гардида буд, яъне саноати сотсиалистии ба моликияти давлатӣ-умумиҳалқӣ ва соҳаи кишоварзии ба моликияти кооперативӣ – колхозӣ асосёфта ва маданияти шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ бунёд гардида буд. Сотсиализми соҳташудаи солҳои 30-юм ба маънавиёту тафаккури ҷамъиятии ҳамон давра мувоғиқ буд ва эътироф гардида буд. Ин ғалабаро Конститутсияи сотсиализми голиби СССР (ИҶШС), ки 5 декабря соли 1936 қабул шуда буд, эълон ва мустаҳкам кард. Сотсиализм асосан соҳташуда ва ғалабакарда эълон шуд. Ин ғалаба аз нуқтаи назари сиёсӣ маънои онро дошт, ки дигар дар доҳили ҷамъияти Тоҷикистон қувваҳои барҳамзанандай ҷамъияти сотсиалистӣ намонда буданд. Аз нуқтаи назари дар ҷумҳурии Тоҷикистон иқтисодиёти сотсиалистӣ (саноат ва кишоварзии сотсиалистӣ) бунёд гардида буд. Аз нуқтаи назари маънавио маърифатӣ ва фарҳангӣ маданияти шаклан миллию мазмунан сотсиалистӣ ба вучуд омада буд. Аз нуқтаи мағкуравӣ бошад, мағкураи марксистӣ - ленинии диктатураи пролетарӣ (вале на ҳамаи пролетарҳо, балки ҳизбиёни пролетарӣ) дар дарқу шарҳи сотсиализм ҳукмрон гардида, дар Конститутсияи (с.1937) ҶШС Тоҷикистон таҷассум ёфта буд.

Конститутсияи сотсиализми голиби Тоҷикистон. Дар ҳуду-ди Тоҷикистон аз соли 1918 сар карда соҳтори конститутсияни давлатдорӣ вучуд дошт, вале то соли 1929 Тоҷикистон Конститутсияи худро надошт. Дар қисмати туркистонии Тоҷикистон (вилоятҳои Суғд ва Помир) аз соли 1918 то соли 1924 Конститутсияи Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Туркистон ва дар қисмати Бухорои Шарқии он аз соли 1921 то соли 1924 Конститутсияи Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро

ва аз соли 1924 то соли 1929 конститутсияҳои СССР (ИЧШС) ва ҶШС Ӯзбекистон амал мекарданд. Ҳукумати Тоҷикистон ва ҳалқи тоҷик аз ин конститутсияҳо ҳамаҷониба бархӯрдор буд. Ҳамаи ин конститутсияҳо аз Конститутсияи ҶШФСР (то соли 1924) ва СССР (ИЧШС) аз соли 1924 маншаъ гирифта буданд, вале фарқ доштанд. Масалан, Конститутсияи Бухоро дар муайян намудани шакли давлатдорӣ нисбат ба Конститутсияи ҶШФСР ва ҶМШС Туркистон фарқ дошт. Ин фарқ аз соҳтори ҳалқӣ-шӯравии Бухоро бармеомад. Вале конститутсияҳои минбаъдаи ҷумҳурӣ дар муайян намудани соҳтори давлатдорӣ, ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодӣ фарқи ҷиддӣ надоштанд. Ҷиҳати хоси ҳамаи конститутсияҳои то соли 1929 амалкардаи Тоҷикистон вазифаи таъмин намудани диктатураи пролетариат дар асоси шӯроҳо буд.

Аввалин конститутсияи миллии Тоҷикистон ин Конститутсияи ҶМШС Тоҷикистон аст, ки моҳи октябрி соли 1929 қабул шуда буд, вале аз сабаби дар ҳамон моҳи октябрி соли 1929 таъсис ёфтани ҶШС Тоҷикистон қарор дода шуд, ки Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон таҳия карда шавад ва комиссияи конститутсионӣ ташкил карда шуд. Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон мебоист табдилёбии ҶМШС-ро ба ҶШС Тоҷикистон аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ба расмият медаровард. 25-уми феврали соли 1931 Анҷумани 4-уми умумитоҷикистонии шӯроҳо Конститутсияи ҶШС Тоҷикистонро қабул ва ҷорӣ кард. Дар моддаи якуми он навишта шуда буд «Конститутсияи мазкури ҶШС Тоҷикистон, ки онро Анҷумани III фавқулодаи шӯроҳои Тоҷикистон дар бораи таъсис додани ҶШС Тоҷикистон эълон кардааст, аз «Декларатсияи ҳуқуқи меҳнаткашон ва ҳалқҳои истисморшуда»-и эълонкардаи Инқилоби Октябр бармеояд. Моддаи дуюм дар бораи мақсад ва вазифаи ҶШС Тоҷикистон – маҳв соҳтани буржуазия ва барҳам додани истисмори одам аз тарафи одам буд».

Дар моддаи сеюм оид ба соҳтори ҷумҳурӣ сухан мерафт, ки он давлати сотсиалистии диктатураи пролетариати ба иттифоқи синфи коргару дехқон асосёфта ва дар асоси шӯроҳои

намояндагони коргарон, дэхçonон ва аскарони сурх амал-кунанда буд. Конститутсияи соли 1931 вазифаи пештараи “таъмин”-и диктатураи пролетариатро ба вазифаи “ваколат додан” иваз кард. Ин конститутсия Тоҷикистони Шӯравиро ҳамчун давлати соҳибихтиёр дар ҳайати ССР (ИЧШС) тасдиқ намуда, принсипҳои соҳтори давлатдории сотсиалистӣ ва соҳтори ҷамъиятии онро таъмин намуд. Бо мурури саноати-кунонӣ ва колективонии сухан мерафт, кишоварзии чумхурӣ зарурати таҳрири Конститутсияи соли 1931 пеш омад ва он соли 1934 аз нав таҳрир карда шуд. Бештар қисмҳое, ки ба моликиятдорӣ – ба замин даҳл доштанд, таҳрир карда шуданд.

5-уми декабри соли 1936 Конститутсияи сотсиализми ғолиби ССР ИЧШС қабул шуд. Дар асоси он Конститутсия сотсиализми ғолиби ҶШС Тоҷикистон таҳия гардид, ки онро комиссияи маҳсуси таъсисдодаи КИМ шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон таҳия намуда буд. Онро 1 марта соли 1937 Анҷумани IV фавқулодаи шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон мухокима ва қабул кард. Конститутсия ғалабаи сотсиализмро дар Тоҷикистон эълон карда, руқнҳои асосии сотсиализм шакли ҳочагидории сотсиалистӣ ва моликиятдории сотсиалистиро ба замин, фабрикаю заводҳо, конҳо, наклиёт ва воситаҳои дигари асосии истехсолот, барҳам задани истисмори одам аз тарафи одам, бекорӣ, таб-



Қӯчаи ба номи Ленин (ҳоло Рӯдакӣ) с.1937
Майдони истгоҳи Роҳи оҳан

дил додани меҳнат ҳамчун вазифа ва кори вичдонии ҳар як шаҳрванди қобили меҳнат, ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат ва маълумот гирифтандро дар қонунӣ гардонд. Конститутсияи соли 1937 ҷамъияти Тоҷикистонро аз ду синф коргару дехқон ташкилёфта эълон кард.

Дар Конститутсия хуқуқ ва озодиҳои васеи шаҳрвандон инъикос карда шуда буд:

1. Хуқуқҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ: хуқуқ ба меҳнат, ба истироҳат, ба маълумот ва хизмати тиббии ройгон, ба таъминоти моддӣ дар пиронсолӣ, инчунин дар ҳолати гум кардани қувваи чисмонӣ ва беморӣ.

2. Ҳуқуқҳои сиёсӣ ва озодиҳои демократӣ: баробархуқуқии ҳамаи шаҳрвандон, баробарии воқеии зану мард, ҳимояи ҳадафҳои қонунии инсони шӯравӣ, озодии суҳан, матбуот, маҷлису гирдиҳамоиҳо, намоишҳои кӯчагӣ ва таъмини ҳуқуқи муттаҳидшавӣ дар ташкилотҳои ҷамъиятий, иттифоқҳои қасбӣ, ҷамъиятҳои кооперативӣ, ташкилотҳои ҷавонон, ташкилотҳои варзишӣ ва муҳофизӣ, ҷамъиятҳои фарҳангӣ.

3. Ҳуқуқу озодиҳои шаҳсӣ: ҳуқуқи шаҳс ба моликияти, даҳолатнопазирии моликияти шаҳсӣ ва манзил, озодии виҷдон ва нигоҳ доштани сирри мукотиба.

Лугат

1. **Комсомол (Иттифоқи Коммунистии Ҷавонон)** – Комсомоли Тоҷикистон то соли 1940 шаш анҷумани (1930, 1932, 1932 ва 1940) худро гузаронида буд.

2. **Хизби Коммунистии Бухоро (ҲҚБ)** – ҳизби сиёси, ҳокимиётҳои Бухоро, ки аз ҷадидони моҳи апрели соли 1917 дар Туркистон таъқибшуда ташкил ёфта буд. Ин ҳизб расман аз моҳи апрел то дебабри соли 1918 таъсис ёфта буд. Аввал моҳи апрел дар Тошканд маҷлиси муҳочирони буҳорӣ шуда гузашт, ки дар бораи таъсис доғдани Ҳизби Коммунистии Бухоро қарор қабул кард. Сентябри 1918 дар Тошканд Кумитаи Марказии муваққатии ҲҚБ таъсис ёфт. Ноҳябри соли 1917 дар Тошканд Анҷумани 1-уми таъсисии ҲҚБ шуда гузашт, ки дар он Кумитаи Марказии ҲҚБ интихоб карда шуд. Азимҷон Яъқубов раис интихоб шуд. Декабри соли 1918 КМ ҲҚБ Барномаи ҲҚБ-ро таҳия кард ва мақсади наздиктарини худ сарнагун кардани аморати Буҳороро эълон дошт. ҲҚБ то охири соли 1924 вучуд дошта, 8 анҷумани худро 1-ХI. 1918, 2- VI. 1919, 3-ХII. 1919, 4- VIII. 1920, 5-II. 1921, 6-XII. 1921, 7-XI. 1922, 8-I. 1924 гузаронидааст. Ҳодимони машҳури ин ҳизб – Ф. Ҳочаев, А. Муҳиддинов, А. Яъқубов, С. Ҳусейнов, А. Ҳочибоев буданд.

3. Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон моҳи июни соли 1930 дар Анҷумани 1-уми таъсисияш ташкил ёфта буд. Асоси ин ҳизбро ташкилоти ҳизбии вилояти тоҷикистонии ҲҚ Ӯзбекистон (дар солҳои 1925-1929) ва ташкилотҳои ҳизбии Ҳуҷанду вилояти Самарқанди ҲҚ Туркистон (дар солҳои 1917-1924) ва ташкилотҳои вилояти ҲҚ Бухоро (дар солҳои 1921-1924) ташкил доданд. Ҳодимони машҳури ҳизбии ҲҚ Тоҷикистон А. Раҳимбоев, Ч. Имомов, М. Ҳусейнов, Г. И. Бродо, С. К. Шадунтс, Ӯ. Ашӯров, Д. З. Протопопов буданд.

4. **Ғалабаи сотсиализм** – мағҳуми илмӣ, назариявӣ, ҳизбӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва мадание буд, ки солҳои 1917-1936 ҳамчун назарияи марксистии ҷамъиятӣ ва солҳои 1937-1970 ҳамчун мағҳуми илмӣ, назариявӣ ва иҷтимоии амалигашта дониста мешуд. В. И. Ленин таъмини ғалабаи сотсиализмро дар ҳалли масъалаҳои саноатикуниони сотсиалистӣ, колективонии соҳаи кишоварзӣ ва инқилоби маданий шарҳ дода буд, яъне мебоист моликияти умумихалқӣ-давлатӣ ва кооперативӣ – колхозии ба муносабатҳои истеҳсолию тафаккури сотсиалистӣ асосёфта бунёд мегардид. Ин се масъала дар солҳои 1925-1936 иҷро шуд ва сотсиализм асосан соҳташуда эълон гардид.

Савол ва супоришиҳо

1. Соҳтори сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ дихед.
2. Муборизаи синфиҳи солҳои 30-юмро шарҳ дихед?
3. “Тройка” чист? Таъқибкунандагон ва таъқибшавандагон киҳо буданд?
4. Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон кай анҷумани таъсисии худро гузаронд?
5. Аз ҳодимони ҳизбӣ ва давлатии солҳои 30-юм киҳоро номбар карда метавонед?
6. Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон кай қабул шуд?
7. Ғалабаи асосан ва пурраи сотсиализм чӣ маънӣ дорад?
8. Конститутсияи сотсиализми голиби Тоҷикистон кай қабул карда шуд?
9. Конститутсияи сотсиализми голиби Тоҷикистонро шарҳ дихед.

§ 48. ТОЧИКОНИ БЕРУНМАРЗЙ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШИ ТОЧИКОНИ ШҮРАВЙ БА СОТСИАЛИЗМ(1917-1937)

Точикони берунмарзй дар давраи ташаккулёбии давлати миллии шүравй. Чӣ тавре ки маълум аст раванди барпошавии Ҳокимияти Шўравй тамоми қаламрави точикнишипро фаро нагирифт ва гирифта ҳам наметавонист. Инқилоби сотсиалистӣ фақат қисматҳои точикнишини Русияро фаро гирифта буд. Қариб нисфи точикон дар қаламрави Афғонистон мезистанд. Афғонистон ҳам дар талоши бунёди чомеаи сармоядорӣ буд. Амонуллохон, ки соли 1919 бо дастгирии халқҳои Афғонистон ба сари кудрат омада буд, ислоҳоти зиёди иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва миллиро пеш гирифт. Дар ин раванди таҳаввулоти Афғонистон точикон нақши фаъол доштанд. Дар ин таҳаввулот истиқолияти Афғонистон аз Англия (28.02.1919), ки онро ҳама қавму қабилаҳои мамлакат меҳостанд, ҷойи маҳсусро ишғол мекард. Ин истиқолиятро Амонуллохон 3-юми март дар мактубаш ба унвони Ноибуссалтанати Англия дар хиндустан Ҷелмсфорд ва 14-уми априли 1919 дар изҳороташ дар ҳузури сафири Англия дар Кобул эълон кард. Ин воқеаҳо ба ҷанги сеюми эълоннакардаи англису аффон овард ва заддуҳӯрдҳои гайрифаъол то ноябри соли 1921 давом ёфтанд. Дар ин давра Русияи Шўравй Афғонистонро ҳамчун давлати соҳибис-тиқлол ба расмият шинохт, ки барои истиқолияти амалии Афғонистон беҳамият набуд. Дар ҳайати ҳукумати Амонуллохон точикон дар ҳамаи соҳаҳои давлату ҳаёти сиёсӣ иштирок ва нақш доштанд. Точикон Ғуломҳайдари Ҷарҳӣ, Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ ва ҷанди дигаре аъзои ҳукумат буданд ва дар раёсатҳои зиёде фаъолият мекарданд. Дар асоси «Низомномаи асосии давлати олии Афғонистон», ки онро априли соли 1923 Луя Ҷирга (Шурои Олий) дар Ҷалолобод эълон кард, ҳамаи сокинон ва табақаҳои Афғонистон сарфи назар аз мансубияти қавмӣ, иҷтимоӣ, эътиқоди динӣ ва мазҳабӣ дар назди қонун баробар ва аз озодиҳои шахсӣ барҳӯрдор эълон шуданд.

Точикони Афғонистон, ки бо точикони шўравй роби-

таҳои хешу таборӣ ва рафтумад доштанд, аз воқеаҳои сиёсии Бухорои Шӯравӣ барубӣ огоҳ ва таъсисёбии ҶМШС Тоҷикистонро бо табрикот ва хушнудӣ истиқбол карданд.

Тоҷикони берунмарзӣ дар давраи инкишофи Тоҷикистон аз муҳторият ба соҳибхтиёри. Баъди тақсимоти соли 1924 парокандагии сиёсии ҳалқи тоҷик боз бештар гардид. Аз се ду ҳиссаи тоҷикон берун аз давлати миллии худ - ҶМШС Тоҷикистон монда буданд. Аксари кулли тоҷикони ҷаҳон дар қаламрави Эрону Афғонистон зиндагӣ мекарданд. Аз нисфзиёди тоҷикони шӯравӣ(ҶШС Туркистон ва ҶҲШ Бухор) бошанд, дар ҳайати Ӯзбекистон, аз се як ҳиссаашон ба ҶМШС Тоҷикистон ва қисми зиёдашон дар Туркманистону Қазоқистон ва Қирғизистон монданд.

Тоҷикони Эрон (Хурросон, Сиистон, Форс) аз давраи Сафавиён то ба Қочору Паҳлавиҳо худро форс (тоҷик) меҳонданд ва ҷаҳониён онҳоро ҳамчун миллати форс шинохтанд. Ин ном номи тамоми аҳолии Эрон гардид, ки дигар аз тоҷик будани онҳо ҳеч касе ва давлате талабу дарҳост накард.

Тоҷикони Афғонистонро ҳамсояғони шарқу ҷанубашон, аз давраи Дуррониён сар карда, бо номи дариҳо (даризабонҳо) меҳинохтагӣ мешаванд ва онҳо дар нимаи аввали асри XX ҳам бо ҳамин ном монданд, vale баъди ҳуруҷу ҳукмронии амир Ҳабибуллоҳи Калаконӣ, машҳур бо таҳаллуси Бачаи Сақо (Сақов) ва ба сари ҳокимијат омадани Нодиршоҳ(с. 929) мавқеъ ва ҳуқуқҳои тоҷикони Афғонистон ба маҳдудкуни саркоранд ва ин ба сиёсат табдил ёфт. Дар натиҷаи ин сиёсат аксарияти тоҷикони соҳибмансаб аз вазифа ронда, заминҳояшон бо нарҳҳои ноҷизе ба паштунҳо фурӯҳта шуданд. Vale ба ширифай зиёд будани шумораашон онҳо, ҳамчун ҳалқ бοқӣ монанд ва забонашон низ ҳамчун забони давлатӣ аз байн нарафт.

Дар солҳои 20-ми асри XX байни тоҷикони шӯравию Эрон дигар алоқаҳои хешутаборӣ ва ҳамқавмию миллӣ намонда буд. Тоҷикони Хурросону Сиистон ва Форс пас аз канда шудани алоқа дар асрҳои XУ1-X1X бештар бо номи форсҳо, ҳамчун бегона ва гайри тоҷик шинохта шуданд ва ҳар ду ҳамдигарро форсзабону эронинажод эътироф доштанд.

Дар ҳамин давра алоқаҳои хешутаборӣ ва омадурафти тоҷикони ду соҳили дарёи Панҷ, агарчи сарҳадҳои сиёсӣ онҳоро чудо карда бошад ҳам, идома дошт. Вале бо ҷорӣ гардидани низоми нави сарҳадӣ ва бо сабабҳои сиёсӣ робитаҳои байни тоҷикони соҳили Панҷ ба душворӣ рӯ ба рӯ шуд окибат ба пурра қатъ гардид. Сарғи назар аз ин ҷудоҳои сиёсӣ, дар солҳои 20-ми асри XX тоҷикони Афғонистон тоҷик будани ҳудро фаромӯш накарданд. Дар фаҳми қавму нажодии онҳо тоҷику дарӣ ба як маъно боқӣ монд.

Тоҷикони шӯравӣ бошанд, аввалан аз тақсимоти соли 1924 ба хотири соҳибдавлат шуданашон ҳам ифтихорманд ва ҳам монданашон дар ҳайати давлатҳои дигар ҳайрон доштанд. буданд, вале ба ҳалли дурусти масъалаи миллӣ боварӣ доштанд. Дар ҳудудҳои Ӯзбекистон тамоми аҳолии шаҳрҳо ва водиҳои Сир, Аму, Зарафшон, Қашқа, Сурхон (Қашқадарё ва Сурхондарёи имрӯзai Ӯзбекистон) ва дар Қирғизистон Ӯш ва атрофи он, дар Туркманистон водиҳои Мурғобу Тенҷен (вилояти Марв) ва шаҳри Чорҷӯй бо атрофаш, дар Қазоқистон шаҳри Чимкент ва атрофаш тоҷикон бартарии куллӣ доштанд. Агарчи тоҷикони шӯравӣ дар ҳуқуқу ваколатҳо дар доираи қонун баробарӣ доштанд, вале солҳои 1925-1929 ба падидай номатлуби миллатгарои пантуркистии аз ҷониби ҳуқуматҳои давр ҳимоя шаванд дучор гардиданд. Ин сиёсат нисбати тоҷикони Ӯзбекистон қотеона амалӣ карда шуда, 90%-и тоҷикон ба ӯзбек табдил доданд. Ин ба хотири он карда шуда буд, ки дар Ӯзбекистон аз ҳисоби тоҷикон бартарии ҳалқи умуман дар таъриҳи вучуд надош- таи ӯзбекро созанд ва соҳтанд. Ӯзбекҳо ҳамчун ҳалқият – ба маънои кулли туркзабонҳои Осиё, ки шумораи онҳо то ба 98 қавм мерасад, ҳоло аз асри XIX бо номи Ӯзбекхониҳо (дурусташ юзбекхониҳо, юзбасқоқиҳо (юз ба туркӣ сад аст ва басқоқ ба маънои муғули ҳоким, бек) маълуманд. Аз сабабе, ки сиёсати пантуркистии солҳои аввали асри XX барои тамоми Аврупо ва Русияю Эрон маъқул набуд ва ин нописандӣ аз сиёсати ташкили империяи Улуг Туркистони Камол Отатурк ба миён омада буд, дар солҳои 20-уми асри XX таъсиси боз як давлати туркии баро-

бари Туркия, Туркманистан ҳатто бо номи Туркистан мантиқ надошт. Вале бо номи ўзбек (ки ба маънои умумии чун араб, ки ба 14; форс, ки ба 7; славян, ки ба 7; хитой, ки қарип ба 40 ва ҳинду, ки ба 36 қавму ҳалқ чудо мешаванд), ташкил кардани давлати туркӣ барои пантуркистҳои шӯравӣ душворие надошт. Яқинан, ҳеч яке аз қавмҳои туркии Ўзбекистон оянда бартарии аҳолии ҷумҳурии ояндаро ташкил дода наметавонист, ҳама қавмҳои ба Ўзбекистон дохил буда худро ўзбекистонӣ ҳонда метавонистанд, вале аз қавмияти ҳудмангит, барлос, юз, марқа, лақай, минг, нӯғай, найман, қарлук, қатаған, сарай кенегес, канғли, кипчоқ, ҷалоир, хитой (ҷагатой), киёт, кутчи, кирқ уруғ, чети уруғ... даст намекашид. Дигар ин ки бо ҳеч як аз ин номҳо дар доираи сиёсати миллии шӯравӣ давлат ташкил додан аз имкон берун буд. Асоси миллии Ўзбекистонро бояд ўзбекҳо ташкил медоданд, вале аз ҳисоби қадом ҳалқ? Ин ҳалқ тоҷикон шуданд, ки дар солҳои 1925-1929 қисми зиёди онҳоро зӯран дар шиносномаҳояшон ўзбек навиштанд.

Ин раванд дар солҳои зикршуда, тоҷикони дар ҳудуди Туркманистан маскунбуدارо ҳам каму беш фаро гирифта буд. 90% тоҷикони Туркманистан ё туркман ва ё форс эълон шуданд. Тоҷикони Қазоқистону Қирғизистон, ки Қароқирғизистон ном доштанд, ҳоло бо зӯран маҳлутшавӣ дучор нашуда буданд.

Лугат

1. Берунмарзӣ - калимаи мураккаб буда маънои берун аз марзи давлатро ифода мекунад.

2. Тоҷикони берунмарзӣ – ба маънои тоҷиконе, ки берун аз марзи ҶМШС Тоҷикистон чӣ дар хориҷи СССР (ИҶШС) ва чӣ дар ҷумҳуриҳои шӯравӣ умр ба сар мебурданд.

Савол ва супоришиҳо

1. Дар ибтидои асри XX тоҷикон дар ҳайати қадом давлатҳо сукунат доштанд?

2. Тақсимоти соли 1924 бештар ба муттаҳидшавии кулли тоҷикон мусоидат кард ва ё бештар ба парокандагии сиёсии онҳо?

3. Тоҷикони қадом давлат тоҷик будани ҳудро фаромӯш карда буданд?

4. Тоҷикони қадом давлат зӯран маҳлут гардонда шуда буданд?

ФАСЛИ 2

ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛХОИ СИЁСАТИ СОХТМОНИ СОТСИАЛИЗМИ ТАРАҚҚИЁФТА Ё ФАЛАБАИ ПУРРА ВА ҚАТЪИИ СОТСИАЛИЗМ (1938-1958)

МАВЗЎИ 4. ЧШС ТОЧИКИСТОН ДАР АРАФА ВА ДАВРАИ ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОНӢ (1938 – 1945)

§ 49. ТОЧИКИСТОН ДАР ОГОЗИ СОХТМОНИ СОТСИАЛИЗМИ ТАРАҚҚИЁФТА

Тавсифи умумӣ. Бо қабули Қонуни асосии сотсиализми тараққиёфта як давраи томи таърихи сотсиализм ва шӯравӣ хотима ёфт, яъне нақшай муайянкардаи барномаи дуюми Ҳизби Коммунистӣ ва аввалин ҳукумату ҳалқи шӯравӣ - гузариш аз капитализм (дар шароити Тоҷикистон аз феодализм) ба сотсиализм анҷом ёфт. Давраи нави таърихи сотсиализм, ки онро марксизм – ленинизм давраи батадриҷ, оҳиста-оҳиста гузаштган аз сотсиализм ба коммунизм медонист, оғоз гардид. Вазифаи ин зинаи сотсиализм бунёди ҷомеаи баробарии иҷтимоӣ дар муносибатҳои байнҳамдигарии шахсиятҳою ғурӯҳҳои иҷтимоӣ, фаровонии неъматҳои моддӣ ҳамкории соғдилона ва ба манфиати ҷомеа равона кардани муносибатҳои истеҳсолию иҷтимоӣ буд. Асосҳои ҳуқуқии ин даварро Конститутсияи сотсиализми ғолиби 5 декабря соли 1936 қабулкардаи СССР (ИЧШС) ва Конститутсияи сотсиализми ғолиби РСС Тоҷикистон (1937) муқаррар карда буданд.

Вазифаҳои панҷсолаи сеюм дар соҳаи саноат. Нақшай ин панҷсола дар асоси пешрафти илмию иқтисодӣ, сиёсӣ ва назариявии марксистӣ таҳия шуда буд ва инкишофи бо-суръати ҳамаи соҳаҳои хоҷагии ҳалқ ва ҳаёти ҷамъиятиро дар бар мегирифт.

Моҳи феврали соли 1939 Анҷумани УҲҚ(б) Тоҷикистон нақшай панҷсолаи сеюмро муҳокима ва қабул кард. Дар на-

зар дошта шуда буд, ки дар ин панчсола корҳои зерин ичро карда мешаванд:

- васеъ кардани саноати маъдани қӯҳии шимоли Тоҷикистон (металлҳои рангаи комплекси Қарамазор);
- ба истифода додани комбинати саноати қӯҳии Такоб;
- зиёд кардани истехсоли нафт ва ангишт;
- соҳтмони НБО-и Варзоби Поён ва Ҳаронгон;
- соҳтмони якчанд корхонаҳои нав ва азнавсозии корхонаҳои вучуддоштаи саноати сабук; васеъ намудани базаи истехсолии саноати пахтатозакунӣ дар заминаи саноати умумиитифоқӣ.

Баробари ин дар ҷумҳурӣ бояд саноати маҳаллӣ ва кооператсияи истехсолӣ рушд меёфт, ки вазифаи онҳо таъмин намудани аҳолӣ бо моли ниёзи мардум буд.

Дар соҳаи кишоварзӣ бошад, вазифа гузашта шуда буд, ки базаи истехсолию техникии кишоварзӣ ва ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ баланд бардошта шуда, шабакаҳои обёрий васеъ ва азхудкуни заминҳои нав дар водии Ваҳш давом дода шавад. Дар соҳаи фарҳанг бошад, вазифаи асосии панчсола из баланд бардоштани маърифати фарҳангии маънавии заҳматкашон иборат буд.

Синфи коргари тоҷик аз ибтидои соли 1939 ба ичро намудани нақшаҳои панчсола шурӯъ кард. Коркунони НБО-и Варзоб ба тамоми коргарони ҷумҳурӣ муроҷиатнома қабул намуда, онҳоро ба меҳнати зарбдорона барои ичрои нақши панчсола даъват карданд. Ин ташаббус номи «мусобиқаи сотсиалистӣ ба шарафи панчсолаи сеюм»-ро гирифт. Қӯҳканони Шӯроб, нафтчиёни Исфара, боғандагони Ҳуҷанду Душанбе, шарбатистехсолкунандагони Конибодом, коргарони заводҳои пахтатозакунӣ мунтазам меъёри истехсолии худро 1,5 - 2 баробар ичро мекарданд. «Идораи якчанд дастгоҳ» ва «Омӯхтани якчанд ихтисос» шакли нави мусобиқа шуда буд.

Дар солҳои 1940-1941 дар саноати ҷумҳурӣ ба истифодаи захираҳою масолеҳи маҳаллӣ, истехсоли маҳсулоти саноа-

тии мавриди ниёзи умумии мардумон оварда шуд. Ба нақша гирифта шуда буд, ки дар ин соҳа дар ҷумхурӣ ба воситаи кооператсияҳои истеҳсолӣ 27 корхонаи гуногуни истеҳсоли молҳои сермасрафи ниёзи мардум соҳта шавад. Моли истеҳсолкардаи ин соҳа мебоист 3,1 баробар зиёд мегардид.

Дар солҳои 1938-1941 дар ҷумхурӣ корхонаҳои зерин: комбинати маъданӣ қӯҳи Такоб, кони нави ангишт дар Шӯроб, НБО-и Ҳоруғ, сехи нав дар комбинати гӯшти Душанбе, заводҳои пахтаи Регар ва Мелнико, фабрикаи пойафзор, заводҳои сафолакҳои бомпӯшии Душанбе ва Исфара, пивопазӣ ва сementи Душанбе пурра ба кор дароварда шуданд. Корхонаи нефтистеҳсолкуни «КИМ» аз нав таҷхизонида шуд. Заводи озекеритӣ дар Селроҳ гардид. Дар натиҷа истеҳсоли ангишт аз 18 ба 204 ҳазор тонна, нефт аз 26,6 ба 29,8 ҳазор тонна, истеҳсоли шоҳӣ аз 200 ба 254 тонна, пойафзори ҷармин аз 139 ба 455 ҳазор ҷуфт, истеҳсоли матои пахтагин аз 0,1 ба 0,2 миллион метр, истеҳсоли равған аз 2470 тонна ба 3054 тонна, истеҳсоли қувваи барқ аз 37,3 ба 62,1 миллион кВт расонида шуд. Шумораи синфи коргар 139 ҳазор нафарро ташкил дод. Барои таъмини хуби соҳа бо қувваи корӣ соли 1940 дар Тоҷикистон Кумитаи давлатии захираҳои меҳнатӣ бо 5 таълимгоҳаш-таъсис ёфта буд, вале ҳанӯз ҳам дар корхонаҳои саноатӣ асоси синфи коргари миллӣ ақаллият буд. Коргари тоҷик дар соҳтмонҳои иншоотҳои саноатӣ, бинокорӣ, роҳсозӣ, совхозҳо ва саноати боғандагӣ бартарӣ дошт. Ҷумхурӣ ба ҷумхурии саноатӣ-аграрӣ табдил ёфта буд, вале саршавии Ҷанги Дуюми Ҷаҳон (1-уми сентябри соли 1939) инкишофи бемайлони саноати ҷумхуриро ба таъхир андоҳт.

Солҳои 1938-1941 нақшай давлатии саноатикунини Тоҷикистон ҳамчун қисми таркибии саноати СССР (ИҶШС) тағиیر ёфт. Ин тағиирот асосан дар аҳамият додан ба корхонаҳои маҳсулоташон аҳамияти умумии тифокӣ дошта, суст шудани назорат ба таъмини корхонаҳои маҳсулоташон аҳамияти маҳаллӣ дошта буд. Ин муносибат

ба он овард, ки корхонаҳои тобеи вазоратҳои даҳлдори уму-
мииттифоқӣ қариб пурра истифода мешуданду маҳаллӣ не.

Хоҷагии қишлоқ дар солҳои пешазчангӣ. Ба шароити давраи ҷанг нигоҳ накарда, хоҷагии қишлоқ ҳам босуръат паи мерафт. Кишти ҳамаи навъҳои зироат ба 807 ҳазор гектар, расонда шуд, ки назар ба соли 1937 20 ҳазор гектар зиёд буд. Кишти пахта бошад, 4 баробар афзуда, ҳосилнокии он ба 18 сентнер аз ҳар гектар расонида шуд. Саршумори чорвои ҷумҳурӣ ҳам хеле афзуд.

Нишондиҳандаҳо (ба ҳисоби ҳазор)	Солҳо		
	1916	1937	1940
Чорвои калони шоҳдор	800,5	500,1	580,1
Бузу гӯсфанд	2296,5	1634,9	2179,3
Замини кишт	490,3	787,0	807,1

Дигаргуни чашмрас дар чорводорӣ ба амал омада буд. Ин ҳам бошад, ба вуҷуд овардани чорводории ҷамъиятий – колхозӣ буд. Ҳиссаи ин хоҷагии чорводорӣ дар ҳаҷми умумии соҳа: чорвои калони шоҳдор 20%, гӯсфанд 44 % ва буз 16 % -ро ташкил медод.

Дар инкишофи хоҷагии қишлоқ нақши ҳалкунандаро Стансияҳои мошинӣ-тракторӣ – МТС-ҳо мебозиданд. Дар ҷумҳурӣ соли 1940 51 МТС-и дорои 3407 трактор буд. Ин МТС-ҳо 23 % шудгори тирамоҳӣ, 41 % шудгори баҳорӣ, 5 % кишти ғалладона, 82% кишти пахтаро анҷом дода, ва фақат 6 % ҳосили ғалладонаро ҷамъоварӣ мекарданду бас. Дигар ҳамаи корҳо ба тавридасти анҷом дода мешуд.

Дар солҳои 1938-1941 дар ҷумҳурӣ корҳои калони обёри-кунӣ гузаронида шуда буд. Ба тарикӣ ҳашари умумиҳалқӣ канали калони Фарғона, ки як қисми (46 км) навбати якуми он, ба ҳудуди ноҳияҳои Исфараю Конибодом мегузашт, дар муҳлати 25 рӯз кофта шуд. Зимистони соли 1939-1940 навбати

дуоми канали калони Фаргона дар 50 рӯз кофта шуд. Қисмати тоҷикистонии он 79 км буда, дар кофтанаш то 50 ҳазор нафар ҳашарҷӣ иштирок доштанд. Соли 1940 канали шимолии Фаргона кофта шуд, ки қисмати тоҷикистонии он 60 км буда, асосан ноҳияи Аштро дар бар мегирифт. Соли 1940 бо ҳамин усули канали калони Ҳисор кофта шуд.

Дар солҳои пешазҷангӣ шабакаҳои обёрии водии Вахш ҳам беҳтар карда шуданд. Ин ба пешравии ҳама соҳаҳои хочагии қишлоқ мусоидат кард. Натиҷаи ин пешрафт аз иштироки Тоҷикистон дар Намоишгоҳи комёбихои хочагии ҳалқи СССР (ИЧШС) хубтар аён мегардад. Соли 1939 дар намоишгоҳ 288 колхози чумхурӣ ва 1488 нафар пешқадамони хочагии қишлоқ иштирок доштанд. Соли 1940 бошад, 409 колхозу 3459 нафар пешқадамон ширкат варзишанд. Бисёрии пешқадамон бо ордену медалҳои СССР (ИЧШС) ва Номоишгоҳи комёбихои хочагии ҳалқ (НКХХ) мукофотонида шуда буданд.

Ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон. Вазифаи асосии маорифи ҳалқи чумхурӣ дар солҳои панҷсолаи сеюм гузаштан ба таълими ҳатмии 7-сола дар дехот, таълими 10-сола дар шаҳрҳо ва барҳам додани бесаводӣ дар байни калонсолон буд. Дар арафаи Чанги Бузурги Ватанӣ дар ин соҳа қадамҳои аввалин гузашта шуда буданд. Дар чумхурӣ дар соли хониши 1940-1941 2628 мактаби дорои 303 ҳазор хонанда вучуд дошт. Аз ин миқдор 66 мактаби миёнаи дорои 3, 6 ҳазор хонанда амал мекард. Мактабҳо дар ин давра нисбатан хубтар бо омӯзгорону воситаҳои таълимӣ таъмин гардида буданд. Дар барҳам додани бесаводӣ дар байни калонсолон ҳам кори зиёде карда шуд. Дараҷаи саводнокии аҳолӣ аз 3,8 % соли 1926 ба 82,8 % дар соли 1939 расида буд. Дар мактабҳо соли 1938 таълими ҳатмии забони русӣ ҷорӣ гардида, соли 1940 ислоҳоти алифбо гузаронида шуда, алифбои кириллиасоси тоҷикӣ ҷорӣ гардид.

Дар солҳои 1938-1941 шумораи мактабҳои олий ҳам зиёд гардид. Дар 6 мактаби олии чумхурӣ 8 ҳазор донишҷӯ таҳсил мекард.

Дар ҳаёти илмии чумхурӣ ҳам пешрафтҳо дид мешуд. Соли 1941 Базаи тоҷикистонии АФ СССР (ИЧШС) ба Шӯбайи тоҷикистонии АФ СССР (ИЧШС) табдил ёфта, дар донишкадаҳои тадқиқотии он доир ба омӯзиши канданиҳои фоиданок, парвариши растаниҳои хоҷагии қишлоқ, навъҳои нави пахта ва ҷорвои маҳсулдех, тадқиқи таъриҳ ва осори адабии ҳалқи тоҷик корҳои зиёде ба анҷом шуда буд.

Дар ҷумҳурӣ ҳизмати тиббӣ пеш мерафт. Дар ҳизмати аҳолӣ 121 қасалхона, 222 муассисаи амбулаторӣ-муолиҷавӣ, 273 нуқтаи ёрии фелдшерӣ-амбулаторӣ, 53 муассисаи машваратии занону кӯдакон ва табибони зиёде ҳизмат мекарданд.

Санъати тоҷик ҳам бештар ҳусусияти оммавӣ пайдо карда ба соҳаи талаботи маънавии омма табдил ёфт. Оҳангозони тоҷик З. Шаҳидӣ, Ф. Солиев, Н. Пӯлотов, Ш. Бобокалонов, А. Камолов, ҳунарпешагон Т. Фозилова, С. Тӯйбоева, Г. Бақоева, Р. Голибова, А. Бурҳонов ном бароварда буданд.

Театри тоҷик ҳам ба намоишномаҳои операи «Шӯриши Восеъ», «Ковай оҳангар», «Ду гул» ва песаи «Камбағалӣ айб нест» машҳур гардида буданд. Дар солҳои 1938-1941 дар ҷумҳурӣ 81 рӯзнома, 9 маҷалла, 401 китобхона, 23 театр, 512 муассисаи клубӣ, 114 дастгоҳи кинонамоишҳоӣ дар ҳизмати ҳалқ қарор дошт.

Раванди корҳои соҳтмонӣ ва истеҳсолии ҷумҳурӣ далолат бар он дошт, ки нақшаҳои панҷсола ва мақсади асосии ҳалқи шӯравӣ – таъмини ғалабаи пурра ва қатъии сотсиализм дар мамлакат иҷрошавандаанд, вале вазъияти байналмилалӣ ва оғози Ҷанги дуюми ҷаҳон дар нақşaҳои шӯравӣ тағйироти куллӣ ворид соҳт.

Лугат

1. Сотсиализми тараққиёфта - мағхуме буд, ки дар радифи сотсиализми ғолиб ворид гардид ва фаҳмонид, ки сотсиализм боз зинаҳои дигар, аз ҷумла тараққиёфта пешрафтатар, комилтар, тараққикардатар ҳам дорад.

2. Ғалабаи пурра ва қатъӣ - мағхуме буд, ки дар радифи пурра ва асосии сотсиализм ба вучӯд омада буд.

Бо ибораи ғалабии қатъии сотсиализм он маъни дар назар дошта мешуд, ки акнун капитализми чаҳони сотсиализмро мағлуб кардаву барҳам дода наметавонад.

Савол ва супоришҳо

1. Вазифаҳои навбатии сотсиализм аз чӣ иборат буд?
2. Мафҳуми сотсиализми тараққиёфтари шарҳ дихед.
3. Мафҳуми ғалабаи пурра ва қатъии сотсиализмро шарҳ дихед.
4. Вазифаҳои панҷсолаи сеюмро номбар кунед.
5. Пешрафтҳои сотсиализмро дар солҳои 1938-1939 исбот кунед.

§ 50. САБАБҲОИ АСОСӢ ВА РАВАНДИ САР ЗАДАНИ ЧАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОНӢ

Омили зиддиятҳои байни давлатҳои капиталистӣ. Бухрони иқтисодие, ки солҳои 30-юм ҷаҳони капиталистиро фаро гирифта буд, давлатҳоро ба роҳи милитаристии тараққиёт овард. Пеш аз ҳама Олмон, Италия ва Чопон ин бухронро бо роҳи ҳарбигардонии иқтисодиёт сабук паси сар карданд, вале ҷаҳони капиталистӣ ба худ наомада, соли 1937 боз бухрони нав сар зад. Ин дафъа ИМА, Фаронса ҳам таъсири онро бештар ҳис карданд. Олмон, Италия, Чопон бошанд, боз роҳи яроқнокшавии бошитоб ва тайёр кардани ҷангро пеш гирифта, таъсири бухронро камтар эҳсос карданд.

Солҳои 1938 - 1939 Олмон Австрияро забт намуда, вилояти Судети Чехославакияро ба худ ҳамроҳ кард. Чопон бошад, дар Чин ва Муғулистон ҷангро сар карда, вазъияти байналмилалиро вазнинтар гардонд. Дар ноором гардиҳани вазъияти байналмилали ҳукumatҳои ИМА, Фаронса, Англия ҳам «кумак» карда буданд. Дидаю дониста онҳо сари роҳи фашизмро нағирифтанд. Баръакс, ба зидди СССР (ИҶШС) равона кардани фашизм ва милитаризмро тарафдорӣ карданд, яъне давлатҳои капиталистӣ зиддиятҳои худро бо роҳи ҷанг андохтани Олмон бо СССР (ИҶШС) ҳал карданӣ буданд. Аз ин рӯ, ҳукumatи СССР (ИҶШС)-ро зарур буд, ки муносибату мавқеи байналмилалии худро муай-

ян созад. То соли 1939 СССР (ИЧШС) бо Чин, Мугулистон, Полша, Чехословакия, Англия, Фаронса, ИМА шартномаҳои гуногун дошт, vale ин шартномаҳо садди роҳи фашизм шуда натавонистанд ва наметавонистанд. Таҳди迪 ҷанги ҷаҳонӣ воқеӣ буд ва меъмори асосии он Олмон ва баъд Англияю Фаронса ва ИМА буданд. СССР (ИЧШС) хост итифоқи (коалицияи) зидди фашизмро аз ҳисоби давлатҳои муқтадир ИМА, Фаронса ва Англия ва баъзе дигарҳо (Полша, Чехословакия, Руминия) ташкил диҳад. Ин масъала дар сатҳи вазирони корҳои хориҷии ин мамлакатҳо муҳокима шуда буданд, vale ба амалӣ гардидани ин нақша ҳеч яке аз онҳо нақӯшиданд, баъракс, Фаронса, Англия, ИМА ба Олмон фаҳмонданд, ки ба амалӣ гардидани нақшаи ибтидоии васеъ шудани сарҳади Олмон (аз ҳисоби Австрия ва Чехословакия) ҳалал намерасонанд. Ва ҳамин тавр ҳам шуд. Бе эълони ҷанг 12 марта соли 1938 Германия қӯшуни 300-ҳазораашро ба Австрия дароварда, 13-уми март Австрияро як қисми Олмон эълон кард. Бетарафии Фаронса ва Англия дасту пойи Олмонро кушод. Курбонии ояндаи давлатҳои муқтадир Чехословакия гардид. Дар вилояти Судети Чехословакия аҳолии олмонизабон зиндагонӣ доштанд. Миллатгароёни ин вилоят баҳори соли 1938 бо талаби ба ҳайати Олмон дохил шудан баромад карданд. Ин вилояти саноатии калонтарини Чехия буд. Олмон талаби онҳоро маъқул ёфт ва барои татбики амалии он тайёрии ҳарбӣ ҳам диди, вилояти Судет-ро ишғол кард. Бо ҳамин усул соли 1938 ибтидои соли 1939 Олмон даъвои мулкҳои алоҳидаи Полша (Дансиг), Белгия (Эпел-Малмида), Фаронса (Элзасу-Лотарингия) кард. Аз ин ҳам қатъитар 15-уми марта соли 1939 зери фишори Гитлер ҳукумати Чехословакия ақди ба тобеиати Олмон дохил шуданро имзо кард. Чехия ва Моравия ба протекторат ва баъд тамоман ба Олмон ҳамроҳ карда, Словакия ба мустамлика табдил дода шуд. Закарпатие Украина ба ҳайати Венгрия гузашта, Чехословакия ҳамчун давлат аз байн рафт. Дар ин давра ҳам ягона давлате, ки бо чорабии

ниҳои мушаххас барои сари роҳи чунин ҳодисаҳоро гирифтан баромад мекард, СССР (ИЧШС) буд. Ҳукумати СССР (ИЧШС) ба ҳамроҳкунии Австрия ва тақсими Чехословакия эътиroz намуда, ҳатто ёрии худро пешниҳод карда буд, vale ҳукуматҳои Чехословакия ва Полша ин ёриро истифода на-карданд. Бештар ҳукуматҳои Farb мекӯшиданд, ки мошини ҳарбии Олмонро зидди СССР (ИЧШС) равона кунанд.

Омили зиддиятҳои байни сотсиализму капитализм. Англия ва Фаронса меҳостанд, ки дар Европа бе иштироки СССР (ИЧШС) таносуби қувваҳоро бо иттифоқи Олмон дар мувозинат нигоҳ доранд ва бо Олмон «дӯст» монанд. Онҳо бо Полша, Руминия ва Юнон шартномаи ёрии ҳамдигарӣ дар ҳолати сар задани ҷанг бо яке аз тарафҳоро бастанд, Аммо ин сари роҳи Олмонро нағирифт. Олмон моҳи апре-ли соли 1939 Италия ва Албанияро забт намуда, шартномаи олмону-англисӣ ва олмону –полшагии солҳои 1934-1935-и худро дар бораи ба ҳамдигар ҳӯҷум накардан бекор эълон кард. 22-юми майи соли 1939 бо Италия шартномаи «Пакти пӯлодин»-ро имзо кард. Бо ин пакт таносуби қувваҳо дар Аврупои Farb ва Марказӣ пурра ба фоидай иттифоқи Ол-мон ва Италия анҷом ёфта буд, vale Farb ин таносубро ба ҷанги зидди СССР (ИЧШС) табдил доданӣ шуда, аз пеш-ниҳодоти СССР (ИЧШС) дар ташкил додани бехатарии колективона зидди фашизм бо ҳар роҳ дур мешуд. Намояндагони вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва мудофиаи СССР (ИЧШС) шартҳою нақшҳои иштироки худро дар таъми-ни бехатарии Европа чӣ дар гуфтушунидҳои алоҳида ва чӣ дар муштарак баён карда буданд. СССР (ИЧШС) уҳдадорӣ мегирифт, ки агар Олмон бо Фаронса ва ё Англия ҷанг сар кунад, тайёр аст, ки ба онҳо кумаки низомӣ расонад, vale Farb ягон варианти маъқули ёрӣ ва иштироки худро дар ҳолати ба СССР (ИЧШС) ва ҳамсаҳои наздибалтикийи он ҳӯҷум кардани Олмон пешниҳод накарда, баръакс, то июни соли 1939 бо намояндагони гуногуни Олмон гуфтушуни-ди худро давом доданд. Ҳатто ба таҳияи нақшай ҳамла ба СССР (ИЧШС) ёрӣ ҳам расонданд. Англия бо Ҷопон июни

соли 1939 шартномаи дахолат накардан ба корҳои Чопон дар Чинро баст. Ҳатто бо ташаббуси Ғарб Чопон августи соли 1938 дар кӯли Ҳасан (ИЧШС) ва июли соли 1939 дар Халхин-Гол (Муғулистон) ба мақсади сар кардани ҷанги қалон дасиса ташкил кард. Дар ин ҳар ду дасиса Чопон шикаст ҳӯрд. Нақшай ташкили бехатарии европоии пешниҳодкардаи Фаронса ва асосан Англия, бехатарии Латвия, Фаронса ва Эстонияро дар назар надошт. Дар ҳар ҳолат ин давлатҳо метавонистанд аз тарафи Олмон забт гарданд ё барои бо ИЧШС ҷангро сар кардан, мавқеъ (платсдарм) шаванд. Дар ҳар ҳолат СССР (ИЧШС) меҳост, ки уҳдадориҳое, ки тарафайн мегиранд, барои ҳама тарафҳо баробар бошанд. Фаронса ва Англия талаб мекарданд, ки ёрии иқтисодӣ ва ҳарбии СССР (ИЧШС) дар ҳолати аз тарафи Олмон ё ягон давлати дигари зери таъсири Олмон буда бо онҳо сар мекарда бошад ҳатмӣ бошад, вале ёрии иқтисодӣ ва ҳарбии онҳо ба СССР (ИЧШС) дар ҳолати сар задани ҷанги Олмон ва СССР (ИЧШС) ҳатмӣ, вале агар он ҷангро иттифоқчиёни Германия сар кунанд, аниқ набуд. СССР (ИЧШС), ки таҷрибаи чунин ёрии бо Чехословакияро мединист, ин тариқи шартномаи бехатарии колективонаро намеҳост. СССР (ИЧШС) ҳам ҳадафҳои худ ва ҳам ҷумҳуриҳои ҳамсояи гарбии худ аз Балтика то Баҳри Сиёҳро дар назар дошт. Ин назари Ғарб дар рафти гуфтушунидҳои москвагии августи соли 1939 бо ҳайати намояндагони ҳарбии Англия ва Фаронса маълум гардид. Маълум аст, ки гуфтушунидро ҳукumatҳои Фаронса ва Англия барои ба бунбаст (кучаи сарбаста) бурдани СССР (ИЧШС) истифода карда буданд. Ҳайати намояндагони онҳо ваколати имзо карданӣ ягон ҳучҷатро надоштанд. Аз ин рӯ, Иттиҳоди Шӯравӣ гуфтушунидро қатъ кард.

Дар муддате, ки Иттиҳоди Шӯравӣ бо Фаронса ва Англия гуфтушунид мекард, Олмон ба ҳукumatи Иттиҳоди Шӯравӣ се маротиба муроҷиат карда, фахмонд, ки байни онҳо масъалае нест, ки ҳал нагардад. Ҳатто иброз дошт, ки Олмон тайёр аст дар бораи бехатарии СССР (ИЧШС) аз

Балтика то Бахри Сиёх гуфтушунид кунад. Вале то 29-уми август соли 1939 СССР (ИЧШС) ин таклифхоро рад мекард. Фақат баъди эҳсоси он ки гуфтушунид бо Англия ва Фаронса ба ягон натиҷа намеорад ва СССР (ИЧШС) дар ҳолати танҳоӣ бо Олмон ва Ҷопон рӯ ба рӯ мемонад, гуфтушунидро бо Олмон оғоз намуд ва дар бораи дар муҳлати 10 сол ба ҳамдигар ҳучум накардан шартномаро ба имзо расонид. Ин шартнома таҷовузи Ҷопон ва Олмонро ба СССР (ИЧШС) муваққатан ба таъхир андоҳт. Олмон 1-уми сентябри соли 1939 ба Полша ҳучум кард. Дар асоси шартномаи вучудошта 3-юми сентябр Англия ва Фаронса ба ҷанги зидди Олмон даромаданд, вале ҷанги фаъолона нашуд. Олмон Полшаро ба осонӣ шикаст дод. Ҳучум ба Полша ибтидоӣ Ҷанги дуюми ҷаҳон гардид.

Лугат

1. «Пакти пӯлодин» - шартномаи байни Олмон ва Италияро аз моҳи майи соли 1939 меноманд, ин давоми «Пакти зидди коминтерн»- и соли 1937 буд.

Савол ва супоришиҳо

1. Сабабҳои асосии Ҷанги Дуюми Ҷаҳонро номбар кунед.
2. Ҳадафҳои Олмонро шарҳ дихед.
3. Ҳадафҳои Англия чӣ буданд?.
4. Ҳадафҳои Италия, Фаронса ва Ҷопонро шарҳ дихед.
5. Барои чӣ Англия ва Фаронса дар ташкили иттифоқ зидди Олмон кашолкорӣ карданд?
6. Барои чӣ СССР (ИЧШС) бо Ҷопон ва Олмон шартномаи ба ҳамдигар ҳучум накарданро баст?

§ 51. ИШТИРОКИ ТОҶИКИСТОНИЁН ДАР НАБАРДҲОИ АВВАЛИ ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОНӢ (ОКТЯБРИ СОЛИ 1939 - МАРТИ СОЛИ 1940)

Тоҷикистониён дар озод намудани Ӯкраинаи Ӯарбӣ, Беларуси Ӯарбӣ ва Молдаваи Ӯарбӣ. 1-уми сентябри соли 1939 Ҷанги дуюми ҷаҳон сар шуд. Сабаби саршавии ҷанг аз сари нав тақсим кардани ҷаҳони тақсимшуда буд. Ташаббускори

ин тақсимот Олмони фашистӣ ва иттифоқчиёни ў – Италия ва Ҷопон буданд. Баҳонаи саршавии ҷанг ҳуҷуми Германия ба Польша гардид. СССР (ИЧШС) ҳам ба ин ҷанг ҳамроҳ шуд. Ҳадафҳои асосии ба ин ҷанг ҳамроҳ шудани СССР (ИЧШС) баргардонидани Беларуси Ғарбӣ, Украинаи Ғарбӣ ва Бессарабияи Ғарбӣ ба ҳайати Беларус, Украина ва Молдова буд. Ин ҳудудҳо соли 1918 мувоғиқи шартномаи Версал ва Брест ба ҳайати Полша, Венгрия, Руминия ва Олмон дохил гардида буданд. Акнун СССР (ИЧШС) аз вазъияти байналмилалии ба вуҷудомада истифода бурда, ин минтақаҳоро баргардонидани ӯ шуд. Баъди ба ҷанги зидди Олмон дохил шудани Англия ва Фаронса СССР (ИЧШС) ҳам бе эълони ҷанг қӯшунҳои ҳудро ба Беларуси Ғарбӣ, Украинаи Ғарбӣ ва Бессарабияи Ғарбӣ даровард. Ба ҳаракати қӯшунҳои шӯравӣ дар ин минтақа миллатгароён муқобилат нишон доданд, вале қӯшунҳои шӯравӣ бе ягон душвории ҳарбӣ минтақаҳои номбурдаро ишғол намуданд. Дар ин ҷангҳои кӯтоҳмуддат, ки асосан бо миллатгароёни Украин бо роҳбарии С.Бендера сурат гирифта буд, намояндагони Тоҷикистон ҳам иштирок доштанд. Аз ҷумлаи онҳо Немат Қаробоев, Ҳодӣ Қенҷаев, Фатхулло Аҳмадов, Амиралӣ Саидбеков, Ӯрунбек Яъқубов, Олим Ҳакимов ва садҳо дигаронро номбар кардан мумкин аст, вале тафсилоти корномаҳои ҷангии солҳои 1939-1940-и онҳо ҳанӯз ҳам омӯҳта нашудаанд. Ҳамаи номбаршудагон дар солҳои 1943-1945 ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» сазовор гардидаанд.

Тоҷикистониён дар Ҷангҳои Финляндия ва ёрӣ ба табаддулоти Наздибалтика. Агарчи оид ба ҷангномаи тоҷикистониён дар ҷангҳои соли 1939 дар Украинаи Ғарбӣ, Беларуси Ғарбӣ ва Бессарабия воқеаи аниқеро нақл кардан душвор аст, вале оид ба фаъолияти ҷангномаи ҷангии онҳо дар рафти ҷанги СССР (ИЧШС) бо Финляндия (ноябри соли 1939-марти соли 1940) маълумотҳои кӯтоҳ мавҷуданд. Ин ҷангро Иттиҳоди Шӯравӣ барои бехатар гардонидани шаҳри Ленинград (Санкт-Петербург) ҳангоми ҳамлаи ногаҳонии

финҳо сар карда буд. Чунин хатар вучуд дошт, чунки Финландия ба минтақаи (платсдарми) ҷангии Олмон дар сарҳади СССР (ИЧШС) табдил ёфта буд. Финҳо бо ёрии Олмон ба ҷангӣ зидди СССР (ИЧШС) тайёрии бевосита диди истода буданд. СССР (ИЧШС) хост масъалаи бехатар гардонидани пойтахти шимолиаш – Ленинград (Санкт - Петербург-ро) бо роҳи осоишта ҳал кунад. Ҳукумати Иттиҳоди Шӯрави пешниҳод кард, ки Финландия дар шимоли Ленинград (Санкт-Петербург) дар масофаи 60 км сарҳади ҳудро ба шимол барад ва ҳамин қадар замин аз минтақаҳои дигар ба ӯ ҷудо карда мешавад, vale ин масъала хушӣ ба хушӣ ҳалли ва 28-уми ноябриси соли 1939 қӯшунҳои шӯравӣ ҷангро сар карданд. Дар ин ҷанг тоҷикистониҳо ҳам иштирок доштанд. Якеи онҳо алоқачии ҳарбӣ Немат Қаробоев буд. Дар дафтари корномаҳои Немат Қаробоев ҷандин лаҳзаҳои корномоии ҷангии ӯ сабт аст. Вай дар рафти ҷангӣ зиёда аз семоҳа ҷандин бор ба вазъияти душвор рӯ ба рӯ шуда, мардонавор аз ӯҳдаи ҳалли онҳо баромадааст. Боре дастаи ҷандин карат зиёди душманро мағлуб соҳт. Дафъаи дигар дар ҳолати ҷангӣ саҳт алоқаи байни қисмҳоро барқарор намуд. Дар муҳорибае дар вақти барқарор намудани ҳатти алоқа ба 5 тан аскарони фин рӯ ба рӯ шуда, бо граната онҳоро маҳв соҳт. Дар ҷанг барои шаҳрҷаи Виборг, ки аввали моҳи марта соли 1940 рӯй дода буд, Немат Қаробоев часорати ҳарбӣ ва мардонагӣ нишон дода, бо фармони Президиуми Шӯрои Олии СССР (ИЧШС) аз 21 марта соли 1940 ба унвони «Ҷаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» сарфароз гардонда шуд. Ӯ аввалин тоҷикест, ки ба чунин унвон сарфароз гардидааст. Дар қатори ҷангварони дигари шучоъ фарзанди дигари Тоҷикистон, ронандай танк Усмон Ақрамов низ буд.

Июни соли 1940 дар рафти интихобот ба парламент ба



Қаробоев Немат

сари ҳукуматҳои Латвия, Литва ва Эстония қувваҳои пешқадам ва хайрҳоҳи заҳматкашон омаданд. Ин парламентҳои нав аз номи ҳалқҳои худ ба Ҳукумати СССР (ИЧШС) бо ҳоҳиши ба ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ қабул кардани онҳо, мурчиат карданд. Иттиҳоди Шӯравӣ Августи соли 1940 талаби парламентҳои ин ҷумҳуриҳоро қонеъ кунонида, бо мақсади таъмини бехатарии сарҳадҳои гарбии худ ва даштати ҳукуматҳои Латвия, Литва ва Эстония қӯшунҳои худро вориди ин ҷумҳуриҳо кард, ки дар ҳайати онҳо ҳам намояндағони Тоҷикистон буданд.

Воқеаҳои солҳои 1939-1940 агарчи барои СССР (ИЧШС) ҳамчун воқеаҳои босамари сиёсӣ буданд, вале мамлакатро аз ҷанги тан ба тан бо фашизми ҷаҳонӣ озод накарданд.

Лугат

1. Ҷаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ- унвони олии фахрӣ. буда, соли 1934 таъсис ёфта буд ва барои хизмати барҷаста, корнамоӣ ба нафъи ҷамъият ва давлат дода мешуд. Ин унвои аз ордени Ленин, «Ситораи тилло» ва Ифтихорномаи Президиуми Шӯрои Олии СССР (ИЧШС) иборат буд.

Саволҳо:

1. Ҷанги дуюми ҷаҳон аз қадом воқеа оғоз ёфта буд?
2. Мақсади асосии СССР (ИЧШС) дар ибтидои ҷанг аз чӣ (ҳо) иборат буд?
3. Аз тоҷикистониён киҳо дар озод намудани сарҳадҳои гарбии СССР (ИЧШС) иштирок кардаанд?
4. Барои чӣ Иттиҳоди Шӯравӣ ба Финландия ҳучум кард?
5. Дар ҷанги Финландия қадом фиристодаҳои Тоҷикистон ҷаҳрамонӣ нишон додаанд?

§ 52. ТОЧИКИСТОН ДАР МУҲОРИБАҲОИ ДАВРАИ АВВАЛИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (22-ЮМИ ИЮНИ СОЛИ 1941 - СЕНТЯБРИ СОЛИ 1941)

Сабабҳои асосии сар задани Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Сабаби асосии сар задани ҷанги байни Олмони фашистӣ ва СССР (ИЧШС), ки он ба Ҷанги Бузурги Ватанӣ табдил ёфт, пеш аз ҳама вуҷуд доштани зиддияти байни соҳторҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии байни сотсиализму капитализм буд. Империалистони Аврупову Осиё ва Амрико Ҷанги дуюми ҷаҳонро оғоз намуда, тавонистанд, ки онро ба ҷанги зидди сотсиализм-равона созанд. Сабабҳои дигари Ҷанги Бузурги Ватанӣ инҳо ба ҳисоб мерафтанд: ёрии амалии СССР (ИЧШС) ба ҳама гуна иттиҳоди зидди фашистӣ ё зидди олмонии давлатҳое, ки ҳоло ба ҳуҷуми фашизм дучор Nagarida буданд; дар ҳамон соли 1941 танҳо мондани СССР (ИЧШС). Аз ҷиҳати дигар, бе шикасти СССР (ИЧШС) Олмон наметавонист, ки дар Аврупо нақшаҳои худро амалӣ созад. Шикасти Иттиҳоди Шӯравӣ ба Олмон имконият медод, ки муқобилияти ҳарбӣ ва сиёсию байналмилалии Англия ва ИМА-ро бо осонӣ ҳал намояд. Сабаби дигари ин ҷанг фароҳам омадани шароити мусоид барои Олмон буд, ки онро ба ҷанги зидди СССР (ИЧШС) ҳидоят мекарданд.

Дар ибтидои ҷанг. Субҳи 22 июни соли 1941 Олмони фашистӣ бо қувваи зиёди ҳарбӣ ба Иттиҳоди Шӯравии ҳуҷум кард. Дар ҳайати ин лашкар қӯшунҳои Венгрия, Италия, Руминия ва Финландия ҳам буданд. Дар як вақт Олмони фашистӣ дар масофаи зиёда аз 3000 км сарҳадро вайрон карда, ба ҳоки Иттиҳоди Шӯрави зада даромад Қувваҳои ҳарбии Олмон он вақт аз 5,5 миллион аскар, 3712 танк, 4950 самолёти ҷангӣ, 47260 тӯп ва миномёт иборат буд. Олмони фашистӣ ҷанги барқосоро гузаронида, дар муддати то 2 моҳ қӯшунҳои асосии Иттиҳоди Шӯравиро шикаст доданӣ буд. Олмони фашистӣ ба он умед дошт, ки ҷанги ногаҳонӣ

ва барқосо Иттиҳоди Шӯравиро пароканда ва шикасти ҳарбии онро метезонад, vale он ба нияти худ нарасид. Баръакс, хуҷуми аҳдшиканона Артиши Сурхӣ Шӯравиро часурттару дӯстии ҳалқҳоро қавитар гардонид. Ягонагии қӯшуну ҳалқ ҷабҳаю (фронту) ақибгоҳро мустаҳкамтар кард. Ҳамаи ҳалқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва Артиши Сурхӣ қаҳрамони он аз дақиқаҳои аввал ба дифои Ватан барҳостанд. Дар тамоми ҳатти набардҳо аз баҳри Балтика то баҳри Сиёҳ қӯшунҳои шӯравӣ ба ҷанг даромаданд. Дар байни онҳо тоҷикон ҳам буданд. Дар ибтидои ҷанг, ки моҳҳои июн-сентябри соли 1941-ро дар бар мегирад, қӯшунҳои шӯравӣ ҷангҳои мудоғиавӣ карда, аз сабаби нобаробарии қувва қафо менишаст. Ҷангҳои қалон ва қаҳрамонона дар ин муддат дар Брест, Вилнюс, Смоленск, Киев, Одесса, Севастопол ва ғайраҳо шуданд. Ҷангварони тоҷик Акобир Маҳмудов, Маҳмадҷон Абдувалиев, Шукур Раҳмонов ва шояд садҳои дигар, ҷангро дар Брест оғоз намуда, қаҳрамонона ҳалок гардианд. Дар таърихи Ҷонги Дуюми Ҷаҳон қалъаи Брест забтнашуда ва гарнizoni он мағлубнашуда ба хисоб меравад.

Аз рӯзҳои аввали ҷанг Н. Мирзоев ва А. Тошматов дар Украинаи Фарбӣ, Саидов, Э. Рӯзиев, Ҳ. Кенчаев (баъд Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ) М. Олимҷонов дар Белорус, А. Ҳоҷибоев, М. Ёров дар Наздибалтика, Бобиев Мирзоалий дар Қрим, Қ.Хушваҳтов дар Молдова, Ш.Назаров дар сарҳади Финландия, Ҳ.Пӯлодов ва Р.Сангинов дар қӯшунҳои Баҳри Шимол ва С.Музаффаров дар киштии миабари «Решительный» мечангиданд. Ҷангномаи ҳамаи номбаршудагон дар таърихи ибтидои ҷанг сабт шудааст.

Аз корнамоиҳои фиристодагони Тоҷикистон дар ибтидои ҷанг Г.Нуровро, ки 23 июни соли 1941, дар соҳили дарёи Прут, бо тӯпи худ танки душманро маҳв соҳт, Ҳодӣ Кенчаев ро, ки дар химояи шаҳри Лвов қаҳрамонӣ нишон дода, сазовори медали «Барои шучоат» гардидааст, метавонд ном бурд. Р.Абдуллоев, Ҷ.Абдуллоев, Д.Абдурашитов, Д.Тағоев, Р.Авдиев, С.Аслонов, Б.Алиев ва садҳо дигарон ишти-

рокчиони муҳорибаи Смоленск буданд, ки яке аз муҳорибаҳои хунини ибтидои ҷанг буд. Дар санаи 3 - 8-уми июляи соли 1941 тӯпчии ўротеппагӣ Муҳаммадӣ Иброҳимов дар маҳаллаи Плещенатсаи Минск қаҳрамонии бемислу монанд нишон дода, дар як муҳориба 14 автомошина ва 6 танки душманро аз кор баровард. Барои ин корнамоӣ ўро бо ордени Ленин мукофотониданд, ки аввалин ҷанговари тоҷикест, ки ба ҷунин мукофоти олий сарфароз гардидааст.

Эргаш Рӯзиеви ҳуҷандӣ, ки ў ҳам тӯпчӣ буд, дар вақти ақибнишинӣ ҳамроҳи 11 нафари дигар ба муҳосира афтола, 13 шабонарӯз дар ақибгоҳи душман ҷангӣ тан ба тан карда, аз муҳосира баромад. Барои ин корнамоӣ ва часоратҳои минбаъда, ў аз дасти маршал Чойболсан мукофоти олии Муғалистон - ордени «Ситораи Қутб»-ро гирифта буд. Р.Исмоилов, А.Азимов, Ҷ.Назаров ва даҳҳои дигар дар ҳимояи Одесса иштирок доштанд. Н. Илёсов бошад, ҳамроҳи ҳамяроқонаш дар гарнизони зеризамини (корхонаи сангрезакуни) Азимушкаи Керҷ зиёда аз 4 моҳ муқобилият нишон дод.

Номи фарзандони тоҷик: А.Собиров, К.Хушваҳтов, А.Қаландаров, Ш.Назаров ва ҳазорон нафари дигар дар таърихи ибтидои ҷанг сабт аст, яъне дар ибтидои ҷанг корнамоиҳои тоҷикистониёнро дар ҳамаи сарҳади зиёда аз 3 ҳазор километраи мамлакат дидан мумкин аст. Мутаассифона, таърихи муфассали иштироки тоҷикистониён дар ибтидои ҷанг ҳанӯз ҳам навишта нашудааст.

Лугат

1. «Ватан-модар даъват мекунад!» - шиор- плакати давраи Ҷангӣ Бузурги Ватанини солҳои 1941-1945, ки дар ҳама ҷойҳои ҷамъиятӣ ва корхонаҳо часпонда шуда буд.

2. «Ватани сотсиалистӣ дар ҳатар аст» - ин чумла шиори солҳои ҷангӣ гражданини солҳои 1918-1920 буд, ки онро В.И.Ленин навишта буд. Ин шиор солҳои 1941-1945 ҳам истифода шуда буд.

3. Гитлер - наасаби аслиаш Шикелгрубер Адолф (20.04.1889-майи 1945) роҳбари ҳизби миллӣ - сотсиалистии Олмон (1919-1945), сардори давлати фашистии Олмон (1933-1945).

Савол ва супоришҳо:

1. Барои чӣ Олмони фашистӣ 22 июни соли 1941 ҷангро саркард?
2. Тоҷикистониҳо дар қадом муҳорибаҳои аввали ҷанг иштирок доштанд?
3. Барои чӣ қӯшунҳои шӯравӣ ақибнишинӣ мекарданд?
4. Барои чӣ ин ҷангро «Ҷанги Бузурги Ватаний» номиданд?
5. Соҳтмонҳои қалони ба тариқи ҳашар соҳташударо дар арафаи Ҷанги Бузурги Ватаний номбар кунед.
6. Даствардҳои ҳаёти фарҳангиро дар арафаи Ҷанги Бузурги Ватаний номбар кунед.

§53-54. ИШТИРОКИ ТОҶИКИСТОНИЁН ДАР МУҲОРИБАҲОИ КАЛОНТАРИНИ ДАВРАИ ОФОЗ ВА МУСТАҲКАМКУНИИ ДИГАРГУНИҲОИ ҚАТӢ ДАР РАФТИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНИЙ (СЕНТЯБРИ СОЛИ 1941-АПРЕЛИ СОЛИ 1943)

Муҳорибаи барои Москва (сентябри соли 1941-апрели 1942). Олмони фашистӣ ба самти ҷангии Москва аҳамияти маҳсус дода, нақшай «Ҷанги барқосо» (Блицкриг)-и худро амалӣ карданӣ буд. Аҳамияти муҳорибаи назои Москваро Ҳукумат ва ҳалқи собиқ СССР (ИЧШС) баҳубӣ дарк карда буданд ва ба он тайёри имкондоштаро ҳам дида буданд. Муҳорибаи назои Москва на факат аҳамияти минтақавӣ, балки аҳамияти ҷаҳонӣ ҳам дошт. Натиҷаи муҳорибаи назди Москва ба ҷандин савол давра – бақои сотсиализм ва фашизм ҳамчун сохтори давлатӣ ва сиёsat ба ҷаҳониён ҷа-воб медод.

Олмони фашистӣ ба ҷабҳаи марказӣ, ки мақсад аз он ишғоли Москва - пойтаҳти Иттиҳоди Шӯравӣ ва буд, қисмҳои яккачини ҳарбии аз ҷиҳати таҷрибаи ҷангӣ, яроқу аслиҳа бартарии кулӣ доштаи худ-ро, ва бо фармони қабул накардани ҳеч гуна гуфтушунид ва таслим равона карда, ин нақшай худро «Тайфун» номгузорӣ карда буд (ба маънои «барқвор, боди шадид»).

Сарфармондехии Қувваҳои Мусаллаҳи Олмон барои забти Москва 1,8 млн. қӯшун, 1700 танк, 1790 самолёт, 14 ҳазор тӯпи худро ба кор андохта буд. Ҳучум барои Москва 30-юми сентябр оғоз гардида душман дар баязе минтақаҳо то ба масофаи 17 км ба Москва наздик омада буд. Ҳатто баязе командирони душман ба хешу ақрабо ва дўстони худ хабари галабаро ҳам навишта буданд ва дўстонашонро ба маъракаи паради галаба даъват карда буданд. Фашизм меҳост, ки СССР (ИЧШС)-ро дар назди давлатҳои ҳомии худ хору залил нишон диҳад ва бо ин бартарии комили худро дар идораи минбаъдаи ҷаҳон таъмин намояд. Ин равандро ботинан набошад ҳам, зоҳирان ҳукуматҳои Англия, ИМА ва Фаронса ҳам барои ҳадафҳои ояндаи худ интизор буданд. Аз ин рӯ, ин ҳукуматҳо гарчи бо фашизм дар набард буданд, бо бетарафии худ нисбати таҷовузи Олмон ба Иттиҳоди Шӯравӣ, ба Олмон имконият доданд, ки ин ҷангӣ бе-адолатонаро оғоз намояд. Мусаллам он аст, ки Ғарб меҳост Олмонро дар ҷангӣ зидди Иттиҳоди Шӯравӣ бемадор соҳта ва байд онро ба шартҳои барои худ мувофиқ маҷбур созад. Ғарб бехабар аз он буд, ки рӯҳияи итиҳоди ҳалқҳои дар мубориза ва дар асоси баробарӣ, бародарӣ, дўстӣ, ягонагии иқтисодию сиёсӣ ба вуҷуд омадаро шикастсану аз байн бурдан мумкин нест. Ба муҳофизати Москва тамоми ҳалқҳои шӯравӣ борхостанд. Роҳбарияти Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳама душвориҳо нигоҳ накарда, тавонист, ки ба душман зидди душман 1250 ҳазор ҷапговар, 7600 тӯп, 990 танк, 677 самолёт ва часорату ватандӯстии бемислу монанди шӯравиро муқобил пеш гузорад. 19-уми октябр дар Москва ҳолати муҳосира эълон гардид. Аз тамоми минтақаҳои СССР (ИЧШС) ба Москва қувваҳои имдодӣ омаданд. Дар ин муҳорибаҳо фиристодагони Тоҷикистон ҳам саҳми худро гузоштанд. Аз Ҷумла дивизияи 20-уми савораи дар Тоҷикистон таъсисёфта



Сталин И.В.

низ иштирок дошт. Ин дивизия дар набардҳои роҳи Волоколамск корнамой нишон додааст. Вақте ки як гурӯҳ танкҳои немис хати фронтро рахна карда, ба роҳи Волоколамск (ҳозира хиёбони Ленинград) баромаданд, дивизия фармон гирифт, ки танкҳоро нобуд созад ва аз уҳдаи ичрои ин фармон бо сарбаландӣ баромад. Дар муҳорибаи назди Москав 150 нафар аскару афсарони ин дивизия ба мукофотҳои гуногун сазовор шудаанд. Барои қаҳрамонӣ дар ин ҷанг тӯпҷии шуҷоъ Муҳаммадӣ Иброҳимов, ки дар як муҳориба 16 техникаи ҷангии душманро аз кор баровард бо ордени Ленин мукофотонида шуд. Адиби умебаҳши тоҷик Абдушукӯр Пирмуҳаммадзода қаҳрамонона, ҷангида ҳалок гардид. С.Улугзода, Р. Ҷалилов, И.Обидов, Б.Искандаров низ, ки шаҳсиятҳои машҳури солҳои 50-90 асри XX ҷумҳурий буданд, иштирокчии ин муҳорибаҳо буданд. Дар рафти ин заддухӯрдҳо Олмони фашистӣ ва думравони онҳо шикасти ҷашмраси то қунун надидаро диданд.



**Байраки ҷангии дивизияи 20 -уми
Саворагарди кӯҳӣ**

Муҳорибаи Сталинград (17.7.1942-2.2.1943). Муҳорибаи Сталинград машҳуртарин набарди солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ буда, ба ду давра – давраи мудофиавӣ (17.7.1942 - 18.11.1942) ва давраи ҳучум (18.11.1942 - 2.2.1943) ҷудо мешавад. Дар ин муҳориба аз ҳар ду ҷониб зиёда аз 3,6 млн. аскару афсар, 60,2ҳ. тӯпу миномёт, 7300 самолёт иштирок доштанд. Олмон меҳост, ки бо роҳи аз маркази сӯзишворӣ ва ғалла маҳрум кардани Иттиҳоди Шӯравӣ ва Русияи Марказӣ Сталинградро шифол намуда, барои шикасти дар назди Москва ҳӯрдани қасос гирад. Вале боз ҳамон дӯстии ҳалқҳо ва ягонагии ҳарбию иқтисодӣ ин нақшаро ҳам барбод дод.

Дар маъракаҳои ҷангии барои Сталинград Олмони фашистӣ ва шарикони ӯ зиёда аз 900 ҳазор аскар, 2 ҳазор танк, зиёда аз 10 ҳазор тӯп, 3 ҳазор самолётро талаф доданд. Дар худи шаҳри Сталинград ин талафот ба зиёда аз 300 ҳазор расида буд. Талафоти Иттиҳоди Шӯравӣ аз Олмон зиёдтар - 1,1 млн. нафарро ташкил дода буд. Фиристодагони Тоҷикистон дар тамоми давраи ин набард иштирок кардаанд. Корнамоии «Хонаи Павлов» ҳам бе номи тоҷик набуд. Дар қатори 18 ҷанговари «Хонаи Павлов», ки командирашон сержант Павлов буд, Аҳмад Турдиеви тоҷик ҳам буд. Фиристодагони Тоҷикистон О. Ҳолматов, Б. Сиддиқов, А. Ҳакимов, К. Каримов, Б. Бегматов, Н. Мирзоев, И. Назаров, Ҳ. Раҳимов, Ф. Ниёзӣ, С. Иброҳимов, М. Муқимӣ, Т. Ҷӯраев, А. Эшматов, А. Устоев қаҳрамонӣ нишон додаанд. Дар ин муҳориба колоннаи танкии «Колхозчии Тоҷикистон» ва эскадрилии «Колхозчии Тоҷикистон», ки бо пули ҷамъовардаи колхозчиёни Тоҷикистон соҳта шуда буданд, ба ҷанг даромаданд. Анвар Қаландарови фармӣ дар ин муҳорибаҳо ҳамчун командири танки вазнини «КВ» ҷангигааст. Ӯ бо ордену медалҳои «Ҷанги Ватаний»-и дараҷаи 1, «Ситораи Сурҳ» ва «Барои муҳорибаи Сталинград» сарфароз гардонида шудааст.

Дар рафти амалиёти ҷангии баъди Сталинград тоҷикпешар Маҳмадшариф Шарипов дар озод кардани шаҳри Харков корнамоии бемислу монанд нишон додааст. Ӯ бо тани худ нуқтаи оташвишони (ДОТ)-и душманро пӯшондааст.

Рӯҳияи ҷангии тоҷикистониёнро мактуби меҳнаткашони ақибгоҳ бо номи «Мактуб ба ҷанговарони тоҷик аз ҳалқи тоҷик», ки онро устод С. Айнӣ навиштаву зери он 390000 меҳнаткаши тоҷик имзо гузошта буданд, омадааст:

«Фарзандон, шавҳарон, бародарони азиз, ҷанговарони диловари мо!

... Вақте ки мо калимаи Ватанро дар забон меорем, дар пеши назари мо на танҳо водии зархези Ваҳш, на танҳо боғҳои себу зардолузори Ленинобод, на танҳо кӯҳҳои

барфпӯши сарбафалакпечидаи Помир, балки манзараҳои рангоранг ва кабуди ҷангалистон ва дарёҳои сероби Ру-сия, мавчи хӯшаҳои гандуми майдони Украина, канораҳои рӯҳафзои баҳри Сиёҳ, кӯҳҳои афсонавии Қафқоз ва гаҳво-раи Револютсияи Октябр - шаҳри азими Ленин (Ленинград) низ ҷилди менамоянд.

Шумо дар кучое, ки мубориза қунед, ҳоҳ дар соҳилҳои дарёи Дон, ҳоҳ дар саҳроҳои Украина, ҳоҳ дар гирду атро-фи Ленинград, Шумо Сталинобод, канораҳои дарёи Панҷ, кӯҳҳои Помир, водию саҳроҳои Вахш ва Ленинободро муҳофизат менамоед.

Мардписарони ҳалқи тоҷик!

Шумо авлоди бобоҳои бузурги худ мебошед, ки онҳо ба муқобили истилогарон ва горатгарони аҷнабӣ баҳодурона ҷангиданд.

Вақте ки арабҳо дар асри Ү111 ба сарзамини мо ҳуҷум оварда, меҳостанд ба тани ҳалқи мо либоси сиёҳи мотам пӯшонанд, тоҷикон бо сардории лашкаркашҳои худ Абӯ-муслим, Тахмоспи Ҳучандӣ, Ибни Муқаннаъ ҷандин сол машъали шӯришро фурӯзонда ҷангиданд. Темурмалики Ҳучандӣ ва Маҳмуди Торобӣ ба муборизаи ҳалқ ба муқобили муғулҳои бадхашми истилогар роҳбарӣ намуданд.

МО фарҳ мекунем, сарфароз мешавем, ки дар миёни Шумо монанди Қаҳрамони Союзи Советӣ Неъмат Қаро-боев, ордендорон Муҳаммадӣ Иброҳимов, Фозӣ Рашидов, Давронов, Шукрулло Шоев ва бисёр ҷангварони дигари ба ҳамаи мамлакат машҳур ҳастанд.

Бовар қунед, ки мо ҳам дар фронти меҳнат ҳеч ақиб на-мемонем. Мо ҷонсупорона меҳнат карда истодаем, ки мам-лакат ва Армияи Сурҳи ҷоноҷонамонро аз ҳама чизи зарурӣ таъмин намоем. Занон, модарон ва ҳоҳарони Шумо дар ба-робари мардон ихтисосҳои шавҳар, фарзанд ва бародарони ба фронт рафтаашонро бо муваффақият аз худ карда, бо та-моми қуввваи худ ба Армияи Сурҳ ёрӣ расонда истодаанд, ки душмани палидро торумор қунад...

Ҷангварони паҳлавони мо! Шердилона ба пеш қадам

занед, писарони маҳбуби Тоҷикистон! Бо қаҳрамонӣ, шучоатмандии беҳад, ватандӯстии шуълавари худ рӯзи галабаи мо ва мағлубияти душманро наздик кунед. Мо боварии комил дорем, дур нест он рӯз, Армияи Сурҳи қаҳрамони мо... одамхӯрони гитлериро бакулӣ торумор менамояд.

Марг ба истилогарони немис!»

Имзо: чамъ 390 ҳазор. 20.02.1943, «Правда»

Лугат

1. «Ё марг, ё ғалаба!» - даъват, шиори аскарону афсарон ва партизанҳои шӯравӣ, ки аз 22-юми июни соли 1941 машҳур гардид. Бо ин шиор аскарони алоҳида, взвод, рота, баталён, полк, дивизия ва фронтҳо ба ҷанг медаромаданд.

2. Колоннаи танкии «Колхозчии Тоҷикистон» - колоннае, ки бо пули ҳайрияи колхозчиёни Тоҷикистон соҳта шуда буд. Ташиклии чунин колоннаро бори аввал колхозчиёни вилояти Тамбови ҶШФСР пешнинҳод карда буданд. Ин пешнинҳод аз тарафи Ҳукумат ва ҳалқ дастгирӣ ёфта, ба маъракаи умумиҳалқие табдил ёфт. Онро коргарон, зиёён, ҷавонон, пионерҳо дастгирӣ намуданд. Бо маблағи ҳайрияи тоҷикистониён колоннаи танкии «Колхозчии Тоҷикистон», «Муаллими ҳалқи Тоҷикистон», «Ко-оператори саноатии Тоҷикистон», батареяи тӯпандози «Колхозчии райони Ленинобод», эскадриляи «Тоҷикистони советӣ», тӯпи «Пионери Тоҷикистон» ба фронт фиристода шуданд.

3. Колоннаи танкии «Комсомоли Тоҷикистон», ки бо пули ҳайрия ва музди соату рӯз ва ҳафтаю моҳҳои аз рӯзи кори муқарарии комсомолон зиёдатӣ соҳта шуда буд, дар муҳорибаи Сталинград ба ҷанг даромада буд.

Савол ва супоришҳо:

1. Дар бораи муҳорибаи назди Москва ва иштироки тоҷикон нақл кунед .

2. Саҳми тоҷиконро дар муҳорибаи Сталинград шарҳ диҳед.

3. Ҷангномаи Аҳмад Турдиевро нақл кунед?

§ 55-56. ТОЧИКИСТОНИЁН ДАР МУҲОРИБАҲОИ ДАВРАИ БА АНҶОМ РАСИДАНИ ДИГАРГУНИҲОИ ҚАТЪЙ ДАР РаФТИ ҶВ

а) Муҳорибаи Курск (5 июл-23 августи соли 1943). Ин ҷони мудофиавии қӯшунҳои шӯравӣ буд. Олмон дар камонаки Курск 900 ҳазор аскар, 2700 танк, зиёда аз 6 ҳазор тӯп, 3 ҳазор миномёт ва 2 ҳазор самолётро ба ҷон дароварда буд. Муҳориба дар дӯе давра – давраи ҷонҳои мудофиавӣ (5-23 июни соли 1943) ва давраи ҳӯҷум (12 июл-23 августи соли 1943) шуда гузаштааст. Мақсади қӯшунҳои фашистӣ қосос гирифтан барои шикастҳои қаблӣ ва пеш аз ҳама, пешгирии шикасти рӯҳии аскарони худ ҳам буд, ҷонки дар байни аскарону афсарони немис то рафт боварӣ ба ғалаба кам шуда истода буд. Ин ғалаба метавонист рӯҳии қӯшунҳои фашистиро мисли пештара боло бардорад. Сарфармондехии олии Олмон, бештар ба танкҳои типпи нави «Тигр» ва «Пантера»-и худ ва самолётҳои нави типи «Фокке-Вульф» ва фикри ғалате, ки гуё қӯшунҳои шӯравӣ аз маъракаҳои паёпайи пешин ҳаста шуда бошанд, такя дошту қӯшунҳои шӯравӣ ба таҷрибаи андӯхтаи маъракаҳои ҷонии қаблӣ.



Ҳамзаалиев Исмоил

Дар муҳорибаи Курск қӯшунҳои шӯравӣ нисбати душман гарчи бартарии зиёде доштанд, вале муҳорибаро аз ҳимоя оғоз кардани муҳорибаро афзал ёфтанд. Баробари ин, сарфармондехони муҳориба, раванди ҳӯҷуми қӯшунҳои душманро пай бурданд ва нақшай пешвозу зарбаи дурустрагонаҳия карда тавонистанд.

Душман 5-уми июл бо қӯшуни 900 ҳазор нафара, ки дар ихтиёраш 2700 танк, зиёда аз 6 ҳазор тӯп, 3 ҳазор миномёт ва 2 ҳазор самолёт буд, ба ҳӯҷум гузашт ва меҳост, қӯшунҳои

шўравиро ба муҳосира гирифта, маҳв созад. Гитлерчиён дар самти Курск Орёл тавонистанд то 85 км. Пеш раванд, vale дар самтҳои Тула ва Белгород аз 10-12 км беш пеш рафта натаванистанд. Дар Прохоровка ҷанги танкӣ шуд, ки аз ҳарду ҷониб 1500 танк иштирок дошт. Қӯшунҳои шўравӣ дар ин давра душманро бемадор сохта, 12-уми июл ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузашта душманро торумор намуданд ва шаҳрҳои стратегии Белгород ва Харковро озод карданд. Муҳорибаи Курск ҳам бо ғалабаи беназири қӯшунҳои шўравӣ ба анҷом расид.

Дар муҳорибаи Курск тоҷикон корнамоиҳои бемислу монанд нишон доданд. Аз ҷумлаи онҳо 8-10-уми июл дар нуқтаи Безимянний Исмоил Ҳамзаалиев корнамоӣ нишон дод. Ба бартарии зиёди тӯпу танки душман нигоҳ накарда, ўбо тирҳои нишонраси тӯпи худ душманро аз самти муҳофизат худ гузаштан намонд, даҳҳо техника ва садҳо ҷангӣёни душманро маҳв соҳт. Ҷунин корнамоиро дар самти дигари муҳорибаи Курск Ҳодӣ Кенчаев нишон дода буд. ҳар ду ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ» сазовор шуданд. Номҳои ҷангварони тоҷик А. Қаҳҳорӣ, А. Якубов, К. Назаров, В. Маҳмадов, Р. Ҳушваҳтов, С. Ҳасанов, С. Шарипов, Д. Алимов вирди забонҳо гардидаанд. Дар ин муҳориба лётчики тоҷикистонӣ Иван Душкин низ ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ» сазовор гардида буд.

Дар муҳорибаи Курск дар ҳайати полки 1849-ми артиллерию қиркунандай зиддитанкӣ Саттор Гаффоров мечангид. ҷангвар ордену медалҳои ҷангии августии соли 1943-уми худро соли 1968 гирифт. Дар ҳайати дивизияи 5-уми тирандоз дар самти Орёл Убайдулло Муродови Ҳисорӣ корнамоӣ нишон дода буд.

Дар муҳорибаи Курск июли соли 1943 18 нафар сарҳадбонони отряди сарҳадии Помир дар ҳайати дивизияи 162-юми тирандози осиёимиёнагӣ корнамоии бе мислу мо-



Кенчаев Ҳодӣ

нанд нишон доданд. Онҳо дар қитъай муҳофизатии худ то тири охирин ҷангида, баъди он ба ҷангӣ тан ба тан дароманд ва қисме онҳо бо бастаҳои граната худ ва душманони ба онҳо ҳамлакунандаро тарконданд, ваде душманро аз ҳудуди муҳофизатии худ гузаштан намонданд.

Муҳорибаи Ленинград (01.07.1941-10.08.1944). Муҳорибаи Ленинград зиёда аз 1125 рӯз ва муҳосираи Ленинград 900 рӯз (аз 8.09.1941 то 18.01. 1944) давом ёфта, дар муддати зиёда аз 3 сол қӯшунҳои зиёди (қариб 20%) душманро нигоҳ медошт. Дар ин муҳориба қариб 50 дивизияи душман торумор шуд. Дар ин давра зиёда аз 1 миллиону 200 ҳазор ленинградиҳо аз хунукию гурӯснагӣ фавтидаанд. Фақат аз моҳи ноябрисоли 1941 то октябрисоли 1942 аз гурӯснагӣ қариб 642 ҳазор нафар аҳолии шаҳри Ленинград фавтид. Аз ноябрисоли 1941 дар рӯйи яҳи кӯли Ладога роҳи автомобилгард соҳта шуд, ки «Роҳи ҳаёт» ном гирифта, Ленинградро бо мамлакат мепайваст. Ба воситаи ин роҳ зиёда аз 550 ҳазор нафар аз муҳосира бароварда, 361 ҳазор тонна бор қашонда шуд.

Дар байнини ҷангварони муҳофизи Ленинград номи Тешабой Одилов ҳамчун мергани бомаҳорат машҳур гардид. Ӯ бо милтиқи снайперии худ фашистони зиёдро нобуд карда буд. Дар ин муҳориба фарзандони Тоҷикистон: М. Шокиров, С. Бурҳонов, С. Муҳторов бо ордену медалҳои ҷангӣ мукофотонида шуданд. Дар ин муҳориба 3 бародар - тоҷикпизарон Баҳриддин, Зайниддин ва Муҳаммад Осимовҳо иштирок доштанд. Дар рафти муҳорибаи Ленинград тоҷикистонӣ Тӯйчӣ Эрийгитов 5 октября соли 1943 корнамоии А. Матросовро такрор намуда, бо тани худ нуқтаи оташфишонии (ДОТ)-и душманро пӯшонидааст. Баъди маргаш ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» мушарраф гардидааст.



Эрийгитов Тӯйчӣ

Тоҷикистон ба гуруснагони Ленинград ёрии калони пулӣ ва ҳӯрокворӣ фиристод. Аз ҷумла фақат соли 1943 2,225 ҳазор сӯм пул, қариб 130 тонна ғалла, 130 тонна сабзавот, 80 тонна меваи тару ҳушк ва 2250 сар чорво фиристода буд.

Муҳорибаи Днепр (август-декабри соли 1943). Дар вақти ҷангҳои соҳили Днепр ва убури он муҳорибаҳои саҳту шадиде шуданд. Аз ду ҷониб қариб 4 миллион аскар, 64 ҳазор тӯпу миномёт, 4,5 ҳазор танк, қариб 5 ҳазор самолёт ба ҷанг дароварда шуда буд. Ташибус дар дасти қӯшунҳои шӯравӣ буд. 26-уми август қӯшунҳои фронти марказӣ ба ҷанг даромада, охири сентябр ба соҳили дарёи Днепр расида, соҳили чапи онро озод намуданд. 12-уми октябр амалиёт барои озод кардани Киев ва соҳили рости Днепр сар шуд. Дар натиҷаи амалиёти якҷоя душман то 450 километр дур партофта шуда, шаҳрҳои Киев, Запороже, Днепропетровск озод карда шуданд. Дар ин муҳорибаҳо ба 2438 нафар үнвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» дода шуд, ки 11 нафарашон фиристодагони Тоҷикистон, аз ҷумла, С. Турдиев, Б. Давлатов, Ӯ. Яъқубов, Д. Азизов, Ҳ. Қосимов ва дигарон буданд.

Дар рафти муҳорибаҳои нимаи дуюми соли 1943 дар баланд гардидани рӯҳияи ҷангии ҷангварони тоҷик, қабули «Муроҷиатномаи митинги зиддиғашистии намояндагони меҳнаткашони Ӯзбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон» нақши калон бозид. Ин муроҷиатнома ҳам ба



Қосимов Ҳайдар



Турдиев Сайдкул



Азизов Домулло

чанговарон ва ҳам ба ақибгоҳ бахшида шуда буд, ки матни онро муҳтасаран меорем.

«Халқҳои ҳамсоя!

Бародарони қирғиз, точик, қазоқ, туркман ва ӯзбек, саломи гарми моро қабул намоед!

Халқҳои бародарӣ! Дар ин чанги озодкунӣ ва боадолат ҳар як чанговари Армияи Сурх аз ҳар миллате, ки бошад, ватани советии худ, замини азизи худ, хонаи падари худ, оилаи худро муҳофизат менамояд.

Фарзандони чанговари мо бо чанговарони халқҳои бародари советӣ дар як саф истода, душмани моро қир карда, заминамонро аз қӯшунҳои фашистии немис тоза карда истодаанд.

Халқҳои азизи бародарӣ!

Мо на барои гуломӣ, балки барои озодӣ, на барои ашк, балки барои хушбахтӣ таваллуд ёфтаем! Мо авлоди муборизони роҳи пуршарафи озодӣ-авлоди Муқаннаъ,... Ҷалолиддин, Восеъ, Манас, Амонгелдӣ ба аҷдоди қаҳрамонамон сазовор буда, монанди онон фидокорона ва диловарона бар зидди сагони девонаи гитлерӣ барои тамоман торумор карда шудани онҳо мубориза бурда истодаем ва мебарем... »

Саволҳо:

3. Дар муҳорибаи Курск аз тоҷикистониҳо киҳо қаҳрамонӣ нишон додаанд?

4. Аз корнамоии чангии тоҷикистониён дар муҳорибаҳои Ленинград ва Днепр чӣ медонед?

5. Дар муҳоритаҳои соли 1943 киҳо ба гирифтани унвони « Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сазовор шуданд?

§ 57. ИШТИРОКИ ҶАНГОВАРОНИ ТОЧИКИСТОНӢ ДАР МУҲОРИБАҲОИ ДАВРАИ АНҶОМЁБИИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНӢ (ЯНВАРИ 1944 - 9 МАЙ 1945)

Муҳорибаҳои солҳои 1944-1945. Солҳои 1944-1945 дар таърихи Ҷанги Бузурни Ватанӣ ва Ҷанги дуюми ҷаҳон, ки ҳамчун давраи ба охир расидани ҷанг маълум аст, фиристо-дагони Тоҷикистон ҳам саҳми худро гузоштаанд. Ин солҳо дар ҳайати қӯшунҳои шӯравӣ зиёда аз 10 ҳазор фиристо-дагони Тоҷикистон мечангиданд. Ҷангҳои асосӣ соли 1944 ва 1945 барои озод намудани Украина, Беларус, Молдова, Полша, Чехословакия, Венгрия, Булғория, Югославия ва шикасти худи фашизм дар Олмон мерафт. Дар озод карданни Украина фиристодаи Тоҷикистон Исмат Шарипов корнамоӣ нишон дода, ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» сарфароз гардид.

Дар озод намудани Беларус С. Сейтвэлиев, Ҷӯтак Ӯрзов, Фатхулло Аҳмадов корнамоиҳо нишон дода, сазовори унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» гардида буданд.

Дар муҳорибаҳо барои озод намудани Наздибалтика тоҷикписар Сафар Амиршоев қаҳрамонӣ нишон дод. Ӯ дар муҳорибаӣ назди Фолвари Лион моҳи июли соли 1944 бо батареяи худ бо 15 танки «Тигр» ва «Пантера»-и немисҳо ба ҷанг даромада, 5 танкро маҳв намуд ва дигаронашро ба қафoniшинӣ маҷбур соҳт. Дар ин муҳориба Сафар Амиршоев ҳалок гардид. Баъди фавташ ба ӯ унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» дода шуд. Ҳоло қабри ӯ дар шаҳри Жетмарияи Литва буда, гаубитсаи ӯ низ бо 63 сӯроҳӣ то соли 1995 бοқӣ буд.

Барои иштирок дар муҳорибаҳои Наздибалтика тоҷикон Раҳим Каримов, А. Раҳматов, А. Сафаров, Б. Чориев, К. Қодиров ва садҳо дигарон бо ордену медалҳои ҷангӣ мукофотонида шудаанд.



Сафар Амиршоев

Аз моҳи октябрி соли 1944 сар карда, қўшунҳои Шўравӣ ба ҳудудҳои Полша ва баъдтар Чехословакияю Венгрия ва Булғория дохил гардидаанд. Дар ҳудуди Полша (Лаҳистон) Олим Ҳакимов ба унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ» мушарраф гардидааст. Взводи ў дар муҳорибаи наздикии деҳаи Старая Варшава 4 танк ва даҳҳо аскари душманро маҳв сохта, 30 аскару 4 афсарро асир гирифт. Фатҳулло Аҳмадов низ қаҳрамонона чангид, ба гирифтани унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ» сазовор гардид. Дар чангҳои Полша Назар Шафиев, А. Рафиев, П. Нуров, шоир Ҳабиб Юсуфӣ корнамоихо нишон доданд. Барои фатҳи Одер Раҳимбой Раҳматов ва Тўйчӣ Назаров низ сазовори унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ» гардидаанд. Дар Чехословакия тоҷикписар Эргаш Шарипов дар муҳориба барои Прага корнамоӣ нишон дода, сазовори унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ» гардид.

Моҳдои январ-марти соли 1945 қўшунҳои шўравӣ ба ҳудуди Олмон расида, апрел-майи соли 1945 Берлинро ба муҳосира гирифтанд. Дар ин муҳориба тоҷикистониҳо ҳам саҳми худро гузоштанд. Аз фиристодагони Тоҷикистон дар муҳорибаи Берлин Ф.Ф.Чепурин унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шўравӣ»-ро гирифтааст. Пўлод Атоев барои штурми рейхстаг ва Аҳмадҷон Рӯзиев барои дарвозаи Бранденбург овехтани Байрақи Сурх ба гирифтани ордени «Шараф» сазовор гардидаанд. Аз муҳорибаи Берлин номҳои ҷангварон Мастибек Тошмуҳаммадов, Исмоил Бурҳонов, Қаландар Ҳайтов ва садҳо дигарон маълуманд.

Ҷангварони тоҷикистонӣ дар давраи ба охир расидани Ҷанг дуюми ҷаҳон (июн-сентябри соли 1945). 9 май Ҷанг Бузурги Ватанӣ, ки 46 моҳу 13 рӯз, ё 1418 рӯз давом кард, бо ғалабаи пурраи ҳалқи шўравӣ анҷом ёфт. Ҷанг дар қитъаи Аврупо ҳам ба охир расид. 24-уми июни соли 1945 дар майдони Сурхи Москва Паради Ғалаба доир гашт. Ҳама байрақҳои ҷангӣ ва фахри олмонӣ пеши роҳбарияти Давлати Шўравӣ сарозер партофта шуд, вале дар Осиё ҷанг ҳоло

ҳам ба охир нарасида буд. Охири моҳи июн ва аввали августи соли 1945 дар Потсдам Конференсияи байналмилалӣ бо иштироки давлатҳои ғолиб – СССР (ИЧШС), Англия, ИМА ва Фаронса баргузор гардида, қарори даҳлдор ба-рои ҳалли масъалаи Япония (Ҷопон) қабул шуд. Иттиҳоди Шӯравӣ ба иттифоқчиёну принсипҳои ҳамкорӣ бо шарикони ҳарбии худ содиқ монда, 9-уми август бо Япония ҷанг сар кард. Тоҷикон ҳам дар торумори Японияи милитаристӣ иштирок кардаанд. Дар рафти ин ҷанг муҳорибаҳои калон дар Манҷурия шуда буданд, ки фиристодагони Тоҷикистон Обид Собиров, Ҷароғ Қодиров, Саидов корнамоиҳо нишон дода, ба ордени «Байраки Сурх» мукофотонида шуданд.

Японияи (Ҷопони) милитаристӣ ба фишори қӯшуни шӯравӣ ва Артиши ҳалқии Чин тоб оварда натавониста, 2-юми сентябри соли 1945 акти таслимшавии имзо бечуну-чароро намуд. Бо ҳамин Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, ки 6 солу 1 рӯз (2220 рӯз) давом ёфт, ба охир расид.

Дар Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ занони тоҷик ҳам иштирок кардаанд. Ойгул Маҳмадҷонова, ки лётчики ҳавопаймоёни бомбаандози шабпарвоздар буд, 93 парвози ҷангӣ анҷом дода, борҳо корнамоӣ нишон додааст. Вай барои қаҳрамонӣ бо ордени Ленин гардонда сарфароз шудааст. Зани тоҷик, афсари хизмати тиббӣ Шаҳрӣ Ҳайдарова, духтур С.М. Ниёзова ва садҳо дигарон иштирокҳои набардҳои ҷанги хонумон-сӯз буданд.

Дар ҷабҳаҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ зиёда аз 200 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон иштирок намуда, 54 нафарашон ба гирифтани унвони «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» сазо-вор гаштаанд, ки 14 нафарашон тоҷик буда, 18 нафарашон дорандай ордени «Шараф»-и дараҷаи сеюм мебошанд. 34 ҳазор нафар бо ордену медалҳои гуногуни СССР (ИЧШС) мукофотонида шудаанд. Ҳулоса, Тоҷикистон дар торумори Олмони фашистӣ ва Японияи милитаристӣ саҳми худро гу-заштааст. Ин саҳмгузорӣ боиси қурбонии зиёда аз 59 (му-вофиқи баъзе расонаҳо 90) ҳазор тоҷикистонӣ гардидааст.

Лугат

1. **Дарвозаи Бранденбург** - яке аз дарвозаҳои майдони марказии шаҳри Берлин, ки бинои ҳукуматӣ - рейхстаг он ҷо буд.

Саволҳо:

1. Фиристодагони Тоҷикистон дар қадом муҳорибаҳои охири Ҷанги дуюми ҷаҳон иштирок кардаанд?
2. Қаҳрамонҳои давраи охири ҷангро номбар кунед.
3. Аз иштирокчиёни ҷангҳои Японияи милитаристӣ қиҳоро номбар карда метавонед?
4. Ҷанги дуюми ҷаҳон кай ба охир расидааст?
5. Барои чӣ 2 сентябрро рӯзи ба охир расидани Ҷанги дуюми ҷаҳон медонанд?
6. Дар Ҷанги Бузурги ватанӣ чӣ қадар фиристодагон аз Тоҷикистон иштирок кардаанд?
7. Ҳалки тоҷик дар рафти ҷанг ҷанд нафар фарзанди худро талаф додааст?

§ 58. ИШТИРОКИ ТОҶИКИСТОНИЁН ДАР ҲАРАКАТҲОИ ПАРТИЗАНӢ ВА МУҶОВИМАТҲОИ ЗИДДИФАШИСТИЙ

Дар солҳои 1941-1945 тоҷикон дар ҳаракатҳои партизанӣ ҳам иштирок доштанд. Онҳо аксаран дар ибтидои ҷанг аз муҳосира баромада натавониста ва ё аз «лагерҳои марг»-и фашистӣ ғурехта, ба дастаҳои партизанӣ дохил шудаанд. Ҳатто Ҷӯрабой Умаровро яке аз ташкилкунандагони отряди партизани ботлоқзори Кобрини Полесе ва М. Тоҳировро дар дехаи Юшкевичи шаҳри Кричев меҳисобанд. Номи тоҷиконро дар рӯйхати 53 соединенияи партизанӣ дучор шудан мумкин аст: Раҳмат Қаландарови ёвонӣ, Ҳ.Азимови ҳуҷандӣ дар вилояти Житомири Украина; Ашӯр Арбобов ва Зариф Мирзораҳимов дар ҳайати отряди А. Фёдоров, Г. Ризоев, Малик Назаров дар соединени Я.Е.Мелник, Умарҷон Олимҷонови ҳуҷандӣ дар бригадаи 4-уми партизани Ленинград, Ашӯrbой Раҷабов дар Брянск, Қулӣ Бозоров дар Смоленск, И. Шарифов дар Твер, А. Аҳмадов дар Ставропол, Н. Назруллоев дар Крим, ба-

родарон Ҷўра Раҳимчонов(қабраш дар станитсаи Лукомл воқеъ аст) ва Муъмин Олимчонов дар бешазорҳои Борисово ва Лепели Беларус, дар деҳаи Жартайкаи вилояти Витебск Эргаш Сайдов бо ҳамроҳии Константин Заслонови машхур, Ҳочимири Давлатови душанбегӣ дар бригадаи партизани «Гроза»-и Витебск, дар Могилёв аз деҳаи Шулмаки ноҳияи Рашт Исмат Юсуфов, дар атрофи шаҳри Бобруйск Ахрор Исматов, дар атрофи Брест Мақсад Холов, дар Толочинои Пасикарпат Карим Додобоев, Раимбердӣ Ҷераев ва Акмал Узоқов, дар бригадаи партизани ба номи Сталини вилояти Витебск Салим Ҷўраев, дар отряди ба номи Чапаеви Доманковичи Полесие Остон Ҳочаев, дар вилояти Пинск Шукур Раҳмонов, дар бешаи Кобижи Беларуссия Самад Раҳмонов, дар соединенияи партизани генерал А.Н.Сабуров Мадалий Дўсматов, дар отряди партизани деҳаи Жмеранкаи Карпат Саидҳомид Комилов партизанӣ карда, ҳама бо ордену медалҳои партизанӣ мукофотонида шудаанд.

Дар давраи ҷанги хонумонсӯзи солҳои 1941-1945 номи генерал Ковпак ва дивизияи ковпакчиён вирди забони ҷанговарон буданд. Дар ҳайати ковпакчиён тоҷикистониён Маҷид Сайдов аз деҳаи Сариёзи Қўлоб, Ҳайталӣ Каримов аз деҳаи Қўруки Варзоб, Ҷонмаҳмад Бобоев аз деҳаи Чорбоги Варзоб ва Сӯфӣ Нуров ҷангигидаанд. Ҳама номбаршу-дагон бо орденҳою медалҳои ҷангӣ мукофотонида шудаанд.

Партизанҳо дар ақибгоҳи душман асосан ба корҳои диверсионӣ - ҳалал расонидан ба фаъолияти таъмини босуботи ҳаракати қўшунҳои душман, ба таъмини яроқу аслиҳа, ҳӯрок ва сарулибос, ба Олмон кашондани моли горатшуда ва аҳолии дар асорат монда машғул буданд. Баъзан партизанҳо дар ҳамкорӣ бо қўшунҳои фронтӣ ба ҷанг медаромаданд. Партизанҳо дар барбод додани бисёр нақшаҳои ҷангии душман саҳми асосиро бозидаанд. Дар минтақаҳои забтшудаи Иттиҳоди Шўравӣ зиёда аз 2000 дастаи партизанӣ нӣ бо ҳайати зиёда аз 1,1 млн. партизан амал мекарданд. Онҳо беш аз 1,6 млн. аскарону политсайҳои душманро

маҳв кардаанд. Ҳаракати партизанӣ як қувваи бузург дар таъмини ғалаба аз болои фашизм гардида буд. Партизанҳо ҳазорҳо вагонҳои тири тӯп ва озуқаи барои фронт таъиншудаи душманро чаппа карда, ҳазорҳо анборҳои тири тӯп ва озуқаи онҳоро оташ зада, ҳазорҳо асиронро аз ба асирий бурдан раҳонида, садҳо шаҳру ҳазорҳо дехаҳоро аз душман озод кардаанд.

Дар солҳои ҷанг ҷангии бо ном релсӣ, қаторавӣ бисёр машхур гардида буд, ки мазмunaш, пеш аз ҳама, озуқа ла-возимоти аз Олмон барои қӯшунҳои дар набард буда овардашаванд ва амволи аз ҳудудҳои забтшуда ғораткардаи ба Олмон мефиристодагии душманро ба даст даровардан буд. Агар ин кор амалий нашудани бошад, баъд вайрон кардани кӯпрукҳои роҳи оҳан, таркондани узелҳои асосии роҳҳои оҳан ва роҳҳо, умуман, маҳв кардани қатораҳои бордори душман хоҳ ба Олмон равона бошанд, хоҳ ба минтақаҳои ҷанг буд. Ин намуди ҷанг бо номи “ҷанг қасос” ва “қасосгирий” ҳам маълум аст. Ин ҷангҳоро партизанҳо ҳамчун қасос барои амалҳои ваҳшиёнаи бемислу монанди фашизм анҷом медоданд.

Лугат

1. Ҳаракатҳои озодибахш - ҳама гуна муқовимати ҳалқҳои ба асорати Олмон афтида, ки Фаронса, Югославия, Юнон, Албания, Булғория, Словакия, Польша, Норвегияро фаро гирифта буд, дар назар аст.

2. Маҳбасҳои марғ - Ҳабсхонаҳое, ки барои қатли асирони ба марғ маҳкумшуда, инчунин хонаҳои барои одамсузӣ сохташуда дар назар аст, ки баъзан бо номи “ХОЛОКОСТ” ёд мешаванд.

Саволҳо:

1. Калимаи «партизан» ва «ҳаракати партизанӣ»-ро шарҳ дихед?
2. Сабаби асосии партизанӣ кардани тоҷикистониёнро муайян кунед?
3. Ҷанде аз партизанҳои тоҷикистониро ва маҳалҳои амали онҳоро номбар кунед?

§ 59. ТОЧИКИСТОНИЁН ДАР ҲАРАКАТҲОИ ОЗОДИБАХШИ ҲАЛҚҲОИ АВРУПО

Дар давраи Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар аксарияти давлатҳои забткардаи Олмон ва иттифоқчиёнаш ҳаракатҳои муқовимат (озодихоҳӣ) ба вучуд омада, дар шикасти фашизми аврупой нақши худро бозида буданд. Ин ҳаракати муқовимат, пеш аз ҳама, ватанҳоҳони фаронсавиро дар Алҷазоир ва дигар ҳалқҳои забтгардидаи Аврупоро ҳам берун аз ватанашон фаро гирифта буд. Вале баъди мувафақиятҳои қӯшунҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, қувваҳои муқовиматкунандай Югославия, Италия, Фаронса, Албания, Македония ба ватани худ ворид гардида, номи “қувваҳои озодибахш”-ро гирифтанд. Ба ин қувваҳои озодибахш, ҳаракати ватанҳоҳони пинҳонкор ва ғурезаҳои ҳарбии аз лагерҳои ҷазодиҳии сершумори олмони чон ба саломат бурда ҳамроҳ шуданд. Дар Италия, Фаронса, Юнон, Булғория, Словакия, Польша, Норвегия ва Югославия ин ҳаракат ба ҳадде қувва гирифта буд, ки баъзан ба фронти муқовимат табдил меёфт. Тоҷикистониёро дар аксари қувваҳои муқовимати ин ҳалқу давлатҳо дидан мумкин буд. Масалан, аз лагерҳои меҳнатии дар ҳудудҳои Олмон, Полша, Дания, Италия, Норвегия буда, ба тоҷикистониёни зиёде мұяссар гардида буд, ки ғурехта ба ғурӯҳҳои муқовимати ин ё он давлатҳо дохил шуда, бо фашизм ҷанганд. Даҳҳо нафар тоҷикон бо номи «Иван - Тоҷик» сазовори мукофотҳои миллии Польша (Лаҳистон), Италия, Югославия, Фаронса ва Норвегия гардидаанд. Тоҷикистониён Виктор Алексеенкович Вартан Петросян, Абдухон Шарифов, Абдулло Ҳомидов, Қодир Раҳимов, Немат Махмудов, Атоулло Убайдуллоев дар ҳайати қӯшунҳои озодибахши Фаронса; Ҳайдар Ниёзов, Машариф Бўриев, Тоҳир Маъмурев, Чумъабек Ҷарбаҳов, Назар Қайюмов, Абдувосит Тошматов, Мамадҷон Додобоев, Абдуҳомид Раҳмонов, Назар Қайюмов, Бекназар Турдиназоров дар Югославия; ҳамчун гарibalдичиёни тоҷик Содик Қодиров, Ҷӯра Рустамов, Анвар Яҳёев, Бобоҷон Маҳкамов,

Мирсаид Абдуллоев, Шариф Самадов, Алиқул Назаров ва С.Каримов дар Италия, ва М.Аҳмадов дар Булғория, Ҳодибой Шодиев, Малик Ашӯров, Дехқон Солиев, Неъмат Ёкубов, Ашӯр Ҳайдаров, Ёқуб Шокиров, Қаҳхор Сайдов, Муҳаммад Меликов, Сӯфӣ Нуров, Маҷид Сайдов, Ашӯrbой Ҷӯраев, Ҳ. Муҳаммадҷонов ва даҳҳои дигарон дар Польша, Самад Раҳмонов, Салоҳиддин Тошмуродов аз Шерободи Ҳатлон, Ашраф Ашӯров аз Шайхбурҳони Ҳучанд, Сайдхоча Мамадови ҳучандӣ, Машариф Аминов, Абдуҳамид Каримов, Сангин Гадобоев, Шарифҷон Раҳимов, Самандар Раҳимов дар исёни Словакия зидди Олмон ва фашизм ҷангидаанд. Номи ҳамаи ин муқовиматгарон дар таърихи ин давлату ҳалқҳо сабт аст.

Дар лагерҳои марг ва меҳнатӣ. Дар солҳои ҷанг фашизм барои ҳалқҳою давлатҳои забткардааш лагерҳои (гирдоварии маҳбусони сиёсӣ, асирони ҳарбӣ ва аҳолии зиёди ба сифати қувваи корӣ асиргирифта дар тамоми минтақаҳои забтшуда 55 контслагер, 7205 маркази меҳнатӣ, 371 марказ барои гурезагон, 2071 ҳабсхона, 506 гетто ва ҳазорҳо шӯбахои онҳоро таъсис дода буданд. Ҳар лагер таҳассуси худро дошт, ки ба дараҷаи айб ва ё ҳавфи маҳбус вобаста буд. Дар Дахау, Заксенхаузен, Освентсим-1 ва Освентсим-2, Бүхенвальд, Флоссенбург, Нёенгамме, Маутхаузен асосан ба марг маҳкумшудагон ҷойгир буданд. Даҳшати маҳбасҳои марг - **ХОЛОКОСТҲО** то ҳол аз хотирҳо фаромӯшнашу дааст.

Дар лагерҳои меҳнатӣ ҳам аз сабаби бад будани шароити меҳнату ҷои хоб ва ҳӯрок қариб ҳар маҳбуси сеюм ҳалок мегардид. Ин маҳбусонро ҳамчун қувваи арзoni корӣ истифода мебурданд. Барои ҳамин ҳам ба шароити майшии маҳбусони корӣ ҳеч аҳамият намедоданд. Расми чунин маҳбусон далели гуфтаҳост. Фарқи маҳбасҳои меҳнатӣ аз маҳбасҳои марг гурехтан дар он буд, ки аз маҳбасҳои меҳнатӣ гурехтан мумкин буду аз маҳбасҳои марг бисёр душвор буд. Аз маҳбасҳои меҳнатӣ ба ҳазорҳо тоҷикистониён муюссар гардида

буд, ки гурезанд. То ҳол таърихи қарип сад нафари онҳо ба мо маълум асту бас. Ҳамаи онҳо баъди гурехтан ба дастаҳои муқовимати ин ё он халқҳо ҳамроҳ шуда, ҷангидаанд. Овозаи даҳшатҳои лагерҳои контсептрационӣ ҳануз ҳам аз ёди ҷаҳониён сутурда нашудааст.

Тоҷикистониён аз лагерҳои марг ҳам гурехтаанд. Масалан, аз байни 27 асири аз Освентсим гурехта тавонистағӣ тоҷик Неъматулло Қобилов (рақами шахсиаш 9951) ҳам буд. Ӯро баъди аз таъқиб раҳой ёфтани бо ду автомати немисӣ, vale мондаю бемадор гурӯҳи озодихоҳони поляк мейбанд ва ба ҳудуди Чехословакия мегузаронанд. Неъматулло Қобилов ба исёнгарони словак ҳамроҳ шуда, то озод гаридани сарзамини Словакия ҷанг кардааст. Сомеъ Ҷалиловро, ки ў ҳам маҳбуси Освентсим буд, қӯшунҳои шӯравӣ озод карда буданд. Котов Сергей Дмитриевич, ки солҳои дароз дар ноҳияи Рӯдакӣ омӯзгор буд, низ маҳбуси маҳбаси Бухенвальд буд. Аз маҳбасҳои марги Олмон аз рӯйи маълумотҳое, ки мо дар даст дорем, ба тоҷикистониён Ҳолма Додобоев, Ҷалил Шодиев, Мардон Мансуров ҳам озод шудан мусасар гардидааст. Аз тоҷикистониён асирони зиёде, ба шиканҷаҳои асирий тоб наоварда, мисли полковник Боймирзо Ҳаит ба Ватан хиёнат карда, ба дастаҳои зиддишӯравии бо ном «Легиони туркистонӣ» дохил шуда буданд. «Легиони туркистонӣ», ки аз ҳисоби асирони мусулмони Иттиҳоди Шӯравӣ таъсис дода шуда буд, дар муҳорибаҳои зидди қӯшунҳои шӯравӣ фаъолона иштирок дошт.

Лугат

3. «Легиони туркистонӣ» - Олмони фашистӣ дар солҳои 1941-1943 аз ҳисоби асирони мусулмони шӯравӣ «Легиони туркистонӣ»-ро ташкил дода, онро дар ҷангӣ зидди Иттиҳоди Шӯравӣ истифода бурда буд.

4. Гетто - геттоҳо маҳалҳои маҳсус буданд, ки фашистон онҳо барои халқҳои чун яхудиён, полякҳо кушода буданд ва меҳостванд онҳоро аз қавмияту забон ва арзишҳои миллиашон маҳрум созанд.

5. Партизан - иштирокчии дастаи муқовимати зидди исти-

лои немисҳо дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаний дар назар дошта мешавад.

6. Ҳаракати партизаний - ин ҳаракати муқовиматгарон бар зидди истилогарон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаний аст.

Савол ва супоришҳо:

4. Маҳбасҳои марғи фашистиро номбар кунед?
5. Гурезаҳои маҳбасҳои марғи фашистиро номбар кунед?

§ 60. АҚИЛГОХ ДАР ХИЗМАТИ ҶАНГ МЕҲНАТИ ФИДОКОРОНАИ ҲАЛҚҲОИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОНӢ

Ба давраи ҷангӣ мутобиқ гардондани хочагии ҳалқ. Сиёсати саноатиқунонии пешазҷангии Тоҷикистон имконият дод, ки дар давраи ҷанг иқтисодиёт ҳарҷӣ тезтар ба манфиату талаботи ҷанг мутобиқ гардонда, таносуби мавҷудаи ин-кишофи соҳаҳои алоҳидай истеҳсолот тағиیر дода шавад. Ин кори осон набуд, vale иқтисодиёти ба муносибатҳои истеҳсолии сотсиалистӣ (умумихалқӣ-давлатӣ) асосёфтai нақшавӣ имкон дод, ки дар соҳтори қувваҳои истеҳсолкунанда ва захираҳои меҳнатӣ тағиироти ҷиддӣ ба амал бароварда шавад. Бо назардошти талаботи давраи ҷанг, саноати электроэнергетика, сӯзишворӣ, абрешим, дӯзандагӣ, ҷарму пойафзор, гӯшт, равғанкашӣ, консерва ва матоъ соҳаҳои асосӣ ва аҳамияти давлатию стратегӣ доштаи ҷумҳурӣ эълон шуда буданд.

Дар соҳаи кишоварзӣ мебоист истеҳсоли ғалла ва саршумори чорво ба дараҷае зиёд карда мешуд, ки ҳам талаботи ҷумҳурӣ ва ҳам фронтро қонеъ гардонад.

Дар рӯзҳои аввали ҷанг саноати дӯзандагӣ, коркарди металл, шоҳибофӣ, сӯзишворӣ, консервабарорӣ ва истеҳсоли спирт ба саноати ҳарбӣ тобеъ карда шуданд. Баъзе корхонаҳо таҷҳизонида шуда, ба истеҳсоли қисмҳои эҳтиёти ватири тӯп, минаҳои зиддитанкӣ ва минаҳои шинокунанда саркарданд. Охири соли 1941 Кумитаи давлатии эвакуатсионии Тоҷикистон таъсис ёфт, ки вазифааш қабул, васл ва ба корандохтани корхонаҳои аз минтақаҳои ҷанг ва ё наздиҷан-

гӣ қӯчонидашуда иборат буд. Ин корхонаҳо дар Душанбе, Хуҷанд, Исфара, Конибодом васл карда шуда буданд. Аз нарасидани қуввваи корӣ ва инженеранд техникҳо, муаллимон, давлат ба баязе соҳибкасбҳо имтиёз ҷорӣ кард, то ки онҳоро ба ҷанг даъват накунанд. Рӯзҳои истироҳату рухсатии меҳнатӣ бекор ва рӯзи кории хатмии 10-соата ҷорӣ карда шуд. Тоҷикистон ба вазъи ҳарбӣ гузашт. Шиорҳои ибтидои ҷанг «Ватан-Модар даъват мекунад» ва «Ватани сотсиалистӣ дар хатар аст» шиорҳои асосӣ гардида буданд.

Вазъияти иқтисодии чумхурӣ. Саноат. Дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ тамоми қувваи меҳнаткашони Тоҷикистон баҳри ғалаба бар душман равона карда шуда буд. Ҷавобан ба шиори «Ҳама чиз барои фронт, ҳама чиз барои ғалаба» мардуми чумхурӣ зарбдорона меҳнат мекард. Дар он солҳо истеҳсоли молҳои саноатӣ ва кишоварзӣ афзун гардид. Дар вазъияти мушкини ҷанг соҳтмони НБО-и Варзоби Поён давом дошт. Заводи «Трактродетал», заводҳои шир дар Душанбе ва Хуҷанд ба кор даромаданд. Ҳамагӣ дар солҳои ҷанг 20 корхонаи саноатӣ ба кор даромад. Шумораи коргарон аз 31 ҳазор дар соли 1940 то 32, 200 дар соли 1945 афзоиш ёфт.

Саноати боғандагӣ аз ҳисоби ба кор андохтани комбинати боғандагии Душанбе (1942-1945) истеҳсоли матоъ 12 баробар, рағану паниру шир 4,4 баробар афзуд. Истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ, шоҳиворӣ, ҷарму пойафзор, гӯшту корсерва, равған муттасил зиёд мешуд. 50 %-и маҳсулоти умумии саноатиро саноати сабук ташкил медод, ки ҳиссаи саноати ҳӯрокворӣ ба 31,2 % ҳачми умумии маҳсулоти саноатӣ ва ё 62,4% маҳсулоти саноати ҳӯроквориро ташкил медод. Дар саноати ҳӯрокворӣ бошад, 5,3 ҳиссааш ё 60% ба саноати ордкашӣ ва шаробкашӣ рост медод. Саноати ҳӯроквории чумхуриро 71 корхонаи калон ташкил медод, ки аз ҷумлаи онҳо корхонаҳои равған 13, орду спирту пивокашӣ 8, консерва 4, шаробкашӣ 4, гӯшт 8, нонпазӣ 26-то буданд. Дар ин корхонаҳо 56 % синфи коргари чумхурӣ кор мекард.

Кишоварзӣ. Дар солҳои ҷанг маблағгузорӣ ба соҳаи кишоварзӣ қариб 5 баробар кам шуд. Бо сабаби ба корҳои ҳарбӣ ҷалб шудани техника ва нақлиёти ПМТ (МТС)-ҳо иқтидори техникии онҳо паст фуромад. Паҳтакорӣ кам шуду ғаллакорӣ, боғдорӣ, кирмакпарварӣ ва ҷорводорӣ зиёд гардид. Аз нарасидани техника, қувваи корӣ ва нуриҳо ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ паст шуд. Ба ҳамаи ин душвориҳо нигоҳ ҳакарда, Тоҷикистон мебоист ҳудро бо ғалла таъмин мекард ва ба фронт ҳам ёрӣ медод. Деҳотро занони тоҷик, мӯйсафедон, наврасон ба шефӣ гирифтанд. Занҳо қасбҳои мардона – тракторҷӣ, ронанда, ҷуфтрониро азбар намуданд. Агарчи истеҳсоли паҳта аз 172 ҳазор тонна соли 1940 ба 58 ҳазор тонна дар соли 1943 фуромада бошад ҳам, меҳнати паҳтакорони ҷумхуриро Ҳукумати умунииттифоқ ҳамчун ғалабаи меҳнатӣ эътироф карда буд. Деҳоти Тоҷикистон эҳтиёчи минималии ҳудро бо ғалла таъмин мекардагӣ шуд.

Агар дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон пешгоҳ фронт бошад, дар ҳаёти иқтисодию меҳнатӣ ақибгоҳ ҳам фронт буд, фронти корнамоиҳои меҳнатӣ. Деҳқонони тоҷик дар ин фронт ҳам муваффақиятҳо ба даст оварда буданд.

Ёрӣ ба фронт. Ёрии ақибгоҳ дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ омили асосии ғалаба буд. Ин ёрӣ дар таъмин бо қувваи зинда – одам, лавозимоти ҷангӣ, маводи ғизӣ ва дастгирии рӯҳиявӣ таҷассум меёфт, яъне ягонагии фронту ақибгоҳ кори ҳаёту мамоти ҳамаи ҳалқҳо, аз ҷумла тоҷикистониён гардида буд. Оғози онро августи соли 1941 гуфта метавонем, чунки 3 августи соли 1941 Ҳукумати ССРР (ИҶШС) сар шудани Ҷанги Бузурги Ватаниро эълон кард.

Аввалин қадами ҳалқи тоҷик дар масъалаи ёрӣ ба фронт ба шефӣ гирифтани Артиши Сурҳ буд. Ҳазорҳо ҷавонписарону духтарон ва қалонсолон аризai ихтиёри ҷанг рафтандро навишта буданд. Фақат соли 1941 10 ҳазор нафар ихтиёри ҷанг рафтанд.

Соли 1941 барои Тоҷикистон ба андозаи 1 миллион сӯм қоғазҳои бурднок – заём, ки бо номи заёми ҷангӣ машҳур

гардида буд бароварда шуда буд. Аҳолӣ онро харидорӣ карда, ҳоҳиш намуд, ки барои Тоҷикистон боз ба миқдори 1 миллион сӯм (дар эквивалент ба қурби соли 1961) қоғазҳои бурднок чудо карда шавад.

Соли 1942 дар мамлакат бо даъвати колхозчиёни Тамбов барои соҳтани техникаи ҷангӣ ҷамъоварии маблағ сар шуд. Меҳнаткашони Тоҷикистон барои таъсиси эскадриляи «Тоҷикистони советӣ» 35, 2 миллион сӯм ва барои ташкили колоннаи танкӣ «Колхозчии Тоҷикистон» 84 миллион сӯм ҷамъ оварданд. Ин ҳавопаймо ва танкҳо аз муҳорибаи Сталинград сар карда, дар тамоми муҳорибаҳои минбаъда иштирок доштанд.

Ёрӣ ба фронт ҳамаҷониба буд. Баъзеҳо пули қалон, баъзеҳо зару зевар ва баъзеҳо аспи ҷангии худро (Замонов, Латифов, Соҳибназаров) ба «Фонди ҷанг» супорида буданд. Зани тоҷик ба фронт дастпӯшаку ҷуробҳою, либоси гарм бофтаю дӯхта мефиристод.

Ба Тоҷикистон ба тариқи фаврӣ госпиталҳо, ятимхонаҳо кӯчонда оварда шуда буданд. Шиори «Ҳама чиз барои фронт, ҳама чиз барои ғалаба» шиори хушку ҳолӣ наайд. Меҳнаткашони Тоҷикистон ин шиорро ҳамчун шиори муҳориба қабул карда буданд. Инро аз матни «Мактуби ҳалқи тоҷик ба ҷангварони тоҷик», ки соли 1943 эълон карда шуда буд, дарёфтан мумкин аст. Ҳалқ ба ҷангварон ваъда дода буд, ки барои таъмини ҷангварон бо яроқу аслиҳа, ҳӯрок ва либос, ҳамаи ҷороҳоро мебинад вале аз онҳо ғалабаро талаб дорад.

Ин мактубро, ки 390 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон имзо карда буданд, 20 марта соли 1943 рӯзномаи «Правда» чоп кард. Ин мактуб рӯҳияи ҷангии ҷангварони Тоҷикистонро баланд бардошта буд. Аҳолӣ ба «Фонди ҷанг» 147 миллион сӯм, 45 207 ҳазор сӯмина қоғазҳои бурднок, 532 ҳазор либоси гарм, 123830 пуд тухфа, ки 151 вагонро ташкил медод, фиристодааст. Ин аст, ки ҳазорҳо меҳнаткаши тоҷик бо медали «Барои меҳнати шуҷоатмандона дар Ҷангӣ Бузурги Ватанини 1941-1945» мукофотонида шудаанд.

Лугат

1. «Ба чойи шавҳарон, бародарон, ва писарони ба фронт рафта кор мекунем» - харакати умумихалқӣ буд, ки дар ибтиди Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ сар шуда, ба шиори мейсафедону қадбониҳо ва ҷавонони ноболиг табдил ёфта буд.

2. Барои худ ва он ҷавон - харакати умумихалқӣ, ки дар истехсолот ба ҷойи як норма ичрои дар нормаро дар назар дошт.

3. Ёрӣ ба фронт - шиори Давлат ва ҳалқи Шӯравӣ, ки ҳадаф аз он фронтро бо ҷангварони бо асосҳои таълими ҳарбӣ шинос, қӯшунро бо сарулибос, яроқ, ҳӯрокворӣ ва лавозимоти ҷангӣ таъмин кардан буд. Асоси ин ёриро меҳнати ҷангӣ –ду ва зиёда аз он нормаро ичро кардан ташкил медод.

4. Заёми ҷангӣ - қоғазҳои қиматноке, ки солҳои ҷанг бароварда шуда буданду ҳалқ онҳоро ҳамчун қарз вале маҷбурий ҳаридорӣ мекард ва дастгирии умумихалқиро ҳам ёфта буд.

5. Фанди мудофиа - ҷорабиние буд, ки соли 1941 барои дастгирии саноати ҳарбӣ ва қӯшун таъсис дода шуда буд. Ин фонд аз ҳисоби пули нақд, қоғазҳои қиматнок ва ашё амал мекард.

6. «Ҳама чиз барои фронт, ҳама чиз барои ғалаба» - шиори ҳалқи Шӯравӣ, ки мақсад аз он таъмини ғалаба аз ҷониби қӯшунҳои Шӯравӣ буд.

Саволҳо:

1. Ёрии ақибгоҳ ба фронт дар чиҳо зухур мейёфт, нақл кунед?
2. Ягонагии фронту ақибгоҳро бо далелҳо фаҳмонед?
3. Ба ҳолати ҳарбӣ мутобиқ кардани мамлакатро шарҳ дихед?
4. Ҳалқҳои Тоҷикистон ба қадом миқдор заёми ҷангӣ ҳоридорӣ карда буданд?
5. Тоҷикистониён ба фонди мудофиа чӣ қадар маблаг гузаронида буданд?

§ 61. МУАССИСАҲОИ ФАРҲАНГӢ ДАР ХИЗМАТИ ҔАНГ

Мактаб дар солҳои Ҕанги Дуюми Ҕаҳон. Вазъияти мактабро дар солҳои Ҕанги дуюми Ҕаҳонӣ ба ду давра солҳои 1939-1941 ва 1942-1945 ҷудо кардан зарур аст. Дар давраи ибтиди ҷанг мактабҳои Тоҷикистон ба ягон тағйироти ҷиддӣ дучор нагардиданд. Баръакс, мактаб ҷойи тарбияи

харбӣ-ватанпарварии шӯравӣ қарор гирифта буд. Шумораи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ (асосан мактабҳои ҳафтсола) зиёд мегашт. Агар дар соли хониши 1938-1939 шумораи чунин мактабҳо 157 ададро ташкил дода бошад, соли хониши 1940-1941 ба 778 адад расида буд. Шумораи талабагони синфҳои ибтидой соле ду баробар меафзуд, вале аз охири соли 1941 сар карда, аз нарасидани муаллим, асбобу анҷоми таълимӣ, сарулибоси мактабӣ дар синфҳои болоӣ шумораи талабагон кам шуд. Ин сабаб дошт. Аввал ин ки хонандагони синфҳои болоӣ ҳамчун қувваи ёрирасони оила ба корҳои сахроӣ ва саноат ҷалб карда шуда буданд. Ҳукумати Тоҷикистон ва мақомоти даҳлдори соҳа ин ҳолатро медонистанд ва зери назорат гирифтанд. Аввалан ба каму зиёд будани хонандагон нигоҳ накарда, аксари мактабҳои ибтидиоиро ё ба мактабҳои 7 сола ва ё ба шуъбаҳои мактабҳои 7 сола табдил доданд. Бо сару либос ва лавозимоти таълимиву қисман ҳӯрок таъмин намудани талабагонро ба воситаи бучети давлатӣ ва таъсиси фонди ёрии маориф ба роҳ мон-данд. Талабагони синфҳои 9-10 аз пардохтани ҳаққи таълим озод гардианд, шумораи интернатҳо аз 7 адади соли 1941 ба 13 адад дар соли 1943 ва 23 адад дар соли 1945 расид. Аз соли таҳсили 1943 сар карда, барои наврасони дар истеҳсолот коркунанда мактабҳои таълими шабона кушоданд. Фаъолияти ташкилотҳои ҷавонони (комсомолии) мактаббачагону муаллимонро пурзӯр намуда, ба онҳо вазифаҳои калони ташкилотчигӣ доданд. Барои таъмини мактабҳо бо муаллимон курсҳои кӯтоҳмуддати муаллимтайёркунӣ кушода, давлат тамоми ҳарҷу сарфи онро ба зимма гирифт. Ин курсҳо одатан тобистон дар вақти таътили тобистона амал карда, ба онҳо ҳатмкунандаҳои синфҳои болоӣ ҷалб карда мешуданд. Чунин курсҳоро дар солҳои 1943-1945 зиёда аз 4000 нафар ҳатм карда буданд. Барои таълими забони русӣ омӯзгорони аз Белорус, Украина ва Русия муҳочиршуда ҷалб карда мешуданд. Шумораи онҳо аз 420 нафар кам набуд. Бучети давлатии маориф ҳам он қадар тағиیر наёфт. Бучети мао-

риф соли 1941-180,4 миллион, соли 1942-125 миллион, соли 1944- 186,1миллион, соли 1945-219 миллионро ташкил дод. Мухимтар аз ҳама он буд, ки қонуни асосии таълими умумӣ тағийир наёфт.

Ҳукумат ба маорифи ҷумҳурӣ ёрии ҳамаҷонибаи худро мерасонд, vale ин ҳама ҷорабиниҳо сари роҳи камшавии шумораи хонандагони мактабҳои таҳсилоти ҳамагониро гирифта натавонист. Масалан, соли таҳсили 1941-1942 дар синѓҳои 1- 4 254 ҳазор талаба таҳсил дошт. Солҳои минбаъдаи таҳсили 1941-1942 - 213 ҳазор, 1942-1943 - 196 ҳазор, 1943-1944 - 178 ҳазор, 1944-1945 - 158 ҳазорро ташкил медод, ки қариб 100 ҳазор талаба кам шуда буд. Ин камшавӣ на аз сабаби набудани контингент, балки аз нарасидани сару либос ва пеш аз ҳама вазнин шудани шароити моддии оилаҳои хонандагон ба амал омада буд. Дар баъзе мактабҳо камшавии шумораи хонандагон то 40-50 %-ро ташкил медод.

Дар ибтиди ҷанг дар ҷумҳурӣ 13306 муаллим дарс мебоданд. Аз ин ҳисоб 8469 нафарашон маълумоти миёнаи нопурра доштанд. Аз 2-юми июн то 25-уми октябр соли 1941-5000 муаллим ба фронт рафтанд, аксари онҳо маълумоти олӣ ва миёнаи педагогӣ доштанд. Ҷойи ба фронт рафтагонро дар давоми солҳои 1941-1945 зиёда аз 2100 ҳатмкардаи мактабҳои олӣ ва миёнаи педагогӣ, тақрибан 4,5 ҳазор ҳатмкунандай курсҳои кутоҳмуддат ва тақрибан 421 нафар эвакуатсияшудагон ишғол карда буданд.

Бо қарори маҳсуси Ҳукумати умумиияттифоқ аз соли таҳсили 1943 сар карда, барои муаллимон имтиёзи давлатии ба фронт нагирифтани муаллим ҷорӣ карда шуд. Ин имконият дод, ки мактабҳо бо муаллимон каму беш таъмин бошанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар тамоми солҳои ҷанг мактабҳои Тоҷикистон нисбат ба мактабҳои минтақаҳои наздифронти мамлакат, на фақат хубтар кор карданд, балки дар кори ёрии ақибоҳо ба фронт саҳми босазои худро ҳам гузоштанд.

Илм, адабиёт ва санъат дар хизмати ҷанг.

Илм. Илми ҷумҳурӣ ҳам дар ғалаба бар фашизми ҷаҳонӣ

саҳми худро гузошта буд. Маркази илмии ҷумҳурий Шуъбаи тоҷикистонии АФ СССР буд, ки аз ибтидои ҷанг самти асосии фаъолияти худро барои мустаҳкам гардонидани иқтидори ҳимоявии мамлакат ва ёрии ҳамаҷониба ба фронт равона карда буд. Дар ин кор қарори ШКХ ҷумҳурий аз сентябрисоли 1941 «Дар бораи бозсозии кори Шуъбаи тоҷикистонии АИ СССР» нақши муҳим бозид. Ин қарор самтҳои асосии илми ҷумҳуриро барои дарёфти мавзеъҳои нави ашёи барои саноати ҷумҳурий ва баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар саноат ва ҳочагии қишлоқ муайян карда буд. Кормандони пажӯҳишгоҳи геология истихроҷи ангишти Зиддӣ, Тошкӯтанро ба роҳ монда, конҳои Киштут, Заврон ва Захматободро кашф карданд. Захираи сурб дар Ромит кашф шуд. Истеҳсоли волfram, сурма, нукра, сурб, чинӣ ва булӯри кӯҳӣ дар Помир сар карда шуд. Олимони соҳаи тиб-паразитологҳо ва зоологҳои Тоҷикистон корҳои зиёдеро доир ба масъалаи доруворӣ ба анҷом расонида, пешгирии эпидемияҳоро тадқиқ карданд.

Таъриҳчиён дар мавзӯъҳои ватанпарварию қаҳрамонӣ асарҳо эҷод карданд. Асарҳои устод Садриддин Айнӣ «Исёни Муқаннаъ» ва «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик», Бобоҷон Faфуров ва Н. Прохоров «Ҳалқи тоҷик дар мубориза баҳри озодӣ ва истиқлолияти ватани худ» (соли 1944) аз чоп баромаданд.

Моҳи апрели соли 1944 дар Душанбе Сессияи илмӣ баҳшида ба 15-солагии таъсисёбии ҶШС Тоҷикистон шуда гузашт, ки дар он зиёда аз 60 маърӯза шунида шуд. Дар байни маърӯзачиён олимони намоён Бобоҷон Faфуров, М.С.Андреев, Е.Н.Павловский, И.Н.Антипов- Каратаев ва дигарон буданд.



Павловский. Е.Н.

Адабиёт. Адабони точик дар таърихи 27.06.1941 дар мактуби кушоди худ эълон доштанд, ки мо ҳам худро ба фронт даъватшуда мешуморем ва тайёрем, ки ба даст яроқ гирифта, дар сафи пеши муҳориба бошем. Ахли қалам ҳам кору фаъолият ва эҷодиёти худро ба давраи чанг мутобик карданд. Як гурӯҳ қаламкашон ихтиёри ба фронт рафта, бо яроку сухан ба чанг даромаданд. Ҳабиб Юсуфӣ, Сотим Улугзода, Фотех Ниёзӣ, Бокӣ Раҳимзода, Абдушукур Пирмуҳаммадзода, Ҳаким Карим, Ашӯрмат Назаров, Ҳабиб Аҳрорӣ, Лутфулло Бузургзода, Муҳиддин Фарҳат, Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ қаламкашони чанговар гардианд.

Аз байни онҳо Ҳабиб Юсуфӣ, Ҳаким Карим, Лутфулло Бузургзода ва Абдушукур Пирмуҳаммадзода қаҳрамонона ҳалок гардианд.

Қаламкашони дигар устодон Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Абдусалом Деҳотӣ асарҳои зиёди қаҳрамонӣ оғариданд. Дар байни онҳо «Қаҳрамони ҳалқи точик Темурмалик» ва «Исёни Муқаннаъ»-и устод Садриддин Айнӣ, достони «Ғалабаи Тания»-и утод Абулқосим Лоҳутӣ, «Писари Ватан»-и Мирзо Турсунзода машҳуртарин асарҳои давраи-чангии адабони точик ба ҳисоб мераванд.



Гурӯҳи ҳунарпешагони Тоҷикистон дар Сталинград (с.1942)

Санъат дар хизмати чанг. Санъати Тоҷикистон ҳам кори ҳудро ба шароити давраи чанг мутобиқ карда буд. Дар соли 1942 дар ҷумхурӣ 21 муассисаи театрӣ амал мекард, ки дар байни онҳо 5 театри аз минтақаҳои чанг қӯҷонидашуда (Театри мусикӣ - мазҳакавии Ленинград, театр шаҳри Воронеж, копеллаи «Димка»-и Украина, оркестри симфонии Киев, Театри лӯҳтаки Днепропетровск) фаъолият доштанд. Охири соли 1941 як гурӯҳ ҳатмкардагони студияи драммавии тоҷики назди ГИТИС-и Москва ба театрни Тоҷикистон ҳамроҳ шуданд. Соли 1941 бинои нави Театри опера ва балет ба истифода дода шуд. Аввалин намоишномаҳои давраи чангӣ дар саҳнаи Театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ «Ба чанг»-и Е. Ёқубҷонов ва В. Зелеранский, «Хонаи Но-дир»-и Ҷалол Икромӣ, «Дар оташ»-и Сотим Улуғзода буд. Театри давлатии опера ва балет мазҳакаи мусиқии «Розия», либреттои «Тоҳир ва Зуҳро»-и Мирзо Турсунзодаро ба саҳна гузошта буд. Театрҳои дигари ҷумхурӣ ҳам дар мавзӯи чанг намоишномаҳои саҳнавӣ таҳия карданд.

Санъаткорони тоҷик кори ҳарбӣ-ватанпарвариро хуб ба роҳ монда, гурӯҳи театрни фронтиро таъсис доданд, ки ба театрни фронтии тоҷик табдил ёфт. Ин театр дар фронтҳои Волхов, Марказӣ, Ғарбӣ, Беларус ва садҳо госпиталҳо бо барномаҳои ҳуд баромад карда, рӯҳияи чанговаронро ба-ланд мебардошт.

Санъати кинои тоҷик ҳам ҳудро ба давраи чанг мутобиқ карда, якчанд навори чангӣ, аз ҷумла, якчанд филми кӯтоҳро бо номи «Саргузаштҳои нави Швейк» ба навор гирифт. Баъди ба Душанбе қӯчида омадани «Союздетфильм»,

«Тоҷикфильм» дар ҳамкорӣ бо он филмҳои «Қасами Темур», «Лермонтов», «Рамз дар назди Сокол» ва ҷанди дигарро ба навор гирифт. Дар байни онҳо филмҳои дарозметражи «Фарзанди Тоҷикистон» ва «Киноконсерти тоҷик» ҳам буд.

Дар маҷмӯъ, санъати тоҷик дар тарбияи ватанпарварию ватандӯстӣ, дӯстии байни ҳалқҳо, бародарӣ саҳми ҳудро гузошт.

Саволва супоришҳо:

1. Олимони Тоҷикистон ба қадом шоҳаҳои илм аҳамият медоданд ва барои чӣ?
2. Адибони ҷангвари тоҷикро номбар кунед.
3. Ягон асари ҷангии адибони ҷангноманависро шарҳ дихед.
4. Аз фаъолияти таатри фронтии тоҷик ва хунарпешаҳои он маълумот дихед.

ДАРСИ ТАҚРОРӢ

Ин дарс асосан ба тақрори мавзӯъҳои давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ баҳшида шавад. Ҳуб мешавад, агар муаллим маълумотҳои маҳалро бо номи «Ҳамдиёрони» мо дар давраи ҷанг» номгузорӣ кунаду, аз ҷангномаҳои фронти ҷангии мөхнатӣ қиссаҳо кунад.

Соатҳои заҳиравӣ. Таъйиноти ин соатҳо асосан барои он рӯзҳое мебошад, ки ба ҷашну маъракаҳо рост меоянд. Агар дар соли хониш ҷадвали дарсхои дарси таърихи ҳалқи тоҷик ба идҳою ҷашнҳо рост наоянд, муаллим ин соатҳоро барои тақрор ва ё машқҳо бо саволномаҳои тестӣ баҳшад.

ТЕСТҲО

1. Шарҳи бехтари мағҳуми саноати қуониро муайян кунед А) Корхонаҳои саноатӣ соҳтанро дар назар дошт; Б) Инкишофи саноатро талаб мекард; В) Мамлакатро аз таъсири техника ва технологияи ҳориҷӣ ба воситаи сиёсати рушди босуръати ҳусусан саноати вазнин ва сабук дар маҷмӯъ баровардан буд; Г) Сарвати давлат ва ҳалқро зиёд мекард.

2. Саноатро ба соҳаҳои асосӣ ҷудо намоед. А) Саноати истеҳсолӣ ва истеъмолӣ; Б) Саноати кӯҳӣ ва барқӣ; В) Саноати ҳарбӣ ва гражданиӣ; Г) Саноати вазнин ва сабук.

3. Ба саноати истеҳсолкунандай воситаҳои истеҳсолот қадом навъи корхонаҳо доҳил мешавад? А) Корхонаҳое, ки таҷхизот истеҳсол мекунанд; Б) Корхонаҳое, ки дастгоҳу олот истеҳсол мекунанд; В) Корхонаҳое, ки қисмҳои эҳтиёти истеҳсол мекунанд; Г) Корхонаҳое, ки маҳсулот истеҳсол мекунанд.

4. Барои чӣ дар сиёсати саноатиқунонии мамлакат ба-рои Тоҷикистон саноати сабукро пешбинӣ карда буданд? А) Ҳамин хел тақсимот шуда буд; Б) Захираҳои табиӣ, кувваҳои корӣ, неруи техникий ва иқтисодиёти Тоҷикистон ба ҳамон мусоидат мекард; В) Саноати вазнин вучуд доштани коргарони техникиро талаб мекард, Тоҷикистон онро на-дошт; Г) Саноати вазнин захираҳои дастраси ашёи хом ва энергетикиро талаб мекард, ки Тоҷикистон онро на-дошт.

5. Соҳаи асосии саноати Тоҷикистони давраи саноатиқу-нониро муайян кунед. А) Саноати вазнин; Б) Саноати исти-хроҳи маъдан кӯҳкорӣ; В) Саноати сабук; Г) Саноати ҳӯро-кворӣ.

6. Душвориҳои саноатиқунонии Тоҷикистонро номбар кунед. А) Ба саноатиқунонӣ зарурат набуд; Б) Иқтисодиёти Тоҷикистон хусусияти аграрӣ дошт; В) Синфи коргари касбӣ, қадрҳои инженери ва бучети зарурӣ вучуд на-доштанд; Д) Синфи коргар камшумор буд.

7. Соҳаҳои афзалиятдоштаи саноати Тоҷикистонро му-айян кунед. А) Саноати шираворӣ; Б) Саноати роҳсозӣ; В) Саноати соҳтмонӣ; Г) Саноати ҳӯрокворӣ ва коркарди пахта(боғандагӣ).

8. Шаклҳои мусобиқаҳои меҳнатии солҳои 30-юми асри XX-ро муайян кунед? А) Шанбегиҳои коммунистӣ, ҳара-кати стахановчигӣ, мусобиқа байни колективҳои меҳнатӣ; Б) Шарт бастан байни коргар ва коргарон барои бисёр ва хуб кор кардан; В) Ҳунари худро ба воситаи мусобиқа событ кардан; Д) Даҳонӣ ва хаттӣ.

9. Шарҳи шанбегиҳои коммунистиро ёбед. А) Большевикҳо шанбегиҳоро барои зиёд кардани музди меҳнати кор-гарон ташкил карда буданд; Б) Ба рафти барқароркунии баъдиҷангӣ ва инкишофи минбаъдаи истеҳсолот мусоидат кардан. В) Ҳукумати Шӯравӣ онро барои зиёд кардани маҳ-сулоти корхона ташкил карда буд; Г) Маъмурияти корхона-ҳо онро ба манғиати корхона ташкил карда буд.

10. Стахановчигӣ ва ҳаракати стахановӣ чист? А) Ама-лиёти зиддидавлатӣ бо роҳбарии Стаханов; Б) Коршиканӣ

ва саботаж бо роҳбарии Стаханов; В) Ҳаракат барои чандин баробар зиёд ичро кардани нормаҳои истеҳсолӣ ва шакли мусобиқаи меҳнатӣ дар солҳои 30-уми асри XX; Г) Як навъ ёрӣ дар давраи инқилоби фарҳангӣ.

11. Мафхуми колективонӣ чист? А) Муттаҳид карданни чизе, соҳае; Б) Коллективи одамон. В) Ташкил кардани коллективе, ташкилоте; Г) Муттаҳид кардани воситаҳои истеҳсолот ва меҳнат бо мақсади зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар дехот, ки шаклҳои гуногунро дошт.

12. Шартҳои (принципҳои) колективониро номбар кунед. А) Ихтиёрий ба ягон намуди коллектив дохил шудан; Б) Маҷбурий дохил шудан; В) Шартнома бастан; Г) Аъзоҳақӣ супоридан.

13. Шаклҳои колхозҳои ибтидои давраи коллективониро номбар кунед. А) Ширкат, кооператив; Б) ТОЗ, артел, коммуна, совхоз; В) Паҳтакор, шоликор, галлакор; Г) Паҳташиркат, шолиширкат.

14. Кулакҳо киҳо буданд ва чӣ тавр хоҷагии онҳоро барҳам доданд? А) Бойҳои деха, хоҷаги онҳоро мусодира карданд; Б) Буржуазияи дехот, ҷазоҳои гуногун гирифтанд; В) Дехқонони асилу бой, ки меҳнати кирояро дар хоҷагии худ истифода мебурданд. Хоҷагиашонро мусодира ва худашонро бадарга карданд; Г) Онҳо заминдорони калон буданд.

15. Сиёсати саросар колективонӣ чиро мефаҳмонд? А) Ҷо-ҷо таъсис додани колхозҳо. В) Таъсиси шаклҳои нави хоҷагидориро. С) Қабул кардани қонунҳои навро оид ба замин. Д) Барҳам додани хоҷагидории шаҳсӣ ва роҳ кушодан ба хоҷагидории коллективиро.

16. Ноҳияҳои пешқадами коллективонии Тоҷикистонро номбар кунед. А) Конибодом, Қубодиён, Арал (Абдураҳмони Ҷомӣ); В) Водии Ҳисор; С) Водии Вахш; Д) Помир.

17. Сабабҳои асосии ба соҳтмони колхозӣ рӯ овардани сиёсати колективониро муайян кунед. А) Хоҳиши Ҳукумати давр; В) Таҷрибаи ТОЗ-у артелҳо дар самаранок истифо

да бурда тавонистани замин. С) Осон шудани идоракунии колхоз. Д) Кулакро ҳамчун синф барҳам додан.

18. Колхозҳои давраи колективонӣ дар асоси қадом ҳуҷҷатҳо таъсис дода мешуданд ва фаъолият мекарданд? А) Кодекс дар бораи замин ва оинномаҳо; В) Қонун дар бораи замин ва низомномаҳо; С) Қонун дар бораи истифодай замин ва оиннома (устав)-и намуниавии колхозҳо, Д) Оинномаҳо.

19. Умумият ва фарқи байни оинномаҳои ТОЗ-ҳо, ар-телҳо ва коммунаҳоро ёбед. А) Умумияту фарқашон маълум нест. В) Умумияташон дар ном, фарқашон -номҳояшон, С) Умумияташон шахсӣ буданашон, фарқашон – давлатӣ карда шуданашон. Д) Умумияташон дар хочагии дастаҷамъӣ буданашон ва фарқашон дар шакли моликияташон.

20. Ғалабаи сотсиализмро дар деҳот муайян намоед А) Ғалабаи соҳти колхозӣ. В) Пайдо шудани колхозҳои миллионер, С) Серсоҳа гардиҷани колхозҳо. Д) Қабули консти-туссияи сотсиализми голиб.

21. Рӯзи меҳнат чӣ буд? Шарҳашро ёбед. А) Як рӯз кор кардан. В) Андозаи муайянни кор, ки барои як рӯзи корӣ муайян карда шуда буд. Ҳар касе ҷанд ҷунин андозаро иҷро мекард, ҳамон микдор рӯзи меҳнат мегирифт: як андоза 1 рӯзи меҳнат, се андоза 3 рӯзи меҳнат. С) Рӯзҳое, ки меҳнат кардан ҳатмӣ буд. Д) Ҳафтаи кориро дар назар дошт.

22. Шарҳи асосии дар давраи сиёсати колективонӣ ва-сеъ шудани кишти пахтаро ёбед. А) Ҳукумат маҷбур мекард. В) Фақат барои пахтакорӣ замин иҷора дода мешуд. С) Ба колхозҳою хочагиҳои пахтакор имтиёзҳо дода мешуданд. Д) Пахта даромади хуб медод.

23. Аввалин колхозҳои миллионери Тоҳикистон колхозҳои қадом соҳа буданд? А) Соҳаи ғаллакорӣ. В) Соҳаи кирмакпарварӣ. С) Соҳаи боғдорӣ. Д) Соҳаи пахтакорӣ.

24. Қадом воқеа сабаби мақоми ҷамъиятии худро аз даст додани шӯроҳо гардида буд, муайян кунед. А) Дар назди ташкилотҳою муассисаҳо ва хочагиҳо таъсис додани ячей-каю ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ. В) Баъди таъсисёбии ҲҚ

Тоҷикистон. С) Баъди қабули Конститутсияи сотсиализми голиб; Д) Баъди кори Анҷумани V шӯроҳо.

25. Анҷумани 1 ҲҚ Тоҷикистон кадом сол баргузор гардида буд? А) Декабри соли 1929. В) Июни соли 1930. С) Январи соли 1934. Августи соли 1937.

26. Аввалин котиби ҲҚ Тоҷикистон кӣ буд ва кадом солҳо котибӣ карда буд? А) А.Т.Ширвонӣ, солҳои 1924 - 1926. В) Чинор Имомов, солҳои 1926 - 1929. С) Ҳусейнов Мирзодувуд Богирӯғлӣ, солҳои 1930 - 1934. Д) С.М. Соколов, солҳои 1929 - 1930.

27. Анҷумани таъсисии комсомоли Тоҷикистон кадом сол шуда буд ва кадом масъаларо мӯҳокима карда буд? А) Соли 1925, масъалаи ташкилиро. В) Соли 1929, масъалаи ба шефӣ гирифтани соҳтмонҳои панҷсаи яқумро. С) Соли 1930, масъалаи таъсисиро. Д) Соли 1934, масъалаи саноати-кунониро.

28. Номи дуруст ва пурраи ташкилоти ҷавонони солҳои 30-юми ҷумҳуриро муайян намоед. А) Комсомоли Тоҷикистон, В) Ҷавонони Тоҷикистон. С) Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, Д) Иттифоқи коммунистии ҷавонони Тоҷикистон.

29. Мағҳум ва мақсадҳои асосии таъсисии «Тройка»-ро муайян кунед. А) Сегона, барои тоза кардани сафҳои ҳизб, шӯроҳо ва роҳбарияти ҳама мақомотҳо буд. И) Сегона, барои идораи корхона, хоҷагӣ, муассиса буд; С) Сегона, дар мурофиаи судӣ корbast мешуд. Д) Сегона дар идораи қӯшун ба кор мерафт.

30. Таъқибшавандаҳо киҳо буданд, муайян кунед? А) Роҳбарияти ҳизбии ҷумҳурӣ. В) Кулли чомеа. С) Роҳбарияти шӯравӣ. Д) Роҳбарияти ҳизбу ҳукумат.

31. Таъқибкунандагон киҳо буданд, ёбед. А) Роҳбарияти ҳизбии ҷумҳурӣ. В) Кулли чомеа. С) Роҳбарияти шӯравӣ. Д) Роҳбарияти ҳизбу ҳукумат ба воситаи сегонаҳо.

32. Сабабҳои мочарои соли 1931 Иброҳимбек чиҳо буданд? А) Маъракаи навбатии империализми ҷаҳонӣ зидди

СССР (ИЧШС). В) Аблахии Иброҳимбек. С) Хоҳиши хӯҷа-инҳои ӯ. Д) Хоҳиши қўрбошиҳояш.

33. Сабабҳои мочароҳои солҳои 1931-1934 Тоҷикистонро ёбед. А) Маъракаи навбатии империализми ҷаҳонӣ зидди СССР (ИЧШС). В) Мувафақиятҳои Ҳукумату ҳалқҳои Тоҷикистон дар соҳтмони сотсиализм ва хусусан дар колективонӣ. С) Кӯшиши ба даст даровардани ҳокимият. Д) Фиребхӯрии навбатии сардорони дастаҳои босмачӣ.

34. Инқилоби маданий чист ва қадом солҳоро дар бар гирифта буд? А) Муваффақиятҳо дар соҳаи маориф дар солҳои 1918 - 1937. В) Муваффақиятҳо дар соҳаи фарҳанг дар солҳои 1918 - 1937. С) Таъмини дигаргуниҳои қатъӣ дар фарҳангу маърифати ҷомеъа дар солҳои 1917 - 1937. Д) Муваффақиятҳо дар соҳаи фарҳанг дар солҳои 1918 - 1937.

35. Дар Тоҷикистон кай таълими ҳатмӣ ҷорӣ шуда буд?
А) Соли 1930. В) Соли 1931; С) Соли 1932; Д) Солҳои 1933-1934.

36. Театрҳои касбии солҳои 30-юми Тоҷикистонро номбар кунед. А) Театри давлатии академии драмавии тоҷик ба номи А.Лоҳутӣ, Театри давлатии академии опера ва балети ба номи С.Айнӣ, Театри давлатии драмаи русии ба номи В.В.Маяковский, Театри ҷумҳуриявии мусиқӣ – мазҳакавии Ҳуҷанд; В) Театри ҷумҳуриявии драма ва мазҳакаи русии шаҳри Чкаловск, Театри драмавӣ – мусиқии Конибодом, Театри драмавӣ мусиқии Кӯлоб, Театри драмавӣ – мусиқии Ҳоруғ. Театри драмавӣ мусиқии Конибодом; С) Театри давлатии академии драмаи тоҷик ба номи А.Лоҳутӣ, Театри давлатии академии опера ва балети ба номи С.Айнӣ, Театри драмаи мусиқии Конибодом.

37. Санъаткорони солҳои 30-юмро чудо кунед. А) Ҷӯрабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов. В) F.Фуломалиев, X.Қосимов, А. Ҷӯраев, Тӯҳфа Фозилова, M.Қосимов, Ҳикмат Ризо; С) А.Ҳамроҳкулов, А. Бобоқулов, А. Назриев, О. Орифов, А.Муллоқандов; Д) Д.Сайдмуродов, Н. Раупова, Р. Шалоэр.

38. Мактабҳои аввалини олии Тоҷикистонро номбар

кунед. А) Донишгоҳи миллӣ, Донишкадаи санъат, Донишгоҳи техникӣ; В) Донишгоҳи аграрӣ, Донишкадаи иқтисодӣ, Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, Донишгоҳи славянӣ; С) Донишгоҳҳои педагогии Душанбе ва Ҳучанд; Д) Донишгоҳи тиббии Душанбе, Донишгоҳи давлатии Рашт, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб.

39. Адибони машҳури солҳои 30-юми асри XX-ро номбар кунед? А) Айнӣ, Лоҳутӣ, Ҷ.Икромӣ, Р.Ҷалил; В) Туғрал, Асири, Ранча, Турсунзода. С) Суҳайлӣ, Азизӣ, Ҳ.Карим, Ф.Абдулло; Д) Ф.Ниёзӣ, Г.Сафиева, Ш.Лоик, Б.Собир, Ф.Муҳаммадиев.

40. Аз роҳбарони Тоҷикистон киҳо дучори таъқиботи сиёсӣ гардида, чун «дushmanони ҳалқ» кушта шуданд? А) Абдураҳим Ҳочибоев, Нусратулло Махсум, Шириншо Шоҳтемур, Абдулқодир Муҳиддинов. В) Н. Абдинов, С. Носиров, Ҳ.Боқиев. С) Ш.Раҷабов, С.Айтаков, А.Охунбоев, Ч.Имомов. Д) Файзулло Ҳоҷаев, Ақмал Икромов;

41. Асарҳои «Ғуломон», «Точу байрак», «Ду ҳафта», «Шодӣ» ба қалами қадом аз инҳо таалуқ доранд? А) С.Айнӣ, С. Ҷавҳаризода, С.Табаров, А.Мирзоев, Ҷ.Икромӣ; В) С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, Ҷ.Икромӣ, Р.Ҷалил. С) С.Айнӣ, М.Миршакар, Б.Раҳимзода, Алихуш, Р.Ҷалил. Д) С.Айнӣ, Ранча, М.Балҷувонӣ, Ҷ.Икромӣ, Р.Ҷалил.

42. Панҷ ҳодими машҳури ҳизбӣ ва давлатии солҳои 30-юми ҷумҳуриро муайян кунед. А) Т. Ӯлҷабоев, Ҷ.Расулов, М.Холов, М.Раҳматов, Н.Додхудоев. В) У.Ашӯров, И.Давлатов, С) Эмомалӣ Раҳмон, Абдуллои Нури, М.Убайдуллоев, Қ.Маҳкамов, Р.Набиев; Д) Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, М.Шогадоев, У.Ашӯров, А.Алиев.

43. Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон кай ва дар қадом мақомот қабул шуда буд? А) Феврали соли 1931 дар Анҷумани 1У шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон. В) Июни соли 1930 дар Анҷумани 1 ҲҚ Тоҷикистон. С) Январи соли 1934, дар Анҷумани 11 ҲҚ Тоҷикистон. Д) Июли соли 1930 бо қарори КИМ ШКХ ҶШС Тоҷикистон.

44. Ғалабаи пурраи сотсиализм чӣ маънӣ дошт?

А) Ичрои барномаи соҳтмони чомеаи сотсиалистӣ; В) Асосан таъмин гардидани заминаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии сотсиализм. С) Ичрои нақшай шиори «Кӣ киро?»; Д) Ичрои нақшай НЭП.

45. Конститутсияи сотсиализми ғолиби Тоҷикистон кайқабул шуда буд? А) Марти соли 1937, дар Анҷумани Ү1 шӯроҳои ҶШС Тоҷикистон. В) Январи соли 1934, дар Анҷумани 11 ҲҚ Тоҷикистон. С) Августи соли 1937 дар Анҷумани 111 ҲҚ Тоҷикистон. Д) Дар Анҷумани 11 колхозчиёни пешқадам.

46. Тоҷикони қадом давлат тоҷик будани худро фаромӯш карда буданд ва фаромӯш кардаанд? А) Ҳеч давлат. В) Эрон. С) Афғонистон. Д) Ўзбекистон.

47. Тоҷикони қадом давлатҳо зӯран махлут гардонда шуда буданд? А) Эрон, Афғонистон. В) Ўзбекистон ва Туркманистон. С) Қазоқистон ва Қирғизистон. Д) Чин ва Ҳиндустон.

48. Вазифаҳои панҷсолаи сеюмро муайян кунед. А) Таракқӣ додани иқтисодиёти ҷумҳурӣ. В) Ба вучуд овардани базаи сотсиализми баркамол. С) Ба вучуд овардан, наздик кардани ғалабаи пурра ва қатъии сотсиализм. Д) Некуаҳволии чомеаро баланд бардоштан.

49. Сабабҳои асосии Ҷанги дуюми ҷаҳонро муайян кунед. А) Паҳн гардидани фашизм ва милитаризм. В) Интиқомхоҳии Олмон аз рақибони худ. С) Сари роҳи инқилобҳои сотсиалистии дар Аврупо тайёршудаистодаро гирифтан. Д) Тақсими ҷаҳони тақсимшуда ва рақобати байни капитализму сотсиализм.

50. Ҳадафҳои Олмон дар солҳои 30-юм чӣ буд? А) Тақсими ҷаҳони тақсимшуда ба хотири ҳукмронии ҷаҳонро ба даст гирифтан. В) Аз Фаронса, Чехия, Полша қашида гирифани заминҳои Элзас, Лотарингия, Судет, Дансиг ва ғ. С) Фашизму милитаризмро дар ҷаҳон паҳн кардан; Д) СССР (ИҶШС)-ро аз байн бурдан.

51. Италия, Фаронса, Чопон дар солҳои 30-юм чӣ ҳадаф доштанд? А) Сари роҳи зинаи навбатии инқилобҳои иҷти-

моии чаҳониро гирифтан. В) Қусури бохти худро дар Ҷанги якуми ҷаҳон бо роҳи аз сари нав тақсим кардани ҷаҳон баровардан. С) Баргардондани худудҳои соли 1918 аз даст рафтаашон. Д) Дар арсаи байналмилалӣ мақомҳои худро барқарор кардан.

52. Барои чӣ Англия ва Фаронса дар ташкили иттифоқ зидди Олмон кашолкорӣ карда буданд? А) Мехостанд Олмонро зидди СССР (ИЧШС) равона созанд. В) Боварӣ доштанд, ки Олмон ба онҳо ҳӯҷум намекунад. С) Аввал масъалаҳои дохилии худро ҳал карданӣ буданд. Д) Маслиҳати ИМА-ро интизор буданд.

53. Барои чӣ СССР (ИЧШС) бо Ҷопон ва Олмон шартномаи ба ҳамдигар ҳӯҷум накарданро баста буд? А) Чунки Англия ва Фаронса бо СССР (ИЧШС) шартнома набаста буданд. В) Бо Олмон ва Ҷопон забон ёфта буд. С) Барои ба таъхир андохтани оғози ҷанг. Д) Барои танҳо намондан.

54. Ҷанги дуюми ҷаҳон аз қадом воқеа оғоз ёфта буд? А) Аз ба сари ҳокимият омадани ҳукуматҳои фашистӣ. В) Ба сари ҳокимият омадани Адолф Гитлер. С) Аз воқеаҳои Судету Австроия. Д) Холо аз ба сари қудрат омадани фашизм, вале ҳӯҷҷатан, аз ҳӯҷуми Олмон ба Полша.

55. Мақсади асосии СССР (ИЧШС) дар ибтиди ҷанг аз чӣ (ҳо) иборат буд? А) Аз боздоштани душман аз ҳаракати барқосо. В) Дар сарҳад шикаст додани душман. С) Роҳи сулҳро ҷустан. Д) Гуфтушунидро оғоз кардан.

56. Тоҷикистониёни дар озод намудани сарҳадҳои гарбии СССР (ИЧШС) иштирокдоштаи ба мукофотҳои давлатӣ сазоворгаштаро муайян кунед. А) Амиралӣ Саидбеков, Ӯрунбек Яъқубов. В) Садҳо нафар иштирок кардаанд, вале то ҳол шахсони сазовори мукофот гашта пурра аниқ нашудаанд. С) Немат Қаробоев, Усмон Акрамов. Д) Фатхулло Аҳмадов, Сафар Амиршоев, Исмат Шарипов.

57. Дар ҷангӣ Финландия қадом фиристодаҳои Тоҷикистон қаҳрамонӣ нишон дода буданд? А) Амирай Саидбеков, Ӯрунбек Яъқубов. В) Садҳо нафар иштирок кардаанд, вале то ҳол сазовори мукофотгашта пурра аниқ нашудаанд.

С) Неъмат Қарбоев, Усмон Акрамов. Д) Ҳодӣ Кенчаев, Фатҳулло Аҳмадов.

58. Олмони фашистӣ 22-юми июни соли 1941 чӣ амалро анҷом дода буд? А) Бо СССР (ИЧШС) шартномаи ба муддати 10 сол ба ҳамдигар ҳучум накарданро баста буд. В) Ба Полша ҳучум карда буд. С) Рейхстагро оташ зад. Д) Ба СССР (ИЧШС) аҳдшиканона ҳучум кард.

59. Тоҷикистонҳо дар қадом муҳорибаҳои давраи аввали ҶБВ иштирок доштанд, муайян кунед? А) Дар Брест, Минск, Смоленск, Вилнюс. В) Киев, Москва, Ленинград, Севастопол. С) Украина, Беларус, Молдавия. Д) Латвия, Литва, Эстония.

60. Барои чӣ қӯшунҳои шӯравӣ ақибнишинӣ мекарданд? А) Ногаҳонӣ будани ҳучум. В) Қувваҳо баробар набуданд; С) Таъсири хиёнати бальзе қӯшунҳои сарҳадӣ. Д) Танқисии яроқу аслиҳа.

61. Барои чӣ ҷанги солҳои 1941-1945-ро Ҷанги Бузурги Ватаний номидаанд? А) Барои он ки дар ватани ҳуд мечангиданд. В) Ин ҷанг барои ҳимояи Ватани ҳуд буд. С) Ҷанге, ки барои ҳаёту мамот, буду нобуди Ватан бурда мешуд. Д) Барои он ки ба гарданаш бор карда буданд.

62. Соҳтмонҳои калони ба тарики ҳашар соҳташудаи арафаи Ҷанги Бузурги Ватаниро ҷудо намоед. А) НБО-и Варзоб, Системаи обёрии Вахш. В) Канали Варзоб, роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе. С) Вокзали Душанбе, Комбинати боғандагии Душанбе. Д) Каналҳои калони Фарғона-1 ва 2, Ҳисор ва роҳи мошингарди Душанбе -Хоруг.

63. Дар муҳорибаи Москва аз тоҷикистониён киҳо қаҳрамонӣ нишон дода буданд? А) М.Иброҳимов, А.Пирмуҳаммадзода, С.Улугзода. В) Б.Искандаров, Э.Рӯзиев, Н.Илёсов; С) Ҳ.Кенчаев, А.Турдиев, Н.Қарбоев; Д) Д.Азизов, Э.Шарипов, Т.Эрйигитов.

64. Сана ва давраҳои муҳорибаи Москваро муайян кунед. А) Санааш соли 1941-1942 ва даврааш тирамоҳи 1941 ва зимистони 1942. В) Санааш 30 сентябри 1941-20 апрели 1942 ва давраҳояш: 30.09-05.12; 05.12.1941-20.04.1942; С) Тирамоҳи

соли 1941-баҳори соли 1942; Д) Нимаи дуюми соли 1941-аввали баҳори соли 1942.

65. Саҳми дақиқтари тоҷиконро дар муҳорибаи Сталинград дар чӣ мебинед? А) Дар иштирок кардани онҳо. В) Дар корнамоии ҷангваронашон, ёрии бо техника ва ҳӯроквиро либос ба муҳофизон расонданашон. С) Дар ҳамраъии тоҷикистониён нисбат ба воқеаи мудҳиш. Д) Дар хабари расонаҳои Тоҷикистон аз муҳорибаҳо.

66. Аҳмад Турдиев дар кучо ва чӣ корнамоие кардааст? А) Дар Волхов худро ба ДОТ-и душман партофтааст. В) Дар муҳорибаи Москва ҷанд танки душманро аз қатор баровардааст. С) Дар Сталинград яке аз муҳофизони «Хонаи Павлов» буд. Д) Иштирокчии отрядҳои партизанӣ буд.

67. Муҳорибаи Сталинград кай шуда буд? Давраҳои онро муайян кунед. А) Июли соли 1942 – феврали 1943. Давраҳои маъракааш соли 1942 ва соли 1943. В) (17-уми июли соли 1942 - дуюми феврали соли 1943. Давраҳои мудофиавӣ 17 – уми июл – 18 - уми ноябр соли 1942 ва ҳучум 19 - уми ноябр соли 1942 – 2 -юми феврали соли 1943, С) Тирамоҳи соли 1942-зимистони 1943. Д) Нимаи дуюми соли 1942-аввали соли 1943.

68. Дар муҳорибаи Курск аз тоҷикистониҳо киҳо қаҳрамонӣ нишон додаанд? А) Сайдқул Турдиев, Домулло Азизов. В) Ҷӯтак Ӯрозов, Сафар Амиршоев. С) Олим Ҳакимов, Қудрат Қайюмов. Д) Исмоил Ҳамзаалиев, Ҳодӣ Кенчаев;

69. Дар муҳорибаи Ленинград қадом тоҷикистониён корнамоиҳо нишон додаанд? А) Тӯйҷӣ Эрӣигитов, бародарон Осимовҳо, Тешабой Одилов. В) Эргаш Шарипов, Олим Ҳакимов. С) Сайдқул Турдиев, Исмат Щарипов. Д) Домулло Азизов, Неъмат Қаробоев.

70. Дар муҳорибаи Днепр қадом тоҷикистониҳо қаҳрамонӣ нишон дода буданд? А) Аҳмад Турдиев, Тешабой Одилов. В) Сайдқул Турдиев, Домулло Азизов. С) М.Иб-роҳимов, Ҳабиб Юсуфӣ. Д) Ф.Аҳмадов, Р.Раҳматов.

71. Қаҳрамонҳои тоҷикистонии дар озод кардани Украина иштирок кардаро муайян намоед. А) Т.Одилов, А.Қалан-

даров, А.Турдиев; В) Исмат Шарипов, А.Гордеев. Б.Давлатов. С) Г.Фуломшоев, О.Хусравов, С.Юсупов; Д) Ф.Аминов, М.Кулиев, М.Бобоҷонов.

72. Қаҳрамонҳои тоҷикистонии барои озод кардани Беларус ҳиссагузаштаро муайян кунед. А) Т.Одилов, А.Қаландаров, А.Турдиев. В) М.Иброҳимов, Ҳабиб Юсуфӣ. С) Чӯтак Ӯрзов, С.Сейтвалиев; Д) Г.Фуломшоев, О.Хусравов, С.Юсупов;

73. Қаҳрамонҳои тоҷикистонии дар муҳорибаҳои Наздибалтика иштироқдоштаро муайян кунед. А) Сайдқул Турдиев, Домулло Азизов; В) Аҳмад Турдиев, Тешабой Одилов. С) Г.Фуломшоев, О.Хусравов, С.Юсупов; Д) Сафар Амиршоев, А.Димитриев, В.А.Андреев.

74. Қаҳрамонҳои тоҷикистонии дар муҳорибаҳои барои озод кардани Аврупо иштироқдоштаро муайян кунед. А) Раҳимбой Раҳматов, Тӯйчӣ Назаров, Эргаш Шарипов. В) Сайдқул Турдиев, Домулло Азизов; С) Аҳмад Турдиев, Тешабой Одилов. Д) Сафар Амиршоев, А.Димитриев, В.А.Андреев.

75. Оё тоҷикон партизанӣ кардаанд ва дар кучоҳо? А) Кардаанд, valee далелҳо пурра ҷамъоарӣ нашудаанд. В) Партизанӣ кардани тоҷикон дар рӯйхати 53 соединени партизани Украина, Беларус ва Русияи Фарбӣ ба қайд гирифта шудааст. С) Партизанӣ накардаанд. Д) Партизанӣ кардаанд, valee бо номи ҳалқи дигар ва аксаран бо номи Иван ё Иван – тоҷик.

76. Ҷанги дуюми ҷаҳон кай ба охир расидааст? А) 22-юми июни соли 1941. В) 9-уми майи 1945. С) 2-юми сентябри соли 1945. Д) 24-уми июни соли 1945.

77. Барои чӣ 2-юми сентябрро рӯзи ба охир расидани Ҷанги дуюми ҷаҳон медонанд? А) Барои он ки амалиётҳои ҳарбӣ қатъ карда шуданд. В) Барои он ки амрикоиҳо Ҷопонро дар Океани Ором шикаст дода буданд. С) Барои он ки Ҷопон 2-юми сентябр хӯҷати таслимшавиро имзо карда буд; Д) Барои он ки қӯшунҳои иттифоқчиён қӯшунҳои Ҷопонро пурра шикаст дода буданд.

78. Дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ чӣ қадар фиристода-
гон аз Тоҷикистон иштирок кардаанд? А) 150 ҳазор нафар.
В) 175 ҳазоз нафар. С) 190 ҳазор нафар. Д) Аз 190 то 250 ҳа-
зор нафар.

79. Халқи тоҷик дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ҷанд
нафар фарзанди худро талаф додааст? А) Тақрибан 60 ҳазор
нафар. В) 65 ҳазор нафар. С) 70 ҳазор нафар. Д) 75 ҳазор на-
фар.

80. Сабабҳои асосии партизанӣ кардани тоҷикистони-
ёнро муайян қунед. А) Ҳирси кунҷковӣ. В) Аз муҳосира ба-
ромада натавонистан ва ё аз маҳбас гурехтан. С) Дар вақти
қафонишинӣ роҳгум задан. Д) Аз қисмҳои ҳарбии худ чудо
шудан ва ё қафо мондан.

81. Маҳбасҳои марғи фашистиро, ки дар онҳо тоҷикистони-
ён ҳам буданд, номбар қунед. А) Даҳау, Заксенхаузен,
Освентсим-1 ва Бухенвалд, Флоссенбург, Нёйенгамме, Ма-
утхаузен. В) Майданек, Треблинка, Собибур, Ораниенбург;
С) Дансиг, Мюнхен, Берлин, Освентсим-2; Д) Мюнхен, Со-
бибур, Нейенгаме, Олshan.

82. Тоҷикистонҳои аз маҳбасҳои марғи фашистӣ гурех-
та тавонистаро номбар қунед? А) Сомеъ Ҳалилов, Котов
Сергей Димитриевич; В) Ҳолмад Додобоев, Ҳалил Шодиев;
С) Нематулло Қобилов; Д) Мардон Мансуров.

83. Ёрии ақибгоҳ ба фронт дар ҷиҳо зуҳур меёфт? А) Дар
навиштани мактубҳо ба фронт. В) Фиристодани тухфаҳо ба
фронт. С) Таъкили митингҳои эътиrozӣ барои аҳдшикани
немисҳо. Д) Таъсиси фонди ҷанг, ҳаридани заёмҳои ҷангӣ,
ҷамъоварӣ ва ба фронт фиристодани хӯрокворӣ ва лавози-
моти ҷангӣ.

84. Халқҳои Тоҷикистон ба қадом миқдор заёми ҷангӣ
ҳаридорӣ карда буданд? А) 45207 ҳазор сӯм. В) 147 млн. сӯм.
С) 54,1 млн. сӯм. Д) 60 млн.

85. Тоҷикистониён ба «Фонди ҷанг» чӣ қадар маблаг ғу-
заронида буданд? А) 45207 ҳазор сӯм. В) 147 млн. сӯм. С)
54,1 млн. сӯм. Д) 60 млн.

86. Адибони ҹангвари точикро номбар кунед? А) Фотех Ниёзӣ, Сотим Улугзода, Боқӣ Раҳимзода, Ҳаким Каҳим, Ҳабиб Юсуфӣ. В) М.Турсунзода, Ҷ.Икромӣ, Р.Ҷалил, А.Деҳотӣ. С) Муъмин Қаноат, Гулназар Келдӣ, Абдусалом Деҳотӣ. Д) Константин Симонов, Дмитрий Кратов.

87. Ҷанд асари адибони ҹангноманависи давраи ҹангро муайян кунед. А) «Мавҷҳои Днепр», «Вафо», «Писари ватан». В) Ғалабаи «Таня», «Хонаи Нодир», «Дар оташ». С) «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик», «Исёни Муқаннаъ». Д) «Суруши Сталинград», «Фарзандони Ҳатин».

88. Ҷанд нафар тоҷикистониён Қаҳрамони Итиҳоди Шӯравӣ гардида буданд ва ҷанд нафарашон тоҷик буданд? А) 54(14). В) 62(18). С) 64(18). Д) 54(18).

89. Занҳои тоҷикистонии ҹанговарро номбар кунед? А) Ойгул Муҳмадҷонова, Н.Лобковская; В) Шаҳрӣ Ҳайдарова, С.Ниёзова. С) С.Сангинова, И.Курбонова; Д) Р.Фозилова, Р.Якубова.

90. Тоҷикистон қаҳрамонҳои ҶБВ-ии худро ёд дорад? А) Ҳа, ҳар сол 9-уми май. В) Ба номи онҳо кӯчаҳо, мактабҳо ва дехаҳо гузошта шудаанд. С) Номҳояшон дар саҳифаҳои таърих ҳаст. Д) Дар зодгоҳи аксарияташон пайкараю нимпайкараҳояшон гузошта шудааст.

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	3
---------------	---

ФАСЛИ 1

ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ БУНЁДИ АСОСҲОИ ЧОМЕАИ СОТСИАЛИСТИЙ. ГУЗАРИШ АЗ ФЕОДАЛИЗМ БА СОТСИАЛИЗМ (1917-1937) МАВЗӮИ 1. ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ БУНЁДИ ДАВЛАТИ МИЛӢ - ШӮРАВИИ СОТСИАЛИСТИЙ (1917-1924)

§ 1. Ташкилёбии сохтори идораҳои давлатии Ҳокимияти Шӯравӣ.....	5
§ 2. Хуччатҳои аввалини чомеасозии Ҳокимияти Шӯравӣ.....	9
§ 3. Мазмун ва муҳтавои эъломияҳо ва муроҷиатнома- ҳои аввалини Ҳокимияти Шӯравӣ.....	13
§ 4. Раванди барҳам додани идораҳои давлатии кӯҳна.....	17
§ 5. Раванди таъсиси мақомотҳои нави Ҳокимияти Шӯравӣ.....	20
§ 6-7. Чорабиниҳои аввалини иқтисодии Шӯравӣ дар Тоҷикистон.....	23
§ 8. Сабабҳои асосии ҳаракати зиддишӯравӣ ва ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918 - 1923 дар Тоҷикистон.....	29
§ 9. Оғози ҳаракати зиддишӯравӣ ва ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918 - 1923.....	33
§ 10 -11. Мубориза зидди кувваҳои зиддишӯравӣ дар вилояти Суғд дар солҳои 1918 - 1923.....	38
§ 12. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон.....	45
§ 13. Ҳаракати зиддишӯравӣ ва оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Бухорои Шарқӣ.....	50
§ 14. Маъракаҳои зарбазании зидди Анварпошшо ва босмачигарӣ дар солҳои 1922 – 1923.....	55
§ 15. Сабабҳои ғалабаи Ҳокимияти Шӯравӣ ва шикасти баромадҳои зиддишӯравӣ дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ...	64

§ 16. Вазъияти иқтисодии чумхурӣ дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ.....	67
§ 17. Вазъияти фарҳанг дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ.....	74
§ 18. Зарурати тақсимоти миллии маъмурии Осиёи Миёна	81
§ 19 - 20. Раванди таъсисёбии Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон.....	86

МАВЗӮИ 2. ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ МУХТОРИЯТ

§ 21. Вазифаҳои навбатии ҳукумат ва халқҳои ҶМШС Тоҷикистон.....	95
§ 22-23. Авзои сиёсию ҷамъиятии ҶМШС Тоҷикистон.....	99
§ 24-25. Азнавбарқароркуни хоҷагии халқи ҶМШС Тоҷикистон.....	105
§ 26-27. Муборизаи синғӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи муҳторият.....	114
§ 28. Фарҳанги Тоҷикистон дар давраи муҳторият.....	121
§ 29. Таъсисёбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон	128
§ 30. Дарси тақрорӣ.....	132
§ 31. Дарси санчиши тестӣ.....	132

МАВЗӮИ 3. ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ АНҶОМЁБИИ СИЁСАТИ БУНЁДИ АСОСҲОИ ҶОМЕАИ СОТСИАЛИСТИЙ

§ 32. Сиёсати шӯравии саноатикунонии мамлакат дар давраи гузариш ба ҷомеаи сотсиалистӣ.....	151
§ 33. Соҳаҳои асосии саноати Ҷумҳурӣ дар раванди сиёсати саноаткунонии мамлакат.....	155
§ 34. Сиёсати давлатии тайёр кардани синфи коргари Ҷумҳурӣ.....	160
§ 35. Мусобиқаи истеҳсолӣ дар давраи бунёди асосҳои ҷомеаи сотсиалистӣ.....	164

§ 36. Сиёсати шўравии колективонии хоҷагии қишлоқи чумхурӣ ва ҳусусиятҳои он.....	169
§ 37. Раванди колективонии хоҷагии қишлоқи чумхурӣ дар солҳои панҷсолаи якуми тараққиёти хоҷагии ҳалқ (1928/1929 -1932/1933)	174
§ 38. Сиёсати шўравии соҳтмони колхозӣ дар солҳои панҷсолаи дуюми тараққиёти хоҷагии ҳалқи чумхурӣ (1933 - 1937).....	178
§ 39. Раванди ташаккули музди меҳнати колхозчиён дар рафти соҳтмони колхозӣ.....	182
§ 40. Азнавсозии сотсиалистии хоҷагии қишлоқ ва қачравиҳо дар рафти соҳтмони колхозӣ.....	184
§ 41. Соҳаҳои асосии хоҷагии қишлоқ дар давраи сиёсати колективонӣ.....	187
§42. Авзои ҷамъиятигу сиёсии чумхурӣ дар солҳои 30-юми аспи XX.....	191
43. Таъқиботи сиёсии солҳои 30-ми аспи XX. Таъқибқунандагон ва таъқибшавандагон.....	196
§44. Муборизаи синғӣ дар солҳои 30-Юми аспи XX.....	201
§ 45-46. Инқилоби маданий дар тоҷикистон.....	206
§ 47. Эълони анҷомёбии соҳтмони Ҷамъияти сотсиалистӣ дар тоҷикистон. Ғалабаи пурраи сотсиализм.....	213
§ 48. Тоҷикони берунмарзӣ дар давраи гузариши тоҷикони шўравӣ ба сотсиализм(1917-1937).....	219

ФАСЛИ 2

ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ СИЁСАТИ СОҲТМОНИ СОТСИАЛИЗМИ ТАРАҚҚИЁФТА Ё ҒАЛАБАИ ПУРРА ВА ҚАТЪИИ СОТСИАЛИЗМ (1938-1958)

МАВЗӮИ 4. ЧШС ТОҶИКИСТОН ДАР АРАФА ВА ДАВРАИ ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОНӢ (1938 – 1945)

§ 49. Тоҷикистон дар оғози соҳтмони Сотсиализми тараққиёфта.....	223
--	-----

§ 50. Сабабҳои асосӣ ва раванди сар задани Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ.....	229
§ 51. Иштироқи тоҷикистониён дар набардҳои аввали Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ (октябрин соли 1939 - марта соли 1940).....	233
§ 52. Тоҷикистон дар муҳорибаҳои давраи аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ (22-юми июни соли 1941 сентябри соли 1941).....	237
§53-54. Иштироқи тоҷикистониён дар муҳорибаҳои калон- тарини давраи оғоз ва мустаҳкамқунии дигар- гуниҳои қатъӣ дар рафти Ҷанги Бузурги Ватанӣ (сентябрин соли 1941-апрели соли 1943).....	240
§ 55-56. Тоҷикистониён дар муҳорибаҳои давраи ба анҷом расидани дигаргуниҳои қатъӣ дар рафти ҶБВ	246
§ 57. Иштироқи ҷанговарони тоҷикистонӣ дар муҳорибаҳои давраи анҷомёбии Ҷанги Бузурги Ватанӣ (январи 1944 - 9 май 1945).....	251
§ 58. Иштироқи тоҷикистониён дар ҳаракатҳои партизаниӣ ва муқовиматҳои зидди фашистӣ.....	254
§ 59. Тоҷикистониён дар ҳаракатҳои озодибахши халқҳои Аврупо.....	257
§ 60. Ақибгоҳ дар хизмати ҷанг. Меҳнати фидокоронаи халқҳои Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ....	260
§ 61. Муассисаҳои фарҳангӣ дар хизмати ҷанг	264
Тестҳо.....	270

НОЗИМ ҲАКИМОВ

ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОЧИК

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир

Мусаҳҳех

Муҳаррири

техникий

Тарроҳ

Юлдош Шерматов

Меҳрӣ Сайдова

Зафар Саъдуллоев

Иқбол Сатторов

Ба чоп 05.01.2017 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.
Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 18,0.
Адади нашр 100000 нусха.
Супориши № 17/2017.

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Душанбе – принт»
ба табъ расидааст